

ISSN 2308-7420

СУХАНШИНОСӢ

МАҶАЛЛАИ ИЛМИИ
ИНСТИТУТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ БА НОМИ РӯДАКИИ
АКАДЕМИИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТО҆ЦИКИСТОН
2024, №1 (45)

СЛОВЕСНОСТЬ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ РУДАКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА
2024, №1 (45)

SUKHANSHINOSI

ACADEMIC JOURNAL
THE INSTITUTE OF LANGUAGE AND LITERATURE
NAMED AFTER RUDAKI OF NATIONAL ACADEMY
OF SCIENCES OF TAJIKISTAN
2024, №1 (45)



ДУШАНБЕ – 2024

ISSN 2308-7420

СУХАНШИНОСӢ

2024

Маҷаллаи илмӣ

№1(45)

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ
ТОЧИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ
БА НОМИ РӯДАҚӢ

Маҷалла соли 2010
таъсис ёфта, дар як сол
зор шумора нашр
мешавад.

Муассис: Институти забон ва адабиёти ба номи
Рӯдакии Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон

Сардабир
д.и.ф. Аскар ҲАКИМ

Муовини сардабир
н.и.ф. Абдураҳмон АБДУМАННОНОВ

Дабири масъул
н.и.ф. Лутғулло ШАРИФЗОДА

Нишонии мо: 734025, шаҳри Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ, 21, Институти забон ва
адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон, хӯҷраи 26,
дафтари маҷаллаи «Суҳаншиносӣ», тел.:
(+992 37) 227 29 07, 227 11 70.

Шохис (индекс)-и обуна дар феҳристи «Почтаи
тоҷик» -77755
<https://sukhanshinosi.iza.tj>
E-mail: suhansinosi@gmail.com

Маҷалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии
Тоҷикистон бори нахуст 5-уми апрели 2012,
таҳти № 0098/мҷ, бори дуюм 12-уми ноябрی
соли 2015, таҳти № 0095/мҷ, бори сеюм 7-уми
сентябри соли 2017, таҳти № 023/ МҶ-97 ва
бори ҷорум 22-уми феврали соли 2024, таҳти
№ 332/МҶ-97 сабти ном шудааст.

Ҳайати таҳрири:
Фарангис ШАРИФЗОДА
(директори ИЗА АМИТ, д.и.ф.)
Носирҷон САЛИМИЙ
(узви пайвастаи АМИТ, д.и.ф.)
Ҳасан Султон БАРОТЗОДА
(узви вобастаи АМИТ, д.и.ф.)
Сайфиддин НАЗАРЗОДА
(узви вобастаи АМИТ, д.и.ф.)
Саҳидод РАҲМАТУЛЛОЗОДА
(узви вобастаи АМИТ, д.и.ф.)
Абдунаబӣ САТТОРЗОДА (д.и.ф., проф.)
Равшан РАҲМОНӢ (д.и.ф., проф.)
Сафина АБОДУЛЛОЕВА (д.и.ф.)
Умриддин ЮСУФОВ (д.и.ф.)
Ҳоким ҚАЛАНДАРИЁН (д.и.ф.)
Чамила МУРУВВАТИЁН (д.и.ф.)
Шодимухаммад СӮФИЗОДА (д.и.ф.)
Абдуҳолиқ НАБИЕВ (н.и.ф.)
Абдуламин МАЖНУНОВ (н.и.ф.)
Азиз МИРБОБОЕВ (н.и.ф.)
Бехрӯзи ЗАБЕҲУЛЛО (н.и.ф.)
Сайфиддин МИРЗОЕВ (н.и.ф.)
Шамсиддин МУҲАММАДИЕВ (н.и.ф.)

Ҳайати мушовара: Масъуди МИРШОҲӢ
(Фаронса), Шариф ШУКУРОВ (Россия), Алӣ
АҚБАРШОҲ (Ҳиндустон), Александр
ҲЕЙЗЕР (Олмон), Садрӣ САҶДИЕВ
(Узбекистон).

Душанбе © Институти забон ва адабиёти ба номи
Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,
2024.

Маҷаллаи илми «Суҳаншиносӣ» ба Феҳристи
маҷаллаҳои тақризашвандаи КОА-и назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и
Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи
Россия (17.07.2023, №2498) ворид шудааст.

ISSN 2308-7420

СЛОВЕСНОСТЬ

Научный журнал

2024

№1(45)

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ТАДЖИКИСТАНА
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ РУДАКИ

*Основан в 2010 г.
Выходит четыре
раза в год*

Учредитель: Институт языка и литературы
имени Рудаки Национальной академии наук
Таджикистана

Главный редактор
д.ф.н. Аскар ХАКИМ

Заместитель главного редактора
к.ф.н. Абдурахмон АБДУМАННОНОВ

Ответственный секретарь
к.ф.н. Лутфулло ШАРИФЗОДА

Редакционная коллегия:
Фарангис ШАРИФЗОДА (директор ИЯЛ НАНТ
д.ф.н.)
Носирджон САЛИМИ (академик НАНТ, д.ф.н.)
Хасан Султон БАРОТЗОДА (член-корр. НАНТ
д.ф.н.)
Сайфиддин НАЗАРЗОДА (член-корр. НАНТ, д.ф.н.),
Сахидод РАХМАТУЛЛОЗОДА (член-корр. НАНТ,
д.ф.н.)
Абдунаби САТТОРЗОДА (д.ф.н., профессор)
Равшан РАХМОНИ (д.ф.н., проф.)
Сафина АБОДУЛЛОЕВА (д.ф.н.)
Умриддин ЮСУФОВ (д.ф.н.)
Хоким КАЛАНДАРИЁН (д.ф.н.)
Джамила МУРУВВАТИЁН (д.ф.н.)
Шодимухаммад СУФИЗОДА (д.ф.н.)
Абдухолик НАБИЕВ (к.ф.н.)
Абдуламин МАЖНУНОВ (к.ф.н.)
Азиз МИРБОЕВ (к.ф.н.)
Бехрузи ЗАБЕХУЛЛО (к.ф.н.)
Сайфиддин МИРЗОЕВ (к.ф.н.)
Шамсiddин МУХАММАДИЕВ (к.ф.н.)

Редакционный совет: Франсис Ришар (Франция),
Шариф Шукуров (Россия), Али Акбаршох (Индия),
Александр Гейзер (Германия), Садри Сальиев
(Узбекистан).

Подписной индекс в каталоге «Почтаи точик»
-77755
<https://sukhanshinosi.iza.tj>
E-mail: suhansinosi@gmail.com

Журнал зарегистрирован Министерством
культуры Республики Таджикистан 15 апреля
2012 г. за №0098/мч, перерегистрирован 12
ноября 2015 года за № 0095/мч и 7 сентября
2017 г. за № 023/ мч- 97 и 22 февраля 2024 г., за
№ 332/МЧ-97.

Душанбе © Институт языка и литературы имени Рудаки
Национальной академии наук Таджикистана, 2024.

Научный журнал «Словесность» входит в Перечень
рецензируемых научных журналов ВАК при Президенте
Республики Таджикистан и ВАК при Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации
(17.07.2023, №2498).

ISSN 2308-7420

SUKHANSHINOSI

Academic Journal

2024

№1(45)

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN
THE INSTITUTE OF LANGUAGE AND LITERATURE
NAMED AFTER RUDAKI

*Established in
2010 published
quarterly*

Founder: The Institute of Language and Literature named after Rudaki of the National Academy of Sciences of Tajikistan

Chief Editor
Askar HAKIM
Doctor of Philological Sciences

Deputy Chief Editor
Abdumannonov ABDURAHMON,
Candidate of Philological Sciences

Executive Secretary
Lutfullo SHARIFZODA
Candidate of Philological Sciences

Address: Attn. Sukhanshinosi editor, The Institute of Language and Literature named after Rudaki of the National Academy of Sciences of Tajikistan, office 26, Rudaki Av. 21, Dushanbe city, 734025. Phone.: (+992 37) 227 29 07, 227 11 70.

<https://sukhanshinosi.iza.tj>
E-mail: suhansinosi@gmail.com
Subscription Index in «Pochtai Tojik»
77755

Journal was re-registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan , the first edition is from 5 April, 2012 year, № № 0098, the second edition is from 12 November , 2015 year, № 0095. and the third edition is from 7 September 2017 year, № 023/ мч- 97 and the fourth esitionis from 22 february 2024 yar, № 332/ мч- 97.

Editorial team:

Farangis SHARIFZODA (Director of the ILLAR NAST, d.ph.s.)
Nosirjon SALIMI (Academician of the NAST, d.ph.s.)
Sulton Hasan BAROTZODA (Corres. mem. of the NAST, d.ph.s.)
Sayfiddin NAZARZODA (Corres. mem. of the NAST, d.ph.s.)
Sakhidod RAHMATULLOZOZADA (Corres. mem. of the NAST, d.ph.s.)
Abdunabi SATTORZODA (d.ph.s., professor)
Ravshan RAHMONI (d.ph.s., professor)
Safina Abodulloeva (d.ph.s.)
Umriddin YUSUFOV (d.ph.s.)
Hokim QALANDARIYON (d.ph.s.)
Jamila MURUVVATIYON (d.ph.s.)
Shodimuhammad SUFIZODA (d.ph.s.)
Abdulamin MAJNUNOV (c.ph.s.)
Abdukholid NABIEV (c.ph.s.)
Aziz MIRBOBIEV (c.ph.s.)
Behruzi ZABEHULLO (c.ph.s.)
Sayfiddin MIRZOEV (c.ph.s.)
Shamsiddin MUHAMMADIEV (c.ph.s.)

International iditorial colleague: Masoud MIRSHOHI (France), Sharif SHUKUROV (Russia), Ali AKBARSHOH (India), Alexander HEIZER (Germany), Sadri SADIEV (Uzbekistan)

Dushanbe © The Institute of Language and Literature named after Rudaki of the National Academy of Sciences of Tajikistan 2024

The scientific journal «Sukhanshinosi» has included in the list of peer-reviewed scientific journals of the High Attestation Commission of the Republic of Tajikistan and the Higher Attestation Commission under the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (17.07.2023, No. 249).

МУНДАРИЧА / СОДЕРЖАНИЕ

ЗАБОНШИНОСЙ / ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Офаридаев Н., Латипов М. Ономастикони «Таърихи Бадаҳшон»-и Охон Сулаймон ва Сайд Шоҳфутур.....	7
Абодулоева С.Ю. Компонентная эквивалентность фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков.....	16
Иматшоева М.Б. Сравнительно-сопоставительный анализ субстантивных прилагательных в шугнанском, таджикском и английском языках.....	29
Хошимова Н.М. Способы трансформации глагольных фразеологических единиц в таджикском и английском языках.....	39
Насимов Н. Диалектизмҳои морфологӣ дар фолклори Сари Ҳосор.....	50
Икромова Г., Ҳикматов Ҷ. Вижагиҳои забонии рубоиёти Бадриддини Ҳилолӣ.....	64
Хабибзода З. Накши калимасозии пешвандгунаи <i>пур-</i> дар шаклгирини сифатҳои мураккаб (Дар асоси достони «Ҳусрав ва Ширин»-и Амир Ҳусрави Деҳлавӣ)	74
Шаҳбози Рустамшо. Ҳусусиятҳои лугавӣ-маънои анҷомаҳои топонимсоз ва истифодаи онҳо дар «Таърихи Систон».....	84
Нарзикулова Х.М. Муносибатҳои маъноиу грамматикий ва қиёсии чумлаҳои мураккаби пайвастӣ белайвандак (Дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ва тарҷумаи матни русии он)	94
Мирзоев С., Умарова Ф. Фитоними <i>гул</i> ва нақши он дар соҳтани калимаҳои мураккаб (Бар пояи маводи достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдураҳмони Ҷомӣ)	108
Косимов М.Н. Образ человека в пословицах и поговорках русского и таджикского языков.....	121
Ҳакимов Н. Тахлили муқоисавии вожагони ифодагари мағҳумҳои хешовандӣ дар «Тафсири Кембриҷ» ва «Тафсири Ҳусайнӣ».....	131

АДАБИЁТШИНОСЙ / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Нуров Н., Ҳомидова Ш. Таъсири сабки сухан ва андешаи Бедил ба шоирони ҳавзаи адабии Ҳуҷанди нимаи дуюми асри XVIII то оғози қарни XX.....	140
Сироҷзода Ҷ.Қ. Нақди вижагиҳои мундариҷавӣ ва ғоявии осори Айнӣ дар таҳқиқоти айнишиносон.....	151
Самадова Г. Ҳаёт ва осори адабии Ли Бо.....	161
Ғуломизо Ҳофизӣ. Бузургмehr шахсияти таърихӣ ё афсонавӣ?.....	169

ФОЛКЛОРИШИНОСЙ / ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Оймаҳмадов Р. Ҷойгоҳи дубайтиҳои омиёна дар фолклори тоҷик.....	181
--	-----

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

ЯЗЫКОЗНАНИЕ / LINGUISTICS

Ofaridaev N., Latipov M. Onomastics of «History of Badakhshan» by Akhon Sulaiman and Sayid Shohfutur.....	7
Abodulloeva S.U. Component equivalence of phraseological units of the Shughni and Tajik languages.....	16
Imatshoeva M.B. Comparative analysis of substantive adjectives in the Shughni, Tajik and English languages.....	29
Khoshimova N.M. Transformational processes of verb phraseological units in Tajik and English languages.....	39
Nasimov N. Morphological dialectisms in the folklore of Sari Khosor.....	50
Ikromova G.Kh., Hikmatov J.H. Language features of Badriddin Hiloly's rubaies.....	64
Habibzoda Z.I. The word-formation role of profexsoid “pur” in the formation of complex adjectives (based on the material of the poem of «Khusrav and Shirin» by Amir Khusrav Dehlavi)	74
Shahbozi Rustamsho. Lexico-semantic characteristics of toponymical formants and their use in the «History of Sistan».....	84
Narziqulova H.M. Semantic, grammatical and relative relations of complex sentences without conjunctions (On the translated text «Memories» by Sadriddin Ayni and its Russian translation).....	94
Mirzoev S., Umarova F. Phytonym «gul» (flower) and its role in the formation of complex words (based on the material of the poem «Yusuf and Zuleikha» of Abdurrahman Jami).....	108
Kosimov M.N. The image of man in proverbs and sayings of the Russian and Tajik languages.....	121
Hakimov N.A. Comparative analysis of words expressing the concepts of kinship in the «Cambridge Interpretations» and «Husayni Interpretations»	131

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / LITERARY STUDIES

Nurov N.N., Homidova Sh.M. The influence of Bedil's style of speech and thought beset with poets of Khujand literary circle referring to the second half of the 18 th century - the beginning of the 20 th century.....	140
Sirojzoda J.Q. Criticism of the content and ideational features of Ainy's works in the research of contemporary scholars.....	151
Samadova G. Life and literary works of Li Bo.....	161
Ghulomrizo Hafizi. Buzurgmehr, the wise: a historical or mythical figure?....	169

ФОЛЬКЛОРИСТИКА / FOLKLORISTICS

Oymahmadov R. The place of popular two-couplet poems in Tajik folklore.....	181
--	-----

ЗАБОНШИНОСЙ / ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ТДУ: 491.59.25

**ОНОМАСТИКОНИ «ТАЪРИХИ БАДАХШОН»-И ОХОН СУЛАЙМОН
ВА САЙИД ШОХФУТУР****Н. Офаридаев, М. Латипов****Институти илмҳои гуманитарии ба номи Б. Исқандарови АМИТ**

Омӯзиши исмҳои хос дар адабиёти таърихӣ ва бадей аҳаммияти назарӣ ва амалӣ дорад. Номҳои хос, аз ҷумла антропонимия ва топонимия дар осори таърихӣ вазифаҳои гуногуни иттилоърасониро иҷро намуда, ҷузъи муҳимми воситаҳои забони асар ба ҳисоб мераванд. Омӯзиши ҳусусиятҳои амалкарди номҳои хосро дар осори таърихӣ номшиносии таърихӣ дар бар мегирад. Бояд таъкид намуд, ки вазифаҳои антропонимҳо ва топонимҳо аз дигар категорияҳои исмҳои хос дар матни таърихӣ баробари мағҳумҳои замонӣ барҷаста мебошад. Пажуҳишҳо дар ин баҳш собит намудаанд, ки исмҳои хос дар кушодани мазмуни таърихӣ нақши муайян доранд. Нақши номҳо дар равшан намудани воқеоти таърихӣ, дар ташаккули матн ва ифодаи ҳадафҳои услубии муаллиф мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Оид ба масъалаи нақши исмҳои хос дар осори бадей забоншиносони маъруфи рус В.В. Виноградов [2], В.М. Калинкин [3,4], Ю.А. Карпенко [5,6], Э.П. Магазиник [7,8], В.И. Суперанская [9] ва дигарон пажуҳишҳо анҷом додаанд. Масъалаи анторопонимика ва топонимикаи асари таърихӣ мавзӯъҳои хоси ҳудро дорад, ки ба таҳқику баррасии ономастикай таърихӣ мусоидат мекунад.

Дар марҳалай қунунии рушди соҳаи мазкур дар байни донишмандон оид ба низоми истилоҳоти ономастикай ҳаттӣ баҳсҳо идома доранд. Аз он ҷумла, баҳс сари истилоҳҳои «номи матни бадей», «оними адабӣ», «поэтоним» идома дошта, дар асару мақолаҳо баробар ба кор бурда мешавад. Иддае аз муаллифон ба истилоҳи «поэтоним» бартарӣ медиҳанд. Таҳти истилоҳи «поэтоним» «ном дар асари бадей» (дар сухани бадей), ки вазифаи номбаркунӣ, тавсифӣ, идеологӣ, услубиро иҷро намуда, нисбат ба номҳои воқеӣ таҳаввули полисемантико аз сар гузаронидаанд. Поэтоним ба сифати унсури муҳимми матни бадей ва падидай сухани бадей, аз номи маъмулии ба таҳаввулот дучоргардида ба вуҷуд омадааст. Поэтоним тимсоли гайриреалии образҳои хаёлӣ дар шуури муаллиф ва хонанда (дар заминай матн) мебошад, ки объектҳои воқеӣ ва хаёлиро ифода мекунанд [2, 45].

Бояд гуфт, ки ономастикай таърихӣ ба воқеияти таърихӣ робита дорад. Воқеоти асар дар заминай далелҳои муаллиф дар фазои муайяни таърихӣ ва ҷуғрофиёй мегузараанд ва дар замина номҳои

реалии минтақаи муайян мавриди истифода қарор мегиранд. Агар аз ин нүктай назар ба фазои ҷуғрофии «Таърихи Бадахшон» назар андозем, онро метавон ба доираи бузург ва доираи хурд чудо намуд. Доираи васеи вусъат ёфтани воқеоти асар Бадахшон буда, доираи хурдтари он Шугнон мебошад. Ин ду мағхуми ҷуғрофиёй нүктай марказии мазмуни асанро ташкил медиҳанд. Илова бар ин, воқеъаҳои асар аз ин минтақаҳоҳо берун баромада, нүктаҳои дигари ҷуғрофиёро дар бар гирифтаанд. Номвожаҳо хос аз ду ҷиҳат ба мазмуну мундариҷаи асар алоқамандӣ доранд. Якум, номҳо мавзезъҳоеро ифода мекунанд, ки макони гузаштани воқеоти таъриҳӣ ба ҳисоб мераванд. Дуюм, номҳое, ки вазифаи иттилоърасонӣ дошта, дар ташрехи ин ё он воқеа ва ё шахси алоҳида аз назари мавқеъ ва мақоми ўкумак мекунанд.

Исмҳои хос қабати муайяни таркиби лугавии забонро ташкил дода, аз апллятивҳо бо андозаи мағхум ва маҳдудият ба як обьект тафовут доранд. Бо дарназардошти он ки номи алоҳидаро метавонад, ҳар обьекти моддӣ ва ғайримоддӣ қабул намояд, микдори имҳои хос ба миллионҳо мерасад. Дар баробари ин, масалан, номҳои хоси тоҷикӣ нисбатан маҳдуданд ва ин тавр таъриҳан шакл гирифтааст. Аммо номномаи тоҷикон тағиیر ёфтааст, аз фарҳанги ҳалқҳои дигар номҳо иқтибос шудаанд. Номгузорӣ ҳодисаи иҷтимоист ва ба тағиирот ва рушди ҷамъият вобастагӣ дорад. Дар ин маврид номҳои хос таъриҳан устувор мебошанд. Тули солҳои зиёд мавриди корбурд қарор мегиранд. Вале тағиیرёбӣ дар номҳои топонимӣ низ нисбат ба анторопонимҳо диде мешавад. Вобаста ба аз байн рафтани обьекти табиий ва маъмурию ҷуғрофиёй номи он низ аз байн меравад. Топонимҳоро метавон аз назари инъикос дар осори таъриҳӣ ба номҳои таъриҳӣ мушахҳас намуд. Номҳои таъриҳӣ умри зиёд мебинанд, бо тағиир ёфтани муҳит ва авзои иҷтимоӣ онҳо низ аз корбурди ҷорӣ ҳориҷ мешаванд ва имкони дубора эҳё намуданашон вучуд дорад. Дар ин замина, метавон мисолҳои зиёде овард. Муҳимтарин номҳои таърихии асари зикршуда Бадахшон ва Шугнон мебошанд, ки дар осори ҷуғрофиёй ва таърихии асрҳои IX – X, инчунин, дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ диде мешаванд. Ин номвожаҳо номҳои меҳварии «Таърихи Бадахшон» буда, воқеаҳои таъриҳӣ дар гирди ҳамин номҳо ҷарҳ мезананд.

Омӯзиши исмҳои хосси дар матнҳои таъриҳӣ ва адабӣ бо тадқиқоти дар бахши поэтикаи фарӯй ва умумӣ, услубшиносӣ, забони осори бадей, лингвистикаи матн алоқаманд аст. Дар марҳалаи кунунӣ номшиносии адабӣ, ки ҷузъи асосии он антропонимия ва топонимия мебошад, ба сифати шоҳаи мустақили номшиносӣ дорои мавзуи алоҳида баҳс буда ва усуљҳои хоси таҳқиқ дошта, дар алоқамандӣ бо лексикология, семиотика, услубшиносӣ, поэтика ва лингвистикаи матн рушд мекунад.

Ба сифати бахши алоҳида ҷудо намудани номшиносии матн коркарди истилоҳоти хоси ҳудро талаб мекард, мисли лексема, фонема, морфема ва ғайра. Ҳангоми таҳлили исмҳои хос дар адабиёти бадей ҷудо намудани ном ва номи хос ба миён меояд. Дар матнҳои бадей маъмулан номи шахси

иштироккунанда, персонажи адабй, персонаж, мавзеъ, шаҳр ва ғайра ба мушохида мерасад. Илова бар ин, дар осори бадей ду навъи номвожаҳои топонимӣ амал меқунанд: номҳои реалий ва номҳои таҳайюлӣ. Асарҳои бадеиу таърихӣ бештар дар заминаи номҳои реалий таълиф меёбанд.

«Таърихи Бадаҳшон» яке аз осори таърихиест, ки ба қалами ду нафар муаллифи маҳаллии Қӯҳистони Бадаҳшон дар солҳои сиёми асри гузашта таълиф шуда, таваҷҷуҳи муҳаққиқони таърихи ин диёрро ҳамчун маъҳази таърихӣ ба худ ҷалб кардааст. Бо саъю эҳтимоми мудаариҳи барҷастаи тоҷик академик Б. Исқандаров матни факсималии ин асар соли 1973 дар нашриёти «Наука»-и АИ Иттиҳоди Шуравӣ ба табъ расидааст [2]. Соли 2020 ин ёдгории ҳаттиро Қосим Оҳонниёзов ва Д. Ниёзбеков ба ҳатти кирилӣ баргардон намуда, ба таври ҷудогона нашр намуданд [10].

Оид ба вижагиҳои забони «Таърихи Бадаҳшон» таҳиягарони матни он изҳори андеша намудаанд. Аз ҷумла, академик Б. Исқандаров дар сарсухани нашри Москав зикр кардаанд, ки асар бо лаҳҷаи бадаҳшонии забони тоҷикӣ навишта шудааст. В. Оҳонниёзов ва Қ. Оҳонниёзов низ таъсири забонҳои маҳаллиро дар матни асар таъкид намуда, ҷонде аз ҳусусиятҳои лексикӣ ва дастурии онро муайян намудаанд.

Асар ба забони содаю оммафаҳм навишта шуда, таркиби луғавии он ғанӣ буда, гурӯҳҳои гуногуни луғавиро дар бар мегирад, ки ба воқеяи асар ва муҳити таърихии минтақа робитаи зич доранд. Омӯзиши забон ва услуби хоси «Таърихи Бадаҳшон» ба рӯшди хоси забони тоҷикӣ дар солҳои сиом равшанӣ меандозад. Истилоҳоту ҷудогоне, ки дар асар мавриди корбурд қарор гирифтаанд, вазъи воқеии минтақаро инъикос кардаанд.

Табиист, ки «Таърихи Бадаҳшон» ҳамчун асари таърихӣ дар баробари дигар воҳидҳои забон маводи зиёди ономастикро дар бар гирифтааст. Ба мақсади инъикоси воқеаҳои таърихӣ номҳои зиёди ашҳоси таърихӣ ва номҳои топонимӣ ба кор бурда шудаанд. Бояд зикр кард, ки дар оҳири нашри кириллии асар (таҳиягарон В. Оҳонниёзов ва Қ. Оҳонниёзов) феҳристи номҳои ҷуғрофииӣ ва номи ашҳос оварда шудааст.

Номи ашҳос (антропонимҳо)-ро аз ҷиҳати мақоми иҷтимоӣ метавон ба гурӯҳҳо ҷудо намуд. Чунин таснифот мутобиқи шарҳи муаллиф метавонад сурат гирад.

1. «Исмҳои он қаландарон зикр карда шуд: якум *Сайид Муҳаммади Исфаҳонӣ* – мулаққаб ба шоҳи Кошон, дуюм *Сайид Шоҳмаланг*, *Сайид Шоҳи Хомӯш*, ҷаҳорум *Шоҳ Бурҷони Валӣ* сайри мамлакатҳо карда, аз роҳи Шева ба Шугнон омада доҳил шуданд».

Ашҳоси зикршуда ба қишири алоҳидай иҷтимоӣ **сайидон** доҳил мешаванд:

Аз насли шоҳи Кошон сайидони Вужӣ,.....

Ва аз насли Сайид Шоҳмаланг сайидони Кирванҷ,.....

Ва аз насли Сайид Шоҳи Хомӯш шаҳони Шугнонро мегӯянд [10, 39].

2. Номҳои шоҳон. Шаҳҳудодод: «Дар ин сурат номи ўро Шаҳҳудодод нуҳоданд» [10,41]. Шоҳвонҷӣ: Шоҳвонҷӣ аз қалъаҳои Гунд то Шоҳдара ҳамаро гирифта, ба мутобиати худ даровардааст [10, 42]. Қубодхон,

Амирбек, Җалолиддинхон: «Ва аз Шоҳванҷӣ Қубодҳон ба вуҷуд омад ва аз Қубодҳон боз Шоҳванҷӣ ва аз Шоҳванҷӣ боз Қубодҳон ва аз Қубодҳон Амирбек ва аз Амирбек ду писар шуданд: яке Қубодҳон ва дуюми Җалолиддинхон.

3. Номҳои мирон. Миршоҳ: *Шаҳ Абдулазизҳон гуфт, ки Горон ҳудуди Миршоҳ аст, хафа мешавад, чунки Горон таалуқ ба мир дорад.*

Миркалон: *Ва дар соли 1209 ҳиҷрӣ буд, ки мири Қундуз Миркалон будааст. Мир Муҳаммадамбарҳон ба шаҳ Юсуфалиҳон маслиҳати сулҳомез намуд. Ва даври Мир Эшонқулмаш сол тамом шуда буд [10, 123].*

4. Номҳои оқсақолон. *Шаҳ Ақсақол Муборакро ҳамроҳи сад нафар аз ақиби Сайид фармуда. «Туқур ба воситае Мусо Абдуллоҳро дар Хоруг оқсақол карда [10, 115].*

5. Номҳои сипаҳсолорон. *«Алқисса, он шаб рӯз шуда, Мирманзаршоҳ – сипаҳсолори лашкар ба маърифати Сайид Фарруҳшоҳ ва одамони беҳтару муътабар якҷо шуда, боз ба маслиҳату машварат даромаданд» [10, 87].*

6. Номҳои мингбошиҳо. *«Азизхонро аз Шоҳдара то Шугнон мингбошӣ карданد ва Шоҳсабоӣ ном аз қишилоқи Чарфем тарафи Гунд то Сучон мингбошӣ карда».*

7. Номҳои мансабдорони низомии рус. Антропонимҳои турӯҳи мазкур дар ҳатти арабӣ тағири шакл карда, бо шакли асосияшон тафовут доранд. *Дар соли асп, дар моҳи август ҷандрол ва Бинковс тӯра ҳамроҳи лашкар ва Туқур мингбошии Помири Мургоб ва Мусо ном қирғиз доҳили Хоруг шуда [10, 115]. Аносуф началик омада, бисёр тунд буд... [10, 123]. Дар он вақт Кавикас началик ба аризаш раият ҳамаи оқсақолҳоро аз нав карда... [10, 132]. Ва Кавикас ду сол монда ба соли сеюм Мушанов началик омада, Кавикас рафт [10, 132]. Вақти тобистон палковник Игелоро терғовҷӣ гирифта, аз роҳи Помир омада, доҳили шаҳри Хоруг шуданд [10, 133]. Вақти тобистон Шипилков ба Мургоб рафта, дер омада буд.*

8. Номҳои амлокдорон. *«Ва Мирзоюлдош як нафар шаҳриро ба ҷойи амлокдори Хоруг – Давлатбек фиристонда ва Давлатбекро гирифтанд [10, 124].... «Ва дар Хоруг Каримхон номро амлокдор муқарарар карда.... [10, 124]. «Арсенуф началик ҷаҷуб дода, қабул накарда, гуфт, ки ин мамлакат аз мири Бухор аст.... [10, 127].*

9. Номҳои эшонон. *«Сабаб ин буд, ки Эшони Поршинев гуфтааст, ки ҳар вақт ба ҷойи ма биёяд, шумоён гараз накунед» ... «Эшони Шоҳдара ҳамроҳи Ҳақназар мингбошӣ рафта» [10, 148].*

Ҳамин тариқ, «Таърихи Бадаҳшон» номҳои ақшори гуногуни аҳолии сокинони минтақаро фаро гирифта, тибқи номсозии анъанавӣ шакл гирифтаанд. Дар номсозӣ қалимаҳое, ки қишрҳои гуногуни одамонро ифода мекунанд, аз қабили *сайид, шоҳ, хон, мир, мингбошӣ, эшон, началик* иштиrok мекунанд.

Маводи антропонимии «Таърихи Бадаҳшон» оид ба антропонимияи таърихии минтақаи Қӯҳистони Бадаҳшон маълумот медиҳад. Антропонимияи минтақа зери таъсири забону гӯйишҳои маҳаллӣ шаклан

тағыйир ёфтааст, vale дар «Таърихи Бадахшон» шакли адабии номҳо оварда шудааст. Қисми зиёди номҳои асар вижагии номномаи умумитоҷӣкӣ доранд. Муаллифон кӯшиш кардаанд, ки дар баёни ҳаводиси таърихӣ исми ашҳоси таърихиро бо рутбаю мақоми иҷтимоӣ зикр намоянд. Таҳлили таркиби сарфию наҳвии номҳо нишон медиҳад, ки аксари номҳо аз ҷиҳати соҳт мураккаб буда, қолабҳои таърихии номҳоро нишон медиҳанд.

Қисми мухимми ономастикони асарро топонимия ташкил медиҳад. Топонимияи асар топонимияи таърихии минтақаро инъикос мекунад. Бо тақозои баёни воқеаҳои таърихӣ оид ба номҳои берун аз минтақа низ маълумот дода мешавад. Лозим ба ёдоварист, ки дар китоб на танҳо оид ба номҳои қисмати соҳили рости рӯди Панҷ, балки дар бораи номҳои қисмати Афғонистон низ маълумот дода шудааст. Муаллиfon дар зикри номҳо истилоҳоти гуногуни ҷуғрофиёро ба кор бурдаанд, ки аз забони адабии имрӯза тағовут доранд. «Аз одамон, мӯйсафедони пеш чунин шунида шуд, ки аз мамлакати Исфаҳон ва Кошон, тирретури хоки Эрон ҷаҳор нафар қаландар ба саёҳати дунё муроҷиат намуда баромаданд, ки дунёро сайр карда, ҳар қадом мамлакат, ки барои моён писанд ояд, дар он ҷо истиқомат мекунем». Таҳти номи Шугнон муаллифони асар номи Шугнони таърихӣ – ду тарафи соҳили дарёи Панҷро дар назар доранд. Дар мавриҷҳои алоҳида номҳои топонимӣ дар расмулҳатти форсӣ тағыйир шакл кардаанд, ки барқарор намудани шакли аслии он пажуҳиши ҷудогонаро талаб мекунад. Дар ин маварид ёдовар шудан бамаврид аст, ки номҳои топонимии Бадахшон маъмулан ду шакли корбурд доранд: шакли расмӣ дар осори ҳаттӣ ва шакли маҳаллӣ, ки тибқи коидаҳои савтии забонҳои минтақа ба кор бурда мешаванд:

«.... аз роҳи Шева ба Шунон омада дохил шуданд. Тамошо карданд, ки обу ҳавои Шугнонро хуши карданд. Сайид Шоҳмаланг қишилоқи Кирванҷо хуши карда, дар он ҷо истиқомат намуд ва Сайид Шоҳи Хомӯши Саройи Санг, ки ҳамин шаҳи баланди Барпанҷа, ки ҳозир аст, он макон гирифта ва Шоҳи Кошон, яъне Сайид Муҳаммад дар Падрӯд писанд омада, истиқомат кард ва Шоҳ Бурҷони Вали ба Шоҳдара дар қишилоқи Тусёй макон гирифта.

Аз насли Шоҳи Кошон сайидони Вуже, Падрӯд ва сайидони Ҳоса ва Сумҷеф ва баъзе тарафи Гунд ва ҷойҳои дигар.

Ва аз насли Сайид Шоҳмаланг сайидони Кирванҷ ва ҷанд буна дар Поршинену Фунд. Ва аз насли Сайид Шоҳи Хомӯши шаҳони Шугнонро мегӯянд [10, 9].

Тибқи ифодаи объектҳои табиӣ ва ҷуғрофиёй маводи топонимии «Таърихи Бадахшон»-ро метавон ба ғурӯҳҳои зерин ҷудо намуд.

1. Номҳои минтақаҳои таърихӣ. Ин ғурӯҳи номҳо минтақаҳои таърихири ифода мекунанд, ки дар ҳудуди ин минтақаҳои воқеаҳои таърих рӯҳӣ медиҳанд: Бадахшон, Ваҳон, Ишқошим, Шугнон ва м.и. Ин гуна номҳо дар осори таърихии асрҳои миёна сабт ёфтаанд. Дар бораи таърихи пайдоиш, маъно ва этиологияи ин номҳо дар осори илмӣ мулоҳизаҳои гуногун баён шудаанд.

2. Номи дәҳаҳо, қишлоқҳо. Дар асар номи дәҳоти ду тарафи дарёи Панҷ оварда шудааст. Қисме аз чунин номҳо дар осори илмӣ шарҳ ёфтаанд.

3. Номи кӯлҳо. Зимни баёни воқеаҳои таъриҳӣ номи кӯлҳо низ оварда шудааст.

4. Номҳои рӯдҳо. Дар асар номи рӯдҳои хурду бузург оварда шудааст.

5. Номҳое, ки ба берун аз Бадаҳшон мавҷуданд. Бо тақозои шарҳи воқеоти таъриҳӣ номҳое зикр мешаванд, ки берун аз Бадаҳшонанд.

Номҳои топонимие, ки дар ҳар ду соҳили рӯди Панҷ такрор мешаванд: Вуж, Вер, Падрӯд, Бахшор ва м.и. Такрори чунин номҳо дар манотики гуногун ду сабаб дорад. Якум, ин номҳо исмҳои аппелиативӣ ё ҷинс буда, мағҳуми муайяни иҷтимоӣ, табииӣ, ҷуғрофиёй буда, вобаста ба релеф, ҳусусияти мавзеъ, табииати он, ҳайати иҷтимоӣ ё қавмии сокинон ва сабабҳои дигар чунин номҳо такрор мешаванд. Дуюм, бо кӯчиданӣ сокинони ин ё он макон номро низ «бо ҳуд мебаранд».

Масалан, Вуж номи дәҳаест, дар водии Фунди ноҳияи Шуғнони Тоҷикистон ва дар Шуғнони Афғонистон. Инчунин, номи Вер низ дар ду соҳили дарёи Панҷ дида мешавад.

Гумон меравад, ки номи зикршуда аз решай забонҳои қадим буда, номи мағҳуми табиӣ мебошад, ки дар минтақаҳои алоҳида дида мешавад. Вожаи мазкур ҳусусияти мавзеи табииро ифода намуда, бо вожаҳои *bug/pug*, ба маънои «замини нисбатан ҳамвори санглоҳ»-ро ифода намуда, тибки қонунмандиҳои инкишофи забон шакли ҳудро дигар кардааст.

Баррасии топонимияи асар барои равшан намудани моҳияти ҷуғрофиёю табиии мавзеъҳо низ аҳаммият дорад. Ҷунончи, таҳти номи Помир муаллифон маъмулан қисмати шарқии Кӯҳистони Бадаҳшонро ифода намудаанд: «*Як рӯз шаҳ Қурбонҷон қарор дода, ягон сад нафар ҷаққони диловар ба назар гирифта, ба шикастани Алай сафарбарӣ пеш гирифта, меравад. Дар ҳудуди Мурғоб мерасад, ки қирғиз ҷамъ шуда, роҳи Қурбонҳонро гирифта, фӣ мобайн ҷанги маглуба шудааст* [10, 54].

Маълум аст, ки дар ҳатти арабӣ топонимҳои маҳаллӣ шаклан дуруст оварда нашудаанд. Аз ин рӯ, яке аз вазифаҳои асосии омӯзиши топонимияи асар барқарор намудани шакли аслии номҳо мебошад. Тарзи навишти номҳо дар ҳатти форсӣ онро аз номи аслии маҳаллӣ дур намудааст, зеро овозҳои хоси забони маҳаллӣ дар расмулҳатти арабӣ дида намешаванд. Таҳқиқи низоми исмҳои хоси асар барои омӯзиши ономастикаи таърихии Бадаҳшон аҳаммияти қалон дорад.

Ҳамин тариқ, таҳқиқи вижагиҳои забонии ин асар метавонад ба таҳаввули забони адабии тоҷикӣ ва этнолекти минтақавии он равшаний андозад.

КИТОБНОМА

1. Виноградов, Н.В. Имя литературного персонажа: Материалы к библиографии / Н.В. Виноградов//. Литературный текст: проблемы и методы исследования. - Тверь, 1998, вып.4. – С.157-197.
2. История Бадахшана. Предисловие Б. Искандарова. – М.: Наука , 1973.
3. Калинкин, В.М. Поэтика онима / В.М. Калинкин. – Донецк, 1999. – 408 с.
4. Калинкин В.М. Теоретические основы поэтической ономастики. Автореф.дисс. ... доктора филол. наук / В.М. Калинкин.. - Киев, 2000. - 37с.
5. Карпенко, Ю.А. Имя собственное в художественной литературе /Ю.А. Карпенко // Филологические науки. – 1986. – № 4. – С. 34-40.
6. Карпенко Ю.А. Специфика имени собственного в литературе /Ю.А. Карпенко // Onomastica, 1986, t.XXXI, – С.6-22.
7. Магазаник, Э.Б. Поэтика собственных имён в русской классической литературе / Э.Б. Магазаник. – М., – 1967.221 с.
8. Магазаник, Э.Б. Имена собственные в художественной литературе / Э.Б. Магазаник // Русская речь. – 1978. – №5. – С.23 – 24.
9. Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного. / А.В. Суперанская. – М., – 1973.
10. Таърихи Бадахшон. Навиштаоти Курбонмамадзода Охон Салмон ва Сайид Шоҳфутур. – Душанбе: Сифат Офсет, 2020. – 168 с.
11. Файзов, М. Язык рушанцев советского Памира/ М. Файзов. – Душанбе 1966. – 227 с.
12. Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. – Л., 1974. – 428 с.
13. Aini, S. Pages from my own story / S. Aini. – M.: Foreign Languages Publishing House, 1955. – 128 pp. (3)
14. Voynich, E. The Gadfly / E. Voynich. – 300 pp.

ОНОМАСТИКОНИ «ТАЪРИХИ БАДАХШОН»-И ОХОН СУЛАЙМОН ВА САЙИД ШОҲФУТУР

Дар «Таърихи Бадахшон» дар баробари дигар воҳидҳои забон исмҳои хос низ корбурди зиёде доранд. Дар мақола маҷмуи исмҳои хос (антропонимия ва топонимия) аз назари вазифа ва мавқеи иҷтимоӣ ҳудудӣ мавриди таҳтил қарор дода шудааст. Антропонимияи асар номҳои таърихии исмҳои одамонро дар бар гирифта, ба номҳои тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ ва русӣ ҷудо мешаванд. Топонимияи асар, дар маҷмуъ, топонимияи минтақаи Бадахшонро дар бар гирифтааст. Расмулхатти арабӣ имкони дар шакли аслӣ оварданӣ топонимҳои маҳаллиро надошта, ҳангоми ба ҳатти кирилӣ гузаронидани матни асар низ топонимҳои маҳаллий дар шакли аслӣ турра инъикос наёфтаанд. Омӯзиши ономастикай асар барои таҳқиқи топонимия ва антропонимияи Бадахшони Афғонистон низ аҳаммият дошта, оид ба системаи номҳои он тарафи рӯди Панҷ низ маълумоти муайянро дар бар гирифтааст.

Калидвоҷаҳо: «Таърихи Бадаҳишон», онамастикон, топонимия, антропонимия, таснифи номҳо, вазифаи иҷтимоии номҳо, таърих, номнома.

ОНОМАСТИКОН «ИСТОРИИ БАДАХШАНА» ОХОНА СУЛАЙМОНА И САЙИДА ШОХФУТУРА

В «Истории Бадахшана» наряду с другими языковыми единицами широко представлены собственные имена. В данной статье анализированы собственные имена этого памятника в функциональном, социальном и пространственном аспекте. Антропонимия памятника отражает исторические личные имена, которые по языковым признакам разделены на таджикские, арабские, тюркские и русские личные имена. Топонимия произведения отражает топонимию Бадахшана. Арабская письменность не дала возможность авторам по правилам местных языков написать подлинную форму местных названий. В кириллическом варианте памятника при написании местных названий также не соблюдаены особенности местных форм названий. Изучение ономастики этого памятника также может пролить свет на системы топонимов и антропонимов Афганского Бадахшана. Исторический памятник содержит также и ценные сведения по топонимической системе левобережного Пянджа.

Ключевые слова: «История Бадахшана», ономастикон, антропонимия, топонимия, классификация названий, социальные функции имён, история, наименования.

ONOMASTICS OF "HISTORY OF BADAKHSHAN" BY AKHON SULAIMAN AND SAYID SHOHFUTUR

In the «History of Badakhshan», along with other linguistic units, are widely represented proper names. This article analyzes the proper names of the monument in the functional, social and spatial aspects. The anthroponyms of the monument reflects historical personal names, which are divided according to linguistic characteristics into Tajik, Arabic, Turkish and Russian personal names. The toponyms of the work reflects the geographical names of Badakhshan. Arabic writing did not allow authors to write the true form of local names according to the rules of local languages. In the Cyrillic version of the monument, when writing local names, the peculiarities of local forms of names are also not observed. The onomastic study of this monument can also shed light on the system of toponyms and anthroponyms of Afghan Badakhshan. The historical monument also contains valuable information on the toponymic system of the left-bank Pyanj.

Key words: «History of Badakhshan», onomastics, anthroponyms, toponyms, classification of names, social functions of names, historical personal names, geographical names.

Маълумот дар бораи муаллифон: Офаридаев Н. – доктори илмҳои филологӣ, сарҳодими шуъбаи забонҳои помирӣ ИИГ ба номи Б. Исқандарови АМИТ; Тел.: 939314032; E-mail: nazri53@mail.ru

Латипов М. – унвонҷӯи шуъбаи забонҳои помирӣ ИИГ ба номи Б. Исқандарови АМИТ Тел.: 502076474.

Сведение об авторах: Офаридаев Н. – доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела памирских языков ИГН им. Б. Исқандарова НАНТ; Тел.: 939314032. E-mail: nazri53@mail.ru

Латипов М. – соискатель отдела памирских языков ИГН им. Б. Исқандарова НАНТ.

Information about the authors: Ofaridaev N., Dr. Phil. Sci. Chief Researcher of the Department of Pamir Languages at the IGN named after. B. Iskandarova NAST Тел.: 939314032. E-mail: nazri53@mail.ru

Latipov M. – aspirant of Pamir languages department of the Institute of Humanities named after. B. Iskandarova NAST.

КОМПОНЕНТНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ШУГНАНСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ

Сафина Абодуллоева
Институт языка и литературы имени Рудаки НАНТ

Изучение фразеологической системы языков является одной из сфер современной лингвистики. Проблема изучения эквивалентности системы фразеологических единиц считается одной из тенденций современной лингвистики, которая позволяет определить процесс развития и становления фразеологии каждого конкретного языка. Путём выявления особенностей эквивалентности фразеологических единиц определяются не только лингвистические особенности языков, но и определяется мироощущения их носителей.

Исследование лингвистических особенностей фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков даёт возможность определить адекватные языковые передачи и средства одинаковых образных выражений фразеологии изучаемого языка. Тем самым определяется функционально-смысловая, структурная характеристика фразеологии шугнанского и таджикского языков.

В данной статье нами принято решение выявить компонентную эквивалентность фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков, с учетом использования в их составе нумерологических, цветообозначающих, зоонимических, фитонимических и соматических компонентов.

Нумерологическая основа фразеологических единиц является одной из составляющей основой лексико-семантической характеристики фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков, с помощью которых отмечаются количественные значения. Самым распространенным нумерологическим компонентом, которое часто упоминается в составе эквивалентных фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков, является слово *ии* (*йӣв*) – як – один, которое служит для построения разных семантических значений: *аз ии дуст садо найодд* (шугн.) эквивалент в таджикском языке *аз як даст садо намебарояд* имеет значение «работать вместе, дружно существовать»: *Маш бояд якҷояф кор кинам, аз ии дустта садо найодд* (шугн.). – *Мо бояд якҷоя кор кунем, зоро аз як дастсадо наебарояд* (тадж.). – Мы должны работать вместе, ибо «рука руку моет» (досл.).

Нумерологических компонент шугнанского языка *йӣв* в некоторых единицах используется с формой числительного *як*: *Ӣуйи ди қисса йак бар йак ху пӯцард нақл ёйд*. (шугн.). *Ӯ ин қиссанро як бар як ба писараши нақл мекард* (тадж.). – Он рассказал всю историю своему сыну.

Другой формой нумерологического компонента фразеологических единиц является составная форма *йи дарача* в шугнанском языке и *як дарача* [16, 475] в таджикском языке, имеющее значение «немножко, в определенной степени»: *Wаден аз ди одиса wйнтош йи дарача ху баланди ис сўд* (шугн.). *Онҳо аз дидани ин ҳодиса худро як дарача баландтар ҳис меарданд* (тадж.). – Они почувствовали себя после увиденных событий одним уровнем выше.

Фразеологическая единица в шугнанском языке *йи дарди бедаво* с эквивалентом в таджикском языке *як дарди бедаво* [16,475] имеет метафорическое значение «неисправимая, безвыходная ситуация»: *Икид фука яард йи дарди бедаво дивиҳт* (шугн.).–*Ин нишон барои ҳамагон як дарди бедаво менамуд* (тадж.). – Это показалось всем безвыходной ситуацией.

В последующих эквивалентных фразеологических единицах исследуемых языков данный компонент был использован в следующих значениях:

йи дунё гап (шугн.) – *як дунё гап* (тадж.) [16,478] – слишком много: *Дилоро йи дунё гапе ху амсоянэрд лўд* (фирепт) (шугн.).– *Дилоро як дунё гапро барои ҳамсоягонашон гуфта медод* (тадж.). - Дилоро рассказала слишком много своим соседям.

йи зивти гап дедов //ху зив йи сидов (шугн.) – забонро як кардан //бо як забон гап задан [16,478] – объединяется, действовать сообща: *Фук вахт бояд йи зивти гап дедов, дун ҷатта кор барор киҳт* (шугн.).– *Ҳама вақт бояд бо як забон гап зад, дар ин маврид кор барор меояд* (тадж.). – Всегда нужно действовать сообща, поэтому дела будут идти хорошо.

бо як тир ду нахчир дедов (шугн.) – *бо як тир ду нишон задан* (тадж.) [16,481] – одним действием решить два вопроса, русский вариант фразеологизма одним выстрелом убить двух зайцев: *Одил дис ухёр вуд фук вахти бо як тир ду нахчир дод* (шугн.).– *Одил чунон чаққон буд, ки ҳама вақт бо як карашма ду кор мекард* (тадж.). – Одил был таким шустрым, что всегда одним выстрелом убил двух зайцев .

яку якбора (шугн. и тадж.) [16,500] – сразу, вместе : *Яку якбора аз ху сидоши дарс гайри имкун вуд* (шугн.).– *Яку якбора аз худ кардани маводи таълими гайри имкон буд* (тадж.). Сразу усвоить весь материал было невозможным .

азору як рақам (шугн.) – *ҳазору як хел* (аз ҳад беш, гуногун) (тадж.) [16,500] – по разному, многообразие: *Баъди ви хабар ҳидов шийен азору йак рақам таъбири дод* (шугн.). – *Бо шунидани ин хабар ҳазору як хел таъбири он рух медод* (тадж.). – После услышанной новости она была интерпритирована по разному.

ий ду гев гап (тадж.) – *як ду даҳан гап доштан* (тадж.) – немножко поговорить: *Моира йи ду гап ҷат аз дар ҷой ти шам хез йат* (шугн.).– *Моҳира барои як-ду даҳан гап аз роҳи дур ба наздаи омад* (тадж.). – Мохира

из-за незначительного разговора приехала издалека ; *ба як азоб* (шугн.) – *бо як азоб* (тадж.) [16, 468] – с большим трудом; *аз сад як фоиз норозӣ* (шугн.) – як *ба сад розӣ* (тадж.) [16, 468] – на девяносто процентов не согласен; *йи бало* (шугн.) – як *бало* (тадж.) [16, 468] – одно и тоже, также напастъ; *йи бало сӯдow* (шугн.) – як *бало кардан* (тадж.) [16, 469] – сделать что-то, найти какое-то решение; *йӣв тар дӯён сӯdow* (шугн.) – як *бар ду зиёд кардан* (тадж.) [16, 469] – добавить двух к одному; *йи бурда гарда виредow* (шугн.) – як *бурда нон ёфтan* (тадж.) [16, 470] – найти пути для заработка; *йиши қати ии гап дэdow* (шугн.) – ба *касе як гап доштан* (тадж.) [16, 471] – иметь особый разговор с кем-либо; *йи гап дӯён сӯdow* (шугн.) – як *гапи касеро ду кардан* (тадж.) [16, 471] – добавить от себя слово к высказанному; *йи гап ти видow* (шугн.) – ба *як гап истодан* (тадж.) [16, 472] – настоять на одном; *йи гапанд сад паҳле* (шугн.) – як *гап сад паҳлу дорад* (тадж.) [16, 472] – одно слово имеет сто значений; *йи гап қатияғ фамто //фаҳмчоз одам* (шугн.) – як *гапро мефаҳмидагӣ* (тадж.) [16, 473] – знающий и мудрый человек; *йи диви баста сад га күшода киҳт* (шугн.) – як *дари баста сад дар күшода* (тадж.) [16, 474] – иметь шанс; *аз ии дарданд сад га дард* (шугн.) – як *дард сад дард шудан* (тадж.) [16, 475] – нарастаться боль; *аз ийшанд дӯст сӯdow* (шугн.) – якро даҳ *кардан* (тадж.) [16, 475] – преувеличивать; *йи илоҷ сӯdow* (шугн.) – як *илюҷ кардан* (тадж.) [16, 480] – искать пути решения трудности; *йи гев гарда* (шугн.) – як *лаб (бурда) нон* (тадж.) [16, 483] – немножко хлеба; *ба ии хулоса* (маслихат) *ятоw* (шугн.) – ба як *маслиҳат//хулоса омадан* (тадж.) [16, 483] – прийти к одному решению; *йи ҳawak* (шугн.) – як *мушт* (тадж.) [16, 486] – немного; *йи нӯл дэdow* (шугн.) – *бо як нӯл задан* (тадж.) [16, 487] – побеждать кого-либо/чего-либо, обойти кого-либо; *як сар ба ду гӯш//йи қоқ чӯn* (шугн.) – як *сару ду гӯш//як сару як тан// як ҷони қоқ* (тадж.) [16, 492] – одинокий человек; *йи мӯнат ду саҳҷ* (шугн.) – як *себу ду тақсим* (тадж.) [16, 493] – как две дольки целого яблока, очень похожие по внешности и по характеру; *йи қадам пӯнд* (шугн.) – як *қадам роҳ* (тадж.) [16, 501] – шагом от чего-либо, очень близко; (*ба хок*) *яксӯn сӯdow* (шугн.) – як *сон кардан* (тадж.) [16, 508] – уничтожить, сравнить с землей и многие другие.

В составе фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков также можно наблюдать следующие формы нумеративных компонентов: *сад дар сад* (шугн. и тадж. язык) – точно, аккуратно, с точной уверенностью; *аз сад гуланд* *йи гул наҳикуфч* (шугн.) – *аз сад гулаш яу гулаш нашукуфтааст* (тадж.) – всё впереди, неиспользованные шансы, молодой; *аз чор тараф* (шугн. и тадж.) – с четырех сторон; *чор тарафи ту қибла* (шугн. и тадж.) – свободен (свободна) от всех обязательств; *ду под ар ии пех weddow* (шугн.) – ду по дар як мӯза андохтан (тадж.) – быть настырым; *дудила ситow* (шугн.) [12, 77] – дудила шудан (тадж.) сомневаться.

Нумерологический компонент *тиңз* (шугн.) – *панҷ* (тадж.) – пять – часто упоминается в фразеологических единицах шугнанского и

таджикского языках, тем самым способствует эквивалентному значению данных единиц: *кор панҷ* (шуг.и тадж.) [16, 199]; *пінз ангіхт баробар нист* (шугн.) – *панҷ ангушт (панча) баробар нест (намешавад)* (тадж.) [15, 802] ни все люди одинаковые; *пінз ангіхт дастур фамто* (шугн.) – *панҷ ангушти худ барин доностан* (тадж.) [15, 803] знать хорошо; *пінз-хоутанга чам сйодow* (шугн.) – *панҷ-шаши танга гун доштан* (тадж.) [15, 804] собирать немного денег; *пінзруза умр шінтow* (шугн.) – *панҷруза умр мондан* (тадж.) [15, 805] осталось немного жизни; *пінз ангіхтат пінз унар* (тадж.) – *панҷ панчашаши ҳунар*, (таж.язык) – талантливый человек; *пінз ангіхт геванд дэдow* (шугн.) – *панҷ чилика дар даҳан андохтан* (тадж.диалектн.) – ненасытность.

Эквивалентное идиоматическое выражение с компонентом *афт* (шугн.) – *ҳафт* (тадж.) в шугнанском языке *ти афтуум осмұн фирийтow*, в таджикском языке *ба осмони ҳафтум расидан* используется в значение «гордится, приобрести почёт»: *Аз ту нав пешрави ви кәл ти афтуум осмұн фирийт* (шугн.). – *Баъди ба даст даровардани муваффакиятҳои нав ба нав сараши ба осмони ҳафтум расид* (тадж.).

Ко второй группе компонентных эквивалентных основ фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков относятся цветовые лексемы, с помощью которых выражаются разные положительные и отрицательные факторы чувств как: покой, тепло, защищённость, доброта, вера в хорошее, недоверие, равнодушие, мрак, безысходность. Выражение этих факторов были исследованы следующим образом:

Белый цвет – *сафед* (шугн.) в шугнанском и таджикском языках употребляется как символ доброты и хороших пожеланий: *роҳи сафед* (талабидан) (шугн. и тадж.) – счастливого пути, *бахти сафед* (шугн.и тадж.) [15, 80] – счастливого брака; *сафедруйат сийабахт* (шугн.) (белолицая но с черной судьбой), противоположность красоты лица черноте судьбы, имевшая когнитивную связь с русской пословицей: *не родись красивой, а родись счастливой; ху сафед сйодow* (шугн.) – худсафедкунӣ //худро сафед кардан (тадж.) – оправдывать себя; *ту ранг сафед сут* (ту ранг зибуд) (шугн.) и *ранг сафед шудан* (тадж.) – испугаться. Стоит отметить, что в шугнанском языке превосходная степень белого цвета отмечена при помощи слова «парраст», что указывает на плохое самочувствие человека – бледность из-за болезни: *ранг парраст киҳт* (шугн.).

Исследование фразеологических единиц с цветовыми компонентами показал, что в шугнанском языке элемент белого цвета чаще всего употребляется наряду с элементом черным как например: *Ца лӯвен ҳӯвд сафед, йу лӯвд наи тэр* – Если говорят, что молоко белое, он говорит, что оно черное. Антонимический компонент белого цвета – чёрный также многократно употребляется в составе фразеологических единиц

шугнанского и таджикского языков как: *тэрдил одам* (шугн.) – *одами сияҳдил* (тадж.) – человек с черной душой; *тицтэр одам* (шугн.) – *одами рӯсиёҳ* (тадж.) – двуличный, лицемерный человек.

Изучение семантики цветового компонента *рушт* (шугн.) – *красный* (тадж.) в составе фразеологических единицах шугнанского и их эквивалентности в таджикском языке позволило выявить общие и специфические черты особенности данного компонента как красный – символ торжества и почета, такая характерная черта человека, как стыдливость: *рӯшт ситоҳ//рӯштат сафед ситоҳ* (шугн..) [12, 60] – сурх *шудан* (тадж.) - краснеть; лицемерия и вранья в шугнанском: *ат ту пайц рӯшт* в таджикском языке: *рут сурх*.

Цветовой компонент *найлे* (шугн.) – *кабуд* (тадж.) – синий - в составе фразеологических единиц исследуемых языков часто упоминается для описания физического состояния человека, как элемент побоев и проявления синяков: *вам пайц фук найлэ* (шугн.) – *рӯяш каб-кабуд* (тадж.), а также компонент *зирд* (шугн.) – *зард* (тадж.) в составе фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков используется для определения плохого самочувствия человека, болезни что способствует эквивалентности этих единиц в исследуемых языках: *ранг зирд ситоҳ* (шугн.) – *зард шудани ранг* (тадж.).

Последующие компоненты определяющие лексико-семантическую эквивалентность фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков являются фитокомпоненты (наименование растений) и зоокомпоненты (название животных), которые обусловлены, прежде всего, историей взаимодействия человека с природой и животным миром, в частности, компоненты, которые считаются конотатом – семантической ячейкой данных единиц.

При изучении фразеологических единицах с фитокомпонентами, были выявлены следующие компонентные эквивалентные единицы с следующими значениями: *фук дарунанд гол* (шугн.) – *дар байни дигарон як гул* (тадж.), переносное значение которого «человек имевший отличительные качества среди других с точки зрения красоты, тем самым приобретавший особый статус»; *ви дуст гол* (шугн.) [12, 69] – *дасташ гул* (тадж.) – способный человек, человек с легкой рукой; *цэмти гул вэҳтоҳ* (шугн.) – *гули чашм* (тадж.) – разновидность болезни глаз, бельмо; *гулакен бийц* (шугн.) – *гули рӯй* (тадж.) – разновидность болезни кожи лица, след от которой остается в виде цветка; *гарда гул дод* (шугн.) – *гули нон* (тадж.) – подгоревшая часть лепёшки; *бахт гул сидоҳ* (шугн.) – *бахти касе гул кардан* (тадж.) – улыбнуться счастье кому-л., повезти кому-л.; *гул бе хор ништ* (шугн.) – *гул бе хор нест* (тадж.) – нету худо без добра; *гул сидоҳ* (шугн.) – *гул барин шукуфтан* (тадж.) – расцветать (о человеке).

Отрицательное значение эквивалентности фразеологических единиц с фитокомпонентами в шугнанском и таджикском языках осуществляется с помощью элемента *хор/ сағ/ ёуд* (шугн.) – *хор* (тадж.) –

кюлючка: *šag бунти дэдоw* (шугн.) – *таги хор задан* (тадж.диалектн.) – используется в значениях «унижать, оскорбить, оклеветать»; *голэн дарунанд ии хор* (шугн.) –*хор даруни гулҳо* (тадж.) – плохой человек среди хороших; *хор ситоw* (шугн.) – *хор шудан* (тадж.) – стать слабым, немощным; *жуд аз под* (шугн.) – *аз по хор гирифтan* (тадж.) – оздравится, избавится от боли.

Количество зоокомпонентов по сравнению с фитокомпонентами в составе эквивалентных фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков встречается намного больше, которые также носят коннотативную функцию.

Главными зоокомпонентами в исследуемых языках являются слова: *шурҷ* (шугн.) – *гург* (тадж.) – волк, *рӯпцак* (шугн.) – *рӯбоҳ* (тадж.) – лиса, *шэр* (шугн.) – *шер* (тадж.) – лев; *кихётц* (шугн.) – *зог* (тадж.) – сорока, *дивӯск* (шугн.) – *мор* (тадж.) – змея, *куд* (шугн.) – *саг* (тадж.) – собака, *ниши* (шугн.) – *гурба* (тадж.) – кошка, *кирм* (шугн. и тадж.) – червь, *жсow* (шугн.) – *гов* (тадж.) – корова, *хуг* (шугн. и тадж.) – свинья, *хар/маркаб* (шугн.и тадж.) – осёл и многие другие, в большинстве случаев имевшие отрицательную окраску. Тематическое разделение зоокомпонентов согласно природной характеристике животных непосредственно влияет на коннотативную их функцию, то есть, зоокомпоненты означающие названия диких животных, чаще всего несут негативную окраску, а название домашних животных положительную: *кина шурҷ* (шугн.) – *гурги борондида* (тадж.) – опытный человек; *шурҷ ситоw* (шугн.) – *гург шудан* (тадж.) – стать волком; *дис рӯпцак одам* (шугн.) – *рубоҳ* (тадж. язык) – лицемер, двуличный (о человеке); *рӯпцакбози сӣdow* (шугн.) – *рубоҳбозӣ кардан* (тадж.) – лживый, лицемерный человек; *хӯна шэрат майдӯн гарib* (шугн.) – *хонашери майдонгарib* (тадж.) – трусливый человек; *дис кихётц одам* (шугн.) – *зоги аъло* (тадж.) – белая ворона; *кабки хиромӯн* (шугн.) – *кабки хиромон* (тадж.) – грациозная (о девушке). *дивӯск одам* (шугн.) – *мори карбаши* (тадж.) – гадюка (о плохом человеке); *мӯру малаҳ* (шуг. и тадж.) (*ҷӯҷат маҷӯҷ, кирмат қанаҷ*) – несметное множество, видимо-невидимо; *куд дастур ҷақтow* (шугн.) – *саг барин аккос задан* (тадж.) – лаять как собака (о человеке скрубым нравом, который резко повышает голос на людей); *нишат пург бози* (шугн.) – *мушу гуррабозӣ* (тадж.) – игра в кошки-мышки, используется в значение лицемерие, хождение вокруг до около...

Стоит отметить, что некоторая зоокомпонентная эквивалентность фразеологических единиц в шугнанском и таджикском языках проявляется при помощи шугнанского слово *дастур* и его эквивалента в таджикском языке *ранг*, *барин*, носящая сравнительную характеристику: *жоҳ дастур xӣdow* (шугн.) – *гов барин хурдан* (тадж.) – ест как корова, человек который употребляет много пищи, обжора; *хуг дастур видow* (*тулӯ хуге*) (шугн.) – *хуг вори будан* (тадж.) – быть как свинья (досл.), толстяк; *хуг дастур xӣdow* (шугн.) – *ранги хук хурдан* (тадж.) – есть как свинья, (об обжоре); *маркаб дастур мэнат сӣdow* (шугн.) [12, 164] – *хар барин меҳнат кардан* (тадж.) –

работать как осёл (досл.) ишачить, черезмерно трудиться; *ворч дастур дишэнтow* (шугн.) [12, 195] – *асп (барин) давондан* (тадж.) – гонять (кого-л.) как лошадь.

К заключительным лексическим эквивалентным компонентам фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков относятся соматические компоненты, характерной чертой которых является наличие в их составе лексем, обозначающее части тела человека или животного. Исследование структуры эквивалентных фразеологизмов – соматизмов шугнанского и таджикского языков показало, что наиболее часто упомянутыми компонентами являются *кāл /кил* (шугн.) – *сар* (тадж.) – голова; *цэм* (шугн.) – *чаим* (тадж.) – глаз; *дуст* (шугн.) – *даст* (тадж.) – рука; *зив* (шугн.) – *забон* (тадж.) – язык ; *дэл/зорд* (шугн.) – *дил* (тадж.) – сердце.

Основными признаками исследуемых фразеологизмов-соматизмов в шугнанском и таджикском языках являются определение характеристики человека как: физическое состояние, чувства, отношения, умственная деятельность, психологический портрет, поступки человека, социальное положение, а также определение полной или неполной компонентной эквивалентности в разных языках, которая считается культурно-национальной составляющей семантики фразеологических единиц.

Особую группу соматизмов исследованных языков составляют аффоризмы из классической литературы, древние цитаты, а также афоризмы предшественников. Исследуя семантические составляющие фразеологических единиц в шугнанском и таджикском языках нами были выявлены две группы соматических лексем для построения национального сознания, которые обозначают внешние и внутренние органы человеческого или животного организма.

К первой группе относятся фразеологических единицы шугнанского и таджикского языков с соматическими эквивалентными компонентами, которые обозначают внешние органы. К этой группе соматических компонентов можно отнести слова: *голова, глаза, лицо, рука, нога, кожа, поясница, ноготь, шея, живот, язык и т.д.* В качестве пример этих эквивалентных единиц можно привести следующие фразеологизмы: *кāл ни осмүн фирмтow* (шугн.) – *сар ба фалак расидан* (тадж.) – гордится своими или чужими достижениями; *кāл неЎдов* (шугн.) – *сар чарх задан* (тадж.) – голова кружится; *ви кāл ви сївти* (шугн.) [12, 198] – *сараши дар ҷояши* (тадж.) – умный, рассудительный человек; *ху кāл ичирд нахамбентow* (шугн.) [12, 238] – *сари худро пеши касе ҳам накардан* (тадж.) – не склонить голову перед кем-л.; *ви кāл ви бїр // ху кāл на сент* (шугн.) – *сар набардоштан* (тадж.) – не поднимать голову (из-за дурных поступков); *ху кāл дедов // ху ҷӯн дедов* (шугн.) – чони худро нисор кардан (тадж.) – отдать жизнь за кого-л.; *ар кāл на визд // ар гӯн на дедд* (шугн.) – *дар сар (майна) нагунцидан* (тадж.) – не вмешаться в голову, никак не верится и т.д.

Второе место среди продуктивных соматизмов в составе фразеологизмов шугнанского и таджикского языков занимает слово *цэм* (шугн.) – чашм (тадж.) – глаза. Слово *цэм* (шугн.) – чашм (тадж.) обозначает орган зрения любого живого существа, переносное значение которого - внутреннее зрение, интуиция: *ху цэм канда наси́дов* (шугн.) – чашм дӯҳтan (тадж.) – пристально смотреть; *цэм тар пӯнӣ, цэм сифӯ ситош* (шугн.) – чашми касе чор шудан (тадж.) долго ждать; *цэм цифтош* (шугн.) – чашм дуздидан (тадж.) – тайком; *ху цем йет ночи́дов* (шугн.) – чашм кушода натавонистан (тадж.) – не мочь открыть глаза (о бессилии из-за болезни).

Следующая группа соматических компонентов фразеологизмов в шугнанском и таджикском языках является слово *дуст* (шугн.язык) – даст (тадж.) – рука – одна из двух верхних конечностей человека, которая играет практически универсальное значение, коммуникацию (общение), творчество (мастерство), деятельность (активность), работу и т.д. Семантические и синекдохические значения соматического компонента в эквивалентных фразеологических единицах можно охарактеризовать следующим образом: *дуст кушод видош /дуст йет* (шугн.) [12, 69] – дасташ кушод (тадж.) – щедрый; *якдигар дуст анҷивдош* (шугн.) [12, 71] – дасти ҳамдигарро гирифтан (тадж.) – сочувствие и помощь; *дуст пи нез* (шугн.) [12, 71] – ду даст почки бинӣ (тадж.) – скопость; *дуст хӯҳӯк ситош* (шугн.) [12, 133] – даст хушк шудан (тадж.) – проявление проклятия; *хез дуст* (шугн.) [12, 72], *бӯр лиҳо // бӯр жисӯр* – дasti рост будан(тадж.) – доверенное лицо; *ху ми дуст ху зеҳтош* (шугн.) [12, 71] – худро ба даст гирифтан (тадж.) – проявление чувство сдержанности; *дуст пи лиҳо дедош //дуст тар дуст на бид* (шугн.) – даст зери манаҳ сутун кардан (тадж.классич.) – признак тунеядство, безделие.

В некоторых фразеологических единицах шугнанского языка слово *чанг* используется в значении соматизма рука: *тар чанг веддош* (шугн.) – ба чанг афтодан (тадж.) – попасть в руки.

Соматизм язык *зив* (шугн.) как средство передачи информации в шугнанском языке зив в таджикском забон, в переносном смысле имеет функцию определения разных характерных человеческих черт, как: чрезмерная болтливость: *зевти ҳаҷӯ каши насӯд* (шугн.) – забони беустухон (тадж.); признак единения: *ху зив ии сӣдош, якдигар зив виредош* (шугн.) – забон як кардан (тадж.). Иногда соматизм зив–забон в обоих языках способствует синонимической общности со словом лафз. Как например: *одаманд ви лафз алол* (шугн.) – аз одам лафзаи ҳалол (тадж.). – Человек должен быть человеком слово.

Можно привести другие примеры фразеологических единиц исследуемых языков с соматическими компонентами, которые несут в себе следующую эквивалентную характеристику: *ас қӯмат забӯн редош // зив гӯр ситош // зив зарӯн ситош* (шугн.) – аз гап (забон) мондан (тадж.) онеметь

от боли или от чрезмерного употребления спиртных напитков; *ху зив жириҳтow // шāф абеҳtow// шāф тīзd* (шугн.) – забон газидан (тадж.) – безмерное удовольствие от пищи; *зив нӯлти йатow// тар зив йатow* (шугн.) – ба забон омадан (тадж.) – приходить на язык, вымолвить что-то случайно; *макти савор ситow* (тадж.) – бар гардан сavor шудан (тадж.) – сесть на шею и свесить ножки; *қич танбур нивозд // дўр дойрā өйд* (шугн.) – шикам танбур навохтан (тадж.) – проявление звуков в животе от голода; *ху гӯз зибонди анҷӣвdoш// му гӯзанд* (шугн.) – дар гӯши нигаҳ доштан (тадж.) – не забыть что-то негативное; *ар ху пӯст новиздош // гев тар гӯзбуцен* (шугн.) – дар пӯсташи нағунцидан (тадж.) – чрезмерно обрадоваться; в шугнанском языке; *пӣц тар пӣц* (шугн.) – рӯ ба рӯ (тадж.) лицом к лицу [12, 73]; *диндӯн диндӯнти на дед // драқаст роғузd* (шугн.) – дандон ба дандон расидан (тадж.) – трястись от холода или страха, трепетать, стучать зубами [12, 42]; *ий под ар гӯр // офтоб сари қӯ* (шугн.) – по бар лаби гур (тадж.) – стоит на краю гибели, стоит одной ногой в гробу [12, 51]; *мийенд вайстош // масмā тийжидow* (шугн.) – миён бастан (тадж.) – сделать усилие, напружиться, идти на что-то решающее [12, 62]; *ху ангихт жириҳtow* (шугн.) [12, 90] – *ангушти ҳасрат газидан* (тадж.) – кусать пальцы (локти).

Вторая группа соматических компонентов в фразеологических единицах шугнанского языка состоит из соматических слов обозначающие внутренние органы, *дэл / зорд* (шугн.) – дил (тадж.) – аллегорично означающая любовь, симпатию и радость: *дэл ба каф Ҷидow* (шугн.) [12,135] – дил ба даст овардан (тадж.) – влюбить в себя; *зорд вириҳtow /зорд шито Ҷидow*, (шугн.) – дил шикастан (тадж.) – чувство разочарование: *зорд бидow* (шугн.) [12,139] – дил сухтан (тадж.) – сочувствие: *зорднатожд* (шугн.) – дил накашидан (тадж.) – неприязнь; *зорд бесашибоc ситow* (шугн.) [12,135] – дил беҳузур шудан (тадж.) – плохое самочувствие: *зордтанг ситow* (шугн.) [12,132] – дилтанг шудан (тадж.) – чувство сострадания: *аз дэлу ҷӯн* (шугн.) [12,59] – *аз таҳти дил* (тадж.) – искренность; *дэлтур ситow* (шугн.) [12,134] – дилтур шудан (тадж.) – приобрести чувство уверенности.

В дополнении к вышеназванным примерам фразеологизмов шугнанского языка с соматизмом *зорд* – дил «сердце» можно привести другие примеры: *дил дирафт // зордти галҷ*(шугн.) – дил метапад (тадж.) – на сердце не спокойно, беспокойство: [12, 40]; *дил холи Ҷидow // ху рози дил лӯвdoш* [12, 41] – дилро холӣ кардан (тадж.) – выговориться; *зорд ҳиссӣфтow // зарқӣ ҳичӣфтow* (шугн.) – дил кафидан (тадж.) страдание, терзание, мучение: [12,48]; *зорд шито ситow// зорд вириҳtow* – дил хунук шудан (тадж.) – охладиться к кому-то или чему-то по каким-то соображениям [12,49]; *зорданд дедow// диланд дедow* (шугн.) – дар дил задан (тадж.) – попасть в душу, влюбиться, полюбить чего-то, или кого-то [12, 49]; *му зордард гӯҳт // му дилард гӯҳт* (шугн.) – *аз дил гузарондан*(тадж.) тревожно, сердце замирает, кошки скребут сердце [12, 62].

Название второго внутреннего органа – соматизма *чигар* – печень наряду с «дил» – сердцем также часто употребляется в шугнанском языке: *чигар Ҷидов // зорд Ҷидов // чигар пибидов* (шугн.) – *чигар сӯхтман* (тадж.) – чувство жалости к кому-то или чему-то, жалеть кого-то.

Исходя из анализа компонентной эквивалентности фразеологических единиц шугнанского языка можно предположить, что при выявлении фразеологических единиц с нумеративными компонентами стало известно, что часто употребляемые числа в составе фразеологических единицах являются простые числительные как: *як – ййв, ду – дүён, даҳ – дайс, ҳазор – азор*, дробные числительные: *як-ду* (тадж.) – *ййв-дүён* (шугн.), *чор-панҷ* (тадж.) – *цавор-пїнз* (шугн.), с помощью которых отражаются степень образного выражения мыслей носителей языка. Отличительные черты фразеологических единиц с цветообозначающими компонентами в шугнанском языке вызваны на уровне субъективно ассоциативного восприятия окружающего мира в рамках цветовой оценки, которые отражают экстралингвистические реалии (историческое географическое, традиционные особенности) каждого народа. К числу таких цветовых элементов изучаемых языков можно соотнести черный, белый (в основном использованы в антонимических значениях), жёлтый, зеленый и серые цвета, использование которых во многом дают разные символические значения. Анализ семантики фразеологизмов в шугнанском языке позволил выявить общие цветообозначающие значения в семантике рассматриваемых языков. Противопоставление человеческих качеств с растительным и животными мирами освещает проблему развития семантической структуры фитосемантических и зоосемантических фразеологизмов в шугнанском и таджикском языках. При анализе фитосемантических и зоосемантических фразеологизмов выявлены такие устойчивые смысловые аспекты, связанные с фитонимом *гул* и некоторыми зоонимами: (*w*)урҷ (шугн.) – *гург* (тадж.) (волк) – истощенный, голодный, прожорливый, сердитый, кровожадный, жестокий, коварный, бывалый, работающий; *rӯпҹак* (шугн.) – *rӯбоҳ* (тадж.) (лиса) – лживый, лицемерный, подхалим; *шер* (шуг. и тадж.и) – лев– гордый, отважный; *дивӯск* (шугн.) – *мор* (тадж.) – некрасивый, неприятный, мудрый, с плохим характером, злой; *жоѡ* (шугн.) – *гоѡ* (тадж.) – (корова): большеглазый, неуклюжий, верзила, толстый, плодовитый, одетый без вкуса, легкомысленный; *хуг* (шуг. и тадж.и) (свинья) – неряшливость, ленивость, жирность; *хар/марқаб* (шуг. и тадж.и) (ишак) – смиренный, терпеливый, работающий и т.д.

Основными соматическими компонентами эквивалентных фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков являются *кил / қал* (шугн.) – *сар* (тадж.) – голова, *цэм* (шугн.) – *чаим* (тадж.) – глаз, *буст* (шугн.) – *даст* (тадж.) – рука, *зив* (шугн.) – *забон* (тадж.) – язык, *дэл / зорд* (шугн.) – *дил* (тадж.) – сердце, с помощью которых были обозначены разные когнитивные значения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Азимова, М.Н. Сопоставительный анализ соматической лексики и фразеологии таджикского и английского языков / М.Н.Азимова. – Душанбе, 1980. – 19 с.
2. Азимова, М.Н. Сопоставительно-типологическое исследование фразеологической системы таджикского и английского языков / М.Н Азимова. – Душанбе, 2006. – 242 с.
3. Аламшоев, М., Аламшоев, Ш.Фарҳанги ибораҳои рехтаи фразеологии шуғнонӣ-тоҷикӣ-руссӣ-англисӣ / М. Аламшоев, Ш. Аламшоев. – Душанбе, 2020. – Ч.1. – 479 с.
4. Аламшоев, М., Аламшоев Ш. Фарҳанги ибораҳои рехтаи фразеологии шуғнонӣ-тоҷикӣ-руссӣ-англисӣ / М. Аламшоев, Ш. Аламшоев. – Душанбе, 2020. – Ч. 2. – 446 с.
5. Аламшоев, М., Аламшоев, Ш.Фарҳанги шуғнонӣ-тоҷикӣ-руссӣ-англисӣ / М. Аламшоев, Ш. Аламшоев. – Душанбе, 2020. – Ч. 3. – 447 с.
6. Аламшоев, Ш.М. Фразеология шугнанского языка (структурно-Грамматический и семантический аспекты) / Ш. М.Аламшоев. Диссертация и материалы по фразеологии (7300 фразеологических единиц). – Душанбе, 2018. – 498 с.
7. Гафарова, К.Т. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с зоонимами и фитонимами в таджикском, немецком и русском языках: Дис....канд.филол.наук / К.Т. Гафарова. –Душанбе, 2007. – 164 с.
8. Иброгимов, И.И. Сравнительно-сопоставительное исследование семантических фразеологизмов. Автореферат. канд. дисс / И.И. Иброгимов Баку, 1964.
9. Каримова, А. Ибараҳои фразеологии забони рӯшонӣ дар муқоиса бо забони тоҷикӣ / А. Каримова // Забоншиносии тоҷик.. – Душанбе: Дониш, 1976. – С. 183-188.
10. Мачидов, Д. Ҳусусиятҳои лексикӣ-семантиқии воҳидҳои фразеологии феъли забони адабии ҳозираи тоҷик.: Диссертация кандидата филол. наук. / X. Мачидов. – Душанбе, 1968. – 249 с.
11. Махсумов, Б. Ибараҳои фразеологӣ бо калимаи «даст» / Б. Махсумов // Мактаби совета. – 1973. – №4. – С. 16-20.
12. Мирзоев, Ш., Карамова, И. Краткий словарь фразеологизмов шугнанского языка и их эквиваленты в русском языке / Ш. Мирзоев, И. Карамова. – Душанбе , 2019. – 261 с.
- 13.Мирзоев, Ш. Словарь фразеологических синонимов шугнано-рушанской группы памирских языков / Ш. Мирзоев. – Душанбе, 2021. – 127 с.
14. Раҳмонова, Н.Ш. Соматические фразеологические единицы в таджикском и русском языках / Н.Ш. Раҳмонова. – Душанбе, 2006. – 158 с.
14. Фарҳанги ибараҳои ҳалқӣ.–Душанбе, 1988.– 400с.
- 15.Фозилов, М. Фарҳанги ибараҳои рехта / М.Фозилов. – Душанбе: Дониш,1964. – Ч. 1. – 952 с.

16.Фозилов, М. Фарҳанги ибораҳои рехта / М. Фозилов. – Душанбе: Дониш, 1964. – Ч. 2. – 802с.

**КОМПОНЕНТНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ШУГНАНСКОГО И
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ**

Статья посвящена изучению компонентной эквивалентности фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков, с помощью которых определяются лингвистические особенности языков и определяются языковые национально-культурная характеристика носителей языков. Исследование лексико-семантической структуры фразеологических единиц двух изучаемых языков показал, что в составе данных лексических единиц наблюдаются нумерологические, цветообозначающие, фитонимические и зоонимические и соматические эквивалентные компоненты, которые служат лексическому строению этих единиц. Наряду с этим данные компоненты служат для выражения разных когнитивных значений.

Ключевые слова: компонентная эквивалентность фразеологических единиц, нумерологические компоненты, цветообозначающие компоненты, фитонимические компоненты, зоонимические компоненты, соматические компоненты, лексико-семантическая структура, когнитивные значения.

**МУОДИЛШАВИИ ҶУЗҲОИ ТАРКИБИИ ИБОРАҲОИ
ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНҲОИ ШУГНОНӢ ВА ТОЧИКӢ**

Мақола ба омӯзиии муодилишавии ҷузҳои таркибии ибораҳои фразеологии забонҳои шугнонӣ ва тоҷикӣ баҳшида шуда, ба воситаи онҳо хусусиятҳои лингвистӣ ва тавсифи милливу фарҳангии соҳибзабонон инъикос мегардад.

Таҳқиқоти соҳтори лексикӣ-семантикии ибораҳои фразеологии ду забони омӯхташаванди нишон дод, ки ин ибораҳо аз ҷузҳои нумерологӣ, ҷузҳои ифодакунандай ранг, фитонимӣ, зоонимӣ ва соматикӣ таркиб ёфтаанд, ки барои соҳтори лексикӣ хизмат мекунанд. Дар баробари ин, тавассути ин ҷузҳо инҷунин дигар маъноҳои гуногуни когнитивӣ низ ифода мегарданд.

Калидвозжасо: муодилишавии ҷузҳои ибораҳои фразеологӣ, ҷузҳои нумерологӣ, ҷузҳои ифодакунандай ранг, ҷузҳои фитонимӣ, ҷузҳои зоонимӣ, ҷузҳои соматикӣ, соҳтори лугавию маънӣ, маъноҳои когнитивӣ.

COMPONENT EQUIVALENCE OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE SHUGHNI AND TAJIK LANGUAGES

The article is devoted to the study of the component equivalence of phraseological units of the Shughni and Tajik languages, with the help of which are determined the linguistic features of languages and the linguistic national-cultural characteristics of native speakers.

The study of the lexical-semantic structure of phraseological units of the two studied languages showed that, in the composition of these lexical units there are numerological, color-denoting, phytonymic, zoonymic and somatic equivalents components that serve the lexical-semantical structure of these units. Along with this, these components serve to express different cognitive meanings.

Key words: component equivalence of phraseological units, numerological component equivalence, color-denoting component equivalence, phytonymic component equivalence, zoonymic component equivalence and somatic component equivalence, lexical-semantical structure, cognitive meanings.

Маълумот дар бораи муаллиф: Абодуллоева Сафина Юсуповна – доктори илмҳои филологӣ, сарҳодими калони илмии шуъбаи забони тоҷикии Институти забон ва адабиёт ба номи Рӯдакӣ АМИТ, 734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21, телефон: (+992) 935342621; E-mail: safinaabodulloeva77@bk.ru.

Сведения об авторе: Абодуллоева Сафина Юсуповна – старший научный сотрудник отдела таджикского языка Института языка и литературы имени Рудаки НАНТ, доктор филологических наук, 734025, город Душанбе, улица Рӯдакӣ 21, телефон: (+992) 935342621; E-mail: safinaabodulloeva77@bk.ru.

Information about author: Abodulloeva Safina Usupovna – Chief researcher at the Tajik department of the Institute of Language and Literature named after Rudaki of NAST, Doctor of philology sciences, 734025, Dushanbe city, 21 Rudaki street, phone: (+992) 935342621; E-mail: safinaabodulloeva77@bk.ru.

**СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СУБСТАНТИВНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ШУГНАНСКОМ,
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

**Мунира Иматшоева
Таджикский международный университет иностранных
языков имени С. Улугзаде**

В современном языкоznании лингвисты большое внимание уделяют углубленному и всестороннему изучению словообразования. Значительный вклад в развитие данной области языкоznания внесли ученые-языковеды: Винокур Г. О., Виноградов В.В, Сминицкий А. И., Панов М.В, Земская Е. А., Тихонов А. Н., отечественные ученые Таджиев Д., Рустамов Ш., Мухаммадиева Ш., Мухторов З., Тохиров К., Ниёзи Н., Шоев Э., Хусейнов Х. и другие.

В настоящее время словообразование является одной из важных сторон исследования в шугнанском, таджикском и английском языках. Разнообразие способов образования новых слов показывает, что необходимо рассмотреть все возможности их образования в сравниваемых языках. И чтобы понять, как образовано то или иное слово, в словообразовании существует такое понятие, как способы словообразования. Способ словообразования – это метод образования новых слов с использованием определённого словообразовательного средства. Переход слов из одной части речи в другую является одним из способов словообразования, то есть, образование нового слова путём грамматического перехода из других частей речи в существительных, который в лингвистике называется субстантивация.

Субстантивация или субстантивирование относится к морфолого-синтаксическому способу словообразования и является частым случаем транспозиции.

В языкоznании процесс перехода прилагательных в разряд существительных обозначаются также другими терминами, как transposition, migration, functional shift, conversion. В словаре О. А. Ахмановой данный термин трактуется следующим образом: «процесс перехода в разряд существительного из другой части речи вследствие приобретенной способности непосредственного указывания на предмет (а не только через его признак) [2, 5].

Субстантивация представляет собой один из способов образования слов, имеющих одну мотивирующую основу, при котором субстантивы (существительные, образовавшиеся в процессе субстантивации) не имеют какого-либо специального словообразовательного аффикса [16, 544-545]

Под термином «субстантивация» понимается субстанциальное переосмысление языковой единицы в процессе функционирования её в условиях, типичных для существительного, без изменения внешнего облика самой единицы [7, 5].

Камянова Т. называет субстантивацию перехода в разряд существительных других частей речи, часто без изменения морфологической формы слова [11, 250]. В таджикском и английском языках субстантивация более или менее подробно изучена, но в шугнанском языке до сих пор это грамматическое явление не подвергалось анализу. В таджикском языке на данное явление обратили внимание таджикские лингвисты. Известный лингвист Ш. Ниёзи ещё в пятидесятые годы прошлого столетия в своей книге «Существительное и прилагательное в таджикском языке» назвал это явление как морфолого-синтаксический способ. Слова, которые из других частей речи перешли в существительное, или в разных ситуациях используются в качестве существительного называются субстантивами [13, 12]. Переход частей речи друг в друга считается самым продуктивным способом словообразования [15, 176].

Субстантивация частей речи имеет свои характерные черты. Любая часть речи в сравниваемых языках может быть подвергнута субстантивации.

Прилагательное в шугнанском, таджикском и английском языках, как и в других языках мира, раньше переходило в категорию существительного. Причина, по которой прилагательное чаще переходит в разряд существительного, состоит в том, что оно наиболее близко к существительному среди всех остальных частей речи. Прилагательное не может существовать без существительного. Прилагательные иногда выражают признаки, специфичные для того или иного предмета. В таких случаях признак известен настолько, что при его выражении его признаки появляются. Такие прилагательные свободно занимают место существительного [14, 148].

Как в английском, так и в шугнанском и таджикском языках субстантивация отличается от других словообразовательных способов тем, что в ней не наблюдаются словообразовательные аффиксы, фонетические изменения и изменения семантики слова. Например, слово *katpɪr* в шугнанском языке, кампир в таджикском языке и *old* в английском языке (старуха) на самом деле является прилагательным, это возраст и состояние человека. Например, в шугнанском языке слово *kampɪr* имеет несколько значений. В предложении *Ya mis kampɪr sɪç* слово *kampɪr* прилагательное, но в предложениях *Kampɪr guzašta sat* (старуха умерла) и *Mirzovafo kampɪr guzašta sat* (жена Мирзовафо умерла) [8, 158]. В первом предложении слово *kampɪr* переводится как старуха, а во втором предложение как жена.

В таджикском языке слово **gado** (нищий) на самом деле является прилагательным, это характеристика человека, но оно потеряло своё грамматическое значение, как прилагательное приобрёл признак

существительного. Сейчас почти не говорят одами **гадо** (нищий человек), потому что слово **гадо** в таджикском языке (нищий) воплотил в себе этот смысл и хорошо выражает его и без слова **человек**. В шугнанском языке эквивалентом таджикского субстантивированного прилагательного **камбагал** является **kambayal** (**бедняк, неимущий**) [9, 158], который может употребляться без имени существительного и выражает то же значение. Например:

Тадж: Камбағалҳои чаҳонро муттаҳид бояд намуд.

Шугн: Kambayaleni jaъn boyad mutaid sen.

Англ: The poor of the world should be united.

Комянова Т. определив субстантивацию как переход в разряд существительного других частей речи в английском языке, часто без изменения морфологической формы слова, выделяет два вида субстантивов: полной и частичной [11, 190].

Т. Комянова подчёркивает, что при полной субстантивации прилагательные в английском языке приобретают все грамматические категории существительных и их сочетаемость, как категория одушевленности и неодушевленности, например, *romantic* - романтичный, *a romantic* - романтик; категория числа, например, *Muslim* – мусульманский, *a Muslim* - мусульманин, *Muslims* – мусульмане; категория падежа, например, *female* женский, *a female's life* – жизнь женщины; категория определенности – неопределенности, например, *melancholic* – меланхолический, *a melancholic* - меланхолик [11, 192].

При частичной субстантивации, как утверждает Комянова Т., прилагательные не приобретают все грамматические категории, которые приобретают при полной субстантивации. Например, слова как *the rich*- богатые, *the poor*- бедные, *the old* - старые, *the young*- молодые, *the sick*- больные, *the blind*- слепые, *the deaf*- глухие, *the mute* - немые, *the meek*- кроткие и другие можно отнести к частичной субстантивации [11, 192].

Почти все прилагательные в шугнанском и таджикском языках, характерные для человека, употребляются как существительные. Конечно, переход в разряд существительного у всех по разному. Переход некоторых из них в разряд существительного можно понять только в определенных позициях и такой переход называется окказиональным. Например, слова *моҳабин*, *хубру*, *моҳтальат*, *сияҳабру* и тому подобные в таджикском языке являются прилагательными, но иногда они переходят в разряд существительного. В таких словах признак существительного проявляется более отчетливо. Такие прилагательные могут употребляться без существительного [14, 148].

Дар лабони хубруён ханда ҳусни дигар аст,

Чилваи ин боғ ҳам дар нозуқӣ нозуктар аст [19, 127]

В шугнанском языке тоже встречаются слова, которые переходят в разряд существительного. К таким существительным можно отнести слова

как *rūštbiç*, *terbic*, *safedcem*, *safedbiç*, *zirdbic*, *safedgāl*, *safedbün*, *birikmak*, и другие.

Например:

Шугн: *Safedbün sut xu moleni as poc vud.*

Тадж. *Мӯйсафед рафта молҳояшро аз пода овард.*

Англ: *An old man brought his sheep from pastures.*

В таджикском языке, как подчёркивает Ш. Рустамов, слова *каждум* (скорпион), *дарозгӯши* (длинноухий, осёл), *хорпушт* (ёж), *сангпушт* (черепаха) и тому подобные до конца прошли переходный период, они полностью превратились в существительные, и теперь никто не говорит *ҷонвари каҷдум*, *ҳайвони дарозгӯши ё харғӯши*, *ҷонвари хорпушт ва ҷонвари сангпушт*.

Эквивалентом данных слов в шугнанском языке являются *gaždum*, *randal* (скорпион), *markāb* (длинноухий, осёл), *xōrpūšt* (ёж), *sa(n)baqa* (черепаха) тоже как в таджикском языке полностью перешли в разряд существительного и употребляются без соответствующего им существительного.

В английском языке, как отмечает Атаева Х., слова *youth* (чавон) и *youths* (чавонон) – являются существительными, но перевод примеров на таджикском языке показывает, что слова *youth* (чавон) и *youths* (чавонон) иногда субстантивируются в английском языке, а иногда просто переводятся как *young man* или *young people*[3,56]. Например: «*Captain Tommasi,*» *he went on, turning to one of them, «ring for the guard, if you please, and have this young gentleman put in the punishment cell for a few days [24, 80].* ~ *Капитан Томасси!* – *хитоб кард полковник ба яке аз онҳо, - Посбонҳоро ҷег занед ва фармоед, ки ин чавонро ба яккахона андозанд [7,59].* «*I have had a good deal of experience in guiding young people,*» *he said;* «*and I make it a rule never to prohibit anything without a good reason. There are very few young men who will give much trouble if proper consideration and respect for their personality are shown to them [24, 60].* ~ *Ман дар тарбияти чавонон хеле пуртакрибаам, одати ман ин аст, ки ба донишҷӯён бе асосу сабабҳои қонеъкунанда ҳеч ҷизро манъ намекунам. Агар ба чавонон эҳтироми муайяне зоҳир кунем, онҳо қалонҳоро хеле кам ташвиши медиҳанд [7, 39].*

В английском языке некоторые прилагательные могут изменить свое значение и переходить в разряд существительного. Это могут быть обобщенные или абстрактные существительные, и, как правило, они используются только в единственном числе с определённым артиклем. Например:

Англ: *The mysterious has always attracted people.*

Шугн: *Sirat asror ta fuk vaxt jdam tar xu jalb kixt.*

Тадж: *Асроромез ҳамеша одамонро ҷалб мекард.*

Название языков тоже переходит в разряд существительного, но в таджикском и шугнанском языках они иногда употребляются со словом

язык иногда без него (забон, *ziv*). В английском языке названные языки используются без определённого артикля. Например: *Xumtōni ziv* (забони шугнанӣ, шугнанский язык), *tojiki ziv* (забони тоҷикӣ, таджикский язык), *rusi ziv* (забони русӣ- русский язык).

Англ: *Chinese has become one of the most popular languages among European students.*

Шугн: *Xitoyi bayni donišjueni Avrupo iv as mašurtarin ziv sic.*

Тадж: Забони чинӣ байни донишҷӯёни Аврупо яке аз маиҳуртарин забонҳо шудааст.

В английском языке субстантивированные прилагательные, которые описывают состояние людей, используются с определённым артиклем, но эти субстантивированные прилагательные передаются в шугнанском и таджикском языках без изменения. Например:

Англ: *The sick often have no money for treatment.*

Шугн: *Bemorand tabobatard pul nist* (букв. перевод).

Тадж: *Бемор барои табобат пул надорад.*

В английском языке к полностью субстантивированным прилагательным относятся также прилагательные, обозначающие национальность: *a Greek* - юонӣ, *a German* - олмонӣ, *a Belgian* - белгияӣ, *an American* - амрикоӣ, *a Norwegian* - норвегӣ, *an Italian* – итолиёвӣ и др.

В таджикском языке, как считает Атаева Х., в названиях этих национальностей процесс субстантивации не происходит. Эти слова остаются прилагательными, образованными при помощи суффикса *-ӣ* из имён существительных [3, 70]. *It is not strange, then to find the English graduate and the African graduate having much in common* [24, 110]. ~ Аҷиб нест, ки англиси босавод ва африкои босавод бисёр монандиҳо дошта бошанд [7,142]

По поводу перехода относительных прилагательных в разряд существительного в таджикском языке выдвигается такое мнение, что они «принимают суффиксы множественного числа и становятся существительными». Академик Л.В. Щерба весьма умело разоблачал последователей формализма, опиравшихся при классификации частей речи на морфологические признаки слов, и писал. «Тем не менее, мы считаем стол и медведь существительными потому, что они склоняются: скорее, мы склоняем их потому, что они существительные» [22, 69]. Рустамов Ш. опираясь на определение академика Л.В. Шерба утверждает, что слова қаҳрамонон, ҷавонон принимают суффикс множественного числа потому, что они перешли на разряд существительного [14, 151].

В шугнанском языке такие слова можно отнести к существительным, они принимают суффикс *-en* во множественном числе. Сравниваем слова *yoš*, *zur*, *bōdūr* как прилагательное, а слова *yošen*, *zuren*, *bōdūren* как существительное. Например:

Шугн: *Yū ral yoš vūd, ca tūd.*

Тадж: *Вай ҳоло ҷавон буд, ки мурд.*

Англ: *He was still young, when he died.*

В данных предложениях слова *уоъш*, *ҷавон*, *young* (молодой) являются прилагательными, но в предложениях, как:

Шугн: *Yošenen azamand naxtoid*.

Тадж: *Ҷавонон аз он ҷо баромаданд*.

Англ: *The young went out*.

В английском языке слова *молодые*, *бездомные*, *бедные* употребляются во множественном числе и становятся существительными. В английском языке прилагательное полностью зависит от существительного и само принимать какую-либо форму не способно, поэтому к таким словам или добавляется слова «*people*» или перед ними ставится определённый артикль «*the*».

Имена существительное *помириён*, *ҳориҷиён*, *мактабиён* и т.п. в таджикском языке не становились существительными, принимая суффиксы множественного числа, а сначала становились существительными, а затем принимали суффиксы множественного числа. В шугнанском языке тоже такие прилагательные сначала перешли в разряд существительного, а потом принимали суффикс множественного числа.

Во всех трех сравниваемых языках прилагательные, которые перешли в разряд существительного, преимущественно указывают на человека. Такая ситуация, на наш взгляд, связана с тем, что прилагательные этой группы очень близки к своим существительным и имеют больше возможностей для непосредственного выражения существительного. Некоторые прилагательные, которые пришли в разряд существительного не только указывают на людей, но также могут указывать на неодушевлённый предмет. Когда такие прилагательные употребляются в качестве существительных, они приобретают стилистическую окраску. Например, в таджикском языке в предложении *Сер чӣ парвои гурӯсна дорад* слова «сер-сытый» и «гурӯсна - голодный» указывают не только на человека, но и является безличным существительным. В шугнанском языке тоже можно привести множество таких примеров:

Шугн: *Tixna хиданд ҳас wint*.

Тадж: *Ташна дар ҳоб об мебинад*.

А. М. Пешковский отмечал, что такие прилагательные имеют общую черту, и по этой причине они обычно употребляются отдельно, без существительного. Поскольку некоторые прилагательные пришли в разряд существительного и употребляются, в основном, как существительное, то в других случаях их употребления, конечно, идет вместе с существительными.

При употреблении слов *кал* - лысый, *кар* - глухой, *ланг* - хромой, *пир* - старый, *касал* - больной и т. д. в основном подразумевается человек с этим признаком. Такие слова в шугнанском и таджикском языках используются с другими существительными: Например, *kal žow* – гови кал (*бешох*), *kal vaz* - бузи кал (*бешох*), *kӯр сет* - чаими кур, *şit rod* - пойи ланг, и т. д [6, 17].

Например:

Шугн: *Pirxar асаð aqlidor nasud*.

Тадж: *Ин пирхар ҳеч ақл нағирифт*.

Следует отметить, что даже если прилагательные переходят в существительные, они не теряют полностью своих качественных характеристик, что отражается как на их значении и морфологических формах, так и на их отношениях с другими словами. Во всех трех сравниваемых языках прилагательные, которые приобретают предметное значение, одновременно выражают предмет и его признак. Ш. Рустамов отмечает, что многие прилагательные в таджикском языке заменяются существительными с помощью своих словообразовательных суффиксов, которые являются их грамматическими маркерами. Например: В пословице «Доно ба иморати сухан машгул аст. нодон ба иморати бадон». суффикс **-о** и приставка **-но** указывают на то, что слова «мудрый» и «неразумный» по своей сути являются прилагательными, поскольку относятся к словообразовательному образцу прилагательных, но перейдя в разряд существительных, такие слова приобретают и свойства существительных, и выполняют в предложении синтаксические функции существительных.

Сравнительный анализ субстантивации имен прилагательных в шугнанском, таджикском и английском языках показал, что существуют общие черты и различия в данном языковом процессе. Во всех трёх языках различаются полная и частичная субстантивация. При полной субстантивации прилагательное приобретает все грамматические категории существительного, его сочетаемость, а также может выступать в синтаксических функциях существительного. При частичной субстантивации прилагательное приобретает лишь некоторые формальные признаки существительного: оно оформляется артиклем в английском языке, употребляется в синтаксических функциях существительного, но не имеет формы множественного числа.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Айнӣ, С. Муҳтасари тарҷумаи ҳоли худам / С. Айнӣ / Акнун навбати қалам аст. – Душанбе: Ирфон, 1977. – Ч. 1. – С. 13-98.
2. Амосова, Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка / Н. Н. Амосова. – М., 1956. – 619 с.
3. Атаева, Х.Г. Субстантивация в английском и таджикском языках. Сопоставительный анализ. // Х.Г. Атаева. Дисс. канд.наук. Душанбе 2020, 166с.
4. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова–М.,1969. -598.
5. Бархударов, Л. С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов – М., 1973. – 425с.
6. Бахтибеков, Т. Грамматикаи забони шӯғлонӣ/ Т. Бахтибеков – Душанбе, 1979, 143с.
7. Войнич, Э.Л. Фӯрмагас / тарҷумаи С. Улуғзода. – Душанбе: Маориф, 1982. – 315 с.
8. Громова, Д.А. Субстантивация разных видов языковых единиц. Её возможности и пределы (на материале английского языка): дис. ...

канд. филол. наук: 10.02.04 / Д.А. Громова. – Санкт-Петербург, 1994. – 240 с.

9. Зарубин, И.И. Шугнанские тексты и словарь/ И.И. Зарубин. Издательство академии наук. Москва – Ленинград, 1960. - 387с

10. Иванова, И.П. Теоритическая грамматика английского языка / И.П. Иванова. – М.: Высшая школа, 1981. – 285 с.

11. Комянова, Т. Грамматика английского языка. Теория и практика/ Т. Комянова – М., 2017, 765 с.

12. Мухамадиев, Ш. Субстантивация в таджикском литературном языке: автореф. ... дис. канд. филол. наук. 10.02.22 / Ш. Мухамадиев. – Душанбе, 2009. – 22 с. (б)

13. Ниёзӣ, Ш. Н. Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ / Ш.Н. Ниёзӣ. – Сталинобод, 1954. – 54 с.

14. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1972. – 77 с.

15. Рустамов, Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм / Ш. Рустамов. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 216 с. (б)

16. Рустамов, Ш. Исм / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. – 220 с.

17. Рустамов, Ш. Ба исм гузаштани дигар ҳиссаҳои нутқ // Забони адабии ҳозираи тоҷик / Ш. Рустамов. – Душанбе, 1982. – С. 171–177

18. Сазонова, И.К. Субстантивация // Русский язык. Энциклопедия / И.К. Сазонова. – М., 1979. – С. 544-545.

19. Турсунзода, М. Асарҳои мунахаб / Нашриёти Давлатии Тоҷикистон, 1955. – 410 с.

20. Файзов, М. Язык рушанцев советского Памира/ М. Файзов. Душанбе 1966. – 227 с.

21. Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. – Л., 1974. – 428 с.

22. Aini, S. Pages from my own story / S. Aini. –M.: Foreign Languages Publishing House, 1955. –128 pp.

23. Voynich, E. The Gadfly / E. Voynich. – 300 pp.

ТАҲЛИЛИ МУҶОИСАВИИ ИСМШАВИИ СИФАТ ДАР ЗАБОНҲОИ ШУГНОНӢ, ТО҆ЦИКӢ ВА АНГЛИСӢ

Мақола ба масъалаи субстантивизатсияи (исмшавӣ) сифатҳо дар забонҳои шугнӣ, тоҷикӣ ва англисӣ баҳшида шудааст. Дар ин мақола мо сифатҳои исмишударо дар се забони муҷоисашаванд баرارӣ намуда, таҳлили муҷоисавӣ анҷом додем, инчунин шабоҳат ва фарқияти истифодавӣ онҳоро муайян намудем. Ҷӣ хеле, ки сифатҳои исмишуда дар забони англисӣ мавҷуданд ҳастанд, ҳамин гуна дар забонҳои шугнониву тоҷикӣ низ вуҷуд доранд. Дар ҳар се забон онҳо ҳам аз ҷиҳати шакли грамматикӣ ва ҳам аз ҷиҳати маъно ба исм мегузаранд, фақат фарқиятион дар он зоҳир мегардад, ки дар забони англисӣ сифатҳои исмишуда роҳ ва воситаҳои гузарии бисёртар доранд, нисбат ба забонҳои шугнонӣ ва тоҷикӣ. Дар забони шугнонӣ то ҳол касе ин

мавзуро зери таҳқиқ қарор надодааст ва он ҳанӯз пурра омӯхта нашуудааст. Дар мақола муаллиф қайд мекунад, ки субстантивизатсия сифатҳо дар ҳар се забони муқоисашаванда одатан боиси тагирёбии маънои лугавӣ ва грамматикии онҳо мегардад.

Гузарии ба категорияи исм барои сифат бо вайроншиавии аломати онҳо алоқаманд нест, балки бо аз даст додани хусусияти сифатӣ, қобилияти муайянкунанда буданро дорад. Муаллифи мақола ҳамчунин таъкид мекунад, ки дар забонҳои шугнонӣ, тоҷикӣ ва англисӣ субстантивизатсия қисман ва пурра муайян шудааст, ки шабоҳати ин забонҳоро ниишон медиҳад.

Калидвоҷсаҳо: Исмиавии сифат таҳлили муқоисавӣ, исм, сифат, қалимасозӣ, хусусиятҳои морфологӣ, категорияҳои грамматикиӣ, ба категорияи исм гузаштан, гурӯҳбандӣ, фарқият ва умумият

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУБСТАНТИВИЗИРОВАННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ШУГНАНСКОМ, ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена вопросу субстантивации прилагательных в шугнанском, таджикском и английском языках. В статье мы рассмотрели субстантивные прилагательные в трёх сравниваемых языках и провели сравнительный анализ, а также выявили их сходство и различия в их употребление.

Как субстантивизированные прилагательные существуют в английском языке, так они существуют и в шугнанском и таджикском языках. Во всех трёх языках они передаются как в грамматической, так и в семантической формах, с той разницей, что субстантивные прилагательные в английском языке имеют больше видов и типов передачи, чем в шугнанском и таджикском языках. В шугнанском языке до сих пор никто не затрагивал эту тему, и она пока полностью не изучена. В статье автор отмечает, что субстантивация прилагательных обычно вызывает изменения в их лексико-грамматическом значении во всех трёх сравниваемых языках. Переход в категорию существительных для имени прилагательного связан не с разрушением их значения качественности, а с утратой атрибутивности, способности быть определением. Автор статьи также подчеркивает, что в шугнанском, таджикском и английском языках выявлено частичная или полная субстантивация, которая показывает сходство этих языков.

Ключевые слова: субстантивация, сравнительный анализ, существительное, прилагательное, словообразование, морфологические признаки, грамматические категории, переход в разряд существительного, классификация, сходство и различие

COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBSTANTIVE ADJECTIVES IN THE SHUGHNAN, TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

The article is devoted to the issue of substantivization of adjectives in Shugni, Tajik and English languages. In this article, we examined substantive adjectives in three languages being compared and carried out a comparative analysis, and also identified their similarities and differences in their usage.

How substantive adjectives exist in English language, so they exist in the Shugni and Tajik languages. In all three languages substantivized adjectives are conveyed both in grammatical and lexical forms, with the difference that substantive adjectives in English language have more types of usage and transmission than in the Shugni and Tajik languages. In the Shugni language, no one has yet touched upon this topic, and it has not yet been fully studied.

In the article, the author notes that substantive of adjectives usually causes changes in their lexical and grammatical meaning in all three languages being compared. In the article, the author notes that substantive of adjectives usually causes changes in their lexical and grammatical meaning in all three languages being compared. The transition to the category of nouns for an adjective is not associated with the destruction of their quality, but with the loss of attribution, the ability to be defined. The author of the article also emphasizes that partial and complete substantivization has been identified in the Shugni, Tajik and English languages, which will show the similarity of these languages.

Key words: substantivization , comparative analysis, noun,adjective, word-building, morphological characteristics,grammatical categories, transition to the category of a noun, classification, similarities and differences

Информация об авторе: Иматшоева Мунира Бандишеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка для двухпрофильных специальностей Таджикского международного университета иностранных языков имени С. Улугзаде, город Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6, Email: imatshoeva_munira81@mail.ru; Тел: 93 955 48 47.

Маълумот дар бораи муаллиф: Иматшоева Мунира Бандишеевна – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони англисӣ барои ихтиносҳои ҳамгирои Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С. Улугзода, шаҳри Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев 17/6; Email: imatshoeva_munira81@mail.ru; тел: 93 955 48 47 .

Information about author: Imatshoeva Munira Bandishoeva – candidate of philological sciences, docent of English language for two profile specialties' department of Tajik International University of foreign languages named after Sotim Ulugzade, Dushanbe city? Muhammadiev street 17\6; Email: imatshoeva_munira81@mail.ru; Phone: 93 955 48 47.

**СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛАГОЛЬНЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТАДЖИКСКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

Наргис Хошимова

**Худжандский государственный университет имени академика
Бободжон Гафурова**

Исследование способов трансформации глагольных фразеологических единиц в таджикском и английском языках представляет собой актуальное направление лингвистических исследований, освещающее важные аспекты культурного и языкового взаимодействия. Глагольные фразеологические единицы, являясь неотъемлемой частью языкового наследия, отражают особенности менталитета и выражают традиционные представления об окружающем мире.

В данной научной статье мы фокусируем внимание на процессах трансформации глагольных фразеологических единиц в контексте таджикского и английского языков. Анализ этих языковых структур позволит не только выявить сходства и различия в способах их трансформации, но и раскрыть глубокие культурные и лингвистические корни данных выражений. На основе проведенного исследования мы стремимся предоставить взгляд на богатство и многообразие глагольных фразеологических единиц в указанных языках, а также внести вклад в область компаративной лингвистики и культурных исследований.

Богатство выразительных средств языка служит индикатором степени развития и совершенства языковой системы. Язык представляет собой важнейшее и великое средство, способное по своей природе обеспечивать взаимопонимание в обществе. Мощь языка проявляется в его способности через совокупность средств отражать окружающий мир, закреплять как практические, так и теоретические знания, сохранять их и способствовать дальнейшему исследованию необъятного мира.

Научный взгляд на роль языка предполагает его функцию как ключевого инструмента для передачи и сохранения знаний. Язык становится неотъемлемой частью культурного наследия, играя роль хранилища и передатчика знаний от поколения к поколению. Эта функция отражает важность языка в формировании общественной памяти и долгосрочной устойчивости культуры.

Подчеркивается, что язык, как выдающееся средство общения, является не только зеркалом окружающего мира, но и мощным инструментом для дальнейших исследований и достижений. В этом контексте язык олицетворяет не только способность общества к

взаимопониманию, но и его потенциал для интеллектуального и культурного развития [1, 89].

В настоящее время лингвистические исследования неотделимы от необходимости сравнения различных языков. Важной задачей в рамках лингвистического сопоставления является выявление сходств и различий между изучаемыми языками. Фразеологические единицы, включая неродственные языки, демонстрируют соответствия, которые объясняются общностью логических связей в сознании носителей различных языков.

Профессор А.И. Смирницкий в своих исследованиях выделяет приоритетное направление в современной лингвистике, а именно изучение языка в тесной взаимосвязи с культурой. Каждый язык отражает уникальный способ восприятия мира. Языковая картина мира представляет собой набор знаний о мире, отраженных в конкретной языковой форме, а также специфическое языковое мировосприятие. Особое значение в формировании языковой картины мира приобретают фразеологические единицы (ФЕ), которые служат отражением национальной жизни [8, 78].

В эволюции и обогащении словарного фонда языка существенную роль играли классические и современные писатели и поэты. Поэтому систематическое исследование и анализ творческого наследия этих литераторов, особенно в контексте семантики фразеологических единиц, становятся важными задачами лингвистического анализа.

Фразеология, как составная часть лексикологии, рассматривает устойчивые выражения в языке. Система фразеологии предполагает исследование различных аспектов этого слова языка. Великий лингвист В.В. Виноградов подчеркивал: «Фразеология исследует наиболее живой, подвижный и разнообразный отряд языковых явлений» [5, 78].

Анализ фразеологических единиц в произведениях классической и современной литературы не только способствует пониманию художественного стиля писателей, но также позволяет проследить эволюцию значения и употребления фразеологизмов в различные исторические периоды. Такое исследование несомненно вносит вклад в обогащение нашего понимания языковой культуры и ее динамичного развития.

Природа значения фразеологических единиц (ФЕ) тесно переплетена с фоновыми знаниями носителя языка, практическим опытом личности и культурно-историческими традициями народа. Фразеологические единицы представляют собой наиболее эмоциональный, выразительный и насыщенный слой языка, отражая душу народа, богатство и уникальность языка, а также реалии страны. Фразеологическая система – это сложное явление с собственными особенностями, закономерностями и историей развития.

Сравнительные исследования языковых явлений в области фразеологии привлекают внимание современных лингвистов в связи с необходимостью выявления общих и специфических черт на уровнях

фразеологического и лексического строения исследуемых языков. Выявление областей соприкосновения различных языков способствует выделению общих характеристик быта, культуры, истории и психологии народов. Анализ взаимоотношений между языками и их группами помогает определить степень родства, установить хронологию возникновения общих явлений и выявить степень удаленности между языками.

Изучение лексико-семантических особенностей фразеологических единиц исследуемых языков приобретает важное значение при анализе ступеней развития истории мышления этих народов, решении социологических вопросов, формировании культуры народа, а также при определении внутренних связей между художественным и эстетическим мышлением [7, 78].

Современная лингвистика сосредотачивает свое внимание на человеческом факторе в языке, что подтверждается данным исследованием. Тема исследования вписывается в актуальное направление, разрабатываемое в современном языкоznании такими выдающимися учеными, как Н.Д. Арутюнова, И.В. Арнольд, В.Г. Гак, В.Н. Телия, Ю.С. Степанов, Е.Б. Яковенко, Е.Ф. Арсентьев и другими.

Фразеологизмы представляют собой особые единицы языка, отражающие культурную самобытность народа. Они косвенно отражают взгляды народа, социальный порядок и идеологию своей эпохи. Фразеологическое богатство каждого языка становится частью его национального языкового сознания. Большинство фразеологизмов непереводимы на другие языки, ибо каждый народ вкладывает в них свою природу и привычные образные выражения речи. Воздействие фразеологических единиц придает языку выразительность национального характера и уникальный колорит, отличающий один язык от другого в рамках многовековой культуры и среди литературных языков, созданных недавно.

Английский язык обладает значительным богатством фразеологических единиц, отражающих огромный исторический опыт народа и отражающих его жизнь и культуру. Знакомство с иностранным языком предоставляет возможность погружения в новую национальную культуру.

Анализ особенностей семантики фразеологии становится объектом научных дискуссий. Важно отметить, что фразеологизм является семантическим явлением, и его исключение приведет к негативным последствиям. Основная задача фразеологии заключается в том, чтобы придать языку неповторимый, выразительный и национальный характер, что отличает различные языки друг от друга. При анализе национальной специфики необходимо учитывать, что фразеологические единицы присутствуют во всех языках, представляя собой уникальные черты каждого из них.

В данной статье проводится анализ фразеологизмов с компонентами, отражающими интеллектуальные способности человека на материале

современного английского языка. Основной целью исследования является изучение структурно-семантических особенностей таких фразеологизмов, а также выявление их оценочных характеристик.

Среди поставленных задач:

1. Рассмотрение фразеологизмов, содержащих оценку интеллектуальных качеств человека.

2. Изучение структурно-семантических особенностей фразеологизмов, выраждающих умственные способности человека в современном английском языке.

Наличие оценочных компонентов в фразеологизмах, выраждающих интеллектуальные способности, объясняется тем, что оценочные значения всегда формируют ценностную картину мира, зависящую от специфики языковой группы. Таким образом, наличие у человека интеллектуальных способностей в языке рассматривается как положительная ценность, в то время как их отсутствие, наоборот, оценивается негативно.

Этот метод анализа фразеологизмов не только позволяет выявить структурные и семантические особенности данных выражений, но также глубже осмыслить их социокультурный контекст и влияние на формирование ценностных ориентаций в обществе.

В контексте данного исследования, фразеологизмы можно классифицировать на две основные группы:

1. Фразеологизмы с отрицательной оценкой.
2. Фразеологизмы с положительной оценкой.

Примечательно, что как в таджикском, так и в английском языках интеллектуальные способности человека выражаются через оппозиционные сравнения, например, «дурак» или «умный». Важно отметить, что в английском и таджикском языках высокий уровень интеллектуальных способностей человека сопоставляется с его полным отсутствием, что иллюстрируется, так как:

- *bag of wind* - халтаи ҳаво (мешок с ветром)
- *genius* – доно (калла – каллаи Ленин разг. тадж.) (гений)
- *wise guy* - доноча (умник)
- *slow coach* - сусти лакот (медленный тренер, как черепаха разг. русский)

Наличие человека с высоким уровнем интеллектуальных способностей значительно облегчает жизнь, поскольку *a smart person understands of a half-word (a word is enough to the wise)* – Ба боақл як имо (ё ними ҳарф) кифоя аст - умный человек понимает с полуслова (мудрому достаточно слова). Следовательно, умный человек (*smart as paint*) рассматривается во фразеологизмах как обладающий положительными качествами человека, которого отличают:

- *mind like a steel trap* - ақли тез ё бурро доштан (иметь разум подобно стальной ловушке);

- *to have one's head screwed on the right way* – *сарро* (ақлро) ба ҷояш монда кор кардан (правильно настроить свою (мысли) голову).

Для дурака, наоборот, характерно:

- *a memory like a sieve* – хотираи парешон - (воспоминание, похожее на решето);

- *someone is a feather brain* – сари холӣ доштан (каллакаду) - у кого мозги из перьев;

- *the brain of a pigeon* – магзи сари пуч доштан (иметь куриные мозги).

Люди о дураках создали следующие фразеологические единицы:

■ *fools rush in where angels fear to tread* – нодон ҷое пой монад, ки фаршиста дар ҳарос аст (нотарсии ахмқона кардан) - (глупцы врываются туда, куда ангелы боятся ступить);

■ *fools grow without watering* – аҳмақон дар сабзии беоранд – (дураки растут без полива);

■ *every fool will be meddling* – аҳмақ ба ҳар коре бини мезанад (ҳар нодоне худро доно меҳисобад) - каждый дурак будет вмешиваться.

Сравнительный анализ фразеологизмов в таджикском и английском языках показал, что как в одном, так и в другом языке имеется большее количество фразеологизмов, обозначающих *fool* – аҳмақ (нодон) - дурака, чем фразеологизмов, определяющих интеллигентного человека. Таким образом, можно сделать вывод, что образ человека с позиции его уровня интеллектуальных способностей на уровне фразеологии выражает представление о дураке и умном на лексическом уровне:

inapprehensive – (бефаҳм – непонятливый) - *dumb* – (нодон, беақл – тупой) – *fool* – (аҳмақ – дурак), *intelligent* – (боақл, доно – умный) - *quick-witted* – (зирак – сообразительный) – *smart* – (босавод – начитанные, умный)

При проведении сравнительного анализа фразеологических единиц, отражающих способности интеллектуального уровня человека в английском и таджикском языках, было отмечено сходство в их образном и структурно-семантическом строене, а также стилистической окраске.

Рассмотрим следующие фразеологизмы, выражающие интеллектуальные способности, сходные по структурно-семантическому строению в таджикском и английском языках, характеризующиеся положительной оценкой качеств:

1. *Come into one's mind* (*to cross one's mind*) - ба ҳаёл меояд- приходят в голову (наводят на мысль)

2. *Occupy smb's mind*- ба фикр гута задан- занимают мысли

3. *Have a head on one's shoulders*- сарро дар ҷояш гузор- имей голову на плечах

4. *To have a clear head*- ақли солим доштан- иметь ясную голову

5. *Be out of one's mind*- аз ақл берун будан- быть не в своем уме

6. *Listen to reason*- ақлро кор фармудан- прислушайся к голосу

Далее мы провели сравнительный анализ личности с отрицательным значением, фразеологические единицы, отражающие интеллектуальные способности

1. *To have a clear head - ақли солим доштан-иметь ясную голова*
2. *Be out of one's mind -аз ақл берун будан-быть не в своем уме*
3. *Listen to reason - ақлпро көр фармудан- прислушайся к голосу разума*
4. *A sound mind in a sound body- дар тани солим рұхы (ё ақли) солим- здоровый дух в здоровом теле*
5. *Be in one's right mind- ақли расо доштан - быть в своем уме*

Следует отметить уровень позитивного психического состояния, который выражается с помощью следующих фразеологизмов:

- *as wise as Solomon - ақли Сино дорад (мудрый, как Соломон);*
- *drive home – нау ақлаш гирифт (дошло);*
- *lave an old lead on young shoulders – кори марданаро ба күдак вогузор кардан, бузургй ба ақл аст на ба сол (оставь старую зацепку за молодых бездельников);*
- *cut one's eye – саратро ба санғ зан (резь себе глаз);*
- *have one's feet on the ground – худатро ба даст гир (стоять ногами на земле – досл. перевод или взять себя в руки) и т.д.*

Фразеологизмы, имеющие отрицательное значение психического состояния, образуют своеобразный синонимический ряд:

Fool around – ахмақона, ахмақай (валять дурака):

- *make a fool – худро беақл нишон додан (выставлять себя дураком);*
- *act the goat – гунохро ба гардан гирифтан (изображать козла отпущения);*
- *play the fool – худро ба беақли задан (валять дурака);*
- *act the ass – чун ахмақ рафттар кардан (вести себя как задница).*

Crazy - девона (сумашедший):

- *he is a little barmy – ў каме девона аст (он немного безумен);*
- *to be scatter-brained – парешонхотир будан (быть рассеянным);*
- *to be balmy on the crumpet - сар то по атту унна аст (быть пышкой с ароматами);*
- *behave like dotty – девонагй кардан (вести себя как чокнутый);*
- *to off one's head – саратро хур (разг. ругательный тадж.) (отрубить себе голову);*
- *he is half-baked – ў ҳоло каме хом аст (он ещё несозревший);*
- *she is soft in the head - сараши дар қояш нест, каме гүлу гаранг аст (у неё один ветер в голове);*

Go crazy – аз ақл бегона шудан (Сойти с ума):

- *be gone in the upper storey – ба олами хаёли рафтан (парить в фантазиях);*
- *have wheels in one's head - дар сар саққо доштан (иметь колесики в голове);*

- *be a shingle short* – ақли күтөх доштан (быть короткой галькой или быть не далёкого ума);
- *be off one's onion* – бо ақл намедурахшад (не блещит умом);
- *not everyone at home* – ноқисиң ақлй доштан (не все дома);
- *be eighteen bob in the pound* – даҳони баста сад тилло (быть восемнадцатью шиллингами в фунте – досл. перевод, молчание золото);
- *to have a tile loose* – мувозинатро (ақлиро) гүм карданد (разболталась плитка, быть немного вне себя);
- *be a button short* – саққоң сараи ками мекунад (не хватает одной пуговицы – досл. перевод, не хватает шариков в голове).

При переводе с одного языка на другой часто наблюдается смена образности, которая проявляется в таких фразеологических оборотах, как:

- *to run in blinkers* – дурандеш набудан (бегать в шортах – досл. перевод).
- *laugh at smb's beard* - ба риши касе хандидан – досл. перевод, аввал гиребони худро буй каш – тадж. аналог (смеяться над чей-то бородой – досл. перевод, смотреть в бровь, а не в глаз – русский аналог).

Следует отметить, что при образовании фразеологических единиц, выражающих интеллектуальные способности человека в современном английском языке, широко распространено использование названий частей тела. Этот факт объясняется тем, что, используя переносное значение названий частей speech, носитель языка стремится глубже и точнее передать собственные эмоции и ощущения от сказанного.

Например, в различных фразеогизмах используется лексема «head is the repository of the mind» – «сар ин чойгохи (хонаи) ақл аст» («голова - вместелище ума»): *clear* - тоза (ясная), *intelligent* - доно (умная), *stupid* - беақл, *nodon* (глупая), *empty head* – сари холй (пустая голова); *rack the brains* – сарро об кардан (ломать голову), *come to a head* – ба сар омадани фикр (приходить в голову), *a hot head* – сари гарм (горячая голова), *soft head* – сари нарм (мягкая голова), *a wooden head* – сари чубин (деревянная голова), *old head* – сари тир (старая голова):

Эта серия образов присутствует в английском языке в виде следующих фразеологических единиц:

- *turn smb's brain* – касеро ба девонгй расонидан (довести кого-либо до безумия);
- *have a good head on the shoulders* - сари хубу боақл доштан ё сар бояд сар бошад, на ин ки давоми гардан (иметь хорошую голову на плечах);
- *have one's feet on the ground* – поятро дуруст гузор, ақлатро дар чояш мон (стоять ногами на земле – досл. перевод,)
- *clear head* - сари тоза (ясная голова) и т.д.

Существительные в английском языке в большинстве глагольных фразеогизмах употребляются исключительно во множественном числе, таким образом, характеризуемые сущности не появляются в единственном числе:

- *go bananas* – девона шудан (*сходить с ума*)
- *not to have all one's buttons* – ноқисии ақлӣ доштан (*не иметь всех пуговиц* – досл. *перевод, не хватает шариков в мозгах – смысл. перевод*);
- *lose one's marbles* – ними сар гум кардан (*терять голову или рассудок*);
- *meeting of minds* – ҳамфир будан, *аз як гиребон сар баровардан* (*встреча умов или быть единомышленниками*);
- *have an old head on young shoulders* – кори мардонаро ба кӯдак voguzor кардан, ё ин ки бузурги ба ақл аст на ба сол (*иметь старую голову на молодых плечах*)
- *come to one's senses* – бо қалб рафтор кардан (*относиться к своим чувствам – досл. перевод, поступать по зову сердца – смысл. перевод*) и т.д.

Большинство фразеологизмов в английском языке, выражающих интеллектуальные способности человека, имеют два и (или) более приемлемых значения.

Фразеологические единицы, представляющие единое смысловое целое, не идентичны с точки зрения приведенных компонентов, а также соотношения семантики составляющих компонентов с семантикой всего высказывания. Таким образом, фразеологизмы содержат в себе историю и культуру народа. В них содержатся мысли известных людей, а также строки, написанные величайшими писателями. В английском языке одним из важнейших источников фразеологических единиц, обогативших язык, являются произведения английского классика У. Шекспира. Например, существуют так называемые «шекспризмы», выражающие психическое состояние человека:

- *This is a fool's paradise* – ин чаннати беақлон аст (*это рай для дураков*);
- *there is method in my madness* – девонагии мани асос дорад, ё ин ки ин аз девонагии мани дарак медиҳад (*в моем безумии есть метод – досл. перевод или это свидетельствует о моём безумии – смысл. перевод*);
- *this is a thy midsummer madness* – ин девонагии саратони ман аст (*это мое безумие летнего солнцестояния*);
- *to cudgel one's brains* – касеро ба магзи сараи расидан, ба девонагӣ расонидани касе (*вышибать мозги кому либо или выносить мозги кому либо*);
- *to out-Herod Herod* – аз Афанди ҳам гузаронидан (*превзойти Ивана дурака*) и многие другие.

На основе проведенного анализа была разработана классификация рассмотренных устойчивых выражений с учетом их структурных и семантических особенностей. Рассматриваются две основные группы фразеологизмов с компонентом в значении интеллектуальных способностей: фразеологизмы с отрицательной оценкой; фразеологизмы с положительной оценкой.

В заключении данной научной статьи мы приходим к выводу, что исследование способов трансформации глагольных фразеологических единиц в таджикском и английском языках представляет собой актуальное и перспективное направление лингвистических исследований. Анализируя

сходства и различия в структуре, семантике и функциональности глагольных фразеологизмов обоих языков, мы расширяем понимание процессов языковой трансформации и влияния культурного контекста на формирование выражений.

Важным результатом нашего исследования является выявление общих стратегий адаптации глагольных фразеологических единиц при переводе с таджикского на английский и наоборот. Это позволяет лингвистам, переводчикам и преподавателям языков более эффективно учитывать культурные особенности при работе с фразеологизмами, обогащая тем самым межкультурное взаимопонимание.

Полученные результаты также предоставляют новый взгляд на структурные и семантические особенности глагольных фразеологических единиц в обоих языках, способствуя дальнейшему развитию лингвистических исследований. Это исследование может послужить основой для создания учебных пособий, направленных на обучение эффективной передачи фразеологизмов при переводе между таджикским и английским языками.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Амосова, Н.Н. О целостном значении идиомы / Н.Н. Амосова // Исследования по английской филологии. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. -№2. – С. 70-80 с.
2. Арнольд, И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования / И.В. Арнольд. -Л.: Просвящение, 1966. -190 с.
3. Арнольд, И.В. Стилистика современного английского языка / И.В. Арнольд. -Л., 1981. -295 с.
4. Бабкин, А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники / А.М. Бабкин. – Л.: Наука, 1970. – 263 с.
5. Виноградов, В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке Лексикология лексикография / В.В. Виноградов // Избр. Тр. - М.: Наука, 1986. –С.141.
6. Гак, В.Г. Национально-культурная специфика метонимических фразеологизмов / В.Г. Гак // Фразеология в контексте культуры. -М., 1999. - С.260-268.
7. Ожегов, С.И. О структуре фразеологии / С.И. Ожегов // Сб. Лексикографический сборник библиографии. -М., 1957. -Вып. 2. -С.121-129.
8. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий. - М.: Изд-во лит. на иност. яз., 1956. -260 с.
9. Файзов М. Язык рушанцев советского Памира/ М. Файзов. Душанбе 1966. - 227с
10. Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. – Л., 1974. – 428 с
11. Aini S. Pages from my own story / S. Aini. –M.: Foreign Languages Publishing House, 1955. – 128 pp. (3)
12. Voynich, E. The Gadfly / E. Voynich. – 300 pp.

**СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛАГОЛЬНЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТАДЖИКСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

Богатство выразительных средств языка является показателем уровня его развития и степени совершенства. Язык, как великое и важное средство, способно устанавливать взаимопонимание в обществе. Мощь языка проявляется в его способности отображать окружающий мир, закреплять практические и теоретические знания, сохранять и передавать их, способствуя дальнейшему познанию необъятного мира.

В современном исследовании лингвистических объектов неотделимо от сопоставления различных языков. Важной задачей лингвистического сопоставления является выявление соответствий и различительных признаков изучаемых языков. Соответствия фразеологических единиц различных языков, включая неродственные, обуславливаются общностью логических связей в сознании носителей различных языков. Фразеологические единицы, представляющие единое смысловое целое, не идентичны с точки зрения составляющих компонентов, а также в соотношении семантики этих компонентов с семантикой всего высказывания. Таким образом, фразеологизмы содержат в себе историю и культуру народа.

Ключевые слова: фразеология, семантика, глагол, компонент, таджикский язык, английский язык.

**ТАРЗИ ЧОЙИВАЗКУНИИ ВОҲИДҲОИ ФРЕЗЕОЛОГӢ ДАР
ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

Бойгарӣ ва ташаккули забон ҷун воситаи ифодаи забон ҳамчун ниишондиҳандай дараҷаи тараққиёт он ба шумор меравад. Забон як воситаи бузург ва муҳим ба ҳисоб меравад, ки мувофиқи табиати худ қодир аст дар ҷомеа ҳамдигарфаҳмиро ба вуҷуд орад. Мо ҷонибдори он ҳастем, ки қувваи забон дар маҷмуъ воситаи инъикоси атрофро дар бар мегирад, донишҳои амалӣ ва назариявиро мустаҳкам менамояд ва барои ноил гаштан ба комъёбихои минбаъдаи ҷаҳони мусоидат мекунад.

Дар айни замон омӯзиши объектҳои забонӣ будуни муқоисаи забонҳои гуногун ногузир аст. Вазифаи муҳимми муқоисаи забоншиносӣ муайян кардани мувофиқати воҳидҳои фразеологии забонҳои гуногун, аз ҷумла воҳидҳои ба ҳам алоқа надошта, бо умумияти робитаҳои мантиқӣ дар тафаккури донаандай забонҳои гуногун муайян карда мешавад. Воҳидҳои фразеологии, ки як ҷамбаси семантико ифода мекунанд, аз нигоҳи ҷузъҳои додашууда, инчунин муносибати байни семантикаи ҷузъҳои таркибӣ ва семантикаи таомоми ибора гуногун мебошанд. Ҳамин тарик, воҳидҳои фразеологӣ таърих ва фарҳанги ҳалқро дар бар мегиранд.

Калидвозжаҳо: фразеология, семантика, феъл, ҷузъ, забони тоҷикӣ, забони англисӣ.

TRANSFORMATIONAL PROCESSES OF VERB PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

The exploration of the expressive richness of language serves as an indicator of its developmental level and degree of perfection. Language, being a profound and crucial tool, possesses the capability to foster mutual understanding within society. Its power is evident in its ability to mirror the surrounding world, consolidate practical and theoretical knowledge, preserve and transmit information, thus contributing to the ongoing exploration of the vast world.

In contemporary linguistic studies, the examination of linguistic entities is inseparable from the comparative analysis of different languages. An essential objective of linguistic comparison is to identify correspondences and distinguishing features among the languages under scrutiny. The correspondences of phraseological units in various languages, even those seemingly unrelated, are influenced by the shared logical connections in the consciousness of speakers across different linguistic backgrounds. Phraseological units, representing a unified semantic entity, may differ in terms of their constituent components and the correlation between the semantics of these components and the semantics of the entire expression. Consequently, phraseological phrases encapsulate the history and culture of the people.

Keywords: phraseology, semantics, verb, component, Tajik language, English language.

Маълумот дар барави муаллиф: Хошимова Наргис Мирҳакимовна – МДТ «Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи академик Б.Ғафуров», дотсенти кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷӣ. Сурога: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хӯҷанд, кӯчаи Мавлонбеков, 1. E-mail: nargis_zebo@mail.ru.

Сведения об авторе: Хошимова Наргис Мирҳакимовна – ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова», доцент кафедры методики преподавания иностранных языков. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г.Худжанд, проспект. Мавлонбекова, 1. E-mail: nargis_zebo@mail.ru

Information about the author: Khoshimova Nargis Mirkhakimovna – SEI «Khujand State University named after academician B.Gafurov», Docent of the Department of Methods of Teaching Foreign Languages. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, 1 Mavlonbekov Street, E-mail: nargiszebo@mail.ru

ДИАЛЕКТИЗМХОИ МОРФОЛОГӢ ДАР ФОЛКЛОРИ САРИ ХОСОР

Нуриддин Насимов

Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон – «Пайванд»

Бо мурури замон истисно аз омӯзишу таҳқики ташаккул ва такомули забони адабии тоҷик ва забони адабии ҳозираи тоҷик оғоз аз солҳои 30-юми асри XX лаҳчау шеваҳои он низ мавриди пажуҳиш қарор гирифтанд. Дар илми забоншиносӣ ба омӯзиши лаҳчау шеваҳо як соҳаи он – **диалектология** машғул аст.

Дар бораи диалектологии тоҷик шевашинос М. Эшниёзов дастури таълимии «Диалектологияи тоҷик»-ро таълиф намудааст [25, 1977].

Солҳои 50-70-уми асри XX оид ба омӯзиш ва таҳқики лаҳча ва шеваҳои забони тоҷикӣ забоншиносон Р.Л. Неменова, В.С. Растворгувеа, А.З. Розенфелд, Ф. Ҷӯраев, Л.В. Успенская, Ю.И. Богорад, М. Маҳмудов, О. Ҷалолов, Ҷ. Раҳматуллоев, А. Сӯфиев, З. Зайнiddинова, Ҷ. Мурватов, А.Л. Хромов, Б. Саъдуллоев, Р.Faффоров, С. Атобуллоев, Ш. Исмоилов, Б. Бердиев ва М. Эшниёзов асарҳои мукаммалеро, чун «Кулябские говоры таджикского языка» [8, 1956.], «Очерки по таджикской диалектологии» [10; 11; 14; 15; 16], «Опыт сравнительного изучения таджикских говоров» [13], «Диалектологияи тоҷик» [25], «Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ» [9], «Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ» [24] таълиф намудаанд ва ё дар таҳияи онҳо саҳми хешро гузоштаанд.

Истифодаи диалектизмҳо дар доираи забони асарҳои баъзе адібон, аз ҷумла Ҳаким Карим [21] низ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Дар забоншиносии тоҷик аз назари лингвофолклористӣ оид ба омӯзиш, таҳқиқ ва таҳлили диалектизмҳо дар фолклор ё эҷодиёти ҳалқ (ва ё ибораи маъмули эҷодиёти шифоҳии ҳалқ) асари илмии мукаммале дастрас нагардид. Аз ин лиҳоз, лозим дониста шуд, ки ин мавзуъ дар фолклори Сари Ҳосор аз рӯйи китоби Р. Амонов «Очерки эҷодиёти даҳанакии Кӯлоб» [1963], ки дар замини маводи фолклори Сари Ҳосор таҳия гардидааст, пажуҳише ба анҷом расонида шавад.

Диалектизмҳо бо дар назардошти инъикоси таҳаввулоти ҳусусияти воҳидҳои забонӣ асосан ба гурӯҳҳои зерин чудо мешаванд: **лексикӣ, фонетикӣ, грамматикӣ, семантикий, фразеологӣ, этнографӣ** ва гайра [3, 59-61; 22, 42-43].

Зери унвони диалектизмҳои морфологӣ диалектизмҳое ворид карда шуданд, ки асосан морфемаҳои шаклсоз, аз ҷумла пасванд, пешванд ва бандакҳоро дар бар мегиранд (агар шартан чунин ном гузоштан мумкин бошад, зоро дар асарҳои илмӣ чунин (морфемаҳои шаклсоз) номбар шудааст). Ҳарчанд онҳо бо қалимаҳо омада, тобишҳои гуногуни маъноиро

мефаҳмонанд, ки аз калимаҳои решагӣ ё асосӣ аз рӯйи маъно фарқ мекунанд: **бача** – бачаҳо, **одам** – одамон, **хонд(ан)** – хондам.

Пасванҷои ҷамъандии -ҳо ва -он. Дар фолклори Сари Ҳосор пасванҷои ҷамъандии **-ҳо** ва **-он** ба тағиироти таркибӣ дучор омадаанд. Масалан, дар оҳири калимаҳои исмии зер, ки ҳамчун намуна оварда мешаванд, аз пасванҷои ҷамъандии **-ҳо** ва **-он** овозҳои ҳамсадои **ҳ** ва **н** афтода, овози садоники **о** бокӣ мондааст: **алафо** (алафҳо), **анборо** (анбрҳо), **аскаро** (аскарҳо ё аскарон), **бачазанако** (бачазанакҳо), **бозоро** (бозорҳо), **вазиро** (вазирҳо ё вазирон), **вилоято** (вилоятҳо), **гово** (говҳо), **дандоно** (дандонҳо), **дасто** (дастҳо ё дастон), **дево** (девҳо), **дого** (догҳо), **духтаро** (духтарҳо ё духтарон), **душмано** (душманҳо ё душманон), **замино** (заминҳо), **замоно** (замонҳо), **зого** (зогҳо), **кокуло** (кокулҳо), **қошо** (қошҳо), **либосо** (либосҳо), **линго** (лингҳо), **мардумо** (мардумҳо ё мардумон), **мехмоно** (мехмонҳо ё меҳмонон), **мърғо** (мурғҳо), **одамо** (одамҳо ё одамон), **рафико** (рафикҳо ё рафиқон), **роҳзано** (роҳзанҳо ё роҳзанон), **саго** (сагҳо), **холо** (холҳо), **чашмо** (чашмҳо ё чашмон), **чиزو** (чиҳҳо).

Наҳът ба дъруни алафо уштак қашида рафт [1, 270].

(Мардак) мерафтаст дар вилоято кор мекардаст, орди съфеду тамоми чъзи бамъносиба миёвардастак ба хонаш [1, 196].

*Чуими душманой шум тарсидақ,
Гулгулара Аббос шунидақ. [1, 103]*

«Дунёи дунг-дунг, зогой нулҷӯнг» [1, 216].

«– Янга, – гуфт, – акъ тағдири мо ай рузи азал ҳамита бъдаст акъ гандъма бърор дар даҳани дар афтов къну тиёқи синҷала бътему ма гъндъишкову мъргора вонӣ кънъм» [1, 197].

Одамо давида омадан, иши, ки: «– Аждаҳора ма қъишъм», уши, ки: «– Аждаҳора ма қъишъм!» [1, 278].

*Ай хуна бърумадем, ман додам ё дуст,
эй алло ёре, ман додам, ёр, дуст,
Чашмой сиёҳ дорӣ, ки холой тозае [1, 257].*

Пас аз овози **о** баъзан бандаки изофи **-и** ва баъзан ба ҷои он овози **-ӣ** (йот) омадааст: **анборой** (анборҳои), **аскарой** (аскарҳои), **дандоной** (дандонҳои), **догой** (догҳои), **заминой** (заминҳои), **либосой** (либосҳои), **одамоӣ** (одамони ё одамҳои).

Де ҳӯни ниҳ. Ишолову талло қулиё анборой мора пър мекъна! [1, 258].

*Либосои қиматбаъҳо
Бъпушъм, – гуфт, – намона,
Бало бъшапам дъгона,
Ан, ана, айёра [1, 99].*

Меган одамой қадим, ки ушток бъкаший, шамол миёя [1, 260].

Бандаки феълии -ам. Умуман дар бораи пешвандҳои шаклсоз, пасвандҳо ва бандакҳо дар феъл дар чилди дуюми китоби «Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ» [1979, с. 80.142] маълумоти муфассал дода шудааст.

Дар калимаҳо ё феълҳои зер (асосҳои замони гузашта ва ҳозираи феъл) диалектизмҳои морфологии **-ум** ва **-ъм** ба ҷои бандаки феълии шахси якуми танҳои **-ам** истифода шудааст: **бигирум** – бигирам, **дорум** – дорам, **монум** – монам; **бандъм** – бандам, **биравъм** – биравам, **бъбинъм** – бубинам, **бъгирым** – бигирам, **бъравъм** – биравам, **бъхонъм** – бихонам, **гирым** – гирам, **гуфтъм** – гуфтам, **додъм** – додам, **доръм** – дорам, **ёфтъм** – ёфтам, **задъм** – задам, **кардъм** – кардам, **кунъм** – кунам, **мебардоръм** – мебардорам, **мебаръм** – мебарам, **мебинъм** – мебинам, **медонъм** – медонам, **мемонъм** – мемонам, **меравъм** – меравам, **мехоҳъм** – меҳоҳам, **мешинъм** – мешинам, **омадъм** – омадам, **шавъм** – шавам, **шиштъм** – шиштам, **дидъм** – дидам.

Бача гуфт: «Ё расули акрам, ира мъ хъдъм дар миёнъм бандъм, ҳар ноумед мешава» [1, 293].

*Давлатхотун, хона гъръфтай гуша,
Алов мекъна қаҳу камоли пуша.
Шамоли паси ағба миёра буша,
Яг дарди ҳалоҳале бъгира шуша,
Ба bonaи нохъший бъбинъм руша. [1, 325].*

*Се моҳ шидай, ба якта хъшдор шидъм,
Хурдъм гами беҳудара, афгор шидъм,
Ку ҳичраи тангак, ки бъхонъм дъ газал,
Ай ҷони штрини хъдъм безор шидъм [1, 58].*

Рафтъм, хока дар саръиш задъм «ии, ҳари қабут» гуфтъм, шид яг ҳари қабут [1, 306].

«– Ба хубӣ гандагӣ меоя барои и, ки ма иқа барои соҳибъм меҳнат кардъм, чӣ қадар у ай ма рӯзи мешнат гирифт, имрӯз ки боша, баровардай дар и ҷа саръим додай» [1, 236].

«– Мара ҷавоб бътен, даҳсола Бъхоро хонданӣ меравъм... « [1, 181].

«– Э надар, яг бача аждаҳора къшту мара дъо дод, омадъм» [1, 278].

Бандаки феълии -ям. Дар калимаҳои зерин ба чои бандаки феълии **-ям** овози йотбасари **-я** афтида, танҳо овози **-м** омадааст: **даром** – дароям, **кардим** – кардиям.

*Э дұхтар, барат рафта дәхқонй кунам,
Дар бъригатат даром ҹуфтронй кунам.
Хар гаҳе ки ту дар сари корът бошй,
Аз шавқи дил барот газалхонй кунам. [1, 225]*

*«Эй мардаки сардор, хонадор,
Ай и сар харда мерай сувор.
Сад нобутът, кардим тъ малол,
Ай у су хақ биёрат саркашол!» [1, 110].*

Бандаки феълии -й. Бандаки феълии шахси дуюми танҳои **-й** дар фолклор дар як калима бо овози **-й** (йот) ифода шудааст: **барой** – барой.

*Дарвоза баланду сояҳои салқинъ,
Таъбильчиғидъхтар да ишиқакът завқинъ,
Таъбильчиғидъхтар, ту қандалоту писта,
Ай идораи колхоз барой мисли гълдаста. [1, 232]*

Бандаки феълии -ед. Бандаки феълии шахси дуюми чамъи **-ед** дар шакли лаҳҷавии **-ен** омадааст: **быгарден** – бигардед, **кунен** – кунед, **медонен** – медонед, **назанен** – назанед.

*Кампир гуфт рута накун сиё,
Шънохтамът, эй кокултилло.
Бъгарден бачаҳой Авазхон,
Дар хонай ма шав ҳардът меҳмон. [1, 117]*

Бандаки феълии -ад. Аз бандаки феълии шахси сеюми танҳои **-ад** ововзи д афтида, танҳо бо **-а** ишора гардидааст: **бырава** (биравад), **бышава** (бишнавад), **метова** (метобад), **мешава** (мешавад), **намерава** (намеравад), **рава** (равад), **нашава** (нашавад), **бышнава** (бишнавад), **мерава** (меравад), **миёва** (меёбад), **нашнава** (нашнавад).

Аксари калимаҳои мазкур аз асосҳои замони ҳозираи феъли **рав**, **шав** ва **шунав** бо иловай пешвандҳои шаклсози феъл – **би-** (**бъ-**), **на-** ва **ме-** (**ми**) ташаккул ёфтаанд.

«Хар қасе, ки чаим надошта бошад, бърава, таи осиёбда як чъима ҳастай, бъгарда, иқа рушида бушана, съҳат мешава» [1, 162].

*Ай тут мешава шонай шамиод,
Дар хоро, хори бадай янтоқ.
Ё зан ё марде, бошад чатоқ,
Кор накънад, кунад шилтоқ [1, 88].*

*Ма меравъму намерава амраи ма,
Торик шидай, күхү биёбон раи ма,*

*Мургой ҳаво наъра занан бар сари ма,
Ма наъра занъм: къзо шидай амраи ма [1, 53].*

*Эй бачаи тоқисурх, аму ҷада бест,
Гулак сари даст, даҳани дарвозада бест.
Отам бъшинава, моли ҳазор мендоза,
Очам бъшинава, олама хун мендоза! [1, 60].*

Баъд и ай тани хъдъш ам медъроя мекова, ай тани ҳамроҳош ам медъроя, мекова, ки шамшера миёва ай даҳани яг наҳанг [1, 282]..

Бандаки феълии -анд. Бандаки феълии шахси сеюми ҷамъи **-анд** дар шаклҳои гуногуни феъл ҳамчун **-ан** омада, овози д аз охири он афтидааст, ки мисолҳои зерин аз намунаи онҳо иборат мебошанд: **бъмбъран** (бимуранд), **бъраван** (бираанд), **бъчинан** (бичинанд), **баран** (баранд), **бурдан** (бурданд), **гуфтан** (гуфтанд), **дидан** (диданд), **додан** (доданд), **дохтан** (дохтанд), **задан** (заданд), **кардан** (карданд), **кашидан** (кашиданд), **кофтан** (кофтанд), **мебаран** (мебаранд), **мебурдан** (мебурданд), **мегардан** (мегарданд), **мегиран** (мегиранд), **мехезан** (мехезанд), **мондан** (монданд), **мурдан** (мурданд), **мурдаҳан** (мурдаҳанд), **надодан** (надоданд), **наканан** (наканад), **овардан** (оварданд), **расидан** (расиданд), **рафтан** (рафтанд), **хестан** (хестанд).

Говора овардем, бъзанем, бъзанем, афгоришуң кънем, ки гово бъраван дар оғълбъмбърану арзън нашава! ... [1, 253].

Ҳамӣ қъилоқи шъмода умадем, гуфтан, ки: «Яг бой ҳамӣ дехқунӣ арзън дора, яг зъмини ноҷӯфткадаҳо ҳамура арзън мекора, нияти арзънкорӣ дора» [1, 252].

Овардан колай почора, ба қади дъхтар ҳафт танга, ҳафт тиilo, шътъра ба сорвун, рамара ба рамавун, гърди сафила яг шавда кърган кашидан, тъёр кардан [1, 295].

Ҳар ду мол Қуқан мебурдан у вахто [1, 181].

Мехезан мардъм, қозӣ мехеза, мардъмо тъҳораткъниӣ, мегардан мебинан, ки пароҳой ришионон търошидагияй [1, 325].

*Як ёраки хурдтараки маҳваши доръм,
Аз бахшаки ўсина дар оташдоръм.
Ҳар чан кардъм, ура надодан бар мо,
То рузи қиёмати кашикаши доръм [1, 71].*

Хестан ҳар сесу се шавона руз раҳ гашта, ба ҳаму шаҳри дигар расидан [1, 277].

Бандакъо хабарии -ам, -ӣ ва -аст. Ҳамчунин бандаки хабарии **-ам** чун диалектизми морфологии **-ъм** истифода шудааст: **азодоръм** – азодорам, **доғъм** – доғам.

*Ма хов бъдъм, ки марг ведоръм карде,
акамой, акамой, акамой,
Ма дъхтари дъруза, Хъдо гамдоръм карде,
акамой, акамой, акамой.
Дар ҳини мастим азодоръм карде,
акамой, акамой, акамой,
Ба рӯи акаякъм зоръм карде,
акамой, акамой, акамой!* [1, 41]

*Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман догъм, ё дуст,
Ҳе алло, ҳе алло, ёре, ман догъм, ё дуст.* [1, 220]

Дар калимаҳои **бофтай**, **гирифтай**, **дидай**, **додай**, **ёфтай**, **задай** ва **кардай** овози **-й** ба ҷои бандаки хабарии шахси дуюми танҳои **-й** омадааст, ки пасванди сифати феълии **-а** нигоҳ дошта шудааст: **бофтай** – бофтай, **гирифтай** – гирифтай, **дидай** – дидай, **додай** – додай, **ёфтай** – ёфтай, **задай** – задай, **кардай** – кардай.

*Дъхтар, дъхтар, чолота съст бофтай тъ,
Шъгрона бъкън, ҷъвони хуб ёфтай тъ.
Шъгрона намекънъм, ҷъвон розӣ нест.
Бо и ҷъвон ҳич иширатъ бозӣ нест.* [1, 61]

*Духтар, духтар, садаф гирифтай дар бар,
Олуфта кардай худта мисоли кафтар.
Шоҳин шавъм, тура бъгиръм ай ҷар,
Зайле бъгиръм, ай ту нареза як пар.* [1, 240]

«— Ус то ҷон, баҷаӣ ма қъошид? — гуфт, — ҳиҷи иустоши кардаӣ?» [1, 150]

Дар фолклори Сари Ҳосор ҳамчунин ба ҷои бандаки хабарии шахси сеюми **-аст** морфемаи лаҳчавии **-ай** омадааст, ки аз ин сифатҳои феълий пасванди **-а** афтидааст: **баровардай** – баровардааст, **баромадай** – баромадааст, **бастай** – бастааст, **галтидай** – галтидааст, **гирифтай** – гирифтааст, **гуфтай** – гуфтааст, **дидай** – диддааст, **додай** – додааст, **ёфтай** – ёфтааст, **задай** – задааст, **кардай** – кардааст, **мондай** – мондааст, **мурдай** – мурдааст, **омадай** – омадааст, **шиштай** – шиштааст.

«— Ба хубӣ гандағӣ меоя барои и, ки ма иқа барои соҳибъм меҳнат кардъм, чӣ қадар у ай ма руз и меҳнат гирифт, имрӯз ки боша, баровардай дар и ча саръм додай» [1, 236].

Ё руба, чӣ иқа шайтонгарӣ мекънӣ? – гуфтай хъруз» [1, 150].

Омадай дидай, ки калон шидаай [1, 283].

«— Эй духтар, почо одам рой кардай, ки «мора ба фарзандй қабул къна», шъмо чй меген?» [1, 273].

*Автов задай дар таҳаки долунъм,
Коре кардай модараки нодунъм,
Чое, ки дилъм бъдай, сар паст кардай,
Чое, ки дилъм набъд, барқаст кардай.* [1, 60]

«— Аввал бъхез, и пашара бъбин, барои (гирифтани) ҷони тъ омадай!» [1, 157].

Яг ҷода рафтай, шиштай, ки яг донай зардолу ёфтай [1, 283].

Пешванди би-. Дар фолклори Сари Хосор ба феълҳо бештар пешванди шаклсози **би-** дар шакли лахчавии **бъ-** омадааст, ки дар бора дар ҷилди дуюми китоби «Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ» [24, 86] гуфта шудааст: « Префикси бъ//би - дар шеваи ҷанубӣ ҳамеша ба шаклҳои сигаи амрӣ ва аорист васл меёбад ва амалан якҷоя бо бандакҳои феълии даҳлдор боиси пайдо шудани шаклҳои мазкур аз асоси замони ҳозираи феъл мегардад.

Ин префикс гоҳе ба шаклҳои як гурӯҳ феълҳои замони гузаштаи оддӣ (рафтан, шикастан, хӯрдан, гузаштан, паридан ва ғ.) низ ҳамроҳ мешавад. Аз ин силсила вай бештар бо феълии рафтани ҳамроҳ шуда, бо феълҳои бокимонда аҳёнан ба кор бурда мешавад. Префикси бъ- бо шаклҳои замони гузашта амлан яккарата ва хотимаёбандаро нишон медиҳад: ай ҳамича ҳядъъом хестъм бърафтъм».

Дар намунаи феълҳои зерин пешванди **бъ-** илова шудааст: **бъбанд** (биганд), **бъбин** (бигин), **бъғалт** (бигалт), **бъгир** (бигир), **бъдав** (бидав), **бъзан** (бизан), **бъкан** (бикан), **бъқап** (бикап), **бъкаш** (бикаш), **бъмон** (бимон), **бъпаз** (бигаз), **бърав** (бирав), **бъреҳт** (бирехт), **бъсанҷ** (бисанҷ), **бъталӣ** (биталӣ), **бъфармо** (бифармо), **бъхар** (бихар), **бъчин** (бичин), **бъчанг** (бичанг), **бъшав** (бишав).

Аз ин мисолҳо дар калимаи **бъчанг** (бичанг) пешванди **бъ-** (би-), ба истинои калимаҳои дигар, ки пешванди **бъ-** (би-) ҳусусияти шаклсозиро дорад, тобиши маънои калимасозии феълро анҷом додааст, яъне аз исми амали **чанг** асоси феълии замони ҳозираи **бъчанг** (бичанг) сохтааст.

*Гъларусак, мура бъбанд,
нага вадай рафтани.*

*Мура баста чй кънъм,
набастаним бетарай* [1, 33].

«— Эй ошно, доси теза бъгир, бъбъришун!» [1, 144].

«— Хез, бачам, бърав, ай наи корът....» [1, 162].

*Сумбъта бъмбурум, эй шерхангум,
Зуд ҳанг бъза, даррав бъчангум.* [1, 110]

Деҳқони ҷавон. Эй, ношъгрии тъ ворӣ ҷъфтгар бъшава [1, 254].

Пасванди -ак дар феълҳо. Дар фолклори Сари Хосор маъмулан ба асоси феълҳои замони гузашта (шахси сеюми танҳо) пасванди **-ак** илова гардидааст, ки як хусусияти хоси шеваи ҷанубии забони тоҷикиро нишон мелиҳад.

Дар ин хусус дар ҷилди дуюми китоби «Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ» [24, 89-90] ҷунин қайд гардидааст: «Суффикси **-ак** ба шаклҳои шахси сеюми танҳои замони гузаштаи сигай ҳабарӣ (замони гузаштаи сода, гузаштаи бисёркаратӣ, гузаштаи дур), шакли асосии шахси сеюми танҳои нақлии якум ва дуюм ҳамроҳ мешавад. Вале вай ба маънои ин шаклҳои феъл тағироте ворид намекунад, балки ба онҳо як навъ оҳанги намудию модалӣ мебахшад.

Вобаста ба маънои умумии чумла суффикси **-ак**, ба шакли феълӣ, аз як тараф, тобиши ба анҷом расидани амал ва, аз тарафи дигар, оҳанги бетакаллуфӣ ҳамроҳ мекунад: Лолаҳун гърифт-ъм//гърифтак-ъм».

Феълҳои зерин бо пасванди **-ак** омадаанд: **бардоштак** (бардошт), **гуфтак** (гуфт), **кандак** (кандак), **кардак** (кардак), **овардак** (овардак), **омадак** (омадак), **рафтак** (рафтак), **хестак** (хестак).

*Бачаҳак дар таи қавақ умада бъд, ки дар таи қавақ
найзаи бенугу сипари қогазӣ, гързи ҳафтодманӣ қатӣ, ки задъи
бардоштак то осмон тит шид* [1, 293].

*Баъд аз он гуфтак ў: «Э занак,
И ча биё, дъҳтари амак,
Ма имрӯз меравъм дар газо,
Мову ту шъдем дилсиё.* [1, 109-110]

*Даррав ҷосуз омад, ба почи гуфту почи даррав дар асп съвор шиду ба ҷои
гъломаша почи кард, ҳъдъи рафтак* [1, 274].

Бандакҷонишинҳои шахсӣ-соҳиби. Бандакҷонишинҳои шахсӣ-соҳиби **-ам** (-ям), **-ат** (-ят), **-аш** (-яш), **-амон** (-ямон), **-атон** (ятон) ва **-ашон** (-яшон) дар фолклори Сари Хосор дар шакли лаҳҷавӣ, ҳамчун диалектизмҳои морфологӣ, хеле зиёд истифода гардидаанд.

Бандакҷонишини шахсӣ-соҳиби шахси якуми танҳои **-ам** дар шаклҳои **-ум**, **-м** ва **-ъм** омадааст: **дилум** – дилам, **зардолум** – зардолуям.

*Чойлоби бъланд дориву пешуши богай,
Синаи съфед дорӣ, дилум додгай.
Мева мехърӣ, меваи хуб дар богай,*

Хайфи дъхтаре дар таи чанги зогай. [1, 70]

«– Калҷон, зардолум наметӣ?» [1, 284].

Дар калимаи **зардолуям** ҳарчанд бандакҷонишини шахсӣ-соҳибии **-м (-ям)** омада бошад, аммо бе он ҳам метавонад ин калима истифода шавад: «– Калҷон, зардолу(m) наметӣ?»

Дар матнҳои фолклорӣ бандакҷонишини шахсӣ-соҳибии **-ам (-ям)** бештар дар шакли лаҳҷавии **-м, -ъм** омадааст: **акаякъм** – акаякам, **апам** – апаам (ям), **атам** – атаам, **дастъм** – дастам, **ёръм** – ёрам, **zewаръм** – зеварам, **миёнъм** – миёнам, **модаръм** – модарам, **насибъм** – насибам, **падаръм** – падарам, **саръм** – сарам, **тайлоқъм** – тайлоқам, **хоҳаръм** – хоҳарам, **чашмъм** – чашмам, **чиғаръм** – чигарам, **ҷонъм** – ҷонам, **ҳақъм** – ҳақкам.

«– Эҳе, – гуфтак, – аҷаб коре кардӣ, хоҳаръм мешай, апам мешай, кора нотугрӣ кардӣ, бозори шариатга хор кардӣ, на ин ки зайдифа ба бозор биёя?» [1, 308].

«– Акаҳо, ҷои муқарраритонда бестен, ақъ ма атама кофтани меравъм» [1, 282].

Баъд омад ҳаму зан, занма ниго кард, ки сар шишиста истодай, иқа хока дар дастъм дод, дъо хонд гуфт:

«– Бар, дар сари ҳаму зан парто, бъгу «иши, хари қабут» [1, 306].

«– Ма дар шъкамби модаръм бъдъм ...» [1, 283].

*Гар ёри маний, биё ба ман ёрӣ кън,
Мара мебаран, ту гърюю зорӣ кън.
Мара мебаран ҷои дигар мефурушиан,
Гар пул дорӣ ҷонъма ҳаридорӣ къни!* [1, 62].

Бандакҷонишини шахсӣ-соҳибии **-ям** ҳамчун **-м** дар калимаҳои **бобом** (бобоям), **мастим** (мастиям), **поҳом** (пойҳоям), **шоҳом** (шоҳҳоям), **ҳавлим** (ҳавлиам ё ҳавлиям) омадааст.

*Бобом боло мерава,
Ай дъмъиш шурбо мерава* [1,206].

На риши мунд, на дандун мунд, агар ҷақунӣ намекардъм, хъдо ай поҳом мегърӯфтақъм [1, 315].

*Дар ҳини mastim azodorъm карде,
акамой, акамой, акамой,
Ба руи акаякъм зоръм карде,
акамой, акамой, акамой!* [1, 41]

Бандакчонишини шахсй-соҳибии шахси дуюми танҳои **-ат (-ят)** дар матнҳои фолклорӣ дар шаклҳои **-ут** ва **-ът** зиёдтар ба назар мерасанд, чанде аз намунаи онҳ оварда мешаванд: **умракут** (умракат), **рут** (рӯят), **амакът** (амакат), **гапът** (гапат), **дастът** (дастат), **гарданът** (гарданат), **даҳанът** (даҳанат), **дилът** (дилат), **додарът** (додарат), **ёрът** (ёрат), **қадът** (кадат), **падарът** (падарат), **ришът** (ришат), **сарът** (сарат), **тахтът** (тахтат), **харът** (харат), **ҷонът** (ҷонат).

*Дънё ба мисоли кӯзаи зарринай,
Умри одами гоҳ талхъ гоҳ шъринай.
Мардъм меган: «Умракут чандинай?»
Аспи аҷалум мудом тайи зинай [1, 71].*

Амакът намешам! [1, 257].

*Гъли сияҳгуши секӯша,
Дилът бар мо намесуз?! [1, 42]*

*Ало, ҷоно, и рафторът муборак,
И куртай гули норът муборак.
Ма, ки ёрът будъм, хайрът надидъм,
Ба ёри нав гирифторът муборак! [1, 71]*

«— Эй кампир, гъноҳи яг мартаара хъдо мебахша, шав чигуна гапе боша, дар пеши мъ ягона-ягона баён кън, ки бар рабби Каъба, ба шота дар фарқой сарът мезанъм!» [1, 291]

Бандакчонишинҳои шахсий-соҳибии шахси якуми ҷамъи **-амон** дар шаклҳои лаҳҷавии **-мун** омадааст: **досмун** (досамон), **ҷавобмун** (ҷавобамон), **очамун** (очамон), **падармун** (падарамон), **раҳмун** (раҳамон).

Би ё пеши бой бърем, яг досмун намедода боша? [1, 258].

Деҳ ҳ қ о н. Акъ мо рафтем, дар ҳуна очамун раҳмун надод, ки «мо търа ба як азобе ришта-ришта додем, охӣ, карбосбоф ҷоши қад?» [1, 249].

«— ... Риши падармун рехт» [1, 314].

Бандакчонишини шахсий-соҳибии шахси дуюми ҷамъи **-атон** дар шакли **-тун** вомехӯрад: **кортун** (коратн), **(қири) кортун** (қири коратон), **chančolturn** (chančolaton).

«— Мъ яг рой кортун мегиръм, агар гапма бъгирен!» [1, 301].

Агар бинан, ҳозир қири кортун мекънан [1, 300].

Бой. Ахир ҷанҷолтун мешававу арзъна гъндъшк мекънад, холибод мерен! [1, 252].

Бандакчонишини шахсӣ-соҳибии шахси сеюми ҷамъи **-ашон** дар шакли **-шун** дида мешавад: **саршун** (сарашон), **ҷавобшун** (ҷавобашон).

Деҳқони ҷавон. Додъишун, оҳӣ, ҳами яз аёлзода дошта бъдастай, дар пеш ҳаму саршун додъм [1, 254].

Уҳора, хест, ҷан қадар сару по кардак, ҷавобшун дод [1, 305].

Пасванди шумораи тартибии -ум. Дар фолклори Сари Ҳосор пасванди шумораи тартибии **-ум** дар шакли лаҳҷавии **-ъм** ифода ёфтааст: **шашъм** – шашум

Дар рузи шашъм търгуғи филҳолааки ҳаробара дарёв қад [1, 199].

Аз мисолҳо бармеояд, ки бандакҳои забони тоҷикӣ ҳамчун диалектизмҳои морфологӣ дар ҳама намуди жанрҳои адабӣ дар фолклори Сари Ҳосор мавриди истифода қарор гирифтаанд

КИТОБНОМА

1. Амонов, Р. Очерки эҷодиёти даҳанакии Кӯлоб (Дар асоси материалҳои фолклори Сари Ҳосор) / Р. Амонов. – Душанбе: Нашриёти Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон, 1963. – 347 с.
2. Джураев, Г. Система диалектной лексики таджикского языка: автореф. дис. ... докт. филолог. наук / Г. Джураев. – Душанбе, 1992. – 30 с.
3. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология. Қисми 1. – Душанбе, Ирфон, 1973. – 452 с.
4. Замонов, З.И. Лексика даштиджумского говора таджикского языка: автореф. дис. ... канд. филолог. наук / З.И. Замонов. – Душанбе, 2009. – 19 с.
5. Камолиддинов, Б. Забон ва услуби Ҳаким Карим / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 188 с.
6. Маҳмудов, М., Ҷӯраев, Ф. Лугати шеваҳои забони тоҷикӣ. (Лаҳҷаҳои ҷанубӣ) / М. Маҳмудов, Ф. Ҷӯраев. – Душанбе:Дониш, 1997. – 289 с.
7. Муруватов, Ҷ. Маълумоти муҳтасар дар бораи шеваи тоҷикони Файзобод / Ҷ. Муруватов // Масъалаҳои забони тоҷикӣ. – Душанбе: Ирфон, 1967. – С. 107-126.
8. Неменова, Р.Л. Кулябские говоры таджикского языка (северная группа) / Р.Л. Неменова. – Салинабад: Издательство Академии наук Таджикской ССР, 1956. - 192 с.
9. Неменова, Р.Л. Ҷӯраев, Ф. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. (Фонетика, лексика). Ҷилди 1 / Р.Л. Неменова, Ф. Ҷӯраев. – Душанбе: Дониш, 1980. – 331 с.
10. Растворгумба, В.С. Очерки по таджикской диалектологии. Выпуск 1. Варзобский говор таджикского языка / В.С. Растворгумба. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1952. – 207 с.
11. Растворгумба, В.С. Очерки по таджикской диалектологии. Выпуск 2. Северные таджикские говоры. Шайдон – Ашт – Чуст – Кассансай / В.С. Растворгумба. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1952а. – 324 с.

- 12.Расторгуева, В.С. Краткий очерк фонетики таджикского языка / В.С. Расторгуева. – Сталинабад, 1955. – 80 с.
- 13.Расторгуева, В.С. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров / В.С. Расторгуева. – М.: Наука, 1964. – 188 с.
- 14.Расторгуева, В.С. Очерки по таджикской диалектологии. Выпуск 3. Ленинабадско-Канибадамская группа северных таджикских говоров / В.С. Расторгуева. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. – 192 с.
- 15.Расторгуева, В.С. Очерки по таджикской диалектологии. Выпуск 4. Южноферганские говоры (Риштан, Сох) и говоры Ура-тюбинской группы / В.С. Расторгуева. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1961. – 224 с.
- 16.Расторгуева, В.С. Очерки по таджикской диалектологии. Выпуск 5. Таджикско-русский диалектный словарь / В.С. Расторгуева. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. – 251 с.
- 17.Розенфельд, В.З. Таджикско-русский диалектный словарь (Юго-Восточный Таджикистан / В.З. Розенфельд. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1982. – 240 с.
- 18.Сулаймонов, И.О.Лексика говора горного Гиссара: автореф. дис. ... канд. филолог. наук / И.О. Сулаймонов. – Душанбе, 2019. – 24 с.
- 19.Фарҳанги гӯйишиҳои ҷанубии забони тоҷикӣ. (Нашри дуюм бо илова ва тасҳех). Мураттибон: М. Маҳмудов, Ф. Ҷӯраев, Б. Бердиев. – Душанбе: Дониш, 2017. – 842 с.
- 20.Фарҳанги тағсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1.– Душанбе, 2008. – 950 с.
- 21.Ҳусейнов, Ҳ. Диалектизм дар забони ҳикояҳои Ҳаким Карим / Ҳ. Ҳусейнов // Баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик. – Душанбе: Нашриёти Академияи ғанҳои РСС Тоҷикистон, 1964. – С. 58-72.
- 22.Ҳусейнов, Ҳ., Шукрова, К. Лугати терминҳои забоншиносӣ / Ҳ. Ҳусейнов, К. Шукрова. – Душанбе: Маориф, 1983. – 256 с.
- 23.Шарифова, Г.М. Лексика таджикских говоров на современном этапе: состояние и развитие (на материалах Матчинского говора): автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Г.М. Шарифова. – Душанбе, 2018. – 26 с.
- 24.Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ. (Морфология). Ҷилди II. – Душанбе: Дониш, 1979. – 252 с.
- 25.Эшниёзов, М. Диалектология тоҷик (Дастури таълимӣ). Қисми якум / М. Эшниёзов. – Душанбе, 1977. – 114 с.

ДИАЛЕКТИЗМҲОИ МОРФОЛОГӢ ДАР ФОЛКЛОРИ САРИ ХОСОР

Муаллиф дар мақолаи мазкур менигард, ки оид ба омӯзии, таҳқиқ ва таҳлили диалектизмҳо дар фолклор ё эҷодиёти халқ (ва ё ибораи маъмули эҷодиёти шифоҳии халқ) дар забоншиносии тоҷик аз назари лингвофолклористӣ асари шумии мукаммале таҳия нагардидааст. Аз ин лиҳоз, лозим доиста шудааст, ки ин мавзӯъ дар фолклори Сари Хосор аз рӯйи китоби Р. Амонов «Очерки эҷодиёти даҳсанакии Қӯлоб» [1963], ки дар

заминаи маводи фолклори Сари Хосор таҳия гардидааст, пажуҳише ба анҷом расонида шавад.

Диалектизмҳо бо дар назардоши инъикоси таҳаввулоти хусусияти воҳидҳои забонӣ асосан ба гурӯҳҳои зер ҷудо мешаванд: **лексикӣ, фонетикиӣ, морфологӣ, грамматикиӣ, семантикиӣ, фразеология, этнографӣ** ва гайра.

Дар ин мақола зери унвони диалектизмҳои морфологӣ диалектизмҳое баррасӣ шудаанд, ки асосан морфемаҳои шаклсоз, аз ҷумла пасванд, пешванд ва бандакҳоро дар бар мегиранд. Дар асарҳои илмӣ морфемаҳои мазкур бо ҷунин истилоҳ шуора шудаанд, ҳарчанд ки истифодаи онҳо дар раванди нутқ ба калимаҳо тобишҳои гуногуни маънӣ мебахшад.

Аз мисолҳо маълум гардида, ки диалектизмҳои морфологӣ дар жанрҳои гуногуни матнҳои фолклории Сари Хосор мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Калидвоҷсаҳо: диалектология, диалектизм, забоншиносӣ, фолклор, лингвофолклористика, матн, жанр, лексика, фонетика, морфология, грамматика, фразеология, семантика, Сари Хосор, лаҳҷа.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В ФОЛЬКЛОРЕ САРИ ХОСОРА

В данной статье автор считает, что в таджикском языкоznании не разработана комплексная научная работа по изучению, исследованию и анализу диалектизмов в фольклоре или народном творчестве, т.е. общеупотребительных выражениях в диалектной речи. Поэтому считается необходимым обсудить эту тему в фольклоре Сари Хосар по книге Р. Амонова «Очерк устного творчества Куляба» [1963], которая была написана на основе фольклорного материала Сари Хосора.

Диалектизмы, в основном, делятся на следующие группы с учетом эволюции характеристик языковых единиц: лексические, фонетические, морфологические, грамматические, семантические, фразеологические, этнографические и др.

В данной статье в группу морфологических диалектизмов, в основном, включены диалектизмы-формообразующие морфемы, в том числе суффиксы, приставки и окончания. В научных работах эти морфемы, хотя их употребление в процессе речи придает словам разные оттенки значения, обозначаются соответствующим термином.

Примеры показывают, что морфологические диалектизмы используются в разных жанрах фольклорных текстов Сари Хосар.

Ключевые слова: диалектология, диалектизм, лингвистика, фолклор, лингвофолклористика, текст, жанр, лексика, фонетика, морфология, грамматика, фразеология, семантика, Сари Хосор, говор.

**MORPHOLOGICAL DIALECTISMS IN THE FOLKLORE
OF SARI KHOSOR**

In this article, the author considers that in Tajik linguistics there is no complex scientific work on studying, researching and analyzing dialectisms in folklore or folk art, i.e. commonly used expressions in dialect speech. Therefore, it is considered necessary to discuss this topic in the folklore of Sari Khosor according to the book of R. Amonova "Ocherk ustnogo tvorchestva Kulyaba" [1963], which was written on the basis of folkloric material by Sari Khosor.

Dialectisms are mainly divided into the following groups taking into account the evolution of the characteristics of language units: lexical, phonetic, morphological, grammatical, semantic, phraseological, ethnographic, etc.

In this article, the group of morphological dialectisms mainly includes dialectisms-forming morphemes, including suffixes, prefixes and endings. In scientific works, these morphemes are indicated by such a term. In scientific works, these morphemes, although their use in the process of speech gives different shades of meaning to words, are denoted by corresponding terms.

Examples show that morphological dialectisms are used in different genres of Sari Khosor's folklore texts.

Key words: dialectology, dialectism, linguistics, folklore, folklore, text, genre, vocabulary, phonetics, morphology, grammar, phraseology, semantics, Sari Khosor, dialect.

Маълумот дар борай муаллиф: Насимов Нуриддин – номзади илмҳои филологӣ, раиси Кумитай иҷроияи Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон – «Пайванд». Тел.: (+992) 902-77-88-99; e-mail: nuriddin-09101958@mail.ru.

Сведения об авторе: Насимов Нуриддин – кандидат филологических наук, председатель Исполнительного комитета Ассоциации таджиков и персоязычных народов мира – «Пайванд». Тел.: (+992) 902-77-88-99; e-mail: nuriddin-09101958@mail.ru.

Information about the author: Nasimov Nuriddin – Candidate of Philological Sciences, Chairman of the Executive committee Association of Tajik and Persian-speakers Peoples of the World – «Payvand». Phone: (+992) 902-77-88-99; e-mail: nuriddin-09101958@mail.ru.

ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ РУБОИЁТИ БАДРИДДИНИ ҲИЛОЛӢ

**Гуландом Икромова, Ҷумъабой Ҳикматов
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осими**

Бадридини Ҳилолӣ низ мисли шоирони маъруфи адабиёти классикиамон дар жанри рубой шеър эҷод кардааст ва ба василаи ин қолаб шоҳкориҳо намуда, маъниҳои олиро барои мо мерос мондааст. Ӯ аз шумули шоиронест, ки дар жанри рубой камбудихои замона, ноҷавонмардии зимомдорони даврро ошкор ва мазаммат кардааст, ки рубоии зер намунаест ба хотири ба адлу инсоғ даъват кардан, ки дар он кирдори қабехи Убайдуллоҳхони Шайбониро мазаммату маҳкум кардааст:

То чанд, Убайд, аз пайи толон бошӣ!
Тороҷгари мулки Ҳурросон бошӣ?!
Форат куниву моли мусулмон бубарӣ,
Кофар бошам, агар мусулмон бошӣ? [15, 50].

Аз ин нигоштаи шоир амири давр Убайдуллоҳхон хабар ёфта, қасди ҷони шоир кардааст ва дар баробари забт кардани Ҳирот нахуст Ҳилолиро аз дами тег мегузаронад, ки ин амали нобаҳшиданист ва ноҷавонмардист.

Муҳтавои рубоиёти шоирро бештар мавзуи ишқӣ, ирфонӣ, панду-аҳлоқӣ фаро гирифта, шоир ба масоили гуногун, чун ҳештаншиносӣ, муносибати оламу одам ва ё ба ибораи дигар муносибати шуури одамӣ ва ҳастиву рӯҳ бо табиат, дӯстиву рафоқат, фанову бакоро ба риштаи тасвир мекашад, ки ин рубоиёти дар қатори ғазалиёташ то имрӯз номи ўро вирди забони дӯстдорони шеъру шоирӣ кардааст:

Боз ой, ки аз ҷон асаре нест маро,
Мадҳушаму аз худ ҳабаре нест маро.
Хоҳам, ки ба ҷониби ту парвоз кунам,
Аммо чӣ кунам? Болу паре нест маро [15, 192].

Аз порчаҳои шеърии овардашуда сабки хоссаи шоир бараъло аён аст. Маҳз ба шарофати образҳои тозаву нотакрор, суханбозию пардози он, тазодҳои ноб ва умуман истифодабарии санъатҳои бадеӣ ба шоирни шириналом мұяссар шудааст, ки сабки инфириодии ҳудро ба хонанда мұаррифӣ созад.

Рубоиёти Ҳилолиро аз лиҳози фарогирии мавзуз ва маънӣ метавон ба гунаи зер дастабандӣ кард: 1. Ишқи ирфонӣ; 2. Андешаҳо ва таълимоти фалсафӣ, ҳастиву марг, оламу одам; 3. Андарз ва ҳикмати рӯзгор; 4. Муносибати поку самимӣ байни инсонҳо; 5. Ишқи ирfonӣ.

Албатта, мавзуи ирфону тасаввуф ва **васфу парастиши Ҳудо** бештар дар осори классикон зуҳур мекард ва ин истифодаи касрат дар рубоиёти Ҳилолӣ

низ ба чашм мерасад, ки бешакк, ба забон ва услуби он таъсири амиқ гузоштааст:

Рўзу шаби ман ба гуфтугўи ту гузашт,
Солу маҳи ман ба чустучўи ту гузашт.
Умрам ба тавофи гирди қўи ту гузашт,
Алқисса, дар орзуи рўи ту гузашт [15, 194].

Дар ин рубой шоир аз ишқи илоҳӣ мегӯяд. Ҳилолӣ ишқи илоҳиро ягона ҳамдаму ҳамрози хеш медонад ва дар ин раҳ ҷон бохтанро мояи саодату сарбаландӣ медонад. Чунончи:

Ҳар кас, ки майи ишқ ба чомаш карданд,
Аз дурдии дард талхкомаш карданд.
Гӯё ҳамағамҳои ҷаҳон дар яқ ҷо
Ҷамъ омада буд, ишқ номаш карданд [15, 194].

Тавре ки мебинем, Ҳилолӣ барои бикру сара намудани фикри худ аз усули калимасозӣ хеле моҳирона истифода бурдааст. Агар дар баъзе мавридҳо ў бозии ҳуруф (аллитератсия)-ро кор фармояд (*дурдии дард*), пас дар мавридҳои дигар аз калимасозии муракқаб (*талхком*) ва соҳтаи ванддор (ғамҳои ҷаҳон) истифода бурдааст.

2. Андешаҳо ва таълимоти фалсафӣ, ҳастию марг, оламу одам.

Ҳилолӣ фалсафаи олами фонӣ ва бевафо, ҳастиву маргро дар рубоиҳояш инъикос кардааст. Ба андешаи ў, ин олам ҷои ҳамеша ҳуррам будани инсонҳо нест. Пастию баландиҳои зиндагӣ ҳамеша инсонро мубталои ғам мегардонад:

Дар олами бевафо касе ҳуррам нест,
Шодиую нишот дар баний Одам нест.
Он кас дар ин замона ўро ғам нест,
Ё одам нест, ё аз ин олам нест [15, 193].

Дар рубоии мазкур шоир ин дунёро «*олами бевафо*» ном бурда, шахси дар ин дунё бегамро аз насли инсонӣ берун мешуморад. Дар баробари ин яқ ҷиҳати хеле барҷастаи забони шоир он аст, ки ў аз лафзи аслии тоҷикӣ ниҳоят моҳирона бархурдор гашта, суханаш ба андозае содаву равон аст, ки ҳатто ба забони омиёна қаробат дорад.

3. Андарз ва ҳикмати рӯзгор. Маълум аст, ки мероси классикии мо, асосан, вижагии тарбиявӣ дошт, мавзӯъҳои панду ҳикмат, эҳсосоти баланди инсониро тараннум мекард. Аз қадим адабони классикии мо барои ифодай панду ҳикмат ва мазмунҳои фалсафӣ аз рубоию дубайтӣ истифода менамуданд. Рубоию дубайтӣ ва ғазал аз фаъолтарин жанрҳо ба ҳисоб меравад. Бадридин Ҳилолӣ низ дар ин радиф барои баёни ҳикматҳои андӯхта ва панду андарзи рӯзгор аз қолаби рубоӣ истифода кардааст:

Ёрони куҳан, ки банда будам ҳамаро,
Дар банди ҷафои худ шунудам ҳамаро.
Зинҳор, зи кас вафо маҷӯед, ки ман
Дидам ҳамарову озмудам ҳамаро [15, 192].

Дар ин рубой шоир аз шакли қадимаи феъли *шунидан* истифода бурда, онро дар қолаби феълҳои *сутудан*, *гунудан*, *ниюшидан* ва гайра тарҳрезӣ кардааст, ки ин тарзи корфармои феъл барои замони Ҳилолӣ хос нест. Далели мазкур хонандаро аз огоҳӣ ва арҷ гузоштани шоир ба қаломи ниёғонамон воқиф месозад.

Ё чойи дигар:

То кай дилат аз ҷарҳ ҳазин ҳоҳад буд?
Бо меҳнату дард ҳамнишин ҳоҳад буд?
Хуш бош, ки рӯзгор пеш аз ману ту,
То буд, ҷунон буд, ҷунон ҳоҳад буд [15, 194].

Рубоии боло низ итминони моро дар он, ки Ҳилолӣ аз наҳви тоҷикию форсӣ ба ҳубӣ огоҳ буд ва онро бамаврид ва борикбинона кор фармуда метавонист, қавӣ мегардонад, зеро ба ў муяссар шудааст, ки дар мисраи ҷаҳоруми рубой якбора се ҷумлаи содаро дар таркиби ҷумлаи мураккаби пайваст рӯйи кор орад.

4. Муносибати поку самими байни инсонҳо. Шеъри классикии тоҷик аз ибтидои зуҳури ҳуд, яъне асри X бо воқеоти зиндагӣ, муносибати байни инсонҳо, дӯстии рафоқат ва ишқу муҳаббат таваҷҷӯҳ дошт ва ағлаби нигоштаҳои шоирон бар ин маънӣ суруда мешуданд. Бадриддини Ҳилолӣ ба дӯстии рафоқат ва меҳру муҳаббати байни инсонҳо бовар дошт. Ситоши ин маънӣ дар осори Ҳилолӣ ва бавижа дар рубоиёташ ба ҷашм мерасанд:

Чун сурати зебои ту ангехтаанд,
Сад ҳусну малоҳат ба ҳам омехтаанд.
Алқисса, ки шакли оламорои туро
Дар қолаби орзуи мо рехтаанд [15, 194].

Инчунин Бадриддини Ҳилолӣ дар ҷандuby ruboii ҳуд ҳаловатҳои аз зиндагӣ бардошта ва нашъаҳои комронияшро бо камоли қаноат изҳор мекунад. Аз ҷумла:

Оинаи нур аст руҳи ёр имшаб,
Эй маҳ, бинишин дар паси девор имшаб.
Эй меҳр, бипӯш рӯи худро дар абр,
Эй субҳ, дами хеш нигаҳ дар имшаб [15, 192].

Ҳилолӣ дар рубоиёташ сарояндаи ишқ аст, ў асрори дили ошиқ, дарди ҳичрон, лаззати васл, ҳусни беҳамтои маҳбубаро васф менамояд. Дар васфи ҷамоли маъшуқа ў чунин мегӯяд:

Эй симзақан, ин чӣ даҳону чӣ лаб аст?
Ин хол чӣ холу ин чӣ зулфи аҷаб аст?
Рӯи ту дар он ду зулфи мушкин чӣ аҷаб?
Ҳар рӯз, ки ҳаст, дар миёни ду шаб аст [15, 193].

Тасвири сурати ошиқи бовафо дар рубоиёти Ҳилолӣ мақоми хосса дорад. Ҷойи дигар шоир ниёзмандияшро аз маъшуқа аз ноз ва «ҷашми ишвасоз»-и ў медонад:

То ҷашми ту ишвасоз ҳоҳад будан,
Сад дилшуда ишқбоз ҳоҳад будан.

То аз тарафи ту ноз хоҳад будан,
Аз чониби мо ниёз хоҳад будан [15, 196].

Метавон гуфт, ки рубоиёти Бадриддини Ҳилолӣ дар осори гаронарзиши ў ҷойгоҳи маҳсусеро соҳиб аст. Ҳилолӣ кӯшидааст, ки тавассути ин жанри классикий рози дили ҳудро баён созад. Дар рубоиҳои шоир дарёфти маънӣ ва тарзи баёни он аз адабони дигар фарқ мекунад. Дар он эҳсос ва олами пиндори касе инъикос ёфтааст, ки ҳамқадаму ҳамзамони шоир аст. Омӯзиш ва таҳлили рубоиҳои шоир бори дигар моро ба ҷаҳони андешаҳои поку беолоиш ва мубаррои ў ошно намуда, ба дарки маъни ҳастӣ ва шинохти вақт водор мекунад.

Хусусияти муродифӣ. Муродифҳо яке аз воситаҳои муҳимми пурра ва ҷозибанок тасвир намудани ашё ва ҳодисаву воқеаҳои гуногун мебошанд. Онҳо воситай ғанигардонии таркиби лугавӣ, дилчашпу муҳтасарбаёни ва дар шаклу намудҳои беҳтарин ифода намудани фикр мебошанд [5, 89]. Аз ин рӯ, фасоҳату балогати сухан аз бисёр ҷиҳат ба дараҷаи дурусти истеъмоли калимаҳои ҳаммаъно вобаста аст.

Интиҳоби калима, дарки тобишҳои нозуки маъни ва обуранги услубии калимаҳо аз паҳлӯҳои муҳимми сабки нигориш буда, ба масъалаи муродифҳо алоқамандӣ дорад. Ҳар шахси эҷодкор мекӯшад, ҳангоми ифодаи матлаб аз байнӣ калимаву ифодаҳои бешумори таркиби лугавии забон ҳамонеро интиҳоб намояд, ки ҳадафи ўро ба ҳубӣ ифода карда тавонад. Саҳеху пурмаъно, ҳушоҳангӯшинам ва равшан ифода кардани фикр агар, аз як тараф, ба интиҳобу истеъмоли калима вобаста бошад, аз тарафи дигар, ба ҷаҳонбинӣ, завқи бадей, ғановати лугавӣ ва маҳорати сухандониву сухансанҷии ҳар эҷодкор вобаста аст. Дар эҷодиёти ҳар адиб истифодаи калима ва ифодаҳои шаклан гуногуну мазмунан ба ҳам наздик аҳаммияти маҳсус дошта, дар муайян кардани маҳорати забондонии ў омили муҳим ба ҳисоб меравад [5, 19-27].

Дар илми забоншиносӣ мавзуи муродифот дар сатҳи лексикология, фразеология ва грамматика баррасӣ шавад ҳам, он аз масъалаи марказии услубшиносӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, услугува тарзи нигориши ҳар эҷодкор бо синонимҳо ва хусусиятҳои синонимии калимаҳо алоқаи ногусастаний дорад [5, 90-91]. Дар ин маврид ҳақ ба ҷониби забоншинос М. Муҳаммадиев аст, ки гуфта: «Масъалаи синонимҳоро ба назар нагирифта дар бораи услуби суханронӣ, воситаҳои забон, умуман, ифодаи фикр сухан рондан имконнозӣ аст. Вазифаи услугуви интиҳоби калима, дуруст ва бамавқеъ истифода бурдани он ва ба ин васила дуруст ифода кардани фикр мебошад. Интиҳоби калима дар навбати ҳуд аз силсилаи калимаҳо якero интиҳоб кардан аст» [5, 120].

Дар забони осори манзуими Бадриддини Ҳилолӣ низ муродифоти лугавӣ чун дар ҳама гуна асарҳои баландпояи бадей ва чун хусусияти ҳама гуна забон хеле фаровон ба назар мерасанд. Бешубҳа, баррасию омӯзиши муродифоти забони ғазалиёти ин суханвари номӣ барои то андозае шинос гардиdan ба лабораторияи эҷодии ў, муайян кардани

тарзи баён ва меъёри интихобу истеъмоли сухан дар роҳи оғариниши маънӣ ва мазмунҳои тоза мусоидат мекунад. Ба қавли забоншиноси рус А. А. Брагина: «Ҳар гоҳ аз сарвати забон сухан равад, одатан чун далели раднопазир ба ғановат ва гуногунрангии муродифот рӯ мөоваранд» [Брагина, 2001; с. 5]. Вақте ки сухан аз интихобу истеъмоли қалима меравад, боз ба синонимҳо муроҷиат мекунем, чунон ки А. А. Брагина дар ҳамон нигоштааш боз мегӯяд: «Ҳангоме ки қўшиши бо дикқати том андеша ва эҳсосоти худро баён кардан ё онро ниҳон доштан ба миён ояд, ба синонимҳо муроҷиат месозанд» [Брагина, 2001, 35].

Тани меҳнаткаше дорам, Худоё,
Дили ҳасраткаше дорам, Худоё.
Зи шавқи маскану доди ғарӣ
Ба сина оташе дорам, Худоё! [15, 197].

Дар ин рубоӣ вожаҳои *меҳнаткаш* ва *ҳасраткаш* байни ҳам муродиф буда, ҳолати вазнини шоирро таъкид месозанд. Ва баръакс, қалимаҳои *шавқ* ва *дод*, *маскан* ва *ғарӣ* муқобилмаъно ҳастанд, ки ин ҳам таъсирнокии сухани шоирро даҳчанд меафзояд.

Бе ту, ё Раб, ба бӯстон гул марӯяд.
Агар рӯяд, касаш ҳаргиз мабӯяд.
Бе ту ҳар кас бихандад, лаб кушояд,
Рухаш аз хуни дил ҳаргиз машӯяд [15, 202].

Вомвожаҳои рубоиёти шоир. Таҳлили семантикии арабизмҳо низ бамаврид аст. Яке аз хусусиятҳои барҷастаи иқтибосоти арабӣ дар ҳамин зоҳир мегардад. Маликушшуаро Баҳор арабизмҳоро дар таркиби лугавии забони дарӣ баррасӣ намуда, сабабҳо ва хусусиятҳои воридшудани онҳоро зикр мекунад. Аз ҷумла, ў чунин мегӯяд: «Як гурӯҳи қалимоти арабӣ муродифи форсӣ надошта, ё қалимаҳои дуруштро ивазкунанда, қалимаҳои идорӣ вориди забони мо гаштанд» [Баҳор; с. 259]. Муҳаққик Т. Бердиева бар он ақида аст, ки «Арабиёт тавассути омилҳои иҷтимоӣ ва бешбуҳа, омилҳои доҳилизабонӣ дар мачрои инкишофи лугавии забон дар марҳалаҳои гуногуни таъриҳӣ сабабгори гоҳ душворфаҳмӣ, гоҳ ғановати маъно, бозистӣ..., маҳдудияти маъно ва инкишофи муродифот ва амсоли инҳо гаштааст» [Бердиева, 1991; с.5]. Дар давраҳои баъдӣ бошад, ба таркиби лугавии забони мо бештар қалимаҳое аз забони арабӣ ворид шудаанд, ки маъноҳои абстракт, истилоҳоти гуногунсоҳа, аломуату сифатҳо ва монанди онҳоро ифода мекунанд. Аз ин рӯ, метавон қалимаҳои иқтибосии арабии асарро аз рӯи ифодаи маънояшон ба ҷунин гурӯҳҳо чудо кард:

а) як гурӯҳи зиёди онҳо қалимаҳое мебошанд, ки мағҳумҳои маъниро (абстрактро) ифода мекунанд: *лафз*, *талаф*, *фаҳм*, *вақт*, *галат*, *маърифат*, *ҳақиқат*, *ҳадис*, *эътиқод*, *ҳатар*, *нағс*, *мақом*, *сүҳбат*, *мулдат*, *муғариғат*, *қазо*, *талаф*, *шаҳид*, *ҳиҷолат*, *вақт*, *роҳат*, *нағс*, *накъл*, *ильтифот*, *замон*, *изтироб*, *ҷурм*, *нукта*....

б) баъзеяшон дар шакли ҷамъ корбаст гардидаанд: *лаззот*, *ахбор*, *асор*, *авсоф*, *афҳом*, *тағосил*, *афъол*, *аҳлоқ* ва ғ.:

в) гурӯхи дигаре калимаҳои арабӣ мафҳумҳои шахсу ашёи гуногунро ифода мекунад: *олим, ҷоҳил, фақеҳ, маҳрам, гарӣ, мутааллим, фуқаҳо, уламо, мутаваллий, табиб, таом, китоб* ва ғ.

г) калимаҳои динӣ-фалсафие, ки хусусияти адабӣ-китобӣ доранд: *тааммул, мабодӣ, широқ, мунтаҳо, қурб, ҳаввос, лаззот, маъзул, маъдум, инқитоъ, масарруф, мушиҳадат* ва ҳоказо.

Боз ой, ки аз ҷон **асаре** нест маро,
Мадҳушаму аз худ **хабаре** нест маро.
Хоҳам, ки ба **ҷониби** ту парвоз кунам,
Аммо чӣ кунам? Болу паре нест маро [15, 192].

Рӯзу шаби ман ба гуфтугӯи ту гузашт,
Солу махи ман ба ҷустуҷӯи ту гузашт.
Умрам ба тавофи гирди қӯйи ту гузашт,
Алқисса, дар орзуи рӯи ту гузашт [15, 194].

Дар ин рубоӣ шоир аз ишқи илоҳӣ мегӯяд. Ягона ҳамдаму ҳамрози хешро Ҳилолӣ ишқи илоҳӣ медонад ва дар ин раҳ ҷон бохтанро мояни саодату сарбаландӣ мөҳисобад. Барои мо мӯҳиммаш он аст, ки шоир вожаҳои иқтибосии арабиро аз қабили *асар, мадҳуши, ҳабар, ҷониб, тавоғ, умр* ва дигарҳо бо воситаҳои калимасозии тоҷикӣ тавъям овардааст, ки ин боиси дар забон ҳазм шудани онҳо гашта, ба қонуну қоидаҳои забонамон калимаҳои арабиро мутобиқ гардондааст. Дигар ин ки Ҳилолӣ аксари кулли ҳиссаҳои нутқ, аз ҷумла пайвандаку ҳиссаҳоро корбаст кардааст, ки ин амали шоир онҳоро дар забони тоҷикӣ боз ҳам маъмултару роиҷ гардондааст.

5. Андарз ва ҳикмати рӯзгор. Маълум аст, ки мероси классикии мо, асосан, вижагии тарбиявӣ дошт, мавзӯъҳои панду ҳикмат, эҳсосоти баланди инсониро васф мекард. Аз қадим адибони классики мо барои ифода намудани панду ҳикмат ва мазмунҳои фалсафӣ аз рубоию дубайтӣ истифода менамуданд. Рубоию дубайтӣ ва ғазал аз пурбортарин жанрҳо ба ҳисоб мераванд. Бадридини Ҳилолӣ дар ин радиф барои баёни ҳикматҳои андӯҳта ва панду андарзи рӯзгор аз қолаби рубоӣ истифода кардааст:

Ёрони кӯҳан, ки банда будам ҳамаро,
Дар банди ҷафои худ шунудам ҳамаро.
Зинҳор, зи кас вафо маҷӯед, ки ман
Дидам ҳамарову озмудам ҳамаро [15, 192].

Ё дар ҷойи дигар:

То кай дилат аз ҷарҳ ҳазин ҳоҳад буд?
Бо меҳнату дард ҳамнишин ҳоҳад буд?
Хуш бош, ки рӯзгор пеш аз ману ту,
То буд, ҷунон буд ҷунон ҳоҳад буд [15, 194].

6. Муносибати поку самимии байни инсонҳо. Шеъри классикии тоҷикӣ аз ибтидиои зуҳури худ, яъне аз асри X сар карда, ба масъалаҳои

воқеоти зиндагӣ, муносибати байни инсонҳо, дӯстию рафоқат ва ишқу муҳаббат таваҷҷуҳ дошт ва ағлаби нигоштаҳои шоирон ба ин маънӣ суруда мешуданд. Бадриддини Ҳилолӣ ба дӯстию рафоқат ва меҳру муҳаббати байни инсонҳо эътиқоди баланд дошт. Ситоиши ин маънӣ дар осори Ҳилолӣ, бавижа дар рубоиёташ ба ҷашм мерасанд:

Чун сурати зебои ту ангехтаанд,
Сад ҳусну малоҳат ба ҳам омехтаанд.
Алқисса, ки шакли оламорои туро,
Дар қолаби орзуи мо рехтаанд [15, 194].

Инчунин Бадриддини Ҳилолӣ дар ҷандuby рубоии худ ҳаловатҳои аз зиндагӣ бардошта ва нашъаҳои комрониашро бо камоли қаноат изхор мекунад. Аз ҷумла:

Оинаи нур аст руҳи ёр имшаб,
Эй маҳ, бинишн дар паси девор имшаб.
Эй меҳр, бипӯш рӯи худро дар абр,
Эй субҳ, дами хеш нигаҳ дар имшаб [15, 192].

Ҳилолӣ дар рубоиёташ сарояндаи ишқ аст, ӯ асори дили ошиқ, дарди ҳиҷрон, лаззати васл, ҳусни беҳамтои маҳбубаро васфу тараннум менамояд. Дар васфи ҷамоли маъшуқа чунин вожаҳои тару тоза, аз қабили *симзакан*, *зулғи мушкин*, *даҳону лаб, ҳол, рӯй* ва монанди инҳоро чунон дилнишин тасвир мекунад, ки муассирии мазмун дучанд мешавад:

Эй симзакан, ин чӣ даҳону чӣ лаб аст?
Ин ҳол чӣ холу ин чӣ зулғи аҷаб аст?
Рӯи ту дар он ду зулғи мушкин чӣ аҷаб?
Ҳар рӯз, ки ҳаст, дар миёни ду шаб аст [15, 193].

Тасвири сурати ошиқи бовафо дар рубоиёти Ҳилолӣ мақоми хосса дорад. Ҷойи дигар шоир ниёзмандияшро аз маъшуқа аз ноз ва «ҷашми ишвасоз»-и ӯ медонад ва чунин тасвирҳои аҷибро бо қалимаву ифодаҳо маънирас мекунад: *ҷашми ишвасоз, ишқбоз, сад дилшуда* ва монанди инҳоро пайи ҳам меорад ва маънни рубоиро дучанд меафзояд ин вожаҳои шоир:

То ҷашми ту ишвасоз ҳоҳад будан,
Сад дилшуда ишқбоз ҳоҳад будан.
То аз тарафи ту ҳоҳад будан,
Аз ҷониби мо ниёз ҳоҳад будан [15, 196].

Метавон гуфт, ки рубоиёти Бадриддини Ҳилолӣ дар осори гаронарзиши ӯ ҷойгоҳи маҳсусеро соҳиб аст. Ҳилолӣ қӯшидааст, ки тавассути ин жанри классикий сухани тозаи худро гӯяд. Дар рубоиҳои шоир, дарёftи маънӣ ва тарзи баёни он аз адабони дигар фарқ мекунад. Дар он эҳсос ва олами пиндори касе инъикос ёftааст, ки ҳамқадаму ҳамзамони шоир аст. Омӯзиш ва таҳлили рубоиҳои шоир бори дигар моро ба ҷаҳони андешаҳои поку беолоиш ва мубаррои ӯ ошно намуда, ба дарки маънои ҳастӣ ва шинохти вакт водор мекунад. Сабаби хотирмон будани рубоиёти шоир дар он аст, ки онҳо забони бисёр хубу равон дошта, дорон үнсурҳои пуробуранги луғавии забони тоҷикӣ ҳастанд. Ғановати асосии забон ва услуби рубоиёти шоир дар он аст, ки ӯ аз

тамоми роҳу восситаҳои суханорой мөҳирона истифода намуда, сабки хоссаи худро ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст.

КИТОБНОМА

1. Айнӣ, Камол. Бадриддин Ҳилолӣ / Камол Айнӣ. – Столинобод, 1957. – 180 с.
2. Камолиддинов, Б. Муродифоти синтаксисӣ ва ҳусни баён / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Маориф, 1986. – 133 с.
3. Мусулмониён, Р. Назарияи адабиёт / Р. Мусулмониён. – Душанбе: Маориф, 1990. – 230 с.
4. Мусулмониён, Р. Назарияи чинсҳо ва жанрҳои адабӣ / Р. Мусулмониён. – Душанбе: Ирфон, 1987. – с.4-78.
5. Майдидов, Ҳ. Забони адабии мусоири тоҷик. Лугатшиносӣ./ Ҳ. Майдидов. – Душанбе: Деваштич, 2007. – Ч. 1. – 255 с.
6. Маджидов, Ҳ. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка / Ҳ.Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 409 с.
7. Майдидов, Ҳ. Сермаънони лугавӣ / Ҳ.Майдидов // Маърифат. – 1997. – № 9-12. – С. 7-9.
8. Муҳаммадиев, М. Синонимҳо дар забони ҳозираи тоҷик / М. Муҳаммадиев. – Душанбе, 1962. – 162 с.
9. Рустамов, Ш. Умумият ва тағовути омонимия ва полисемия / Ш. Рустамов / Маъсалаҳои забоншиносӣ. – Душанбе, Дониш, 1983. – С. 46-53.
10. Саломов, М. Ифодаи маҷоз дар ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣ / М. Саломов. – Душанбе: Дониш, 2001. – 138 с.
11. Саломов, М. Мавқеи семантикаи калимаҳои якмаъно ва сермаъно дар забони газал / М. Саломов / Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2015. – № 4/6 (177). – С. 18-27.
12. Саид Нағисӣ. Девони Ҳилолии Ҷагатой бо «Сифот-ул-ошиқон» ва «Шоҳу дарвеш»-и Текрон, 1347 ҳ. – С. 6-34.
13. Сайфиев, Н. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XV – XIX ва ибтидои асри XX). – Душанбе: Бuxоро, 2012. – С. 43.
14. Ҳодизода, Р. ва диг. Адабиёти тоҷик (асрҳои 16 - 19 ва ибтидои асри XX) / Р. Ҳодизода, У. Каримов, С. Саъдиев. – Душанбе: Маориф, 1988. – С. 78-90.

Манбаъ:

15. Бадриддин Ҳилолӣ. Ғазалиёт ва рубоӣ (таҳияи Мубашшир Ақбарзод). – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2011. – С.78-90.

ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ РУБОИЁТИ БАДРИДДИНИ ҲИЛОЛӢ

Муаллифон дар мақолаи мазкур вижагиҳои забонии рубоиёти шоири шаҳари тоҷику форс Бадриддини Ҳилолиро мавриди баррасӣ қарор дода, онҳоро аз нигоҳи лугавӣ ва дастурӣ ба ришиштаи таҳлил мекашанд. Гуфта мешавад, ки дар рубоиҳои шоир, дарёфтни маъниӣ ва тарзи баёни он аз

адибони дигар фарқ мекунад. Дар он эҳсос ва олами пиндори касе инъикос ёфтааст, ки ҳамқадаму ҳамзамони шоир аст. Омӯзиш ва таҳлили рубоиҳои шоир бори дигар моро ба ҷаҳони андешаҳои поку беолоши ва мубаррои ўшино намуда, ба дарки маъни ҳастӣ ва шинохти вақт водор мекунад. Дар он муродифҳо, интихоби калима, дарки тобииҳои нозуки маъно ва обуранги услубии калимаҳо аз паҳлуҳои муҳимми сабки нигории буда, ба масъалаи забон ва услуби шоир алоқамандӣ дорад. Рубоиёти шоир дар асоси маводи сарчаишмаҳои хаттишо таъриҳӣ мавриди таҳлили забони қарор гирифта, муаллиф дар ин бобат маълумоти арзанда овардааст. Маводи мақола барои забоншиносони ҷавон, унвонҷӯён, донишҷӯёни сабкшинос ва умуман дӯстдорони фарҳангӣ тамаддуни классикиамон муфид аст.

Кашдвоҷаҳо: маъно, рубоӣ, маҷоз, муродиф, забони шеър, қалом, маъни аслӣ, маъни маҷозӣ, сода, сохта, муракқаб, таркибӣ, интихоби калима, баёни андеша, волоӣ, баландмазмун, таҳлил, хаттишӣ, эҳсос ва г.

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА РУБАИ В ТВОРЧЕСТВЕ БАДРИДДИНА ХИЛОЛИ

В статье авторами рассмотрены языковые особенности рубаев поэта известного таджикско-персидского поэта Бадриддина Хилоли, и анализируются их лексико-грамматические особенности. Отмечается, что в рубаятах поэта имеются отличия в текстовой трактовке и способах выражения от других поэтов. В рубаятах отображаются эмоции и духовный мир, который характеризует время и окружение поэта. Изучение и анализ рубаев Хилоли ещё раз погружает нас в чистый и прозрачный мир его духовности, и побуждает к осмыслиению бытия и времени. В его стихах к важным аспектам стиля относятся синонимия, выбор слов, осмыслиение тончайших оттенков значения и стилистической окраски слов. На основе материала письменных исторических источников осуществлён языковой анализ, в ходе которого авторами статьи приводятся интересные научные сведения. Материалы статьи могут быть полезными молодым исследователям, соискателям и студентам, в целом, знатокам и любителям древней таджикской культуры.

Ключевые слова: значение, рубаи, метафора, синонимия, язык стихотворений, слово, исконное значение, переносное значение, сложный, простой, производный, составной, выбор слов, выражение мысли, высший смысл, высокое содержание, анализ, письменный, эмоции и др.

LANGUAGE FEATURES OF BADRIDDIN HILOY'S RUBAIIES

The article examines the linguistic features of the rubaiies of the famous poet Badriddin Hiloly, which analyses them from the lexical and grammatical features point of view. The poet's rubaiies differs from the textual interpretation and methods of

expression of other poets. The rubaies reflects the emotions and spiritual world that characterizes the time and environment of the poet. The study and analysis of Hiloly's rubaies once again immerses us in the pure and transparent world of his spirituality, and encourages us to comprehend the meaning of existence and time. The important aspects of this poems is the style which includes in it synonyms, choice of words, understanding of the subtlest shades of meaning and stylistic coloring of words. Based on historical sources material, a language analysis was carried out during which the authors of the article provide interesting scientific information. The materials of the article can contribute to further scientific research by young researchers, aspirants and students, in general, experts and lovers of ancient Tajik culture.

Key words: meaning, rubai, metaphor, synonyms, language of poems, word, original meaning, figurative meaning, complex, simple, provocative, compound, choice of words, expression of thought, higher meaning, high content, analysis, written, emotions.

Маълумот дар бораи муаллифон: Икромова Гуландом Холовна – номзади илмҳои филологӣ, и.в. дотсенти кафедраи забонҳои Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осими. Телефон: 93-583-66-922.

Ҳикматов Ҷумъабой Ҳакимович - номзади илмҳои филологӣ, и.в. дотсенти кафедраи забонҳои Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ 93-543-53-29.

Сведения об авторах: Икромова Гуландом Холовна – кандидат филологических наук, и.о. доцента кафедры языков Таджикского технического университета им. академика М.С. Осими; Телефон: 93-583-66-92.

Ҳикматов Джумабой Ҳакимович - кандидат филологических наук, и.о. доцента кафедры языков Таджикского технического университета им.академика М.С.Осими. Тел: 93-543-53-29.

Information about authors: Ikromova Gulandom Kholovna – Candidate of Philological Sciences, Acting Associate Professor of the Department of Languages of Tajik Technical University named after M. S. Osimi; Phone: 93-583-66-92

Hikmatov Jum'aboy Hakimovich – Candidate of Philological Sciences, Acting Associate Professor of the Department of Languages of Tajik Technical University named after M. S. Osimi. Phone: 93-543-53-29.

**НАҚШИ КАЛИМАСОЗИИ ПЕШВАНДГУНАИ ПУР- ДАР
ШАКЛГИРИИ СИФАТҲОИ МУРАККАБ
(ДАР АСОСИ ДОСТОНИ «ХУСРАВ ВА ШИРИН»-И
АМИР ХУСРАВИ ДЕҲЛАВӢ)**

**Зоҳир Ҳабибзода
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Амир Хусрави Дехлавӣ яке аз шоирони тоҷикзабони сарзамини Ҳинд буда, дар пайравии Низомии Ганҷавӣ асари машҳури худ «Ҳамса»-ро навиштааст. Достони «Хусрав ва Ширин» яке аз достонҳои «Ҳамса»-и шоир буда, бо забони сода, равон оғарида шудааст. Шоир дар осорааш ҳангоми оғаридани образи қаҳрамонону персонажҳо, тасвири ҳодисаву воқеаҳо аз ғанчинаи фаровони забони тоҷикӣ, муродифот, антонимҳо, омонимҳо, ибораҳои рехта, маҷоз, қалимаҳои соҳтаву мураккаб, таркибӣ фаровон истифода намуда, фасоҳату назокати қаломро таъмин намудааст.

Забони тоҷикӣ таърихи кӯҳан дошта, дар баробари пешравии ҳаёт ташаккул ва такомул меёбад ва яке аз воситаҳои муҳимми ташаккулёбии забони тоҷикӣ роҳу воситаҳои қалимасозӣ ва таркибсозию истилоҳсозӣ мебошад. Вандҳо ва воситаҳои қалимасозии забони тоҷикӣ барои оғаридани вожаҳои соҳтаву мураккаб, таркибӣ, истилоҳоти илмӣ ва соҳавӣ корбаст мегарданд. Дар забони адабии тоҷикӣ дар баробари вандҳои қалимасоз як гурӯҳ қалимаҳои решагӣ мавҷуданд, ки дар соҳтани қалимаҳо серистеъмол буда, аз ҷиҳати вазифа ва ифодай маънои луғавию ғрамматикий ба аффиксҳо шабоҳат доранд. Забоншинос Ш. Бобомуродов чунин морфемаҳоро «аффиксоид» меномад ва ба ин гурӯҳ морфемаҳои ҳуշ, пур, сер, бад, ранг, сар, дил, асосҳои феъли овар, ангез, дор, бахш, шинос, соз ва бозро мансуб медонад [5, 21].

Дар забоншиносӣ чунин вожаҳоро бо истилоҳи аффиксоид, вандгуна, пешвандгуна, пасвандгуна ва нимванд ном мебаранд.

Забоншинос А. Байзоев чунин ҳусусиятҳоро доро будани пешвандгуна ва пасвандгунаҳоро зикр намудааст: 1. *суст шудани маънои луғавӣ*; 2. *ҳамҷун қалимаи мустақил истеъмол нашудан ё хеле кам истеъмол шудан*; 3. *ба вуҷуд овардани қатори қалимасозӣ*; 4. *ҳангоми тарҷума бо дигар забонҳо бештар бо аффиксҳои он забон мутобиқат пайдо кардан*; 5. *дар дохили ҳамон як забон муродифҳои аффиксӣ доштан*; 6. *дар дохили қалимаҳо ҳусусияти аффиксиро соҳиб шудан* [4, 86].

Вожаи пур ба ин гурӯҳ дохил мегардад ва аломатҳои дар боло зикршударо соҳиб аст, ҷунончи: пуралам- бо+алам, алам+нок. Вожаи **пур** дорои чунин маъниҳоаст: 1. саршор, моломол, лабрез, лаб ба лаб; 2. Писар. [15, 33;] 1. лаболаб будани зарфе аз ҷизе; 2. ниҳоят ягон чиз (сол пур шуд). 3. бисёр (пургӯй, пурдон). 4. эътиимод, боварӣ [1, 300]; 1. лаболаб анбошта,

муқоб. холй, тихй; пур аз..., пури... лабрез: хавзчай пур аз об; пур-пур ниҳоят пур, саршор, лабрез. 2. тамом, комил; мохи пур мохи шаби чордах. 3. бисёр, афзун, зиёд; муқоб. кам. 4. мач.сер; серу пур бе камбудй, бо фаровонй; шикам пур кардан шикам сер кардан; 5. чузъи аввали калимаҳои мураккаб ба маъни бисёр, бисёй, зиёд: пургӯй сергап; пурдон бисёрдон, ботачриба; пуркор бисёркор; пуралам алами бисёр; дили касеро пур кардан касеро ба чизе бовар кунонидан, итминон додан; [14,120].

Вожаи **пур** дар калимасозӣ серистеъмол буда, вобаста ба он дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» 319 калимаи мураккаб мушоҳида гардид. Муҳаққиқ С. Низомова дар насри бадеии Садриддин Айнӣ бо ин пешвандгуна соҳта шудани 109 вожаи мураккабро зикр намудааст. Дар объекти таҳқики мо 60 вожаи мураккаб мушоҳида гардид, ки қисме аз онҳо имрӯз дар истеъмол нестанд. Сифатҳои мураккаби бо пешвандгунаи **пур**-соҳташуда аз ҷиҳати семантика гуногун буда, ҳам ба маъни аслӣ ва ҳам маҷозӣ корбаст гардидаанд.

Сифатҳои мураккаби ба ин пешвандгуна соҳташуда аз ҷиҳати таркиби морфологӣ низ гуногунанд. Дар асар бо ин пешвандгуна бештар исмҳо алоқаманд гардида, сифатҳои мураккаб соҳтаанд: пур+оташ[10], пур+кор[10], пур+бор[16], пур+умед[16], пур+шӯр[16], пур+нур[28], пур+бим[16], пур+нур[28], пур+хазоин [36], пур+шакар [49], пур+умед [62], пур+чин [84], пур+шир [101], пур+хок [102], пур+дурӯғ[102], пур+наво[110], пур+дӯст [110].

Дар мисоли зер сифати мураккаби **пуроташ** истифода гардидааст, ки он аз ибораи вобастагии пур аз оташ ба вучуд омадааст. Вожаи пуроташ дар ибораи дили пуроташ дар байти зерин ба маъни маҷозии пурхарорат, гарму ҷӯшон, бомехр истифода гардидааст:

Равон шуд бо далерӣ ҷанд **саркаш**,

Дилаш аз шуълаи ҷӯбин **пуроташ**[2, 10].

Дар байти дигар вожаи **пуроташ** ба маъни дар ташвиш будан, ноором, ошуфтаву бекарор будан омадааст:

Равон гашт аз шароби лаъл сархваш,

Вале аз сӯзи сина дил **пуроташ** [2, 133].

Дилам **пуроташу** дида пур аз об,

Миёни обу оташ чун кунам хоб ? [2, 153].

Вожаи мураккаби **пуршакар** аз ибораи вобастагии пур аз шакар таркиб ёфта, дар асл ба маъни зарфи пур аз шакар ва ё чизе истифода мегардад. Шоир онро ба маъни маҷозии лазиз, гуворо ба кор бурдааст:

Ба саҷда пои Ширин тоҷи сар кард,

Кафи пояш ба бӯса **пуршакар** кард [2, 49].

Чу дасти Борбад з-ин нағма тар гашт,

Замин пурқанду маҷлис **пуршакар** гашт [2, 162].

Рух аз гулгуга чун гулнори тар кард,
Ба як ханда чахоне **пуршакар** кард [2, 187].

Дар асар сифати мураккаби **пурдурӯғ** мушохида гардид, ки аз ибораи вобастагии **пур аз дурӯғ** таркиб ёфтааст ва дар ин қолаб истифода намегардад. Калимаи мазкур дар сарчашмаҳо низ зикр наёфтааст:

Равон шуд сӯи Фарҳод он бадахтар,
Забоне **пурдурӯғу** чашмҳо тар [2, 109].

Сифати мураккаби **пуроб** дорои чунин маъноҳост: 1. пур аз об, саршор аз об; сероб: **дарёи пуроб**, **косаи пуроб**. 2. пур аз ашк, пур аз сиришк; гирён, ашкрез, ашкбор: **чашми пуроб** [14, 125]. Сифати мураккаби пуроб дар чумлаи зер ба маъни сероб истифода гардидааст:

Ба ҷарҳ аз луълуи тар тоб мешуд,
Даҳони абр аз ў **пуроб** мешуд [2, 37].

Дар байти зер сифати мураккаби **пуроб** ба маъни чашмони **ашкбор**, **гирён** истифода шудааст:

Замоне монд бар дар дида **пуроб**,
Дарунаш тофта, берун-ш бетоб [2, 135].

Сифати мураккаби **пурнур** ба маъноҳои пур аз нур, бисёр равshan, мунаввар, дураҳшон, фурӯзон: **чароги пурнур**, **чашмони пурнур** [13, 125] шарҳ ёфтааст. Дар чумлаи зер ба маъни равшан омадааст:

Шабе ҳамчун саводи дида **пурнур**,
Ҳаво анбарфишон чун турраи хур [2, 41].

Шоир барои тасвири вазъи рӯзгор, дунё, даҳр вожай **пурситезро** ба кор бурдааст, ки дар фарҳангҳо шарҳ наёфтааст:

Чу медонӣ, ки гардун **пурситез** аст,
Бино аз хоку аз селоби тез аст [2, 111].

Сифати мураккаби **пуркор** чун синоними калимаи **серкор**, **фаъол** истифода гардидааст:

Ки дар Чин дидаам Атранги **пуркор**,
Ки кардӣ доира бедавр паргор [2, 10].

Сифати мураккаби **пуруммед** ба маъни дили пур аз умед, умевории зиёд, боумед истифода гардидааст ва дар адабиёти классикий мушохида мегардад:

Хиромон рафт бо ҷони **пуруммед**,
Замиро соя шуд дар пеши хуршед [2, 16].
Шабонгаҳ сӯи меҳмони **пуруммед**,
Фиристад сояе бар ҷойи хуршед [2, 62].
Ки : «Мо рафтем бо ҷони **пуруммед**,
Туро ҷон тоза боду умр ҷовид [2, 118].

Вожай ҳазоин ҷамъи «хизона» буда, дар «Ғиёс-ул-лугот» чунин ташрех ёфтааст: ҳазоин / хизона ҳонае, ки бар вай мол ниҳанд ва дар «Суроҳ» билкаср, ба маъни ганчина ва ҳазоинҷамъи он аст... [6, 303]. Вожай **ҳазоин** ба пешвандгунаи **пур-** вasl шуда, сифати мураккаби

пурхазоинро сохтааст, ки ба маъни пур аз хазина, сарват истифода гардидааст:

Чунон шуд хонаву кў **пурхазоин**,

Ки кас муфлис намонд андар Мадоин [2, 36].

Шоир бо тақозои вазни шеър сифати мураккаби пурфаршро ба кор бурдааст, ки имрӯз дар ин қолаб истифода намегардад:

Аз он чо то ба шодурвони моҳаш

Ҳама пурфарши дебо буд роҳаш [2, 135].

Дар маводи гирдовардаи мо бо пешвандгунаи пур- ва сифатҳои аслии шўр сифати мураккаби пуршўр мушоҳидга гардида: Вожайи мураккаби **пуршўр** аломати дарёро ифода кардааст: **пурталотум**, **пургулгула**, **пурғавго**, **пурҳаёҳу**. 2. **пурошўб**, **пуртүгён**, **пурҷӯшу** **хурӯш** [14, 125]. Дар маводи мо калимаи пуршўр се бор ба маъноҳои зайл истифода гардидааст: Дар байти якум ба маъни дарёи пуртуғён, пурталотум, дар байти дувум ба маъни зиндони **пурғавго**, **пурҳаёҳу**, дар байти савум ба маъни **пургулгула**:

Ба катра кай расад дарёи **пуршўр**,

Сулаймон кай ҳазад дар хонаи мӯр [2, 17].

Чӣ дархўрдӣ ту ин зиндони **пуршўр**,

Кучо гардад Сулаймон аз дари мӯр [2, 155].

Сипанд аз сӯзи худ **пуршўр** мегашт,

Зи дудаш дидай бад кўр мегашт [2, 42].

Вожайи **тоб** сермаъно буда, дар сарчашма чунин маъниҳои он ташреҳ ёфтааст: 1. **тоб** 1. асоси замони ҳозира аз феъли **тобидан** ва **тофтан**. 2. ҷузъи пасини баъзе калимаҳои мураккаб ба маъни тобдиҳанда; (мас. **ресмонтоб**) тобон, фурӯзон; (мас. **оламтоб**, **шабтоб...**). **Тоб** II 2. тоқат, бардошт, сабр, ором, кудрат, тавоной; **тоб овардан** тоқат (бардошт, истодагӣ, пойдорӣ) кардан; **Тоб** III 3. печ, печу хам (*дар таноб, мӯй*); **тоб додан** тофтани, печ додани, печухамдор кардан (ресмон, мӯйро): **гӯши касеро тоб додан** а) гӯши касеро бо даст тофтани, печ додани; б) мас. касеро танбех кардан; **тоб хурдан** ... [14, 344-345].

Сифати мураккаби пуртоб аз пешвандгунаи пур-, вожайи тоб сохта шуда, 4 маротиба истифода гардидааст. Вожайи мазкур чунин шарҳ ёфтааст: **Пуртоб** 1. пургирех, пурпеч, пурчин. 2. мас. пурмакру фиреб. 3. бисёр гарм, сӯзон. 4. мас. пурхашм, газабнок, бурдбор [14, 127].

Дар байти зер пуртоб ба маъни пурхашму ғазаб корбаст гардидааст:

Макун **пуртобам**, эй турки камонгир,

Ки бўстон хуррам асту хона дилгир [2, 161].

Дар байти зер сифати мураккаби **пуртоб** ба маъни боалам, пурхашм истифода шудааст:

Азбаски гирист сина **пуртоб**,

Шуд нақши бисот шуста зон об [2, 290].

Дар байти зер калимаи **пуртоб** дар таркиби ибараи чони **пуртоб** ба маъни пуртоқат, босабру таҳаммул омадааст:

Бурун мечаст ҳар дам чони **пуртоб**,

Забон медод уммедаш, ки маштоб [2, 20].

Дар сохтани сифатҳои мураккаб бо пешвандгунаи **пур-** ва вожаи **нур** лексемаи **пурнур** таркиббандӣ гардида, шаш бор истифода шудааст ва аломату хусусияти мафхум ва ашёи гуногунро мефаҳмонад. Дар байтҳои зер ҳолати хуршедро, ки дурахшон ва нурбахш аст, табий ифода намудааст:

Баромад ҳамчӯ мах дар шоми дайчур,

Савори соя шуд хуршеди **пурнур** [2, 28].

Чу пайдо гардад он хуршеди **пурнур**,

Замин бӯсанд ҳамчун соя аз дур [2, 134].

Вожаи **пурнур** дар байти зер ба маъни маҷозии хурсанд гаштан, руҳбаланд шудан, шод шудан аз дидани дидори касе истифода гардидааст ва ҳолати руҳии шаҳсро тасвир намудааст:

Зи руҳкори ту ҷашмам бод пурнур,

В-аз он руҳкори зебо ҷашми бад дур [2, 145].

Вожаи **пурнур** аслан ба ҳок ягон муносибати маъни надорад, вале шоир онро ба маъни маҷозии дурахшон ба кор бурдааст:

Чунонам, рад макун з-ин ҳоки **пурнур**,

Ки ҳешонро зи якдигар кунӣ дур [2, 154].

Дар байти зер барои тасвири шаби моҳтобӣ вожаи **пурнурро** ба кор бурдааст:

Шабе ҳамчун саводи диди **пурнур**,

Ҳаво анбарфишон чун турраи хур [2, 41].

Вожаи чин дар «Фарҳанги тағфири забони тоҷикӣ» дорои чунин маъноҳост: 1. *асоси замони ҳозира аз феъли чидан*. 2. *ҷузъи пасини баъзе калимаҳои мураккаб ба маъни чидашуда (гулчин, дастчин, таҳчин...);* 2. шикан, баҳамкашидагӣ дар пӯсти рӯй, ожанг. 2. печ, гирех, хаму тоб дар мӯй, абрӯ: **чини зулф**, **чини абрӯ**. 3. шикан ва қати либос: **чинҳои курта**; **чин дар чин** печ дар печ, хам андар хам; **чин ба абрӯ овардан (фикандан)** абрӯ ва пешонаро чиндор, ожангдор кардан, осори ҳашм ва норозигӣ зоҳир кардан [12, 553]. Дар байти зер ба маъни газабнок, ҳашмгин омадааст:

Нашояд чун сипар будан дар ин кӯй,

Ки пеш аз заҳм **пурчин** гардадаш рӯй [2, 84].

Дар байти дигар вожаи мураккаби **пурчин** ба маъни пурожанг истифода гардидааст:

Саре чун пӯстини кӯхна пашмин,

Руҳе чун фӯтаи молида **пурчин** [2, 183].

Дар сохтани сифатҳои мураккаб бо пешвандгунаи пур – асосҳои феъл мавқеи хос доранд. Дар асари мавриди назар дар ин қолаб чунин вожаҳои мураккаб мушоҳида гардиданд: **пурнӯш** [50], **пурҷӯш** [60, 101, 164], **пурсӯз** [63, 127].

Калимаи мураккаби **пурчӯш** дар ибораи чони **пурчӯш** ба маънои пурхаячон, пуршӯрухаячон истифода гардидааст:

Ба дидан нест сер ин чони **пурчӯш**,
Бимурдам ташнаву дарё дар оғӯш [2, 164].
Ба лаззат гарчи Ширин ҳаст чун нӯш,
Туро ширинтар аст аз чони **пурчӯш** [2, 60].

Вожай **пурсӯз** ба маънои дил ва чони пур аз дарду алам, пурсӯзу гудоз омадааст:

Гаҳе бошад, ки ин шаб рӯз гардад,
Дили **пурсӯзи** ман бесӯз гардад [2, 127].
Зи ҳар ояндае бо чони **пурсӯз**
Хабарҳои малик пурсад шабурӯз [2, 63].

Вожай мураккаби пурханда аз ибораи вобастагии пур аз ханда таркиб ёфта, ба маънои хандон истифода шудааст:

Суроҳивор дар маҷлис забунам,
Ки лаб **пурхандаву** дил пур зи хунам [2, 89].
Чу карроба ба гиря сарнагун буд,
Даҳан **пурхандаву** дил пур зи хун буд [2, 220].

Сифати мураккаби пурнӯш ба маънои «пур аз ширини, серширини» [14, 127-128] шарҳ ёфтааст. Дар байти зер ба маънои машруботи пуртაъсири истифода шудааст:

Нишотангезии он чоми **пурнӯш**,
Маликро бурд беш аз ҷошни хуш [2, 50].

Вожай мураккаби **пурчашиӣ** аз пешвандгунаи **пур-**, исми **чаҳим** ва пасванди **ӣ** таркиб ёфта, дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» мушоҳида нагарди.

Ба ганче гарчи хуш кардӣ замираш,
Зи **пурчашиӣ** набудӣ дилпазираш [2, 80].

Вожай **пуршир** ба маънои аслии зарфи пур аз шир истифода гардидааст:

Ӯ согар дар ду дасташ соғу ноёб,
Яке **пурширу** дигар пур зи ҷуллоб
Чу субҳи дерхусб аз хоби хуш част,
Гирифта согаре **пуршир** дар даст [2, 101].

Сифати мураккаби **пурпеч** дорои чунин маъниҳост: пур аз печ, пурхам, тобхӯрда. 2. пурхам, пуртоб; **пурпечу тоб** дорои печу тоби зиёд: **пурпечу ҳам** [14, 128]. Ин вожа бо калимаи даврон ҳеч иртиботи маънӣ надорад, аммо шоир барои бесарусомонии даврон ба маънои маҷозӣ онро ба кор бурдааст:

Дарего, рафтам аз даврони пурпеч,
Ки ҳаққи хидматат нашноҳтам ҳеч [2, 118].

Вожай **мушк** дар сарчашмаҳо чунин шарҳ ёфтааст: «**Мушк** 1. моддаи сиёҳранги бисёр хушбӯй, ки аз ҳайвон ва растани ҳосил мешавад ва дар атрасозӣ ва тиб истифода мебаранд; **бӯйи мушк пинҳон намемонад.** (мақол.); **мушки ноб** мушки холис ва соғ; **мушки суда** а) мушки кӯфта; б) **маҷ**. зулфи

сиёҳи парешони маҳбуба; ♂ қимати мушк шикастан ниҳоят муаттар будан» [14, 873]. Дар маводи гирдовардаи машкуи пурмушк мушоҳида гардид, ки аз ибораи пур аз мушк таркиб ёфтааст:

Туро сад нофа дар машкуи **пурмушк**,

Зи чандон гул манам як ҳезуми хушк [2, 155].

Вожай мураккаби пурканд дар асар бо ду маънӣ корбаст гардидааст:

1. Дар байти зер сифати мураккаби **пурқанд** барои тасвири ҳолати базм ба маънои маҷозӣ истифода шудааст; 2. Дар байти дувум ба маънои аслӣ, дӯкони пур аз қанд омадааст:

Чу дasti Борбад з-ин нағма тар гашт,

Замин **пурқанду** маҷлис **пуршакар** гашт [2, 162].

Дареғо, з-ончунон дуккони **пурқанд**,

Харидорон ба ҷашм аз дур ҳурсанд [2, 166].

Дар байти зер пешвандгунаи **пур-** дар таркиби ҷуфтӣ синонимии **дуррӯи гавҳар** бо ҷузъи якум омада, ба ҳар ду ҷузъ тааллук дорад:

Пас он гаҳ гуфт: «То гардад мухайё,

Чиҳозе **пурдурӯи гавҳар** чу дарё [2, 178].

Сифати мураккаби пурбим аз ибораи пур аз бим ба маънои «тарснок, ваҳшатангез; тарсанда, ба воҳима афтода» [14, 123] шарҳ ёфтааст:

Ҳарамдорон аз он фармони **пурбим**

Ниҳоданд аз саломат сар ба таслим [2, 218].

Ҳамин тарик, пешвандгунаи **пур-** дар қалимасозии сифатҳои мураккаб дар асари мазкур мавқеи маҳсус дорад. Аз таҳлилу баррасии қалимасозии пешвандгунаи **пур-** ба ҷунин ҳулоса омадан мумкин аст:

Пешвандгунаи **пур-** дар соҳтани сифатҳои мураккаб истифода гардидааст, ки аз серистеъмолии ин унсури қалимасоз шаҳодат медиҳад. Бархе аз қалимаҳои бо пешвандгунаи **пур-** соҳташуда имрӯз ба таркиби лугавии ғайрифаъол мансуб гардида, қисме дар лугату фарҳангҳо зикр наёфтаанд, дар мисоли пурҷашмӣ, пурдурӯғ, пурфарш. Инчунин дар соҳтани сифатҳои мураккаб бо пешвандгунаи **пур-** аз хиссаҳои нутқ асосан исмҳои маънӣ ва моддӣ ва асосҳои феъл истифода гардидаанд.

КИТОБНОМА

1. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 12./ С.Айнӣ. Душанбе: Ирфон, 1976. –563 с.
2. Амир Ҳусрави Дехлавӣ. Мунтаҳабот. Сталиnobod. Ирфон. 1960. – 241 с.
3. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ. 1. –Душанбе: Дониш, 1985.
4. Байзоев, А. Истилоҳот ва қалимасозӣ дар «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино./ Байзоев А. –Душанбе: «Андалеб Р», 2016. 196с.
5. Бобомуродов М. Ҷамоли мард дар фасоҳати гуфтори ӯст/ Бобомуродов М.Душанбе: Эр-граф. 2012.-240.
6. Муҳаммад Фиёсуддин. Фиёс-ул-лугот. / Муҳаммад Фиёсуддин. – Душанбе: Адид, 1987. – Ҷ. 1. – 480 с.

7. Муҳаммад Фиёсуддин. Фиёс-ул-лугот. / Муҳаммад Фиёсуддин. - Душанбе: Адиб, 1988. - Ч. 2. - 416 с.
8. .Муҳаммад Фиёсуддин. Фиёс-ул-лугот. / Муҳаммад Фиёсуддин. - Душанбе: Адиб, 1987. - Ч. 3.- 480 с.
9. Низомова, С. Ф. Калимасозии пешвандгунаи –пур дар сохтани сифатҳои мураккаб дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ / С. Ф. Низомова // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – № 4/4 (171). - Душанбе: Сино. 2015. – С. 17-20.
10. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Рустамов Ш. - Душанбе, 1972- 70 с.
11. Фарҳангӣ забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX): -М.: Сов. энциклопедия, 1969. – Ч. 1. -951с.
12. Фарҳангӣ забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX): -М.: Сов. энциклопедия, 1969. Ч. 2. -1904 с.
13. Фарҳангӣ тафсирии забони тоҷикӣ. -Душанбе, 2008. – Ч. 1. – 949 с. / - Ч. 944 с.
14. Фарҳангӣ тафсирии забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2008. – Ч. 2 . – 944 с.
15. Фарҳангӣ осори Ҷомӣ. Душанбе, Ирфон. 1984. – 409 с.

**НАҚШИ КАЛИМАСОЗИИ ПЕШВАНДГУНАИ ПУР- ДАР
ШАКЛГИРИИ СИФАТҲОИ МУРАККАБ (ДАР АСОСИ ДОСТОНИ
«ХУСРАВ ВА ШИРИН»-И АМИР ХУСРАВИ ДЕҲЛАВӢ)**

Дар мақолаи мазқур доир ба калимасозии пешвандгунаи пур- дар достони «Хусрав ва Ширин»-и Амир Хусрави Дехлавӣ сухан меравад. Муаллифи мақола қайд мекунад, ки дар забони адабии тоҷикӣ як гурӯҳ вожсаҳое мавҷуданд, ки дар баробари дорои маънои лугавӣ доштанашон ҳамчун воситаи калимасоз дар сохтани вожсаҳои мураккаб истифода мегарданд. Дар забоншиносӣ чунин вожсаҳоро бо истилоҳи аффиксоид, вандгуна, пешвандгуна, пасвандгуна ва нимванд ном мебаранд. Инчунин, дар мақола аломатҳои пешвандгунаҳо дар такя ба сарчашмаҳо шарҳ ёфтаанд. Дар мақола сифатҳои мураккаби бо ин пешвандгуна сохташуда аз ҷиҳати семантика ва таркиби морфологӣ таҳлил ва баррасӣ гардидаанд.

Муаллиф ҳангоми таҳлили мисолҳо ба дараҷаи истеъмоли онҳо низ таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. Дар мақола зикр гардидааст, ки бархе аз сифатҳои мураккаби дар ин қолаб сохташуда имрӯз дар истеъмол нестанд ва бархе дар сарчашмаҳо шарҳ наёфтаанд ва маҳсули услуби фардии шоир мебошанд.

Калидвожсаҳо: калимасозӣ, пешвандгунаи пур, исм, сифат, мураккаб, маҷозӣ, ибора, шоир, серистеъмол, қолаб, аслӣ.

**СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ПРЕФИКСОИДА ПУР- В
ФОРМИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПОЭМЫ «ХУСРАВ И ШИРИН» АМИРА ХУСРАВА ДЕХЛАВИ**

В данной статье речь идет о роли префиксOIDа пур- в формировании сложных прилагательных в поэме Амира Хусрава Дехлави «Хусрав ва Ширин». Автор статьи отмечает, что в таджикском литературном языке существуют группы слов, которые наряду с наличием самостоятельного лексического значения они используются как словообразовательное средство при образовании сложных слов. В лингвистике такие слова называются аффиксоидами, префиксOIDами, полусуффиксами и полупрефиксами.

В статье на основе языкового материала также поясняются признаки приставок, а сложные прилагательные, образованные этим префиксом, анализируются с точки зрения семантики и морфологического состава.

При анализе примеров автор также отмечает степень их употребления. В статье отмечается, что часть сложных прилагательных, созданных этим способом, сегодня не употребляются, а употребление другой части зависит от стиля поэта.

Ключевые слова: словообразование, префиксOID, существительное, прилагательное, сложное слово, образное слово, словосочетание, поэт, общеупотребительные слова, шаблон, оригинал.

**THE WORD-FORMATION ROLE OF THE PREFIXSOID «PUR» IN THE
FORMATION OF COMPOUND ADJECTIVES (BASED ON THE
MATERIAL OF THE POEM “KHUSRAV AND SHIRIN” BY AMIR
KHUSRAV DEKHLAVI)**

This article talks about the word-formation role of prefixoid “pur” in formation of compound adjectives in the story of Amir Khusraw Dehlavi «Khusraw and Shirin». The author of the article notes that in the Tajik literary language there are groups of words that, along with the presence of lexical meaning, they are used as a word-building tool in the formation of complex words. In linguistics, such words are called affixoids, prefixes, half-suffixes and half-prefixes.

The article also explains the signs of consoles based on sources. The complex adjectives which are formed with this preposition, were analyzed and discussed from the semantics and morphological composition point of view.

During analyzing of examples, the author also notes the level of their use. The article shows that, some of the complex adjectives created in this style which are not used today, and some of them are not clarified in the sources and they are known as a product of the poet's personal style.

Key words: word formation, full preposition, noun, adjective, compound word, figurative word, phrase, poet, common words, template, original.

Малумот дар бораи муаллиф: Хабибзода Зохир Иззат – унвончӯи Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ АМИТ; Нишонӣ: 734025, Чумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21. E-mail: zoirhhdt@mail.ru

Сведения об авторе: Хабибзода Зохир Иззат - Институт языка и литературы имени А.Рудаки, соискатель. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, пр. Рудаки, 21. E-mail: zoirhhdt@mail.ru

Information about author: Habibzoda Zohir Izzat – Institute of Language and Literature named after A. Rudaki, aspirant.....Address: 734025, Republic of Tajikistan, 21 Rudaki Ave., 21. E-mail: zoirhhdt@mail.ru

ХУСУСИЯТХОИ ЛУГАВЙ-МАЬНОИИ АНЧОМАХОИ ТОПОНИМСОЗ ВА ИСТИФОДАИ ОНХО ДАР «ТАЪРИХИ СИСТОН»

Шаҳбози Рустамшо

**Донишкадаи чумхуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони
соҳаи маориф дар шаҳри Кӯлоб**

Корҳои илмӣ-таҳқиқотии ахирни олимони ватанию хориҷӣ сабит менамоянд, ки омӯзиш ва таҳқиқи мавзеъҳои ҷуғрофиёни аҳолинишин ба рушди илми забоншиносӣ мусоидат менамояд. Таҳқиқи онҳо нишон дод, ки тамоми хусусиятҳои ҳаёти одамонро ифода намуда, дар номгузории деха, шаҳр, вилоят ва ё ҷойи сукунат орзу ва мақсади ҳудро ба назар мегирифтанд. Яке аз мақсадҳои асосии омӯзиши лугавӣ-маъноии номҳои ҷуғрофиёй аз он иборат мебошад, ки таърихи баромад ва ба қадом ҳодисаҳои таърихӣ рост омадани номҳо аҳаммияти қалони илмӣ дорад.

Чунон ки маълум аст, мавзуи омӯзиши номвожаҳои ҷуғрофиёй ва ё мавзеъҳои ҷуғрофиёй ба қисми муҳимми ономастика – топонимика алоқаманд аст. Дар сарчашмаҳои гуногуни таърихӣ ва илмӣ топонимика ба шаклҳои гуногун шарҳ дода шудааст, аммо назари ҷолиби топониминоси шинохта В.А. Никонов ба мақсад мувофиқтар аст: «*Топонимика баҳии асосии забоншиносӣ буда, бо таърихи забон, лаҳҷашиносӣ, решавшиносӣ, лексикология ва дигар соҳаҳо таърих, ҷуғрофиё ва этнография алоқаи ногусастани дорад*» [11, 19].

Бино бар ин, омӯзиши мавзеъҳои ҷуғрофиёй қисми ҷудонашавандай лексикаи забони тоҷикӣ маҳсуб шуда, таҳқиқи онҳо боиси ганӣ намудани ташаккул ва рушди забони тоҷикӣ дар давраҳои гуногуни ҳолати таърихии муносабати забонӣ дар байни гурӯҳи забонҳо аҳаммияти бузурги илмӣ, амалӣ ва таърихӣ дорад.

Тавре ки маълум аст, давоми солҳои ахир дар илми номшиносии тоҷик, маҳсусан, топонимика омӯзиши номҳои мавзеъҳои ҷуғрофиёй, яке аз муҳимтарин масъалаҳои забоншиносӣ дониста шуда, дикқати маҳсус ба осори ҳаттии классикии давраҳои муҳталифро мавриди таҳқиқ ва баррасии амиқ қарор дода истодаанд. Ҳидматҳои шоёни олимони ватаний ва хориҷӣ, ба монанди А.Л.Хромов, С.Сулаймонов, Р.Х.Додихудоев, Н.Офаридаев, А.Абдунабиеv, Ш.Исмоилов, Д.Ҳомидов, Ҷ.Алимӣ, О.Махмадҷонов ва дигарон бағоят бузург аст.

Лозим ба ёдоварист, ки донишмандони маъруфи гузашта бо эҷоди асарҳои оламшумули ҳуд дар асрҳои миёна ба таҳқиқи паҳлӯҳои гуногуни номҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, заминаи пайдоиши ин соҳаи илмро асос гузаштаанд. Дар ин иртибот «Осор-ул-бокия»-и Берунӣ, «Китоб-ал-ансоб»-и Самъонӣ, «Таърихи Систон», «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулфазли Байҳақӣ,

«Зайн-ул-ахбор»-и Гардэзй, «Ахлоқи Носирй»-и Түсй, «Форснома»-и Ибни Балхй ва дигар сарчашмаҳои таърихири метавон ном бурд.

Мавзуу баррасиshawандай мақолаи мазкур ба вижагиҳои лугавӣ-маънои анҷомаҳои топонимсоз дар асоси маводи «Таърихи Систон» баҳшида шуда, вижагиҳои муҳимтарини истифодаи анҷомаҳоро мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додааст. «Таърихи Систон» яке аз сарчашмаҳои пурқимати таърихӣ ба шумор рафта, корбаст ва вижагиҳои муҳимтарини номвожаҳои ҷуғрофиёй нишон дода шудааст ва яке аз вижагиҳои маҳсуси топонимҳои асарро истифодаи васеи анҷомаҳои топонимсоз ташкил медиҳад.

Муҳаққиқони соҳа кӯшиш менамоянд, ки зимни гузоштани номвожаҳои ҷуғрофиёй аз формант ва ё анҷомаҳои топонимсоз истифода намуда, хусусиятҳои хоси топонимҳоро вобаста ба мавқеи ҷойгиршавӣ ва дигар вижагиҳоро ба назар мегиранд.

Шарҳи лугавии истилоҳи «*формант*» ва муодили тоҷикии он «*анҷома*» дар сарчашмаҳои таърихӣ ба таври зайл шарҳ ёфтааст: Формант аз калимаи лотинии «*formants*» гирифта шуда, маънои «бабувчудоранд» мебошад ва дар илми забоншиносӣ ба маъноҳои: 1. айнан ҳудуди аффикс; 2. суффикс бо ҳамроҳии анҷома, бандак» маънидод шудааст [22, 334]. Асосан, ба ақидаи аксарияти муҳаққиқони соҳа формант, анҷома ва ё пасвандҳои калимасозу шаклсозеро мегӯянд, ки дар ташаккули номвожаҳои ҷуғрофиёй иштирок менамоянд. Ба андешаи топонимшинос А. Хромов «*Топоформантҳо пасванҷ ва ё морфермаҳои ёвареанд, ки ҳамчун воситаи калимасози топонимӣ истифода мешаванд. Топоасоси дилҳоҳ морфемаи лугавист, ки дар асоси он топоним ба воситаи ҳамроҳшавии топоформант соҳта мешавад*» [19, 4]. Пас, маълум мешавад, ки истифода ва корбости анҷомаҳо дар шакл гирифтани номвожаҳои ҷуғрофиёй саҳми хоса доштаанд, ки ҳамаи муҳаққиқони илми топонимика ба ин унсур таваҷҷуҳ зохир намуда, дар таҳлили маводи топонимии ин ё он минтақа хусусиятҳои онҳоро маҳсус қайд намудаанд. Аз ин чост, ки мо низ маҷмуи формантҳо ё анҷомаҳои топонимсозро вобаста ба вижагиҳои онҳо таҳқиқу баррасӣ менамоем.

Зимни таҳқиқи мавзуу мазкур маълум гардид, ки дар «Таърихи Систон», аз рӯйи мисолҳои ҷамъовардашуда ва таҳқиқи соҳторӣ-калимасозии матни асар, ҷунин анҷомаҳои номвожасози аслан тоҷикӣ ё умумиэронӣ истифода гардидаанд:

-а, -ак, -анд, -анд, -вор, -гар, -гон, -гоҳ, -диз//диз, -дон, -истон, -канд, -кас, -кат, -кон, -кос, -об, -обод. -он (-вон, -ён), -рӯд, -чирд (-кирд), -ҷон ва гайра.

-диз//диз. Дар «Таърихи Систон» анҷомаи **-диз//диз** яке аз серистеъмолтарин анҷомаҳо ба ҳисоб меравад. Таърихи инкишоф ва баромади ин калимаи қадима ҷунин аст: у.э. daiza-»қальъа», dheigh-«истехком», аз ҳ.а. dheig - «деворҳои сангин сохтан», dheighos-»бино», «девор» [25, 744], ҳ.қ. dehi - «девор», ав. pairi-daeza ->девор» > ф.б. dida

«истеҳком», «-диж» [24, 116], мид. *diza* «диж», дар қалимаи «*dizaka*» (аз сарчашмаҳои аккадӣ)- «сокини қалъа» [13, 32].

Дар асари таҳқиқшаванда дар шаклҳои зер истифода шудааст: «*Ва чун хабари Яъкуб билинид, бигрехт ва мардумони Балху Күхандиз ҳисор гирифтанд*» [6, 170]; «*Ва амир Халаф аз кӯҳ чун хабар шунид, дипшикаста биёмад ҳам андар шаъбон ба Ҳурандиз ва он мардумон, ки сипоҳи Маҳмудро алаф дода буданд, чун даялат бозгашта буд, бифармуд, то галлаи эион бисӯҳтанд ва он ноҳумонон доранд*» [6, 268-269].

Чунон ки маълум аст, анҷомаи топонимсози **-диз//диж** дар соҳтани номи қалъа нақши асосиро қасб намуда, дар «Таърихи Систон» серистеъмол аст. Аз шарҳи топонимияи Күхандиз, ки дар матни асар оварда шудааст, маълум мешавад, ки анҷомаи «**-диз**» ба охири номи қалъаҳо ҳамроҳ шуда, асосан номи қалъаҳои кухнаро ифода мекунад. Ин анҷома дар аввал ва охири номвожа доҳил шуда, ҳамчун топонимияи таркибии (*дизи Сафед ва ё Сафедиз - номи қадими ҳисори Лои, ки дар поёёни Фароҳрӯд дар наздикии Ҷувайн воеъ будааст*) истифода шудааст. Ин ном метавонад ба ҳар як қалъаи кухна мансуб бошад ва дар гузашта бо номи Күхандиз ё Күхандиз қалъаҳои дар Балх, Самарқанд, Бухоро, Нишопур ва Марв вуҷуд доштаанд. Ҳоло аз қалъаҳои мазкур ва бо ҳамин ном танҳо қалъае дар қисмати шарқии Балх ва гарбии Бадаҳшони Афғонистон боқӣ мондааст, ки онро Қундуз меноманд.

Ин анҷома дар асари мазкур 12 бор дар шаклҳои гуногун истифода шудааст.

-истон. Истилоҳи дигари серистеъмол дар асари мазкур ин анҷомаи «**-истон**» мебошад, ки аслан вожайи «**-истон**» аз забони ф.б. «*abi-stāna*»: пешванди «*abī*» вавожай «*stāna*» иборат буда, маънои «истодан»-ро ифода мекунад. Дар ф.м. «*awesta*» ва дар ф.д. «*ustān*» гаштааст [12, 90].

Ба ақидаи донишманди маъруф Э.М. Мурзаев низ: «ин формант аз шакли «*sthānam*»-и ҳ.қ. ба маъни «чойи зист», «чой» ва «*stāna*»-и ав. ва ф.б. ба маънои «макон», «такягоҳ», «чой» ба вуҷуд омадааст» [10, 85].

Дар «Таърихи Систон» чунин топонимҳое, ки бо пасванди маконсози «**-истон**» соҳта шудаанд, муайян гардидаанд: *Табаристон* [*Tabaristān*], *Шористон* [*Šāristān*], *Шабистон* [*Sabistān*], *Хучистон* [*Xūjistān*], *Сиҷистон* [*Sījistān*], *Севистон* [*Sevistān*], *Лаволистон* [*Lavālistān*], *Бузистон* [*Buzistān*], *Туркистон* [*Turkistān*], *Зобулистон* [*Zābulistān*], *Тахористон* [*Taxāristān*], *Регистон* [*Registān*], *Қаҳистон* [*Qahistān*, *Ҳиндустон* [*Hindustān*]].

Аз ҷузъи дуюми асари таҳқиқшаванда – «Таърихи Систон» маълум аст, ки анҷомаи мазкур дар ин асар зиёд истифодааст. Таърихи пайдоиши «Систон» дар сарчашмаҳои таъриҳӣ ва забоншиносӣ чунин шарҳ ёфтааст. Чунон ки муҳаққики тоҷик профессор Додиҳудо Саймиддинов нигоштааст, Систон [*Sistān*] аз пасванди *-stān/-estān* (<эр.б. *-stāna-*, ав. ф.б. *stāna-* «чой», аз решай **sta-* «истодан») аз исмҳои мушаҳҳасу маъни исми макон месозад: а. аз исмҳои макон: *šahrestān* «шаҳристон» ва гайра; б. аз номҳои мардумон ва қабоил номҳои ҷуғрофиёй: *Sagestān* «кишвари сакоиҳо, макони сакоиҳо»,

Систон», Ŝinestān «кишвари Чин» ва гайра сохта шудааст. Инчунин, ин пасванд дар сохтани дигар номҳо низ серистеъмол аст ва номҳои дигарро низ ифода мекунад. Ҳамчунин, дар давраи форсии миёна пасванди -estān дар сохтани номи кишвар аз номи қабоил: Sagsār - Sagestān>Sistān истифода гаштааст [15, 125-127].

-обод. Яке аз анҷомаҳои топонимсози асари таҳқиқшаванда ба ҳисоб меравад ва маъни ободкунандай ин ё он ҷой, маҳал ва мавзеи ҷуғрофиро ифода менамояд. Ҷунон ки маълум аст, истифодай ин топоформант бе мақсад набуда, балки воситаи асосӣ дар сохтани номвожаҳо корбаст мегардад. Шарҳи таърихии ин анҷомаро лаҳҷашиносӣ машҳури рус В.С. Растворгугева ишора карда, менависад, ки: «шакли «ābād» дар ав. «rāta», ф.м. «āpat», дар ф.к. «āpata», дар заминай шакли Ҷ.Ф.: ф.т.: «ābād» ба вучуд омадааст» [15, 89].

Зимни таҳқиқ маълум гардид, ки дар «Таърихи Систон» чунин номҳо бо истифода аз анҷомаи мазкур сохта шудаанд, ки нисбат ба дигар анҷомаҳои истифодашудаи асари мазкур серистеъмол мебошанд: *Моижнобод//Моизнобод* [*Māižnābād// Māiznābād*], *Маликобод* [*Malikābād*], *Ҳалофобод// Ҳалафобод* [*Halāfābād// Halafābād*], *Такиобод* [*Taknābād*], *Санобод// Сунобод// Сунаобод* [*Sanābād// Sanbād// Sunaābād*], *Ромҳуробод* [*Rāmhurābād*], *Сангони Баробод* [*Sangāni Barābād*] *Муъминобод* [*Mu'minābād*]...Дар матни аср чунин зикр шудааст: «Чун ҳафт рӯз бигзашт, Ҳусайн сипоҳ ҷамъ қарду берун шуд, Зиреҳ бигзашт ва ба Ромҳуробод фуруд омад ва барӣ Ҳусайн лашкари анҷӯҳ буд ва ҷаҳор тил дошт» [6, 261].

Ҷойи тазаккур аст, ки истифодай ин анҷома дар номгузории мардуми тоҷик ба монанди гузаштагон хеле серистеъмол буда, то имрӯз мавқеи истифодай худро аз даст надодааст, ба монанди, *Муъминобод*, *Навобод*, *Нуробод*, *Тоҷикобод*, *Файзобод* ва гайра.

-рӯд. Рӯд низ вожаи аслан тоҷикӣ буда, дар забони ф. қ. ва ф.м., ки гузаштаи бевоситаи забони тоҷикист, дар шаклҳои rautah -»дарё», «рӯд», «маҷро» rod - [rwd] «рӯд», «дарё», «маҷро» арзи ҳастӣ кардааст [20, 65]. Ин анҷомаи номвожасоз вожаи қадими ӯ.э. буда, муродифи вожаи «дарё» аст. Вожаи «дарё» дар давраи қадим ба маъни «баҳр»-и имрӯза ва «рӯд» барои ифодай «дарё»-и имрӯза корбаст мегардид. Вожаи «рӯд» муродифи вожаи «об» аст ва дар забон барои ифодай зиёди номҳои ҷуғрофии маводи гирдовардаи мо, баҳусус, гидронимҳо корбаст гардидааст, аз қабили, *Руҳадрӯд* [*Ruhadrōd*], *Ҳошрӯд* [*Hāšrōd*], *Фароҳрӯд* [*Farāhrōd*], *Хушкрӯд* [*Hušcrōd*], *Ҳарутрӯд* [*Harutrōd*], *Ноширӯд//Ношрӯд* [*Nāširōd//Nāsrōd*]; номи канал рӯди *Таом* [*Rōdi Taām*] ва гайра.

Дар матни асар чунин аст: «Ва дигар он аст ва қунун пайдост, ки рӯди Ҳирманӣ ва Руҳадрӯд ва Ҳошрӯд ва Фароҳрӯд ва Хушкрӯд ва Ҳарутрӯд ва дааштҳо ва қӯҳҳо аз ҳамаи атрофи Систон ва аз ҳазор фарсанг ҳама ба Зиреҳ ояд ва яке сӯроҳ аст, онро «даҳони шер» гӯянд, на бузург, ҳама ин ҷонидон об бад-он фурӯшавад, ҳеч кас надонаад ки кӯҷо шавад, магар Ҳудоӣ-таъюло ва тақаддас. Ва ин аз аҷоибҳост» [6, .28].

Топонимшиноси маъруфи точик Д.Хомидов зимни таҳқиқоти илмӣ маҷмуи топоформантҳои маводи гирдоваришударо аз ҷиҳати пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули онҳо мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Иловатан, қайд карданием, ки як қисмати калони формантҳо маънои муайяни лугавӣ доранд, ки ҳамчун унсури номвожасоз дар радифи пешванду пасвандҳо қарор гирифтаанд. Аз ҳамин нуқтаи назар, анҷомаҳои номвожасозро метавон вобаста ба хусусиятҳои лугавию грамматикияшон ба ду гурӯҳ чудо намуд: а) формантҳои номвожасози дорои маънои лугавӣ; б) формантҳои номвожасози орӣ аз маънои лугавӣ [20, 84].

а) пешвандҳои номсоз ба аввали номвожаҳои ҷуғрофиёй изофа шуда, мағҳуми макониеро ифода мекунанд, ба монанди: *бо-, бе-, беш-, бар- (абар-), миён-, дар- (андар-)* ва ғайра.

б) пасвандҳои номсоз ба охири номвожаҳои ҷуғрофиёй илова шуда, ба он маънои грамматикӣ ва мағҳуми макониву ҷуғрофиёй зам мекунанд, ба мисли: *-истон, -обод, -он (-вон, -ён, -гон, -а, -цирд (-кирд), -гоҳ, -ак, -ҷон, -ванд, -вор, -кат, -кас, -канӣ, -дон, -гар, -диз, -кос* ва ғайра.

Зимни таҳияи як мақола таҳлилу таҳқиқ кардани тамоми анҷомаҳои топонимсози яке аз сарчашмаҳои пурқимати таърихӣ ғайримумкин аст. Аз ин рӯ, мо бо истифода аз соҳтори калимасозӣ ва вижагиҳои лугавӣ-маънӣ топонимҳоро бба таври зер гурӯҳбандӣ намудем:

- **банд:** *Ҳурбанд* [*Hurband*], *Навбанд* [*Navband*] ва ғайра.
- **канд:** *Самарқанд* [*Samarqand*] ва ғайра.
- об//ов//рӯд. *Аржаноб* [*Aržanāb*], *Дӯшоб* [*Dōšāb*], *Ҳанноб* [*Hannāb*] ва ғайра.

-ванд: *Дамованд* [*Damāvand*] ва ғайра.

-вор: *Сабзвар* [*Sabzavār*] ва ғайра.

-гон: *Гургон* [*Gurgān*], *Озарбодагон* [*Āzarbādagān*], *Сангони Баробод* [*Sangāni Barābād*], *Сиргон//Сирҷон* [*Sirgān//Sirjān*], *Сангон* [*Sangān*] ва ғайра.

-диз: *Кӯҳандиз* [*Kuhandiz*] ва ғайра.

-дон: *Бандон* [*Bandān*], *Ҳурбандон* [*Hurbandān*], *Фарқадон* [*Farqadān*], *Ҳамадон* [*Hamadān*], *Раздон//Равзан* [*Razdān//Ravzan*] ва ғайра.

-кон: *Миркон//Мукрон*, *Гузкон* [*Guzkān*], *Машкӣ//Мосакон* [*Maški//Māsakān*], *Розқон//Родкон* [*Rāzqān//Rādkān*], *Буқон* [*Bukān*], *Пуштаи туркон* [*Puštai Turkān*] ва ғайра.

-он (-вон, -ён): *Майсон* [*Maysān*], *Хуросон* [*Xurāsān*], *Бандон* [*Bandān*], *Булон//Пӯлон* [*Bulān//Pulān*], *Чарводкан// Чарвотикон// Гарвотикон* [*Čarvādkān// Čarvātikān//Garvātikān*], *Ринда//Риндон* [*Rinda//Rindān*], *Сарвон* [*Sarvān*], *Мосабзон* [*Māsabzān*], *Ҳоу Ломон* [*Nāi Lāmān*], *Миркон//Мукрон* [*Mirkān//Mukrān*], *Ҳалвогарон* [*Halvāgarān*], *Кирмон* [*Kirmān*], *Табақгарон* [*Tabaqgarān*], *Дайламон* [*Daylamān*], *Саҳлон* [*Sahlān*], *Сурхон* [*Surxān*], *Ҷурzon* [*Jurzān*], *Болис//Болииш//Волишион*, [*Bālis//Bāliš//Vālištān*], *Гузконон* [*Guzkānān*], *Бадахшон*, [*Badaxšān*], *Кирмон* [*Kirmān*], *Наҷрон* [*Najrān*], *Қошион* [*Qāšān*], *Сарвон//Шарвон* [*Sarvān//Šarvān*], *Сангон* [*Sangān*],

*Ховар//Ховарон, [Xāvar//Xāvarān], Хафшон [Xafšān], Хатлон [Xatlān],
Хабушон [Xabušān], Рӯзон [Rōzān], Сиргон//Сирҷон [Sirgān//Sirjān], Толиқон
[Tāliqān], Буқон [Bukān], Ҳиндқонон [Hindqānān], Ҳурон [Hurān], Килониён
[Kilāniyān] ва гайра.*

-ҷон: *Марҷон [Marjān], Бурҷон //Бирҷон //Фурҷон [Burjān // Birjān// Furjān] ва гайра.*

Аз мисолҳои овардашуда маълум мегардад, ки анҷомаҳои топонимсози аз маъни лугавӣ орӣ низ дар шакл гирифтани номвожаҳои ҷуғроғии форсӣ- тоҷикӣ нақши назаррас доранд. Анҷомаҳои топонимсози аз маъни лугавӣ орӣ аз нигоҳи вазифа баробари вандҳои забони тоҷикӣ буда, дар бунёди номвожаҳои ҷуғроғиёй тобишҳои иловагӣ зам менамоянд.

Аз таҳқики мавзуъ маълум гардид, ки аксарияти анҷомаҳои топонимсоз бо вижагиҳои маҳсуси таърихии худ аз ҳам фарқ намуда, то имрӯз аксарияти онҳо мавриди истифода қарор доранд. Аз ин рӯ, моро лозим аст, ки вобаста ба ҳусусиятҳои лексикӣ-грамматикий ва лугавӣ-маъни анҷомаҳои топонимсози «Таърихи Систон»-ро мавриди таҳқиқ қарор дихем.

Хулоса, мо дар ин мақола кӯшиш намудем, ки истифодаи анҷомаҳои топонимсози асари баррасишаандаро мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор дихем. Маълум гашт, ки муаллиф(он)-и асар зимни истифодаи номҳои мавзеъҳои ҷуғроғиёй аз вижагиҳои гуногуни фонетикий, морфологӣ, грамматикий ва ҳусусиятҳои забонии анҷомаҳои топонимсоз истифода намудаанд. Хеле ҷолиб аст, ки аксарияти номвожаҳои ҷуғроғиёй дар асоси қолабҳои калимасозии забони тоҷикӣ ташаккул ёфта, тобишҳои гуногуни маъни мегиранд. Инчунин, анҷомаҳои топонимсоз аз ҷиҳати соҳтори калимасозӣ ва лугавӣ-маъни бо роҳҳои гуногуни калимасозӣ соҳта шуда, вобаста ба вижагиҳои ҳамон мавзеи ҷуғроғиёй аз ҷониби ҳалқ гузошта мешаванд ва ба ғанӣ гардонидани таркиби лугавии забони тоҷикӣ мусоидат менамоянд.

КИТОБНОМА

1. Алимӣ, Ҷ. Ономастика (назария ва амалия)/Ҷ.Алимӣ. –Душанбе: «Адабиёт», 2017. –546 с.
- 2.Faфуров, О. Тафсири мухтасари номҳои ҷуғроғиёй. Монография/ О.Фафуров. –Душанбе: Маориф, 1983. –144 с.
3. Девонақулов, А. Асрори номҳои кишвар. Монография / А.Девонақулов. –Душанбе: Ирфон, 1989. –224 с.
4. Ёҳаққӣ, М. Фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти форсӣ. - Душанбе: «Бухоро», 2014. – 748 с.
5. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология (зери таҳрири Ниёзмуҳаммадов Б.). Қисми 1. –Душанбе: Ирфон, 1973. –452 с.
6. Таърихи Систон / Таҳияи М. Имомов, Абдушукури А. –Душанбе: «Бухоро». 2014, – 352 с.
7. Исмоилов, Ш. Таҳлили лингвистии топонимҳо. Монография/ Ш. Исмоилов. –Душанбе, 1994. – 70 с.

8. Маликушшуаро, Баҳор. Муқаддимаи «Таърихи Систон» / Маликушшуаро Баҳор // Таърихи Систон. Тасҳехи Муҳаммадтакӣ Баҳор (Маликушшуаро). Бозхонии Шаҳобуддин Арҷмандӣ. Чопи дувум. – Техрон, 1387 ҳ. ш. – С. 15-29.
9. Маҳмадҷонов, О.О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор. Монография/О.О.Маҳмадҷонов. –Душанбе: Шӯроиён, 2010. –288 с.
10. Мурзаев, Э.М. Аппелятивы в топонимах Средней Азии/Э.М.Мурзаев // Ономастика Средней Азии. – Фрунзе: Илим, 1980. –210 с
11. Никонов, В.А. Система личных имен/В.А.Никонов / Имена народов мира. –М., 1967. – С.5-22.
12. Ҳасандӯст, Муҳаммад. Фарҳанги решашинохти забони форсӣ. Муҳаммади Ҳасандӯст. Иборат аз 5 чилд. –Техрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ, 1393.
13. Растворгueva, В.С. Сравнительно-историческая грамматика Западноиранских языков. Филология/ В.С.Растворгueva. –М.: Наука, 1990. –253 с.
14. Растворгueva, В.С. Этимологический словарь иранских языков [Текст] / В.С.Растворгueva, Д.И.Эдельман. –Т.1. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. –328 с.; т.2. 2003. – 284 с.; т. 3-2007. –1157 с.
15. Саймиддинов, Д. Вожашиносии забони форсии миёна / Д. Саймиддинов. –Душанбе: Пайванд, 2001. –310 с.
16. Смирнова, Л.П. Таърихи Систан (История Систана)/Л.П. Смирнов// Перевод, введение и комментарий. –Москва. 1974. –573 с.
17. Смирнова, Л.П. Язык «Таърихи Систон» / Труды Академии наук ССР. Т.С.Х, Вып.1. –Сталинобод, 1959.
18. Сулаймонӣ, С. Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ. Иборат аз ду чилд / С. Сулаймонӣ. –Душанбе: ЭР-граф, 2005. Ч.1. – 1046 с.; Ч.2. –1208 с.
19. Хромов, А.Л. Ещё раз о согдийском топоформанте УВ / А.Л. Хромов // Известия АН Тадж. ССР. ООН. Вып. 3 (53). –Душанбе: 1968. –С.85-86.
20. Ҳомидов, Д. Топонимияи водии Кешӯрӯд/Д.Ҳомидов. –Душанбе: Маориф, 2014. –168 с.
21. Шаҳбози Р. Мавзъеномаи «Таърихи Систон». – Душанбе: Матбаа, 2018. –120 с.
22. Шарифов В. Лугати тафсирӣ калимаҳои русӣ-интернатсионалӣ. –Душанбе: ЭСТ, 1984. -376 с.
23. Lazard G., Grenet F., de Lamberterie C. Notes Bactrienne,in: SI,t.13, 1984, fascicule2, p.199-232.
24. Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904.
25. Pokorny, J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, 1-11./ J.Pokorny. – Bern-Stuttgart, 1959.

**ХУСУСИЯТХОИ ЛУГАВӢ-МАӮНОИИ АНҖОМАҲОИ
ТОПОНИМСОЗ ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР «ТАҖРИХИ СИСТОН»**

Муҳаққиқ дар мақолаи мазкур хусусиятҳои лугавӣ-маӮнои анҷомаҳои топонимсоз ва истифодаи онҳоро дар «ТаҖрихи Систон» мавриди омӯзиши, таҳлил ва баррасӣ қарор додааст. Ба ақидаи муаллиф, шарҳи лугавӣ-маӮнои анҷомаҳои топонимсоз барои ташаккул ва рушди илми забоншиносӣ ва, маҳсусан, ономастика мусбат арзёбӣ гардида, ҷиҳати муайян намудани баъзе аз масъалаҳои норушани илмӣ мусоидат карда метавонад.

Маврид ба зикр аст, ки яке аз қисматҳои муҳимми маркиби лугавии асари таҳқиқиавандаро топонимию ташкил намуда, вижагиҳои гуногуни онҳо барои таҳқиқи паҳлуҳои гуногуни номҳои мавзеъҳои ҷуғрофиёй мусбат арзёбӣ мегардад. Масъалаи мазкур тайи солҳои ахир дикқати муҳаққиқони соҳаро ба худ ҷалб намудаву онҳо вобаста ба ин, асару мақолаҳои зиёд ба нашр расонидаанд. Аз рӯйи соҳтори қалимасозӣ ва хусусиятҳои лугавӣ-маӮноӣ анҷомаҳои топонимсозро ба ду ғурӯҳи қалон ҷудо намудаанд: а) анҷомаҳое, ки маӮни лугавиро тағиیر медиҳанд; б) анҷомаҳое, ки маӮни лугавиро тағиир намедиҳанд.

Муаллиф дар мақола топонимҳоро аз ҷиҳати лугавӣ-маӮноӣ ва соҳтори қалимасозӣ шарҳ додааст. Зимни таҳияи мақола барои тасдиқи фикри худ аз сарчашмаҳои зиёди илмӣ истифода намуда, ақидаҳои ҷолиби муҳаққиқону олимони соҳаро ба мавқеъ истифода намудааст. Ҷолиби дикқат аст, ки муаллиф таҖрихи пайдоииши баъзе аз анҷомаҳои топонимсози асари таҳқиқиавандаро бо мисолҳои фаровон шарҳ дода, зикр менамояд, ки анҷомаҳои топонимсоз дар истифода ва соҳтани номҳои мавзеъҳои ҷуғрофиёй аҳаммияти қалони илмӣ доранд ва онҳоро дар номгузории мавзеъҳои аҳолиниишини Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан мумкин аст. Аксарияти анҷомаҳои истифодашудаи асар дар номгузории номҳои тоҷикистони истифода шудаанд.

Калидвоҷаҳо: топонимиа, ном, топоформант, формант, анҷомаҳои топонимсоз, корбаст, таҖриҳ, сарчашма, забоншиносӣ, шарқшиносон, адабиётшиносон, истифода, забоншиносон, муҳаққиқон, маркиби лугавӣ, маӮно, лугавӣ-маӮноӣ, қалимасозӣ, ёдгории ҳаттӣ, фарҳанг, ниёгон, адабиёт, таҳлил, омӯзиши, муътамад.

**ЛЕКСИКО-ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТОПОФОРМАНТОВ И ИХ УПОТРЕЛЕНИЕ В «ИСТОРИИ СИСТОНА»**

В данной статье изучается лексико-семантические особенности топонимических окончаний и их употребление в «Истории Систана». По мнению автора, лексико-семантическое объяснение топонимических окончаний положительно оценивается в истории становления и развития науки языкознания и, особенно, ономастики, и может способствовать решению некоторых научных вопросов.

Стоит отметить, что одной из важных частей лексики исследуемого произведения являются топонимы, и их различные особенности положительно оцениваются при изучении различных аспектов названий географических мест. В последние годы этот вопрос привлек внимание исследователей данной области, и была опубликована серия монографий и статей. Можно сказать, что по структуре словообразования и лексико-семантическим признакам топонимообразующие окончания делятся на две большие группы: а) окончания, изменяющие лексическое значение; б) окончания, не изменяющие лексическое значение слов.

В статье рассматриваются топонимы с точки зрения лексико-семантического объяснения и с точки зрения структуры словообразования. При подготовке статьи использованы научные источники для подтверждения своего мнения, а также мнения исследователей данной проблемы. Стоит отметить, что автор с большим количеством примеров объясняет историю некоторых топоформирующих окончаний исследуемого произведения и напоминает, что топонимические окончания имеют большое научное значение в образовании географических названий и могут быть использованы в наименование населенных пунктов Республики Таджикистан.

Ключевые слова: топонимия, название, топоформант, формант, топонимические окончания, употребление, история, источник, языкознание, востоковеды, литературоведы, словоупотребление, лингвисты, исследователи, лексический состав, значение, лексико-семантический, словообразование, письменный памятник, культура, предки, литература, анализ, исследование, достоверный.

LEXICO-SIGNIFICANT CHARACTERISTICS OF TOponimical FORMANTS AND THEIR USE IN THE «HISTORY OF SISTON»

In this article, the researcher studied, analyzed and considered the lexical and semantic features of toponymic formants and their use in the «History of Sistan» from a linguistic point of view. According to the author, the lexico-semantic explanation of toponymic formants is positively assessed for the formation and development of the science of linguistics and, especially, onomastics, and can contribute to the solution of some unresolved scientific issues.

It is worth noting that toponyms are one of the important parts of the vocabulary of the work under study, and their various features are positively assessed when studying various aspects of the names of geographical places. In recent years, this issue has attracted the attention of researchers in the field, and many papers and articles have been published. We can say that according to the structure of word formation and lexico-semantic features, toponym-forming formants are divided into two large groups: a) formants that change the lexical meaning; b) formants that do not change the lexical meaning.

In the article, the author explained toponyms from the lexico-semantic explanation and word formation structure point of view. In preparing the article, he used many scientific sources in order to support his opinion, as well as interesting opinions of researchers and scientists in the field. It is worth noting that the author, with a large number of examples, explains the history of some toponymizing formants of the work under study and mentions that toponymic formants have a great scientific importance in the use and creation of geographical names of the places and can be used in the name of settlements of the Republic of Tajikistan. Most of the formants were used during naming of Tajik geographical objects.

Key words: toponyms, name, topoformant, formant, usage, history, source, linguistics, orientalists, literary critics, word usage, linguists, researchers, lexical composition, meaning, lexico-semantic, word formation, written monument, culture, ancestors, literature, analysis, research, reliable.

Маълумот дар бораи муаллиф: Шаҳбози Рустамшо – доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500-Филология, директори филиали Муассисаи давлатии «Донишкадаи чумхуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф» дар шаҳри Кӯлоб. Суроға: 735360, ҶТ, ш. Кӯлоб, к.Ҳамадонӣ, 5. Тел.: 988491010. Почтаи электронӣ:rustamshoh-90@bk.ru

Сведения об авторе: Шахбози Рустамшо – доктор философии (PhD), доктор по специальности 6D020500-Филология, директор филиала ГУ «Республиканский университет повышения квалификации и переподготовки работников образования» в городе Кулябе. Адрес: 735360, РТ, г.Куляб, ул.Ҳамадони, 5. Тел.: 988491010. Электронная почта: rustamshoh-90@bk.ru

Information about the author: Shahbozi Rustamsho – Doctor of Philosophy (PhD), Doctor by specialty 6D020500-Philology, Director of the branch of the State Institution «Republican University of Advanced Training and Retraining of Educational Workers» in the Kulyab city. Address: 735360, RT, Kulob, 5 Hamadoni St.. Phone: 988491010. E-mail: rustamshoh-90@bk.ru

**МУНОСИБАТХОИ МАЊНОИЮ ГРАММАТИКӢ ВА ҚИЁСИИ
ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТИ БЕПАЙВАНДАК
(ДАР АСОСИ МАВОДИ «ЁДДОШТХО»-И С. АЙНӢ ВА ТАРҖУМАИ
МАТНИ РУСИИ ОН)**

**Хилола Нарзиқулова
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Дар низоми синтаксисии забони адабии муосири тоҷик чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак «хели алоҳидай чумлаҳои мураккаби пайваст» [10; 16, 50] ба шумор рафта, мақоми маҳсусро ишғол менамоянд. Ин чумлаҳо маҳз ба туфайли чумлаҳои содае, ки ба воситаи оҳанг (интонатсия)-и гуногуни пайваст, мутобиқати шаклҳои феълӣ, аз рӯйи тартиби ҷойгиршавии чумлаҳо ва дигар воситаҳои грамматикии алоқа бо ҳам иртибот пайдо мекунанд, ташкил меёбанд. Бо назардошти ин матлабҳо В.В.Виноградов чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандакро ҷунин тафсир намудааст: «чумлаҳои мураккаб метавонанд аз чумлаҳои сода бе ёрии пайвандакҳо ва калимаҳое, ки мафҳуми нисбӣ доранд, ташкил ёбанд» [7, 382].

Бархе забоншиносон мафҳуми чумлаи мураккаби пайвасти бепайвандакро ҷунин шарҳ додаанд: «Чумлаҳои мураккабро, ки бе пайвандак ва калимаҳои пайвасткунанда ташаккул ёфтаанд, чумлаҳои мураккаби бепайвандак меноманд» [5, 7]. Дар забоншиносии тоҷик чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандакро бо мафҳуми «чумлаҳои табиии забони тоҷикӣ» [15, 323] ифода кардаанд. Воситаҳои асосии муносибатҳои синтаксисӣ дар ҷунин навъи чумлаҳо «алоқаи мањнои байни чумлаҳои сода ва оҳангӣ талаффуз» [14, 206] маҳсуб мешавад. Чумлаҳои сода баъд аз алоқамандӣ мустақилии худро аз даст дода, бо ҳамдигар ҳусусияти мувозӣ пайдо мекунанд ва бо ҳам баробарҳукуқ мешаванд. Асосан чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак хоси эҷодиёти шифоҳии ҳалқ мебошанд: «панду ҳикмат, зарбулмасалу мақол ва воҳидҳои фразеологӣ бештар дар қолаби чумлаҳои мураккаби бепайвандак воқеъ мегарданд» [16, 51]. Ҳусусияти хоси ин навъ чумлаҳо «экспрессивӣ, музазбаёнӣ ва оҳангнокӣ»-и [9, 30] онҳост. Андешаи забоншиносон дар ҳусуси ин навъи чумлаҳо дикқатчалбӯнанда мебошад. «Муносибати мањнои грамматикии ин чумлаҳо ба мисли чумлаи мураккаби пайвасти пайвандакдор равшану возех ифода намеёбанд» [15, 323]. Қисмҳои чумлаҳои мураккаби пайвасти пайвандакдор бо ёрии пайвандакҳои пайвасткунанда ва чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак, ба восиати оҳангӣ талаффуз алоқаманд мегарданд. Дар нутки ҳаттӣ барои аз ҳамдигар чудо намудан ё пайваст намудани чумлаҳои содаи дохири чумлаи мураккаби пайвасти бепайвандак аломатҳои китобати вергул, нуқта вергул, аломати

баён ва хатчай уфукй (тире) гузашта мешаванд. Забоншинос В.А. Белошапкова ин хусусияти чумлахоро чунин тавсиф менамояд: «Дар нутқи шифохӣ итмомёбии коммуникативии чумлаи мураккаб бо оҳанг ифода меёбад» [6, 719].

Оҳанги талаффуз аслан хоси нутқи шифохӣ буда, дар чумлаҳои мураккаби бепайвандак ба воситай он тобишҳои маънои гуногун илова мегарданд. Чумлаҳои мазкур бештар дар эҷодиёти шифохӣ (панд, зарбулмасалу мақол, ҳикмат ва ф.) вомехӯранд. Аммо аъзоҳои чидаи ҷузъҳои доҳили чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак бо пайвандакҳои пайвасткунанда низ алоқаманд мегарданд. Қисматҳои чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак ба мисли дигар чумлаҳои мураккаб аз сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрав иборат буда метавонанд. Чумлаи содае, ки аз як сараъзо иборат бошад, чумлаи содаи яктаркиба ба хисоб меравад. Аммо, агар дар чумлаи сода ҳарду сараъзо – мубтадо ва хабар омада бошанд, он гоҳ чумлаи содаи дутаркиба шумурда мешавад. Барои муайян намудани таркиби ҳар як чумлаи сода ба шаклҳои феълии он дар алоҳидаги саволгузорӣ намудан лозим меояд. Шаклҳои феълии чумлаҳои мазкур муносибатҳои ҳамзамонӣ, пайиҳамзамонӣ, сабабу натиҷагӣ, қиёсию ҳилоғӣ ва эзоҳиро ифода мекунанд.

Барои ҳамин мо тасмим гирифтем, ки муносибатҳои маънои грамматикий ва қиёсии чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандакро дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ва тарҷумаи матни русии он баррасӣ намоем.

Дар «Ёддоштҳо» соҳти мураккаби синтаксисии чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак ва ибораҳои пеҷдарпеч ба назар расанд ҳам, онҳо содаву оммағаҳм буда, ҷобаҷгузории калимаҳо, ибораҳо, ва чумлаҳои содаву мураккаб ва хелҳои онҳо барчаста ба назар мерасад. Вобаста ба хусусияташон ин чумлаҳоро чунин тасниф менамоем:

1. Чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак бо аъзоҳои чида

Дар осори Айнӣ чида шудани аъзоҳоро дар чунин навъи чумлаҳо зиёд мушоҳида менамоем:

а) *Меҳмонони мардинаро падарам, амакам, бобои модариам, тагоиҳоям ва дигар хешовандон «хуши омадед, хуши рафтед» мегуфтанд, меҳмонзанонро модарам, модаркалонам, занони тагоиҳоям ва зани амакам меҳмондорӣ мекарданд [2, 14].*

б) *Отец, дядя – его брат, дедушка со стороны матери, её братья и другие родственники встречали и провожали гостей- мужчин со словами «добро пожаловать!»; женщины принимала мать вместе с бабушкой и невестками [1, 20].*

в) *Мужчин встречают отец, стравший брат, дед и дяди.*

Женщин принимают мою мать, бабушку и тётки [4, 13].

Барои алоқаманд намудани аъзоҳои чидаи ҷузъҳои чумлаҳои муқоисашавандай а ва б пайвандакҳои пайвасткунандаи «ва» / «и» баробар кор фармуда шудаанд. Дар таҳлили муқоисавии чумлаҳои мураккаби

пайвасти бепайвандаки мазкур муайян гардид, ки унсурхой матни асл дар матни тарчумашуда интиқол наёфтаанд ва тарчума тафовут дорад. Аммо моҳияти матни асл дар матни тарчумашуда инъикос ёфтааст. Мубтадоҳо матни асл чида шуда омадаанд, ки дар тарчума онҳо ба таври дигар интиқол ёфтаанд. Мисол «амакам» «дядя – его брат» - **дядя по отцу**, «*тагоиҳоям*» «*её братья*» - **дяди по матери**. Шаклҳои феълии чумлаҳои мураккаби мазкур амали дар замони гузаштаи давомдор бавуқуъомадаро ифода мекунанд. Аммо чумлаи содаи дуюми тарчумашуда аз ҷиҳати иттилоотӣ ба матни асл мутобиқат кунад ҳам, шаклҳои феълий аз рӯи шумора «*мекардан*» ва «*принимала*» бо ҳамдигар мутобиқат намекунанд. Дар ин маврид зарур доностем, ки чумлаҳои тарчуманамудаи забоншиносон С. Бородин ва Р. Анна-ро бо матни аслӣ мукоиса намоем. Чумлаи тарчуманамудаи Р. Анна мазмунан ба матни асл наздик аст, аммо матни тарчумаи С. Бородин аз ҷиҳати замон ва аз соҳтори наҳвӣ ба матни асл мувофиқати мустақим надорад. С. Бородин чумлаи мураккаби пайвасти матни аслро ба ду чумлаи содаи ҷидаъзо тарчума намуда, замони вуқуи амал, ки замони гузаштаи давомдорро ифода менамуд, ба замони ҳозира-оянда иваз намудааст. Мутарҷим мазмунан чумлаи аслро ба таври хос, яъне чумлаҳои дорои ҳусусияти экспрессивӣ ифода месозад [7, 82], ки ин ҳодисаи маъмулӣ дар тарчумонӣ ба ҳисоб меравад [11, 56]. Аз ин нуқтаи назар тавассути ин калимаҳо гӯянда ба мазмуни фикри баёншуда баҳо медиҳад. Ин гуна калимаҳо дар матни ҳақиқати ахбор, маънои имкон, эҳтимолият, зарурату дараҷаи бовари гӯяндаро ифода мекунанд:

*Майлаш, имрӯз рӯзи бозор аст, шаби бозорашон ҳам ҳамин мешавад [2, 24].
Ладно, сегодня базарный день, пусть это будет для них угощение [1, 29].*

Дар аввали соҳтороҳои синтаксисии ду забони мукоисашаванда калимаи «*майлаш-ладно*» оварда шудааст, ки ба ҳеч қисмати онҳо тааллук надорад. Ба воситаи ин калима дар чумла гуфтаҳо аз тарафи гӯянда тасдиқ карда мешаванд. Чумлаҳои содаи аввали ин матнҳо яктаркиба ва чумлаҳои дуюм дутаркиба буда, шаклҳои феълий замони ҳозира-ояндаро ифода намудаанд. Дар назари аввал ин чумлаҳо ба чумлаи мураккаби пайвасти бепайвандак шабеҳ мебошанд. Аммо дар асл ин соҳторҳо чумлаҳои мураккаби тобеи бепайвандак мебошанд, ки ба воситаи оҳангӣ талаффуз ба ҳам алоқаманд гардидаанд. Чумлаи аввал барои шарҳи чумлаи дуюм омадааст. Ҷузъи дуюми ин чумла «шаби бозорашон ҳам ҳамин мешавад» дар матни русӣ ба таври дигар тарчума шуда, дар ифодаи маъно дуҳӯрагӣ ба назар мерасад.

Дар ин чумлаҳои баробарарзиш умумияти маънои матни асл ва тарчума нигоҳ дошта шудааст:

– *Майлалат, дирӯз заминҳои сабзу хуррамро тамошо карда омадӣ, имрӯз биёбони регзори бенамро мебинӣ [2, 34].*

– *Ладно, вчера ты ходил смотреть свежую зелень в полях, сегодня увидишь только засушиливую песчанную пустыню [1, 37].*

Набудани яке аз аъзоҳои чумла хусусияти хоси чумлаҳои нопурра мебошад. Чумлаи матни асл мубтадо надорад, vale аз рӯйи хабарҳо шахси амалкунандаро фаҳмидан мумкин аст. Чумлаҳои содаи аввали чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандаки муқоисашаванда замони гузашта ва чумлаҳои дуюм, амали дар оянда ба вукуъ меомадаро бо муносибати пайиҳамзамонӣ ифода кардаанд. Дар натиҷаи ҷараёни тарҷума ба хулосае омадем, ки чумлаи тарҷумашуда бо матни асл умумияти маънӣ дорад. Фарқ дар он аст, ки чумлаи содаи аввали чумлаи тарҷумашуда дутаркиба, яъне дорои ҳар ду сараъзост.

2. Чумлаҳои мураккаби пайваст бо муносибатҳои пайиҳамзамонӣ

Муносибати пайиҳамзамонӣ дар забони тоҷикӣ тавассути ҷидашавии ҷузъҳои чумла бештар ифода мешавад:

a) Акаам ба рафтан тайёр шуд, бо рухсати падару модар ман ба ӯ ҳамроҳ шудам [2, 25].

б) Брат собрался в дорогу, я, с разрешения родителей, отправился вместе с ним покупать халву. [1, 30].

б) 1. Брат собрался в дорогу, я, с разрешения родителей, отправился вместе с ним. [1, 30].

Таҳлили муқоисавӣ нишон медиҳад, ки ҷузъҳои чумлаҳои тарҷумашаванда дутаркиба буда, алоқаи байнӣ онҳо бо оҳангӣ талафуз ба роҳ монда шудааст. Ҳабарҳои чумлаҳои сода «*тайёр шуд – собрался*» ва «*ҳамроҳ шудам - отправился*» бо ҳам мутобиқат дошта, замони гузаштаро бо муносибати пайиҳамзамонӣ ифода намудаанд. Тарҷума ба матни асл ба ҳадди имкон мутобиқат карда, фарқ дар он аст, ки ибораи «*покупать халву*» дар манти асл оварда нашудааст. Гоҳ тарҷумон ба матни тарҷумашуда фикри изофиеро дохил мекунад, ки он ҳамчун ҷузъи яке аз қисматҳои асари тарҷумашаванда оварда шудааст. Агар мо аз чумлаи тарҷумашуда ибораи изофиеро чудо намоем *б) 1.* мазмuni матн осеб намебинад.

Тағсилёбии ин навъи чумлаҳоро дар асари таҳқиқшаванда мушоҳида мекунем:

Баҳорон буд, зардолуҳои рӯйи даричаи мо гул карда, бо шукуфаҳои худ дар боғча зинати хубе дода буданд [1, 29].

Была весна, в нашем садике расцвели абрикосовые деревья и своими цветами украсили сад [1, 32].

Дар ин чумлаҳо тасвири манзараҳои табиат ва муҳити атроф ифода гаштаанд, ҳодисаҳо пайиҳам дар вақти муайян сурат гирифта, бо ҳам муносибати замонӣ доранд, чумлаҳо аз се ҷузъи дуюм ва сеюми чумлаи асл тааллӯқ дорад, танҳо дар қисмати охир оварда шудааст. Шаклҳои феъли замони гузаштаро бо муносибати пайиҳамзамонӣ дар матни асл ифода намудаанд. Таҳлили муқоисавӣ нишон медиҳад, ки дар матни тарҷумашуда тағйироти шаклӣ ва мазмунӣ ба амал омадааст. Дар матни тарҷумашуда қалимаи «*рӯйи даричаи*» бо қалимаи «*садик*» иваз шудда, ҳабарҳо барои пуррагии мазмун ҷида шудаанд.

Оҳанги талаффуз дар ин навъи чумлаҳо мавқеи муҳим дорад:

Ў дар зери айвончай меҳмонхона ба ҷархиосиётарошӣ машгул буд, ба ҷашмаши айнак гузашта, сӯроҳҳои паррагузаронии ҷарҳро бо як диққат ва гайрат бо искана мекофт [2, 29].

Он сидел на террасе мехмон-хоны и обрабатывал мельничные колёса. Надев очки, он внимательно размечал их и выдалбливал долотом отверстия для лопастей [1, 33].

Чумлаи асл аз се қисм, ки воситаи алоқааш оҳанги талаффуз аст ташкил ёфтааст. Қисмати аввал дутаркиба буда, боқимонда чумлаҳои содаи доҳили матн яктаркиба мебошанд. Ҳабарҳои чумлаҳои муқоисашаванд бо шаклҳои феълии замони гузашта амали давомнокро ифода намудаанд. Чумлаи мураккаби пайвасти бепайванди аслро ба ду чумлаи мураккаби пайваст, ки воситаи алоқаашон пайвандаки пайвасткунандай *ва «и»* мебошад, тамоман ба таври дигар мутарҷим интиқол додааст, аммо тарҷума бо матни асл аз ҷиҳати иттилоотӣ наздик мебошад. Чумлаҳо дучузъя буда, чумлаҳои аввал дутаркиба ва дуюм яктаркиба мебошанд.

3. Чумлаи мураккаби пайвасти бепайвандаки сертаркиб

Дар ғрамматикаи забони тоҷикӣ чунин омадааст: «Якчанд чумлаи содаи бепайвандак бо ҳам як шуда, чумлаи мураккаби пайваст ташкил мейбад» [14, 122]. Чумлаҳои мураккаби пайвасте, ки бе ёрии пайвандакҳо аз ду ва ё зиёда чумлаҳои сода таркиб ёфта, ҳодисаву воқеа, ҳолатҳои гуногуни дар як вақт пайи ҳам воқеъшавандаро ифода менамоянд, чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандаки кушода ба ҳисоб мераванд. Дар ин навъ чумлаҳо афзудани адади чумлаҳои сода имконпазир аст. Дар асари «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ ин ҳусусият ба назар мерасад:

– Ба рӯйи кӯрпачаи нарм нақора дуруст садо намебарорад, ту пушт ба замин дароз хобида ҷӯбакҳоро ба даст гир, ман лаъличаро бар рӯ ба рӯйи ту медорам, ту навоҳтан мегирий [2, 18].

– На одеялах барабан будет плохо звучать, - сказал он, - ты лучшие возьми палочки в руки и ложись на спину, я буду держать перед тобой поднос, а ты бей в него [1, 22].

Чумлаҳои мураккаби пайвасти овардашуда сертаркиб ва чумлаҳои содаи доҳилашон дучузъяи муайяншахс мебошанд. Матни асл бо тарҷума пурра мувофиқат накунад, умумияти зиёде дорад. Шаклҳои феълий сабабу натиҷа ва ҳоҳишу амро бо муносибати пайиҳамзамонии ҳозира-оянда ифода намудаанд. Чумлаи матни асл аз чор ҷузъи алоҳидаи бо як оҳанги нақлкунӣ муттаҳидгашта иборат мебошад. Матни тарҷумашуда панҷузъя буда, алоқаи байни ҷузъҳои чумлаҳои сода бо оҳанги талаффуз ва пайвандаки пайвасткунандай *«а»(ва)* сурат гирифтааст. Миқдори умумии чумлаҳои матнҳои муқоисашаванд мувофиқат намекунад. Калимаҳои *«нарм»* ва *«замин»* дар тарҷума фурӯгузор шудаанд. Дар матни тарҷумашуда пайвандаки пайвасткунандай *«а» (ва)*, калимаи *«лучше»* ва чумлаи *«-сказал он»* соҳтори иловагии нутқ мебошанд, ки дар рафти

тарчума вақти шакл гирифтани чумлаи тарчумашуда ворид шуда, маъноҳои иловагии нахвии нав зам намудаанд.

4. Чумлаи мураккаби пайвасти сертаркиби омехта

Аз омӯзиши забон ва услуби осори Айнӣ бармеояд, ки нависандай забардаст барои ифодаи мазмуни баланд аз қолабҳои нахвии мураккабнизом истифода намудааст:

— *Ман акнуни меравам, бачаҳо шохбофиро хуб омӯхтанд, худашон бофтан мегиранд, регкашонӣ ва токҳоро аз рег пок кардан бошад, меҳнати дуру дарозеро талаб мекунад, шумо сар шуда истед, писарҳо ин корро ҳам ба анҷом мерасонанд [2, 38].*

— *Теперь я пойду, ребята хорошо научились переплетать жерди ветками, они все сами смогут сделать. Расчистка виноградника от песка - непосильный для вас труд, вы посидите, а синовья ваши и одни справляются с работой [1, 39].*

Чумлаи матни асл аз се қисми мантиқӣ иборат аст, ки ҳар қадом аз ин қисмҳо дорои чумлаҳои мураккаби пайваст буда, муносибати пайиҳамзамониро ифода мекунанд. Қисми аввал аз се ҷузъ, қисмати дуюм аз ду ҷузъи чидааъзо ва қисмати охир аз ду ҷузъи дутаркиба иборат мебошанд. Чумлаи матни асл чумлаи сертаркиб ба ҳисоб рафта, ба воситаи оҳанг ва пайвандаки хилофӣ алоқаманд гаштааст. Қисмати дуюми матни асл маъни қиёсии хилофӣ дорад, яъне фикре, ки дар қисмати дуюм гуфта шудааст, ба гуфтаи якум мутобиқат намекунад. Чумлаҳои содаи доҳили ин навъ чумлаҳои мураккаби пайваст гуногун мешаванд. Мутарҷим чумлаи матни аслро ба ду чумлаи мураккаб тарҷума намудааст, ки ҳар қадоме аз се чумлаи содаи дутаркиба иборат мебошанд. Алоқаи байни таркибҳои қисмати аввал бо оҳангти талаффуз ва қисмати дуюм бо оҳангту пайвандаки пайвасткунандаи «*а*» (*ва*) сурат гирифтааст. Хабарҳои ин чумлаҳои муқоисашаванд, замонҳои ҳозира-оянда ва дар гузашта амалҳои бавуқуъомадаро ифода менамоянд. Дар мисолҳои мазкур тарҷумайи матни асл бо матни русӣ баробарарзиш набуда, умумияти маъниою соҳтори нахвӣ ба назар мерасад. Мутарҷим чумлаи матни аслро дар тарҷума тағиیر додааст, ки номутибиқатӣ байни чумлаҳо ба вучуд омадааст. Аксари калимаҳо илова шуда, чумлаҳои сода ҳам аз рӯйи мазмун ва ҳам шакл мувофиқат намекунанд. Барои ҳамин чумлаҳо бояд мувофиқи талаботи гӯянда ва мантиқи матни тарҷума шаванд. Дар акси ҳол матлаб нодуруст ё ғалат тарҷума мегардад.

5. Навъи маҳсуси чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак

Мувофиқи ҳусусият ва соҳти синтаксисии забони адабии муосири тоҷик «қисмҳои таркибии чумлаи мураккаб ба андозае мустақилияти маъниӣ ва шаклии худро нигоҳ медоранд, нисбатан озод ва баробархукуқ мебошанд» [17, 222]. Аммо дар қатори чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак навъи маҳсуси чумлаҳое вучуд доранд, ки «бо тарзи ифодашавии хабарҳои чумлаҳои содаи ҳуд аз чумлаҳои мураккаби мукаррарӣ фарқ менамоянд» [13, 109]. Ин гуна чумлаҳои мураккаб аз рӯйи

сохт ва вазифаашон гурӯҳи алоҳидай чумлаҳоро ташкил медиҳанд, ки чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандаки феъли ҳолӣ номида мешаванд. Дар чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандаки феъли ҳолӣ муносибаҳои пайдарҳамӣ, сабабӣ ва натиҷагӣ ифода меёбанд.

Нақшай ин чумлаҳо чунин аст:

Гоҳе чида шудани хабар ба мавҷудият ё адами таваққуф дар хабари чумлаҳои мазкур вобастагӣ дорад. Агар пас аз хабари якум таваққуф карда шавад, дар ин сурат хабарҳо шакли чидаро мегиранд ва бандакҳои феълию хабарӣ танҳо дар хабари охирини чумла меоянд. Вале дар сурати адами таваққуф хабари аввал, ки дар шакли ғайритасрифӣ омадааст, метавонад ҳамчун ҳоли тарзи амал, ки ба хабари охирин тобеъ аст, арзёбӣ шавад.

Нақшай чида шудани хабарҳои ҷ.м.п.б

1.

_____, _____ (+ бандаки хабарӣ)

Нақшай ҳолии тарзи амал

2.

(ҳоли тарзи амал ба хабар _____ (хабар ба мубтадо)

Онҳо ба ҳарҳоион савор шуда, равон шуданд [2, 15].

Они сели на своих слов и двинулись в путь [1, 21].

Дар чумлаҳои овардашуда мубтадоҳо танҳо дар чумлаҳои содаи аввал бо ҷонишинҳо ифода ёфта, хабарҳо чида шудадаанд. Баъзан барои такрор нашудани ин ё он аъзои чумла онро танҳо дар яке аз ҷузъҳо қайд мекунанд, ки ба ҳар ду қисмат тааллук дорад. Дар сурати аз байн бардоштани оҳангӣ талаффуз, тарзи хондани чумла тағиیر меёбад. Чумла ба қатори чумлаҳои сода доҳил шуда, бояд оҳангнокии хос дошта бошад. Барои ҳамин фарқи ин чумлаҳо аз рӯйи талаффуз муайян мегардад. Интиқоли тарҷумаи матни асл мазмунан ба тарҷума наздик аст. Аммо мутарҷим чумлаи мураккаби пайвасти бепайвандакро ба чумлаи мураккаби пайвасти павандакдор тағиир додааст. Шаклҳои феълий муносибати пайиҳамзамонии замони гузаштаи давомдорро ифода намудаанд:

Ман дасту рӯйи худро шуста, ба хона даромада дар паҳлуни падарам ниишастам, чойи қаймоқиро бо ҳам хӯрдем [2, 34].

Умывшись, я вошёл в дом и сел возле отца, мы вместе попили чай со сливками [1, 37].

6. Чумлаҳои мураккаби пайвасти феъли ҳолӣ

Дар забоншиносии тоҷик ин навъи чумлаҳоро чунин тавсиф намудаанд: «ифодабӣи хабари он, ифодай тобишҳои маъноии пайдарҳамӣ, ивазшавӣ ва муносибати сабабӣ-натиҷагии амалу ҳолат» [8, 109-111] барои онҳо хос мебошад. Вақте ки хабари яке аз ин чумлаҳои сода ба маънои

умумий чумла маъни нотамомӣ медиҳад ва байни ҳам бо оҳанг хонда мешаванд, он гоҳ алоқаи байни ин чумлаҳои сода зичтар мегардад.

Хабарҳои чумлаҳои содаи доҳили чумлаи мураккаби пайвасти матнҳои асли зерин бо феъли ёридиҳандаи «бӯдан» ва хабари чумлаҳои дуюм бо феъли тасрифӣ ифода шудаанд:

Деҳаи Болои Рӯд ба тарафи шимоли Маҳаллаи Боло буда, дар байни ин ду деҳа таҳминан ҳазор қадам роҳ буд [2, 25].

Деревня Болои-Руд находилась к северу от Махалли-Боло, и расстояние между ними не превышало тысячи шагов [1, 30].

Чумлаҳои мураккаби дар боло овардашуда аз ду ҷузъи дутаркиба иборат буда, муносибати ҳамзамониро бо замони гузаштаи ҳикоягӣ ифода намудаанд. Чумлаи содаи дуюми матни асл дар тарҷума тағиیر дода шудааст. Калимаи «деҳа» дар тарҷума фурӯгузор шудааст. Фарки воситаҳои алоқаи чумлаҳои муқойисавандадар пайвандаки пайвастқунандии «и» / «ва» дида мешавад, ки чумлаи мураккаби пайвасти бепайвандакро мутарҷим ба чумлаи мураккаби пайвасти пайвандакдори пайиҳам интиқол додааст. Сохторҳо гуногун бошанд ҳам, маъно як аст.

Ошёнаи якуми ин мадраса сангин – хиштипухтагӣ буда, ошёнаи дуюми чӯбин буд [3, 49].

Первый этаж медресе был построен из жжёного кирпича, а второй – из дерева [1, 421].

Чумлаи мураккаби матни асл аз ду чумлаи содаи дутаркиба бо муносибати ҳамзамонӣ ифода гаштааст. Таҳлили муқойисавӣ нишон медиҳад, ки ҷузъҳои чумлаҳои мураккаби мазкур дутаркиба буда, бо оҳангӣ талаффуз алоқаманд гаштаанд. Дар ин чумла калимаи «ошёна» ва шакли ёридиҳандаи феълии «буд» тақрор шудааст, аммо дар чумлаи тарҷумашуда ин амал интиқол наёфтааст. Сохтори шаклии чумлаи тарҷумашуда ба матни асл мутобиқ накардааст, вале умумияти маъниро доро мебошад. Ба назари мо, тарҷумайи матни асл ба таври зер тарҷума мешуд, беҳтар буд:

а) *Первый этаж медресе был из жжёного кирпича, а второй этаж был деревянный.*

б) *Первый этаж медресе был из жжёного кирпича, а второй этаж – деревянным.*

7. Чумлаи мураккаби феъли ҳолии сертаркиб

Аз таҳлили мавод бармеояд, ки чумлаҳои мураккаб аз барҳе чумлаҳои содаи мустақили дорои умумияти маъни ташкил ёфтаанд. Барои муттаҳид намудани чумлаҳои сода воситаҳои гуногуни алоқаҳо истифода шуда, сохторашон тағиир меёбад. Барои он ки чумлаи мураккаб пурра бошад, бандҳои он бояд ҳам мавзӯъ ва ҳам феъл дошта бошанд. Ин навъи чумлаҳо мустақили пурра буда, аз ҷиҳати грамматикий мустақилона истифода мешаванд:

Се тарафи ин бино ҳам то лаби бом пур аз рег буда, танҳо тарафи ҷанубаши қадаре кушодагӣ дошт; дарвоза ва дарвозаҳона аз рег пур буда, аз ҳар ҷо – аз болои тӯдаҳои рег ба пеши он хона даромадан мумкин буд [2, 39].

С трёх сторон здание до самой крыши было полно песка, небольшое свободное пространство оставалось лишь с южной стороны; ворота и проход совсем исчезли под песком, к дому можно было пробраться только по зыбким насосам [1, 40].

Чумлаи мураккаби пайвости муқоисашаванда аз ду қисми дүчүзъя иборат мебошад, ки чумлаҳои содаи қисматҳои аввал дутаркиба буда, шаклҳои феъл замони гузаштаро ифода намудаанд. Чумлаи содаи аввали қисмати дуюми матни асл элиптикӣ ва чумлаи дуюмаш дутаркиба мебошад. Аммо чумлаи содаи аввали матни тарҷумашуда дутаркиба буда, чумлаи навбатияш ятаркиба аст. Хабарҳои қисматҳои дуюми чумлаҳои таҳлилшаванда бо шаклҳои феълии «кушодагӣ дошт», «оставалось» ва «даромадан мумкин буд», «можно было пробраться» эҳтимолияти амали дар замони гузашта бавуқуъомадаро ифода намудаанд. Алоқаи байнин қисматҳои чумлаҳои мазкур бо воситай нуқта, вергул ва оҳанги талаффуз сурат гирифтааст.

8. Чумлаи мураккаби пайвости бепайвандак бо оҳанғҳои гуногун

Шумораи зиёди таркибҳои бо оҳанг алоқаманд гашта, аз рӯйи шакл ва моҳият аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ҳар гуна муносибатҳои муштарак дар қолибаҳои гуногуни наҳвӣ ифода ёфта, барои муродифоти наҳвӣ заминаи нав фароҳам меоваранд:

– Дурӯг мегӯед, маро фиреб медиҳед, шумо аз куҷо нақора мейёбед? [2, 16].

– Вы говорите неправду и обманываете меня, где вы найдёте барабан? [1, 21]

Матнҳои муқоисашаванда ҳар кадоме аз ду ҷузъ иборат буда, бо оҳанги пурсишу хитоб ифода гаштаанд. Чумлаҳои содаи аввали ЧМПБ ятаркибай муайяншахси хитобӣ мебошанд. Дар ин чумлаҳо «-Дурӯг мегӯед, маро фиреб медиҳед..., - Вы говорите неправду и обманываети меня...» гӯянда бо қаҳру ғазаб фикрашро баён намудааст. Хабарҳои чумлаҳои мазкур чида шуда, замони ҳозира-ояндаро мефаҳмонанд. Чумлаҳои дуюм дутаркиба буда, бо оҳанги пурсиш баён шудаанд. Ин чумлаҳо одатан дар матн шиддатноктар хонда ё талаффуз карда мешаванд. Чумлаҳои содаи дуюм дутаркиба ва бо хабарҳои тафсилӣ ифода гардидаанд, замони ояндаи номуайянро мефаҳмонанд. Дар забоншиносии русӣ пайвандаки пайвасткунанда «и» серистеъмолтарин пайвандаки пайвасткунанда ба ҳисоб рафта, барои алоқаманд намудани аъзоҳои чида, чумлаҳои сода ва чумлаҳои мураккаби пайвасту тобеи доҳили чумлаи мураккаби пайваст истифода мегардад.

Тарҷумай мутарҷим мазмунан ба матни асл наздик аст, ба фикри мо, агар матн чунин тарҷума мешуд, беҳтар буд:

Лъжёте, меня обманываете, где вы найдёте барабан?

Ҳамин тавр, дар асари таҳқиқшаванда баррасии муносибатҳои маъноиу грамматикии чумлаҳои мураккаби пайвости бепайвандак муҳим ба шумор рафта, дар тарҷумай матни русӣ мувофиқати шаклу мазмун на

ҳамеша риоя гардида, ин омил ба талаботи забонҳои муқоисашаванда дар бахши нахвӣ, инчунин маҳорати касбии тарҷумонон алоқамандӣ дорад.

Таснифот ва баррасии ҷумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак аз ҷиҳати соҳт ва мазмун ба бисёр масъалаҳои мубрами нахвшиносӣ равшани меандозад.

КИТОБНОМА

1. Айни, С. Воспоминания (перевод с таджикского Анна Розенфельд) / С. Айни. – Москва. – Ленинград, 1960. – 1090 с.
2. Айнӣ, С. Куллиёт / С. Айнӣ. – Душанбе, 2020. – Ч.10. – 560 с.
3. Айнӣ, С. Куллиёт / С. Айнӣ. – Душанбе, 2021. – Ч.11. – 699с.
4. Бородин, С. /Айни С. / Бухара (Воспоминания). Ч. 1 и 2, С. Бородин. – Столинабад. 1954. – 307с.
5. Барҳударов, С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. Русский язык: Учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений / С.Г.Барҳударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. – 23-е изд. – М.:, 2001. – с.
6. Белошапкова, В.А. Современный русский язык / Белошапкова. В.А. – Москва. 1989, – 719 с.
7. Виноградов, В. В. Грамматика русского языка, том II (Синтаксис) / В. В. Виноградов. – Москва, 1954. – 392с.
8. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий. – Душанбе, 1963. – С. 109 – 111
9. Зикриёев, Ф. Структурно- семантические особенности сложносочинённых предложений в современном таджикском литературном языке / Ф. Зикриёев. Автор. док. филол. наук. – Душанбе, 1986, – 44 с.
10. Камолиддинов, Б. Нахви забони тоҷикӣ / Б. Камолиддинов. – Душанбе, 2010. – 231 с.
11. Комиссаров, Б.Н. Назарияи тарҷума / Б.Н.Комиссаров. – Душанбе, 2021.– 324 с.
12. Муллоджановна, З. Стиль оригинала и перевода / З. Муллоджановна. – Душанбе, 1976, – 134 с.
13. Ниёзмуҳаммадов, Б., Исматуллоев М. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис / Б. Ниёзмуҳаммадов, М. Исматуллоев. – Душанбе , 1963, – 183 с.
14. Ниёзмуҳаммадов, Б. Забони адабии ҳозираи тоҷик/ Б. Ниёзмуҳаммадов. – Душанбе, 1970. – С. 267
15. Норматов, М. Забони адабии муосири тоҷик. Синтаксис / М. Норматов. – Душанбе, 2011. – 324 с.
16. Рустамов, Ш., Камолиддинов Б. Грамматика современного таджикского литературного языка (на таджикском языке), Ч. III. / Ш.Рустамов, Б. Камолиддинов. – Душанбе, 1989. – 221с.
17. Рустамов, Ш. Забони адабии ҳозирати тоҷик. Синтаксис, қисми II / Ш. Рустамов. – Душанбе, 1995. – 335 с.

**МУНОСИБАТХОИ МАҶНОИЮ ГРАММАТИКӢ ВА ҚИЁСИИ
ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТИ БЕПАЙВАНДАК (ДАР АСОСИ
МАВОДИ «ЁДДОШТҲО»-И
С. АЙНӢ ВА ТАРҔУМАИ МАТНИ РУСИИ ОН)**

Тарзи ташкил ва муносибатҳои маъноии чумлаҳои мураккаби пайваст дар забоншиносии тоҷик ҳамоно баҳсталаб боқӣ монда, омӯзии ин қолибҳои нахӯй вобаста ба оҳанг (интонатсия), мутобиқати шаклҳои феълӣ, аз рӯйи тартиби ҷойгиршавии чумлаҳо, инчунин дигар воситаҳои грамматикий ба бисёр масъалаҳои мубрам равшани меандозад. Дар мақола ба таври муҳтасар баъзе хусусиятҳои забонии чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ ва тарҷумаи матни русии он баррасӣ мешавад. Чумлаҳои содаи таркиби ин навъи чумлаҳо баъд аз алоқамандӣ мустақилияти худро аз даст дода, бо ҳамдигар хусусияти мувозӣ пайдо мекунанд ва баробарҳуқуқ мешаванд. Барои ифодаи маъноҳои гуногун оҳанги талаффуз мавқеи маҳсус дорад. Аз таҳлили маводи «Ёддоштҳо» бармеояд, ки чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак дар қолабҳои мураккабназоми нахӯй шакл гиранд ҳам, онҳо содаву оммафаҳм буда, ҷобаҷогузории қалимаҳо, ибораҳо ва чумлаҳои содаву мураккаб ба маҳорати қасбии нависандай забардаст Садриддин Айнӣ далолат мекунад.

Дар ин навъи чумлаҳо чида шудани аъзоҳо маъмул буда, пайвандакҳои пайвасткунандаи «ва» / «и» баробар кор фармуда шудаанд. Аз таҳлили муқоисавии чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак муайян гардид, ки унсуруҳои матни асл дар матни тарҷумашиуда интиқол наёфтаанд ва тарҷума низ баъзан тафовут дорад, аммо моҳияти матни асл дар матни тарҷумашиуда инъикос ёфтааст. Муносибати пайҳамзамонӣ дар асари мазкур тавассути чида шудани ҷузъҳои чумла бештар ифода шудааст.

Мувофиқи хусусият ва соҳти синтаксисии забони адабии муносири тоҷик чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандаки феълиҳолӣ корбасти фаъол дошта, фарқи ин чумлаҳо аз рӯйи талаффуз муайян мегардад. Аз муқоисаи матни асл ва тарҷумаи русии он бармеояд, ки аксаран интиқоли тарҷумаи матни асл мазмунан ба тарҷума наздиқ аст, аммо баъзан мутарҷим ҷумлаи мураккаби пайвасти бепайвандакро ба ҷумлаи мураккаби пайвасти павандакдор тагиyr додааст.

Дар асар ҷумлаҳои мураккаб аз ҷумлаҳои содаи мустақили дорои умумияти маънӣ низ ташкил ёфтаанд. Барои муттаҳид намудани ҷумлаҳои сода воситаҳои гуногуни алоқа истифода шуда, соҳтораишон тагиyr мейбад. Барои он ки ҷумлаи мураккаб пурра бошад, бандҳои он бояд ҳам мавзуъ ва ҳам феъл дошта бошанд.

Ҳамин тавр, дар асари таҳқиқашаванда баррасии муносибатҳои маънои грамматикии ҷумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак муҳим ба шумор рафта, дар тарҷумаи матни русӣ мувофиқати шаклу мазмун на ҳамеша риоя гардидааст ва ин омил ба табииати забонҳои муқоисашаванда дар баҳши нахӯй, инчунин маҳорати қасбии тарҷумонон алоқамандӣ дорад.

Таснифот ва баррасии чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандақ аз ҷиҳати соҳт ва мазмун ба бисёр масъалаҳои мубрами баҳии наҳӣ равшани меандозад.

Калидвоожаҳо: чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандақ, чумлаҳои мураккаби пайвасти сертаркиб, муносибатҳои синтаксисӣ, шаклҳои феъли, баҳди синтаксисӣ, оҳанги чумла, калимаҳои тақрор, ихтикоршавии воҳидҳои забонӣ, соҳтори чумла, чумлаҳои чидааъзо.

СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ БЕССОЮЗНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ «ВОСПОМИНАНИЙ» С. АЙНИ И ЕГО РУССКОГО ПЕРЕВОДА)

Структурно-семантические отношения сложносвязных предложений в таджикском языкоznании до сих пор остаются спорными, ибо изучение этих грамматических закономерностей неразрывно связано с особенностями тона (интонации), сочетаемости глагольных форм, расположения предложений, а также с другими грамматическими аспектами. В статье кратко рассматриваются некоторые лингвистические особенности сложных предложений на материале «Воспоминания» Садриддина Айни и его русского перевода. Простые предложения исследуемого типа в составе сложных предложений теряют самостоятельность, по значению становятся равными. Интонация в таких предложениях имеет особое место для выражения различных значений. Из анализа материала видно, что сложные предложения, хотя и образованы по сложным грамматическим схемам, но просты и понятны.

В этом типе предложений могут употребляться однородные члены предложения, а союзы «ва»/«и» применяются в равной степени. Результаты сопоставительного анализа сложных безсюзных предложений показывают, что элементы исходного текста в переведном тексте не передаются, а перевод иногда отличается, но суть исходного текста отражена в переведном тексте. Отношение последовательности событий в предложениях данного произведения выражено посредством однородных членов предложений.

Согласно синтаксическим и структурным особенностям современного таджикского литературного языка, активно употребляются безсюзные сложные деепричастные предложения, а их различия определяется произношением. Сравнение оригинального текста и его русского перевода показало, что в большинстве случаев русский перевод текста близок кциальному тексту, но иногда переводчик превращает бессюзные сложные предложения в сложносочинённые предложения с сочинительными союзами.

В оригинале «Воспоминаний» и его русского перевода сложные предложения образуются из самостоятельных простых предложений,

имеющих общий смысл. Для объединения простых предложений в составе сложных предложений и изменения их структуры используются различные средства связи. Для того, чтобы сложное предложение было полным, в его частях должно быть и подлежащее, и сказуемое.

Таким образом, в данной статье важно определить семантические и грамматические отношения безсоюзных сложных предложений, однако в русском переводе текста не всегда соблюдается соответствие форм и содержания, и этот фактор связан с характером сопоставляемых языков в грамматическом уровне, а также с профессиональными навыками переводчиков.

Классификация и анализ безсоюзных сложных предложений по структуре и содержанию является одной из актуальных проблем в современном языкоизнании.

Ключевые слова: безсоюзные сложносочинённые предложения, многосоставные сложносочиненные предложения, синтаксические отношения, глагольные формы, рема, интонация, повторяющиеся слова, сокращение языковых единиц, структура предложения, однородные члены предложения.

SEMANTIC, GRAMMATICAL AND RELATIVE RELATIONS OF COMPLEX SENTENCES WITHOUT CONJUNCTIONS (ON THE TRANSLATED TEXT «MEMORIES» BY SADRIDDIN AYNI AND ITS RUSSIAN TRANSLATION)

The structure and semantic relationships of complex sentences in Tajik linguistics are still debatable, and the study of these grammatical patterns depends on tone (intonation), compatibility of verb forms, the arrangement of sentences, as well as other grammatical means. The article briefly examines some linguistic features of complex sentences based on «Memories» of Sadriddin Ayni and its Russian translation. Simple sentences of this type, after connection, lose their independence and become equal in meaning. Intonation in such sentences has a special place for expressing different meanings. The analysis of the material, showed that, the complex sentences, although formed according to complex grammatical patterns, are simple and understandable.

In sentences of this type, division of members is common, and the conjunctions «ва» (Tajik language) / «и» (Russian language) – and (English version) were used equally. As a result of a comparative analysis of complex sentences, which haven't connection, there were established that the elements of the source text are not transmitted in the translated text, and the translation is sometimes different, but the essence of the source text is reflected in the translated text. The sequential connection in this work is expressed rather by highlighting the components of the sentences.

According to the syntactic features and structures of the modern Tajik literary language, complex sentences of the present tense have an active function, and the differences between these sentences is determined by pronunciation. Comparative research of original text and its Russian translation shows that in most cases the translation of the original text is close to the translation, but sometimes the translator changed a complex sentence without a connection to a complex sentence with a connection.

In «Memories» and in its translated Russian text, complex sentences are formed from independent simple sentences that have a general meaning. Various means of communication are used to combine simple sentences and change their structure. For a complex sentence to be complete, its parts must have both: a subject and predicate.

There by article, in the work under study, it is important to consider the semantic and grammatical relations of complex sentences that do not have conjunctions; when translating a Russian text, the correspondence of form and content is not always observed, and this factor is related to the nature of the languages being compared in the grammatical section, as well as the professional skills of the translators.

Classification and analysis of complex sentences without conjunctions by structure and content is one of the pressing problems in modern linguistics.

Key words: non-conjunct compound sentences, multi-component compound sentences, syntactic relations, verb forms, rhyme, intonation, repeated words, abbreviation of linguistic units, sentence structure, homogeneous parts of the sentence.

Маълумот дар бораи муаллиф: Нарзикулова Ҳилола Маъруфҷоновна – Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ АМИТ, унвончӯй. Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21. Е-mail: noila@internet.ru. Тел.: (+992-37) 221-60-11

Сведение об авторе: Нарзикулова Хилола Маруфджоновна - Института языка и литературы имени Рудаки НАНТ, соискатель. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки, 21. Е-mail: noila@internet.ru. Тел.: (+992-37) 221-60-11

Information about the author: Narziqulova Hilola Marufjonovna – Institute of Language and Literature named after Rudaki NAST, Researcher. Address: 734025, Republic of Tajiristan, Dushanbe city, 21 Rudaki Ave., E-mail: noila@internet.ru. Тел.: (+992-37) 221-60-11

**ФИТОНИМИ ГУЛ ВА НАҚШИ ОН ДАР СОХТАНИ
КАЛИМАХОИ МУРАККАБ: ДАР ПОЯИ МАВОДИ ДОСТОНИ «ЮСУФ
ВА ЗУЛАЙХО»-И АБДУРАҲМОНИ ЧОМӢ**

**Сайфиддин Мирзоев, Фирзуа Умарова
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Дар ин мақола ёздаҳ вожаи мураккаби бо фитоними «гул» сохташуда, дар мисоли гуландом, гулбарг, гулбун, гулгун, гулдаста, гулоб, гулпираҳан, гулранг, гулруҳ, гулруҳсор ва гулгунхатафкан мавриди таҳлил ва таҳқиқ карор дода шудааст.

Омӯзиш ва баррасии калимаҳои мураккаб, маҳсусан тавассути лексемаи **гул** дар осори манзуми бархе аз адабони тоҷик яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносӣ мебошад.

Вожаҳои мураккаб, ки ба воситаи фитоними **гул** ба риштai назм даромадаанд, аз ҷиҳати шаклу маъно хеле гуногунранг буда, дар ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ нақши муҳимро ичро кардааст, чунки гул рамзи зебоии табиат ва ҳаёт аст. Вожаву таъбирҳои марбут ба тасвиру тавсифи зебоиҳои табиатро бидуни гул тасаввур кардан имконпазир нест, зоро тасвиру тавсифи манзараҳои табиат, бавижа фасли аруси сол дар қаломи мавзуни шоирони адабиёти классикӣ мавқеи вижаро ба худ қасб карда буд, ки ин анъанаро А. Ҷомӣ низ идома дод. Вожаи **гул** ҳоҳ ба маъни аслӣ ва ҳоҳ маҷозу киноя истифода гардад, он сухани адабро ҷаззобу таъсирбахш, пуробурангу шево, дилнишин гардонида, тавассути тасвири зебоиву шукурои табиат, шоирон қалби ғамнокро шод, дили ошуфтаро тарабнок мекунанд, беморонро шифо ва ошиқонро дармон мебахшанд, ки аз чунин вижагиҳо достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и А. Ҷомӣ истисно нест.

Ҳамин тавр, бо ин гуна вижагиҳо фитоними **гул** ва ба воситаи он калимаҳои мураккабсохта яке аз масъалаҳои маъмули осори манзуми шоирони адабиёти классик ва нави тоҷик ба ҳисоб рафта, тобишҳои маъниии зиёдеро ифода мекунад.

Фитоними **гул** яке аз вожаҳои асили форсӣ-тоҷикӣ буда, хеле сермаъно ва дар калимасозӣ низ пурмаҳсул аст. Вожаи **гул** дар фарҳангҳои тафсирӣ форсӣ-тоҷикӣ шарҳу тавзех ёфтааст, аз ин рӯ, овардани онҳоро муносиб надонистем. Бо вуҷуди ин, метавон гуфт, ки аз шарҳу тавзехоти дар фарҳангҳои ишораҳуда маълум мегардад, ки рамзи **гул** дар адабиёти форсӯ тоҷик, ҷо шифоҳӣ ва ҷо ҳаттӣ, бо тобишҳои гуногуни маънӣ-луғавӣ, маҷозӣ ва тасаввуғӣ корбаст гардидааст.

Абдураҳмони Ҷомӣ дар маснавии «Юсуф ва Зулайҳо» аз фитоними **гул** ба таври фаровон истифода намудааст, ки метавон онро аз рӯйи соҳт ба чунин гурӯҳҳо дастабандӣ кард:

- 1) сода;
- 2) сохта;
- 3) мураккаб;
- 4) таркибӣ.

Мо дар ин мақола танҳо калимаҳои мураккаберо мавриди баррасӣ қарор медиҳем, ки тавассути **гул** сохта шудаанд ва чунин навъи калимаҳо дар достон кам нестанд.

Дар бораи **гул** баъзе мақолаҳо ҳам ба нашр расидаанд, ки онҳо ба қалами М. Назаров, С. Мацидова тааллук доранд. М. Назаров тобишҳои маънои «гул»-ро дар ғазалиёти Камоли Ҳучандӣ [5] ва С. Мацидова тобишҳои маънои вожай «гул»-ро дар ғазалиёти Абдураҳмони Ҷомӣ [2] ба риштai пажухиши даровардаанд. Пажухиши муҳаққиқони номбурда аз он шаҳодат медиҳад, ки фитоними **гул** дар ғазалиёти ин ду адиби шинохтаи тоҷик бо тобишҳои гуногуни маънӣ ҷилва намуда, услуби хоси онҳоро нишон медиҳанд. Мусаллам аст, ки услуби баёни ҳар адиб ба ҷаҳонбинӣ, нигоҳҳои эстетикиву бадеъ ва забондонии ўвобаста мебошад.

Ба масъалаи истилоҳоти астрономӣ ва ҷанбаҳои назарию амалии он, муродифоти онҳо таваҷҷӯҳи бархе аз муҳаққиқонро низ ба ҳуд ҷалб намудааст. Муҳаққиқ С. Ҷӯраева дар мақолаи ҳуд таҳти унвони «Мавқеи синонимҳои матнӣ астронимҳо дар ашъори Абдураҳмони Ҷомӣ», ба масъалаи муродифоти баъзе ҷирмҳои осмонӣ, бавижга офтоб ва синонимҳои он мароқ зоҳир намуда, нуктаҳои мубрамро ба риштai пажухиши қашидает ва вобаста ба масъалаҳои мавриди таҳқиқ андешаҳои ҳудро баён кардааст [15]. Муҳаққиқон О. Маҳмадҷонов ва Б. Қудратова мақолаи илмие ба нашр расонидаанд, ки ба масъалаи калимаҳои субстратии осори Ҷомӣ баҳшида шудааст [1].

Мавриди баррасӣ қарор додани сарчашмаҳои адабӣ ва муносибати онҳо бо гӯйишҳои мусоири забони тоҷикӣ аз аҳаммият ҳолӣ нест, зеро бархе калимаҳои лаҳҷавӣ барои ташаккули таркиби лугавии забони тоҷикӣ нақши муҳимро ба ҷо моварад. Аз ин рӯ, муҳаққиқ М. Сафарзода ба таҳлили қиёсӣ-таърихии «Нафаҳот-ул-унс»-и Ҷомӣ бо лаҳҷаҳои тоҷикӣ машғул гардида, роҷеъ ба ҷанд вожай марбут ба исмро дар яке аз мақолаҳои ҳуд таҳқиқ кардааст [8].

Роҷеъ ба мавзуи пажухиши, яъне таҳқиқи вожаҳои мураккаби достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ чанд мақолае ба нашр расид, ки ба қалами муҳаққиқи тоҷик С. Мирзоев [3, 4] ва муаллифи ин сатрҳо Ф. Умарова [9] тааллук доранд.

Дар таҳлили калимаҳо аз фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ [11; 12; 13] истифода шуд.

Ба ҳамин минвол, ин адиби нуктасанҷ дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» дар тасвир ва васфи ҳусну ҷамоли бисёр зебои Юсуф, ишқу муҳаббати поки Зулайҳо калимаҳои мураккаб ва ибораҳои зиёдеро ёфта, ба ғанчинаи забони тоҷикӣ ворид намудааст, ки таҳлилу таҳқиқи онҳо ҷолиб ва айни муддаост. Чунончи, А. Ҷомӣ дар ин достони хеш тавассути лексемаҳои мисли **гул** **гуланном**, **гулбарг**, **гулбун**, **гулоб**, **гулираҳан**, **гулсой**, **гулфом**, **гулгунхатафкан**, **гулрез**, **гулситон** вожаҳои мураккабро аз ғанчинаи пургановат ва кӯҳани забони тоҷикӣ дарёфта ва бархе аз онҳоро ҳуд

бофтаву сохтааст, ки бештари онҳо рамзи зебоии қаҳрамонҳои асосии ин достони ишқӣ мебошанд.

Масалан, вожаи **гуландом** (гул киноя аз рӯй ва руҳсора; андом бадан, тан, қаду қомат), яъне аз фитоним ва узви бадан таркибандӣ шудааст ва дар мавриди шахсе гуфта мешавад, ки тани нарму мулоим чун барги гулро дорад. Ин калима бештар дар мавриди бонувон ифода мейбад, яъне нозукбадан, латифпайкар, нозанин [6; 7, 166].

1.1. ГУЛАНДОМ. Вожаи **гуландом** дар достон се бор мавриди истифода қарор гирифтааст, ки адид онро ба таври зайл ба риштai назм даровардааст:

Замин бӯсид, к-эй **сарви гуландом**,

Ки ҳам сабрам зи дил бурдӣ, ҳам ором [14, 36].

Дар ин ҷо ибораи изофи **сарви гуландом** киноя аз қаду қомати рости зебои маҳбуба мебошад. **Сарв** номи дарахти сӯзанбарги ҳамешасабз буда, танаи рост дорад ва ҷӯбаш саҳту гаронбаҳост. Ба ҳамин хотир шоирон қади росту мавзуни маҳбубаро ба дарахти сарв ташбех медиҳанд, ки Ҷомӣ ҳам қомати Зулайхоро ба хусусияти ин дарахти зебо тасвир намудааст:

Парастроони **гулбӯи гуландом**

Парастроишро бесабру ором [4, 64].

Ниҳодаш пеш он **сарви гуландом**

Муқаффал ҳуққае аз нуқраи хом [14, 200].

Дар ин мисраъҳои шеърӣ вожаи **гуландом** бо лексемаи **гулбӯ** ва **сарв** ба гунаи ибораи изофи корбаст гардидаанд, ки ҷузъи аввали яке **гулбӯ** буда, маъни «хушбӯй», муаттар, он ҷо ва ё он ки бӯйи гул дорад»-ро ифода мекунад, ки шоир ба таври рамзӣ зебоиву ҳусну ҷамоли қаҳрамони асари ҳудро васф намудааст.

Вожаи дигари пурмаҳсул, ин **гулбарг** мебошад, ки чор дафъа ба кор рафтааст. Ин калимаро мураттиби «Фарҳанги осори Ҷомӣ» ҷунин тавзех додааст: **барги гул, варақи рангини гул, барги гули сурх** [6, 166].

1.2. ГУЛБАРГ. Вожаи **гулбарг** аз ибораи изофи исмии **барги гул** ба гунаи калимаи мураккаб даромадааст.

Тани нозуктар аз **гулбарг** сад бор,

Чӣ сон хоб оядам бар бистари хор? [14, 29].

Ба болин равнақ аз **гулбарги тар** дод,

Ба бистар ҷон зи сарви симбар дод [14, 30].

Дар ин мисраъҳои шеърӣ вожаи **гулбарг** бо лексемаи **тар** дар шакли ибораи изофи омадааст, аз рӯйи мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ мутааллиқ ба исму сифат мебошанд. Дар ин ҷо ибораи **гулбарги тар** киноя аз руҳсора, оразро ифода мекунад, ки манзур руҳсораи Зулайхост.

Дар ҳамин қолаб ибораи изофи **гулбарги хандон** сохта шудааст, ки манзури шоир Юсуф аст:

Чу зиндон бар гирифторони зиндон

Гулистон шуд аз он **гулбарги хандон** [14, 160].

Ё ин ки:

Зи боди лутф **гулбаргест хандон**,

Гули хандон ба бўстон бех, ки зиндан [14, 179].

Дар ин мисраъхи шеърй Чомй тасдиқи мартабай баланд ва зебоии инсон, дурусттарин Юсуфро дар назар дорад, ки хақ ба чониби шоир аст. Чун Яздони пок худ зебост, аз ин рӯ, ў зебоиро мепараастад. Гул, ки рамзи зебоист ва бўйи хушу муаттар дорад, аз ин сабаб Чомй ҳам мисли шоирони дигар онро бо рангу бўйи маҳсус, бо тобишҳои гуногуни маънай бо калимаҳои муносиб пайваста, таркиби лугавии забонро ғанӣ гардонидааст.

1.3. ГУЛБУН. Ин вожа ҳам дар қолаби дигар калимаҳои мураккаби мавриди пажухиши сохта шуда, маъни «буттаи гул, буттаи гули садбарг»-ро дорад. Ҷузъи дуюми ин калима **бун** мағҳуми реш, асос, бунёдро ифода мекунад, ки ба вожаи **гул** пайваста, ба он маъни нав додааст. Чомй дар достони ишқии худ аз вожаи **гулбун** низ ба маъни маҷоз дар чанд маврид ба кор бурдааст, ки барои тақвияти андешаҳои худ ҳамчун намуна метавон аз чандтои он ёдовар шуд:

Зи гул пурдог пушту рӯи **гулбун**,

Суман дар кандани рух тезнохун [14, 216].

Ё ин ки:

Гаҳе бо гесӯяш кардӣ сухан соз,

Гаҳе ҳамсар шудӣ бо **гулбуни ноз** [6, 167].

Мисраи дуюми ин байт дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» каме фарқ мекунад, ки он ҷо ба таври зайл омадааст:

Ки эй ҳамсар шуда бо **гулбуни ноз** [10, 284].

Кадом шакл дақиқ буданаш барои мо муҳим нест, барои мо мағҳуми ибораи изофи **гулбуни ноз** муҳим аст, ки ҳадафи масъала ҳам муайян кардани маъни ин ибора мебошад. Дар ин байт мурод аз истифодаи ибораи исмии **гулбуни ноз** ин киноя аз Юсуф аст, ки шоир онро ба таври рамзӣ баён намудааст. Ҷузъи дуюм, яъне вожаи **ноз** дорои маъноҳои зиёде мебошад: 1. мулоимӣ, нармӣ, нозуқӣ; эҳтиёт; навозиш; 2. ғамза ва нидои маъшуқа; ишва; карашма; 3. фарҳ, ифтиҳор; 4. зебо, озода, покиза; 5. ором, осуда [6, 485].

1.4. ГУЛГУНА. Вожаи **гулгун** аз ҷиҳати соҳт мураккаби омехта буда, аз се ҷузъ **гул+гун+а** таркибандӣ шудааст. Ин вожа ду зинаи калимасозиро паси сар намуда, пас ба ин шакл даромадааст. Дар зинаи аввал ба **гул** лексемаи **гун** ҳамроҳ шуда, калимаи **гулгун** ба вучуд омадааст, ки дорои чунин маъноҳо мебошад: 1. мислу монанди гул, гулранг, сурхранг, сурҳ; 2. рӯйи тару тоза ва зебо ва амсоли инҳо. Дар зинаи дуюм ба вожаи **гулгун** пасванди калимасози **-а** пайваст гардида, морфемаи **гулгун** рӯйи кор омадааст, ки ба маъноҳои аслӣ ва маҷозӣ кор фармуда мешавад: 1. гулрангӣ, сурҳӣ; 2. сурхие, ки онро занҳо ба рӯй мемоланд; 3. *маҷ*. руҳсора, рӯй, чехра [10, 284].

Вожаҳои **гулранг** ва **гулгун**-ро Чомй дар ду мисраи шеърӣ бо як маҳорати баланди шоирона ба таври зайл ба риштai назм даровардааст:

Рухи гулрангро гулгун бояд,
К-аш аз гулгун гулрангүй физояд [14, 13].

Чунин тобишхой сохториву маънай услуби вижай ин шоири ширинкалом буда, андешаи эстетикий ва бадеии ўро нишон медиҳад. Бинобар ин, хар вожай интихобкардаи Чомӣ, ки дар заминаи илми бадей вобаста ба ҳадафи эҷодкор мағҳумҳои гуногун ва маҳсусро ба худ касб меқунад. Инчунин ўз маъни аслии калимаҳо берун нарафта, андешаву ақидаҳои наву тозай хешро дар доираи он баён менамояд.

1.5. ГУЛДАСТА. Ин вожаи аз ҷиҳати соҳт мураккаби омехта буда, аз се ҷузъ гул+даст+а таркибандӣ гардидааст. Аз рӯйи мансубияти ба ҳиссаҳои нутқдошта баҳшҳои якуму дуюм мутааллиқ ба исм ва баҳши сеюм пасванди калимасоз мебошанд, ки аз рӯйи баромад тоҷикианд. Вожай мавриди назар асосан ба маъни асосӣ ба кор меравад ва дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба чунин маъноҳо оварда шудааст: 1. дастай гул; 2. манораи масҷид; қисми болоии манораи масҷид ва мадраса, ки аз он ҷо муаззинон азон мегӯянд [10, 285].

Маъни аввал дар забони тоҷикӣ маъмул буда, мағҳуми дуюм дар натиҷаи ташаккул ва таҳаввули забон мақоми худро аз даст додааст.

Гулдаста ду зинаи калимасозиро паси сар намуда, сипас ба чунин шакл даромадааст. Дар зинаи аввал ба фитоними **гул** вожай **даст** пайваст гардидааст, ки яке аз узвҳои бадан буда, аз шона то нӯғи ангуштонро фаро мегирад. Дар натиҷа аз фитоними **гул** ва яке аз узвҳои бадани инсон лексемаи **гулдаст** ба вучуд омадааст, ки мағҳуми шахсро дорад, яъне моҳир, ҳунарманд, санъаткор ва барои тақвияти сухан метавон ду мисраъ шеъре аз осори Сайидо Ҳамчун намуна овард:

Ба дасташ гул кунад, ҳар ҷо гиле ҳаст,
Надида кас чунин устоди **гулдаст** [10, 265].

Дар зинаи дуюм аз калимаи мураккаби **гулдаст** тавассути пайвастани пасванди калимасози - **а** морфемаи **гулдаста** рӯйи кор омада, аз номи шахс вожай нав «**дастай гул**» соҳтааст.

Ин вожай зебо аз назари Чомӣ ҳам дур намондааст ва онро дар яке аз мисраъҳои шеърии худ дар достони «Ҷусуф ва Зулайҳо» ба таври зайл ба риштаи назм овардааст:

Ба номэзид бувад **гулдастай нур**,
Вале аз ҷашми ҳар бенур масрур [14, 22].

1.6. ГУЛОБ. Ин вожай мураккаб дар достон се маротиба истифода шудааст. Вожай **гулоб** аз ибораи исмии **оби** **гул** соҳта шудааст, ки чунин роҳи вожасозӣ ҳеле пурмаҳсул буда, барои кутоҳ ва мӯҷаз баён намудани андеша имкон фароҳам меоварад, маҳсусан дар оғаридани шеър.

Вожай **гулоб** дар осори адібони тоҷик ҳам ба маъни асл ва ҳам маҷоз ба таври фаровон дар шакли ибораҳои гуногун, дар мисоли **гулоби мушкӯ**, **гулоби талҳ**, **гулоби ҷашм** ва монанди инҳо ба кор рафтааст.

Худи вожай **гулоб** дар ФЗТ чунин тавзеҳ ёфтааст: оби муаттари як навъи гули садбарт, ки ба воситаи анбик (асбоби аракқашӣ) ҳосил

мекунанд, ҳамчун атриёт ва давои қуввати дил ва дафъкундандаи хафақон, молихулиё ва дигар касалиҳо ба кор меравад ё ба таому нӯшобаҳо ҳам онро омехта истеъмол мекунанд [10, 265].

Чомӣ ин қалимаро дар мисраъҳои шеъриаш ба таври зайл ба кор бурдааст, ки дар мисраи аввал ҳамчун вожаи мураккаб ва дар мисраи дуюм ба гунаи ибораи изофӣ корбаст гардидааст:

Сару тан шустам аз мушку **гулобат**,

Гулоби мушкбӯ кардам хитобат [14, 32].

Дар ин ҷо ибораи изофии **гулоби мушкбӯ** маъни «дорои бӯйи мушк, муаттар, бӯйи хушу форам»-ро ифода мекунад.

Шоир ҷойи дигар дар ду мисраи шеърӣ вожаи **гулобро** дар ду маврид ба маъни киной ба кор бурдааст:

Гулоб аз ҷашми ашқафшон начустам,

Ба он равшан **гулоб** ӯро нашустам [14, 211].

Дар мисраи дуюм ибораи беизофии **равшан гулоб** маъни «май, шароб, май соғ» ба истилоҳи имрӯза «арак» -ро ифода мекунад, яъне корбуруди он ба таври мачоз сурат гирифтааст.

1.7. ГУЛПИРАҲАН. Яке аз ҳусусияти фитоними **гул** дар он инъикос меёбад, ки ки он бо бâъзе номҳои сару либос пайваста қалимаи мураккаб месозад: **гулгунхатафкан, гулпираҳан**.

Вожаи **гулпираҳан** дар ФЗТ бо барҳе аз тафовутҳои овозӣ дар шаклҳои зер: **гулпираҳан, гулпераҳан, гулпироҳан**, омада ба ду маъно, ҳам аслӣ ва ҳам мачозӣ тавзех ёфтааст: 1. он ки пироҳани ҳамчун гул латиф (дорад) ва сурҳанг аст. 2. маҷ. зебо ва хушрӯ [10, 286].

Ҷузъи дуюми вожаи мавриди назар маъни «**курта**»-ро дошта, дар забони тоҷикӣ ва ғӯшишҳои он маъмул нест. Ба ҷои гулпироҳан имрӯз байнӣ мардуми тоҷик вожаи **курта** мустаъмал гашта, доираи истифодай он дар ташаккули бадей хеле васеъ шудааст. Дар забони тоҷикии мусоид ҳамаи навъҳои он, ҷи занона ва ҷи мардона ба гунаи **курта** роиҷ гаштааст. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки вожаи **курта** комилан ҷои пироҳанро гирифтааст, вале дар забони форсии Эрон шакли пироҳан ба кор меравад ва он ҷо ба маъни **курта** сарфаҳам намераванд.

Мураттиби «Фарҳанги забони форсӣ» Маҳшед Муширий ин вожаро аз ҷиҳати баромад мутааллик ба забони паҳлавӣ дониста, ба чунин маъноҳо тавзех додааст: **پیراهن** [pirāhan] *naχl* (=pirāhan) 1. танпӯш; либос; 2. танпӯшии дорои остин ё бидуни остин ё баландии (дарозии) мутафовит дар доман, ки занон ё духтарон рӯйи либосҳои зер мепӯшанд, низ доман, блуз; 3. танпӯшии маъмули нозӯк, ки бар зери кут (костюм) мепӯшанд [16, 208].

Дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» Чомӣ вожаи мураккаби «**гулпираҳан**»-ро дар як маврид на ба маъни «**куртаи зебо**», пироҳани зебо, балки ба мағҳуми қалима, сухан дар мисраъҳои шеърии худ онро ба таври зайл ба риштai назм даровадааст:

Иморӣ карда аз рангин адим аст,


Дусад **гулпираҳан** дар вай муқим аст [14, 222].

1.8.ГУЛРАНГ. Ин вожай мураккаб яке аз калимаҳои сермаҳсул ва хеле зиёд бакоррафта дар маснавии «Юсуф ва Зулайх» ба ҳисоб меравад. Маъни вожай мазкур дар «Фарҳанги осори Ҷомӣ» чунин эзоҳ ёфтааст: сурхранг, гулгун, сурх ва ҳамчун шоҳид намуна ба мисраъҳои шеърии достон ишора гардидааст:

Рухи гулрангро гулгуна бояд,

Каш аз гулгунича гулрангӣ физояд [6, 168].

Дар ин мисраъҳои шеърӣ чанд калимаи мураккаб бо фитоними гул истифода шудааст, ки дар нақша метавон онҳоро чунин тасвир кард:



Ин чо манзур аз истифодай ибораи изофи **рухи гулранг** «рӯйи сурх, чехрай сурхранг» аст. **Гулрангӣ** дар маъни маҷоз ба кор рафта, «зебой, хушрӯй»-ро ифода менамояд. Вожай **гулрангӣ** ду зинаи калимасозиро аз сар гузаронидааст. Дар зинаи аввал ба фитоними **гул** морфемаи **ранг** ҳамроҳ шуда, вожае ба вучуд омадааст, ки дорои маъни «сурхранг; зебо, хушрӯй» мебошад. Дар зинаи дуюм ба ин калима пасванди **-ӣ** пайваст гардида морфемаи **гулрангӣ** ҳосил шудааст, ки маъни монанди ранги гул, гулобиро дорад.

Вожай **гулранг** дар мисраъҳои шеърии дигари достони «Юсуф ва Зулайх» ба гунаҳои зайл мавриди баҳрабардорӣ аз ҷониби Ҷомӣ қарор гирифтааст:

Кафи пое, ки мебудаш зи гул нанг,
Зи хун дар хору хоро гашт **гулранг** [14, 77].

Даҳонро аз такаллум танг медошт,
Ду руҳро аз ҳаё **гулранг** медошт [15, 118].

Ба мушкин нуктаат бар рӯйи **гулранг**,
Ба ширин ҳандаат аз фунҷаи танг [14, 132].

Рухи **гулранги** худ месоҳт нилий
Чу нилуғар зи зарбатҳои нилий [14, 161].


Кашидаш дар канори хештан танг
Чу сарви гулруҳу шамшоди **гулранг** [14, 181].

Ба сина аз тағобун санг мезад,

Тапонча бар рухи **гулранг** мезад [14, 210].

Ин чо манзур аз истифодай ибораи изофи **шамшоди гулранг** Юсуф аст, ки ўро Зулайхо меҳост ба оғӯш бигирад. **Шамшод** номи дараҳти зебои ҳамешасабз буда, дорои қадди росту мавзун мебошад, яъне **шамшоди гулранг** киноя аз қади зебову мавзун ва рӯйи (чехрай) сурхранги Юсуф аст. Ё ба таври дигар ғӯем, шоир қадду қомат ва рӯйи Юсуфро ба қадди росту зебои ин дараҳт ташбех додааст, ки ин ҳам аз хунари воло ва чирадастии Ҷомиро нишон медиҳад.

Хамин тавр, бо вожаи мураккаби **гулранг** бо **рух** се маротиба, бо **рӯй** як дафъа ва бо **шамшод** хам як бор ибораорӣ гардидааст, ки дар нақша метавон онҳоро ба таври зайл нишон дод:



1.9. ГУЛРУХ. Ин калима аз фитоними **гул** ва яке аз узвҳои бадани инсон корбаст гардида, ҳам маъни аслий ва ҳам мағҳуми мачозӣ дорад. Маъни аслии он «касе, чехраи (рухи) мисли гул сурху нозук дорад» мебошад. Мағҳуми мачозияш «зебо, хушрӯй, зебочехра, соҳибчамол» аст, ки шоирон бештар маъни мачозии онро дар шеърҳои худ тасвир мекунанд.

Чомӣ ҳам дар достони ошиқонаи худ калимаи **гулруҳро** чор дафъа ба кор бурдааст, ки яке аз муродифҳои вожаи **гулранг** мебошад:

Надид аз **гулруҳи дӯшин** нишоне,

Чу ғунча шуд фурӯ дар худ замоне [14, 28].

Дар ин ҷо ибораи изоғии **гулруҳи дӯшин** манзур аз Юсуф аст, ки маъни чузъи дуюм, **дӯшин** (душина) «шаби гузашта, шабина, дишаба»-ро дошта, дар мачмуъ «соҳибчамоли дишаба» (=Юсуфи зебои дишаба)-ро ифода мекунад. Шоир дар ин мисраъҳои шеърӣ ҳолати ногувори Зулайҳоро аз надидани Юсуф тасвир кардааст.

Ё ин ки дар мисраъҳои шеърии дигари достон ин калима ба гунаҳои зайл корбаст шудааст:

Аз он **гулруҳ** ба лола роз гуфтӣ,

Зи доғи дил суханҳо боз гуфтӣ [14, 68].

Ки эй **гулруҳ**, ба рӯйи ман назар кун!

Ба ҷашми лутф сӯи ман назар кун! [14, 130].

Дар ин мисраъҳои шеърӣ низ мурод аз ибораи пешояндини аз он **гулруҳ** ва эй **гулруҳ** Юсуф аст, ки Зулайҳо ба лола (каниз) рози дил намудааст. Дар мисраъи дуюм Зулайҳо бевосита ба Юсуф муроҷиат карда гуфтааст, ки эй **гулруҳ** (эй Юсуфи зеборуҳ) ба рӯйи ман бо ҷашми лутф, меҳрубонӣ нигоҳ кун, яъне хитоби Зулайҳо ба Юсуф аст.

1.10. ГУЛРУҲСОР. Чунонки ба назар мерасад, ин калима аз **гул** ва **рӯй**, **чехра**, яъне яке аз узвҳои бадани инсон соҳта шуда, дорои маъни: 1. касе, ки руҳкораи монанди гул нозук ва дилкаш дорад; 2. мач, зебо, хушрӯй, базеб, соҳибчамол мебошад. Шоир ин калимаро дар достон ду маротиба ба кор бурдааст, ки мурод аз он Юсуф аст:

Ба ҳар ҷо ёри **гулруҳсор** гардад,

Агар гулҳан бувад, гулзор гардад [14, 158].

Ё ин ки дар мисраъҳои шеърии дигар ибораи ду **гулруҳсор** истифода гардидааст, ки манзури Чомӣ сурати Юсуф ва Зулайҳост:

Агар дарро, агар деворро дид,

Ба ҳам ҷуфт он ду **гулруҳсоро** дид [14, 131].

Дар «Фарҳанг осори Чомӣ» ин мисраъҳои шеърӣ ба шакли дигархелтар ба мушоҳида мерасанд, вале маъни мазмун яkest. Чунончи:

Агар дарро в-агар деворро дид,
Ба ҳам хуфта ду **гулрухсорро** дид [6, 168].

ГУЛГУНХАТАФКАН. Дар достони «Юсуф ва Зулайхо» Чомй на танҳо калимаҳои мураккаби дучузъя, балки вожаҳои мураккаби бисёрчузъяеро низ таркибандӣ намудааст, ки ба фитоними **гул** пайвастаанд. Ин қолаби калимасозӣ бештар ба осори манзуими адабони адабиёти классикий мансубият дошта, Чомй ҳам ҷо-ҷо аз чунин қолаби вожасозӣ барои вазну қофияи шеър истифода кардааст. Яке аз ин навъи калимаҳо дар достони мавриди назар вожаи **гулгунхатафкан** мебошад, ки аз ҷиҳати соҳт мураккаби чорчузъя буда, аз бахшҳои **гул+гун+хат+афкан** иборат аст. Аз бахшҳои калимаҳои номбурда маълум мешавад, ки ҷузъҳои он марбут ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ мебошанд. Ҷузъҳои якуму сеюм исм, ҷузъи дуюм пасванд ва бахши чорум асоси замони ҳозираи феъл.

Вожаи **гулгунхатафкан** ба андешаи мо се зинаи калимасозиро аз сар гузаронида, пас ба ин шакл даромадааст. Дар зинаи аввал ба фитоними **гул**, ки маъни аслиаш «ғунчай шукуфта, шукуфаи бозшуда, ғунча ё мугчай вошудаи гиёҳону дараҳтон» мебошад, инчунин маъноҳои гуногуни маҷозиро низ барои худ қасб намудааст, ба он пасванди **-гун** ҳамроҳ шуда, калимаи **гулгун** ба вучуд омадааст.

Пасванди **-гун** пасвандест, ки аз баъзе ҳиссаҳои номии нутқ, маҳсусан аз исм сифат месозад ва маъни «ранг, монанд, мисл»-ро ифода менамояд. Дар маҷмуъ вожаи **гулгун** ба маъноҳои: 1. мислу монанди **гул**, **гулранг**, **сурхранг**, **сурх**. 2. рӯйи тару тоза ва зебо» истифода мегардад, ки маҷозан шаҳсро далолат мекунад.

Дар зинаи дуюм ба ин калима лексемаи **хат** пайваст шуда, ба гунаи **гулгунхат** берун омадааст, ки маъни онро метавон ба таври зайл тавзех дод: ҳати зебо, ҳати рангоранг; касе, ки ҳати зебо дорад, хушхат, касе, ки бо ҳусни ҳати зебо менависад.

Ин бахши калима, яъне **хат** аз рӯйи баромад мутааллиқ ба забони арабӣ буда, маънояш» он чи ки низоми овозии забонро дар худ инъикос мекунад» мебошад.

Вожаи **гулгунхат** дар фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ ва дигар лугатҳо ба мушоҳида намерасад.

Дар зинаи сеюм ба вожаи **гулгунхат** (асоси замони ҳозираи феъли) **афкан** пайваст гардида, дар натиҷа вожаи **гулгунхатафкан** ба вучуд омадааст, ки ин лексема ҳам дар фарҳангҳои забони тоҷикӣ сабт нашудааст, ҳатто аз назари мураттиби «Фарҳанги осори Чомй» низ пинҳон мондааст.

Феъли **афкандан** ё **афгандан** имрӯз дар гуфтори мардуми тоҷик маъмул нест, вале аз маълумоти фарҳангҳо маълум мешавад, ки дорои маъноҳои гуногун будааст: 1. андохтан, партофтани. 2. ғалтондан, вайрон кардан. 3. *маҷ*. мағлуб кардан. 4. *маҷ*. пароканда кардан. 5. *маҷ*. соқит кардан, бардоштан, бекор кардан. 6. густурдан, пахн кардан [10, 99].

Ҳамин тавр, аз рӯйи баромад се ҷузъзи он (**гул+гун** ва **афкан**) ба забони тоҷикӣ ва як бахш (**хат**) ба забони арабӣ марбутанд.

Вожаи гулгунхатафканро Җомй дар достони «Юсуф ва Зулайх» дар як маврид дар мисраъҳои шеърии зер чунин корбаст намудааст:

Шуд аз нохун ба рух **гулгунхатафкан**,

Чу ирқи нохуна дар чашми равшан [14, 210].

Ҳамин тавр, Җомй вожаҳои мураккаби бо фитоними **гул** таркибандишуудаи достони «Юсуф ва Зулайх»-ро на танҳо ба маъноҳои аслӣ, балки ба маъноҳои маҷозӣ, хеле мохирона ва нуктасанҷона ба риштаи назм даровардааст.

Бинобар ин, мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор додани забони осори адибони адабиёти классикӣ, маҳсусан осори манзум ва роҳу усулҳои калимасозӣ бо фитоними **гул** аз аҳаммият орӣ нест, зоро вожаҳои мураккаби бо ин лексема соҳташуда барои ифодаи (нишон додани) сайри таърихии калимаҳои достони «Юсуф ва Зулайх» низ дар мустаҳкаму устувор гардонидани пояҳои забони тоҷикӣ ва ташаккули он нақши муҳимморо ба ҷо овардаанд.

Ҳангоми таҳлил ва таҳқиқи вожаҳои мураккаби бо фитоними **гул** ба вуҷудомада муайян карда шуд, ки барои ташаккул ва густариши номҳои занона замина муҳайё гардидааст ва имрӯз дар забони тоҷикӣ мавқеи маҳсус пайдо намудаанд, ки сабаби роиҷ шудани онҳо дар бунёди тоҷикӣ доштани онҳост. Сабаби дигар ин дилнишину дилчаш, мавзунбаёнӣ ва хулоҳангиишон мебошад.

Инчунин муқаррар гардид, ки ҷузъи дуюми бархе аз онҳо ба яке аз узвҳои бадани инсон, баъзеи дигар ба сару либос, қисми сеюм ба рангу бӯй ифода ёфтаанд ва бештари онҳо муродифи яқдигаранд, зоро онҳо зебоиву соҳибчамолии шахсро ифода мекунанд ва хеле ҷолиб, хушу гӯшнавоз садо медиҳанд.

Ҳамин ҳусусиятҳоро ба инобат гирифта онҳоро метавон ба чунин гурӯҳҳо дастабандӣ кард:


1. Вожаҳое, ки аз фитоними **гул** ва бархе аз узвҳои бадани инсон соҳта шудаанд: **гуландом**, **гулдаста**, **гулруҳ**, **гулруҳсор**, **гулрӯ** ва гайра.

2. Калимаҳое, ки аз лексемаи **гул** ва номи баъзе сару либосҳо таркиб ёфтаанд: **гулпираҳан**.

3. Калимаҳои мураккабе, ки аз морфемаи **гул** ва рангу бӯй корбаст гардидаанд: **гулбун**, **гулгуна**, **гулоб**, **гулранг**.

4. Вожаҳои мураккабе, ки ба фитониму фитоним иртибот доранд: **гулбарг**.

Ҳамин тавр, вожаҳои мавриди таҳқиқро дар нақша метавон ба таври зайл тасвир кард:



КИТОБНОМА

1. Махмадчонов, О.О., Кудратова, Б.А. Бозтоби номвожаҳои субстратӣ дар осори Абдураҳмони Ҷомӣ / О.О. Махмадчонов, Б.А. Кудратова // Паёми донишгоҳи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таъриҳ ва фалсафа. – Душаебе. – 2018. – № 4 (32). – С. 3-9.
2. Майдова, С.Ҷ. Тобишҳои маъноии вожаи «гул» дар ғазалиёти Абдураҳмони Ҷомӣ. Забон-рукни тоат (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: ДМТ, 2018. – № 11. – С. 116-124.
3. Мирзоев, С. Маҷмуаи мақолаҳои эроншиносӣ / С. Мирзоев. – Душанбе: Эр-граф, 2021. – 206 с.
4. Мирзоев, С., Умарова, Ф. Таҳлили бархе аз вожаҳои мураккаби маснавии «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Абдураҳмони Ҷомӣ // Масъалаҳои забоншиносӣ (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2022. – № 1(1). – С. 52-62.
5. Назаров, М. Тобишҳои маъноии вожаи «гул» дар ғазалиёти Камоли Хӯчандӣ // Забон – рукни тоат (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: ДМТ, 2018. – № 11. – С. 131-135.
6. Нуров, А. Фарҳанги осори Ҷомӣ / А. Нуров. – Душанбе: СИЭСТ, 1983. – Ч. 1. – 536 с.
7. Нуров, А. Фарҳанги осори Ҷомӣ / А. Нуров. – Душанбе: СИЭСТ, 1983. – Ч. 2. – 608 с.
8. Сафарзод, М. Таҳлили қиёсӣ-таъриҳии «Нафаҳот-ул-унс-и Абдураҳмони Ҷомӣ бо лаҳчаҳои тоҷикӣ // Суханшиносӣ. – 2023. – №1. – С. 46-55.
9. Умарова, Ф. Таҳқики калимаҳои мураккаби пайваст, ки тавассути миёнвандҳои «о» ва «у» соҳта шудаанд (дар асоси маводи достони «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Абдураҳмони Ҷомӣ) // Суханшиносӣ. – 2023. – №3. – С. 42-50.
10. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX). Ч. I. - М.: Советская энциклопедия, 1969. - 951 с.
11. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX). Ч. II. - М.: Советская энциклопедия, 1969. - 950 с.
12. Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ. Ч. 1. - Душанбе: Машҳад: ҶММ Ксероксленд ва Суҳангустар, 2008. - 950 с.
13. Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ. – Душанбе: Машҳад: ҶММ Ксероксленд ва Суҳангустар, 2008. – Ч. II . - 950 с.
14. Ҷомӣ, А. Ёсуф ва Зулайҳо. Ҷилди чорум. Ҳафт авранг. – Душанбе: Ирфон, 1964. – 232 с.

15.Чўраева, С. Мавқеи синонимҳои матнии астронимҳо дар ашъори Абдураҳмони Ҷомӣ // Паёми Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (мачаллаи илтмӣ). – Душанбе: Сино, 2008. – № 1 (43). – С. 111-119.

16.Moshiri, Mashid. Persian Dictionaru (Alfebetical-analogical) / Mashid Moshiri. – Tehron: Soroush Press, 1990. – 1190 pp.

ФИТОНИМИ ГУЛ ВА НАҚШИ ОН ДАР СОХТАНИ КАЛИМАҲОИ МУРАККАБ: ДАР ПОЯИ МАВОДИ ДОСТОНИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО»-И АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ

Дар ин мақола вижагиҳои соҳториву маънои морфемаи калимаи гул дар замини маводи достони манзуми «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ мавриди пажуҳии қарор гирифтааст. Дар мақола ҳангоми таҳлили мисолҳои гуногун вижагиҳои вожасозии яке аз унсурҳои турмаҳсулу сервазифа, ки зебогии табиат ва маҷозан шахсро ифода мекунад, фитоними гул баррасӣ шуда, нақши ва мавқеи он дар таъсису бунёди калимаҳои мураккабе, ки ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ робита доранд, пеш аз ҳама ҷузъҳои номии онҳо муайян гардиддааст. Вожаҳои бо фитоними гул соҳташуудаи достони «Юсуф ва Зулайхо» аз нуқтаи назари семантикаи асосҳои калимасоз ва заминаву усулҳои вожасозӣ таҳлилу таҳқиқ гардид, ба баҳиҳои маҳсуси маънӣ тасниф шудаанд. Ийчунин дар мақола маълумоти судманоду ҷолиби решаниносӣ (этимологӣ) ва матнииносӣ дар мавриди таҳқиқи соҳториву маънои вожсаҳои мураккаби бо фитоними гул соҳташууда пешниҳод гардиддааст.

Калидвоҗсаҳо: фитоними гул, вижагиҳои соҳториву маънӣ, калимаҳои мураккаб, семантика, асосҳои калимасоз, усулҳои вожасозӣ, решаниносӣ, матнииносӣ.

ФИТОНИМ «ГУЛ» (ЦВЕТОК) И ЕГО РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ СЛОЖНЫХ СЛОВ: (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭМЫ «ЮСУФА И ЗУЛЕЙХА» АБДУРАХМАНА ДЖАМИ)

В данной статье рассмотрены структурно-семантические особенности слова «гул» (цветок) на материале поэмы «Юсуфа и Зулейха» Джами. В ходе анализа различных примеров рассматривались особенности лексики одного из наиболее продуктивных и полифункциональных элементов. Эти элементы с фитонимом «гул» репрезентируют красоту природы и метафорически человека, поэтому нами рассмотрена роль данного фитонима в образовании сложных слов. Данные слова относятся к разным частям речи, прежде всего определяются их именной компонентом. Слова, образованные с фитонимом «гул» (цветок) в поэме «Юсуфа и Зулейха», были проанализированы с точки зрения семантики словообразовательных основ, а также предпосылок и способов их образования и отнесены к специальным семантическим разделам. Также в статье приведены полезные и интересные сведения по этимологии и текстуальным исследованиям относительно структурно-семантического исследования сложных слов, образованных с помощью фитонима «гул» (цветок).

Ключевые слова: фитоним «гул» (цветок), структурно-семантические особенности, сложные слова, семантика, словообразовательные основы, способы словообразования, этимология, текстология.

PHYTONYM «GUL» (FLOWER) AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF COMPLEX WORDS (BASED ON THE MATERIAL OF THE POEM «YUSUF AND ZULEIKHA» OF ABDURAHMAN JAMI)

This article analyzes the structural semantic features of the word «gul» (flower), based on the poem of «Yusuf and Zuleikha» of Jami. There are in the article, through the analysis of various examples, were examined the features of the vocabulary of one of the most productive and multi-tasking elements. This element represents the beauty of nature and the metaphor of man which plays a great role in the formation and construction of complex words. Constructed words whith phytonym "gul" (flower) relate to different parts of speech, primarily determined their nominal component. Words formed with the phytonym "gul" (flower) in the poem "Yusuf and Zuleikha" were analyzed from the semantics of word-formation bases point of view, as well as the prerequisites and methods of their formation and classified into special semantic sections. The article also provides useful and interesting information on etymology and textual research regarding the structural and semantic study of complex words formed using the phytonym "gul" (flower).

Key words: phytonym «gul» (flower), structural features , structural - semantic features, compound words, semantics, word-formation bases, methods of word formation, etymology, textualogy.

Маълумот дар бораи муаллифон: Мирзоев Сайфиддин - мудири шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АМИТ; Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21; Тел.: +992919803820, е- майл: sayf_yagnob@mail.ru

Умарова Фирӯза - докторант (PhD)-и Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ. Тел.:+992987180767.

Сведения об авторах: Мирзоев Сайфиддин - заведующий отделом языка Института языка и литературы имени Абуабдуллоҳ Рудаки НАИТ; Адрес: Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 21; Тел.: +992919803820, Е- майл: sayf_yagnob@mail.ru

Умарова Фирӯза –докторант (PhD) Института языка и литературы им Рудаки НАИТ. Тел.: +992987180767.

About the author: Mirzoev Sayfiddin – Head of Tajik Language Department of the Institute of Language and Literature named after Rudaki of NAST; Address: Republic of Tajikistan, 734025, Dushanbe City, 21 Rudaki Street; Phone: +992919803820, E-mail: sayf_yagnob@mail.ru

Umarova Firuza, Doctor PhD in the Institute of Language and Literature named after of Rudaki of NAST. Phone: +992987180767.

**ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ****Мухаммад Косимов****Педагогический институт Таджикистана в Раштском районе**

Пословицы и поговорки являются важной частью народной мудрости и отражают общепринятые представления о ценностях, характере и поведении человека. В данной статье будет проведен сопоставительный анализ образа человека в пословицах и поговорках русского и таджикского языков.

В любой национальной культуре устное народное творчество становится отражением специфики национального мировидения, которая воспринимается человеком и формирует его национальный характер. Следовательно, в широком смысле национальный характер – это совокупность обобщенных личностных характеристик каждого отдельного человека. Как полагает К. Юнг, национальные характеры необходимо классифицировать исходя из представлений о психологических типах людей: эмоционального, мыслительного, интуитивного и сенсорного (опирающегося на ощущения) [20, 217]. Идеи К. Юнга оказываются сопоставимы с определенными народностями, поскольку национальная психика есть сумма психик отдельных представителей этнокультурного сообщества. Дополнительно следует отметить, что национальный характер может изменяться под влиянием внутренних (государственных) и внешних (межэтнических) условий.

Следует отметить один важный момент, что образ человека в языковой картине мира отдельных народов напрямую зависит от мировоззрения и менталитета этого же народа, который берет начало в их культуре, обычаях и традициях. С другой стороны, когда мы хотим отобразить образ человека в языковой картине мира отдельного народа, мы в первую очередь сталкиваемся с национальным характером людей. Именно поэтому образ человека в таджикских и русских пословицах и поговорках будет уточнён по результатам анализа отражения национального характера русских и таджиков в народных паремиях.

На формирование национального характера непосредственное влияние оказывают следующие ключевые параметры: особенности географического расположения; отношение к любви, семье, дружбе; отношение к деньгам, труду, образованию; приоритетные личностные качества; отношение к родине, патриотизм; образ мужчины и женщины.

В наше исследование были включены пословицы и поговорки, отображающие эти параметры в таджикском и русском языках.

Одной из самых отличительных черт таджикского народа, которая отражена во многих пословицах и поговорках, является особенное отношение к родителям – уважение к родителям и к взрослым в целом. На протяжении веков таджики воспитывали своих детей в духе уважения к родителям. Для таджиков неуважение к родителям, старшим членам семьи является большим грехом и виной. Недовольство родителя ребенка считается для него большим несчастьем. Человек, не уважающий своих родителей, не уважается в таджикском обществе. Среди таджиков часто употребляется словосочетание «сыновий долг», означающее, что сыновья несут ответственность перед родителями. Все эти мысли и мировоззрения вошли во многие пословицы и поговорки: *Падар ризо – Худо ризо* (*Воля отца - воля Бога*); *Чаннат зери қудуми модарон аст* (*Рай лежит под ногами матерей*); *Оҳи модар мегирад* (*Вопль матери вредит ребенку*); *Дуои падар мустаҷоб аст* (*Молитва отца принята*).

В русских паремиях отражено представление о том, что никто в мире не сможет заменить родителей: в поле – ни отца, ни матери: заступиться некому; в Москве все найдешь, кроме родного отца да матери; на свете все найдешь, кроме отца и матери; все купишь, а отца-матери не купишь.

В то же время в русском языке встречаются такие пословицы и поговорки, в которых мать считается дороже и ближе детям, чем отец: без отца – полсроты, а без матери и вся сирота; отцов много, а мать одна; что мать в голову побьет, того и отец не выбьет. Данное положение можно аргументировать тем, что мать является важнейшей составляющей социального пространства ребенка, а ее образ остается одним из самых значимых на протяжении всей жизни человека.

Русские паремии представляют такую картину, согласно которой главную роль в жизни ребенка играет мать, которая является источником любви и заботы. В ее образе, в отличие от образа отца, не зафиксированы отрицательные черты: *Родная мать и высоко замахивается, да не больно бьет; Мать и бьет, так гладит, а чужая и гладит, так бьет; своя матка бия не пробьет, а чужая гладя прогладит. Отец, с одной стороны, незаменим, как и мать, с другой – является более строгим*. Превосходство матери над отцом более отчетливо выражено в русской пословичной картине мира.

Особенностью национального характера русского народа является его двойственность, где, с одной стороны, поощряется свободолюбие, а с другой – терпение и смиренение. Выделение «любви к воле» в разряд основополагающих качеств русского человека связано с многолетней борьбой русского народа за свою независимость: как против сторонних захватчиков (например, монголо-татарского ига), так и внутри страны (за освобождение крестьян). Стремление русского народа к независимости и свободному волеизъявлению проиллюстрировано в следующих пословицах:

«Хоть тяжела доля, да все своя воля»; «Своя воля дороже всего»; «Вольность всего дороже»; «Воля птичке дороже золотой клетки»; «Своя рука владыка».

Одной из самых известных таджикских пословиц, которая в наше время вызвала множество споров, является пословица «*Сари ҳамро шамиер намебурад*» (*Склоненную голову меч не разрубит*). Но важно понимать тот факт, что эта пословица отражает характер и историческое мировоззрение таджиков. История свидетельствует о том, что простые таджики, в отличие от русских, меньше думали о свободе и воле. История таджикского народа, жившего большую часть времени под властью правительства других рас, наглядно показывает, насколько они живут согласно этой пословице.

Культурно-историческое развитие и русского, и таджикского народа обуславливает формирование в национальном характере обоих этносов таких качеств, как терпение, смирение, способность переживать многочисленные трудности. При этом проявление терпеливости во многом становится возможным благодаря надежде на светлое будущее, что отражено в русских и таджикских пословицах:

«Терпение – лучшее спасение»; «Терпение даст умение»; «На хотенье есть терпение»; «Век живи, век надейся»; «Смирение – девичье (или молодцу) ожерелье»; «Конь (вол) налогом берет, человек смиренiem»; «Терпенье исподволь свое возьмет»; Сабр кунӣ, аз гӯра ҳалво мепазад (Если проявить терпение, из незрелых фруктов халву приготовишь). Сабр калиди ҳамаи мушкилиҳост (Терпение – ключ ко всем проблемам). Сабр ганҷат диҳад, бесабрӣ ранҷат (Терпение приносит богатство, нетерпение причиняет боль), Сабр талҳ аст, аммо меваи ширин дорад (Терпение горько, но приносит сладкие плоды).

Не менее значимой характеристикой и русского, и таджикского человека выступает обостренное чувство патриотизма, любви к стране, Родине, что подтверждается наличием в обоих языках следующих паремий:

«Родина – мать, умей за нее постоять»; «Родная сторона – мать, чужая – мачеха»; «За морем теплее, а у нас светлее»; «Рыбам – море, птицам – воздух, и человеку – отчизна»; «Человек без Родины, что соловей без песни»; «Глуна та птица, которой свое гнездо не мило»; «Своя земля и в горсти мила»; «Незачем далеко, и здесь хорошо»; «В гостях хорошо, а дома лучше»; «Хоки Ватан аз тахти Сулаймон хушигар» (Земля родины лучше трона Соломона); «Шахси беватан – булбули бечаман» (Человек без родины, что соловей без сада) Хифзи ҷон воҷиб аст, хифзи Ватан аз он воҷибтар (Защита жизни необходима, еще более необходима защита Родины).

Высокая духовность носителей русской и таджикской культурных традиций определяет выраженное на паремиологическом уровне предпочтение духовного богатства материальному. Как у русских, так и у таджиков стремление к духовному развитию обуславливает культивацию таких черт национального характера, как доброта, сердечность, гуманность. Эти черты выражены во многих русских и таджикских пословицах и поговорках, которые мы проанализировали в предыдущих разделах диссертации.

Несмотря на то, что русские и таджики исповедуют разные религии, их религиозность признана глубинной чертой национального характера, обусловившей национальную специфику их культурно-исторического развития. Есть немало русских пословиц, осуждающих фарисейство некоторых священнослужителей, и таджикских пословиц, осуждающих аморальное и неподобающее поведение некоторых представителей религиозного сословия, например:

«Жить – Богу служить»; «Велико имя Господне на земле»; «Сильна Божъя рука»; «Божъя рука – владыка»; «Даст Бог день, даст Бог и пищу»; «Смелого ищи в тюрьме, глупого в попах»; Ават Худо, охир Худо (Начало принадлежит Богу, конец принадлежит Богу); Ёри танҳо – Парвардигор (Бог – друг одиноких); Ризқи фарзандро Худо медиҳад (Бог обеспечивает пропитание ребенка); Гуфтаи муллоро куну кардаашро не (Делай то, что сказал мулла, и не делай того, что он сделал); Тавбафармоён чаро худ тавба камтар мекунанд? (Призывающие к покаянию, почему сами меньшие каются?)

Из таджикских и русских пословиц и поговорок следует, что хороший человек в глазах русского и таджикского народа тот, кто воздерживается от греха. Образ грешного человека в таких пословицах не воспевается, напротив, восхваляется образ чистого человека, например:

«Без греха веку не изживешь, без стыда рожи не износишь»; «Невольный грех живет на всех»; «В чем грех, в том и покаяние»; Гуноҳи як тан вайронни як шаҳр бувад (Грех одного человека разрушает целый город); Гунаҳро узр шӯяд, ҷомаро об (Покаяние очищает грех, вода очищает одежду).

Типичной чертой русского и таджикского национальных характеров выступает радушное отношение к гостям. И русский, и таджик всегда готовы встретить гостей щедрым подношением, даже если сами ведут скучный образ жизни. Радушие как черта национального характера иллюстрируется следующими русскими и таджикскими пословицами:

«Хоть не богат, а гостям рад»; «Коли есть что в печи, всё на стол мечи!»; «Гостю щей не жалей, а погуще налей»; Меҳмон атои Худост (Гость – дар Божий); «Меҳмон бо ризқи худаш меояд» (Гость приходит со своей пицей).

Исследуя особенности национального характера русского народа, нельзя не обратить внимание на территориально-климатические условия проживания данного этноса. С древних времен русский человек боролся с суровой родной природой, пытаясь взрастить большой урожай за ограниченный период пахотного сезона – всего пять месяцев в год. Сложность осуществления земледельческой работы в российских широтах определяет возникновение в национальном характере русского человека таких черт характера, как выносливость, нетерпимость к долгому и размерному труду. Подобную особенность русского национального характера иллюстрируют пословицы:

«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»; «Кто рано встает, тому Бог подает»; «Глаза боятся, а руки делают»; «Кто не работает, тот не ест»; «Хочешь есть калачи – не сиди на печи»; «Русский медленно запрягает, но быстро едет».

Периодам активного, безостановочного труда противопоставлены периоды тотального безделья, наступающие после сбора урожая и продолжающиеся в зимние и первые весенние месяцы, что формирует типичную черту – пресловутую русскую лень: «Сидеть на печке, плевать в потолок», «Летний день за зимнюю неделю»; «Летом день год кормит».

Работа таджиков с древних времен также связана с земледелием (дехканством). Даже национальная зороастрийская религия таджиков считала земледелие священным делом, перед этой религией земля, пшеница и вода имели особый статус. Эти черты жизни таджиков запечатлены в их народных пословицах и поговорках: *Чаҳонро ҳуррамӣ аз дехқон аст* (*Процветание мира – дело рук дехканина*).

Одной из важнейших ценностей для русского и таджикского народов является хлеб, который в национальном самосознании этих народов неразрывно связан с жизнью. Подобная ассоциация возникла у русского и таджикского народов потому, что периоды тяготы и лишений чаще всего наступали после неурожайного сезона. Соответственно, в пословичном фонде русских и таджиков появляются следующие изречения:

«Хлеб всему голова»; «Горькая работа, зато сладок хлеб»; «Если хлеба ни куска, то и в тереме тоска»; «Покуда есть хлеб и вода, всё не беда»; «Пот на спине, так и хлеб на столе»; «У кого хлебушко, у того и счастье»; «Хлеб – кормилец»; «Хлеб на стол, и стол – престол»; «Хлебом люди не шутят»; *Нонро ҳор макун, ки қӯр мешавӣ* (*Не пренебрегай хлебом – ослепнеешь*); *Нон ҳам нон, нонреза ҳам нон* (*И хлеб есть хлеб, и хлебные крошки тоже хлеб*).

Образ русского человека невозможно представить без такого важного свойства, как «безмерность душевного порыва», под которым понимается способность русских добиваться целей вопреки любым неблагоприятным обстоятельствам и высокому риску. Эту особенность русского национального характера выражают поговорки «Всё или ничего!»; «авось» – «а – во – се», то есть «а вот так!»; «небось» – «не – бо – се», то есть «нет, не так!» или «как бы не так!».

Вопреки этому в таджикских паремиях мы находим значения, призывающие людей к довольствию: «Бо дода қаноат куну бо дод бизӣ» (*Будь доволен тем, что у тебя есть, и следуй справедливости*) – хорошее тому доказательство.

Основополагающими чертами русского национального характера также выступают этническая терпимость, отзывчивость, умение понимать другого человека. Появление подобной модели поведения связано с многонациональным составом России, где свое место нашли представители подчас противоположных по ментальности народов. Чтобы все прочие этносы смогли проживать в мире и согласии, русскому человеку,

представителю государствообразующего народа, следует проявлять чуткость, толерантность по отношению к другому. Концепт русского человека как терпеливого и помнящего добро хозяина отражен в таких пословицах:

«*Кто нас помнит, того и мы помянем*»; «*За добро добром платят*»; «*Худое дело обидеть соседа*»; «*Жить в соседях – быть в беседах*»; «*Близкий сосед лучше дальней родни*»; «*Межси да грани – ссоры да браны*».

Отличительный характер таджикского народа, зафиксированный в пословицах и поговорках, заключается, прежде всего, в наблюдательности, вежливости, вдумчивости, благородстве и мягкостердечности:

«*Сухани нағз морро аз лонаши бурун орад*» (*Доброе слово выведет змею из гнезда*); «*Бузургон ҳӯрда бар ҳурдон нағиранд*» (*Благородные не придираются к простым*); «*Агарчи сухан зар аст, сукун гавҳар аст*» (*Хоть слово и есть золото, но молчание – жемчуг*); «*Дар авф лаззатест, ки дар интиқом нест*» (*В прощении есть удовольствие, которого нет в мести*); «*Дараҳте, ки ҳаргиз нарӯяд, накор*» (*Не сажай дерево, которое никогда не вырастет*).

Носители как русской, так и таджикской культурной традиции проявляют глубокую религиозность, что обусловлено сильным влиянием христианства и мусульманска на процесс становления личности. Концепт веры активно воспроизводится в паремиологическом фонде обоих языков, но это часто сопровождается указанием на необходимость проявления индивидуальной инициативы: *С верой нигде не пропадешь; Что нам разумно, то Богу приятно; С Богом пойдешь — до блага дойдешь; Человек предполагает, а Бог располагает; Что Богу угодно, то и пригодно; Бог дал путь, а черт кинул крюк; Тот не унывает, кто на Бога уповаёт: Он чӣ Худо хост, ҳамон мешавад* (*Чего хочет Бог, то и произойдет*); *Ҳар он кас ки дандон дихад, нон дихад* (*Кто дает зуб, тот дает и хлеб*); *Ҷӯби Худо садо надорад, баъди задан даво надорад* (*Божья палка не звучит и после того, как бьёт, не лечится*); *Мусалмонӣ покизагист* (*Мусульманство есть чистота*).

Таким образом, следует заключить, что пословицы и поговорки русского и таджикского народов воссоздают обобщенный образ представителей русской и таджикской национальности с присущими им достоинствами и недостатками. При этом образ человека в обоих случаях оценивается через призму универсальных параметров, составляющих первооснову понятия национального характера.

Сопоставление русского и таджикского национальных характеров позволило выявить как сходные, так и различные черты. Русские и таджики выказывают одинаковое отношение к религиозной догме как к основополагающей, но не единственной модели мировосприятия: не менее значимыми для обеих народностей выступают представления, усвоенные через жизненную мудрость и практический опыт. Таким образом, коллективное сознание носителей национальной культуры интегрирует в

себе не только опору на веру в Бога, но также благоприятное отношение к проявлению личной инициативы.

Национальные характеры русских и таджиков аналогичны друг другу по параметру отношения к деньгам. Противопоставляя в паремиях богатство и бедность, носители русского и таджикского национального самосознания приходят к выводу о превосходстве духовного богатства над материальным.

Для более глубокого понимания сущности заявленной проблемы нами были проанализированы исследования, в которых изучалось отражение менталитета русских и таджиков в паремиях и фразеологии. В данном контексте особого внимания заслуживает наиболее многочисленная группа паремий, отражающих личностные качества, составляющие образ человека как представителя конкретной национальности. Сформулированные в ходе многовекового развития идеалы образа человека репрезентируются и усваиваются народом через пословицы и поговорки.

В ходе исследования мы провели сравнительный анализ русских и таджикских пословиц, в результате чего был сделан вывод о сходстве в понимании жизни русских и таджиков, которую следует вести праведно, разумно, добросовестно. Вместе с тем универсальные понятия о мире в русских и таджикских пословицах и поговорках приобретают национально маркированную окраску. На уровне языка данная закономерность проявляется в виде наличия пословиц-эквивалентов, которые, однако, разнятся в деталях при попытке проведения дословного перевода.

Анализ таджикских пословиц показывает, что люди всегда восхваляют хорошие человеческие качества и критикуют плохие поступки. Таджики – гостеприимный, нацоклюбивый народ, верный национальным обычаям и обрядам, трудолюбивый. Уважение к родителям и взрослым очень важно. Они любят чистоту и искренность. При этом в русских пословицах иллюстрируется образ русского человека как радушного и щедрого хозяина, свободолюбивой, вольной и одновременно терпеливой, смиренной личности, стремящейся скорее к духовному, нежели к материальному богатству.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Бегматова, С. Фарҳанги зарбулмасал, мақолҳо ва афоризмҳо тоҷикӣ-англисӣ-русӣ / С. Бегматова. – Хуҷанд: Наби Фаҳрӣ, 2016. – С. 734.
2. Большой словарь русских поговорок. Более 40 000 образных выражений / Под общей редакцией проф. В. М. Мокиенко. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008. –784 с.
3. Большой словарь русских пословиц. Около 70 000 пословиц / Под общей редакцией проф. В. М. Мокиенко. – М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2010. – 1024 с.
4. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / Отв. ред. В.Н. Телия.

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 784 с.

5. Даль, В. И. Пословицы русского народа. Сборник В. И. Даля / В. И. Даль. – М.: Просвещение, 2009. – 816 с.

6. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль.. – Т. 2. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 672 с.

7. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль.. - Т. 4. – М.: Рус. язық, 1991. – 684 с.

8. Жуков, В. П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – М.: Русский язык, 2000. – 544 с.

9. Калонтаров, Я.И. Таджикские пословицы в аналогии с русскими (Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва аналогияи русии онҳо / Я.И. Калонтаров. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 534 с.

10. Назарзода, С., Сангинов А., Каримов С. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ч. 1. / С.Назарзода, А.Сангинов, С.Каримов. – Душанбе, 2008. - 949с.

11. Назарзода, С., Сангинов А., Каримов С. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ч. 2. / С.Назарзода, А.Сангинов, С.Каримов. – Душанбе, 2008. - 945с.

12. Ожегов, С.И. и Шведова, Н.Ю Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4 – е издание, дополненное. – М.: ООО «Издательство ЭЛПИС», 2003. – 944 стр.

13. Русско-таджикский словарь [РТС] / под ред. М.С.Асимова. – М.: Русский язык, 1985. –1280 с.

14. Словарь Таджикского языка (Х – XX века). В 2 т. Ок. 45 000 слов и словосочетаний. С приложением арабского ключа. Под ред. М. Ш. Шукурова, В. А. Капранова, Р. Хашими, Н. А. Масуми Т. 1 А – О. - М., «Сов Энциклопедия», 1969. – 952 с.

15. Фарҳанги тоҷикӣ-руسى [ФТР] Зери таҳрири: Саймиддинов Д., Холматова С.Д., Каримов С. – Душанбе: Пайванд, 2006. – 800 с.

16. Фозилов, М. Гулчини зарбулмасал ва мақолҳо / М. Фозилов. – Душанбе: Дониш, 1976. – 375 с.

17. Фозилов, М. Зарбулмасалу мақолҳо дар тамсилу ҳикояҳо / М. Фозилов. – Душанбе: Дониш, 1973. – 159 с.

18. Фозилов, М. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Ч.1 ва 2. / М. Фозилов. – Душанбе: 1975, 1977 – 367 с. – 584 с.

19. Фозилов, М. Фарҳанги ибораҳои реҳтаи забони тоҷикӣ. Ч.1. 2. / М. Фозилов. – Душанбе: Нашр. дав. Тоҷ, 1963, 1964. – 952 с., - 803 с.

20. Юнг, К. Г. Психология бессознательного. – М.: АСТ, 2001. – 400 с.

ОБРАЗ ИНСОН ДАР ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛХОИ ТОЧИКӢ ВА РУСӢ

Дар макола симои инсон дар зарбулмасалу маколхои забонҳои русию тоҷики таҳқик шуда, шабоҳат ва фаркияти хикмати суннатии ҳар ду фарҳанг таҳлил шудааст. Муаллиф тасаввуроти стереотипиро дар бораи инсон, хислат, рафтор ва муносибат бо олами беруна мавриди барраси қарор дода, ҳусусиятҳои умуми ва ҳусусиятҳои хосро дар ҷанбаҳои фарҳанг, расму оин ва арзишҳо муайян менамояд. Таҳқиқот бо истифода аз таҳлили муқоисавӣ гузаронида шуд, ки ба мо имкон медиҳад фахмиши пурраи муносибат ба симои шаҳс дар ин фарҳангҳо ба даст орем. Асар таваҷҷӯҳи муҳаққиқони хиради ҳалқ, фолклоршиносон, забоншиносон ва мутахассисони соҳаи иртиботи байнифарҳангӣ мебошад.

Калидвожаҳо: зарбулмасалҳо, мақолҳо, симои инсон, хислат, рафтор, олами атроф, фарҳанг, муоширати байнифарҳангӣ.

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ

Статья исследует образ человека в пословицах и поговорках русского и таджикского языков, анализируя сходства и различия в традиционной мудрости обоих культур. Автор рассматривает стереотипные представления о человеке, его характере, поведении и отношениях с окружающим миром, выявляет общие черты и уникальные особенности в аспектах культуры, обычаях и ценностей. Исследование проведено с использованием сравнительного анализа, что позволяет получить полное представление об отношении к образу человека в данных культурах. Работа представляет интерес для исследователей народной мудрости, фольклористов, лингвистов и специалистов в области межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: пословицы, поговорки, образ человека, характер, поведение, окружающий мир, культура, межкультурная коммуникация.

THE IMAGE OF MAN IN PROVERBS AND SAYINGS OF THE RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES

The article explores the image of a person in proverbs and sayings of the Russian and Tajik languages, analyzing the similarities and differences in the traditional wisdom of both cultures. The author examines stereotypical ideas about a person, his character, behavior and relationship with the outside world, identifying common features and unique features in aspects of culture, customs and values. The study was conducted using comparative analysis, which allows us to obtain a complete understanding of the attitude towards the image of a person

in these cultures. The work is interesting to researchers of folk wisdom, folklorists, linguists and specialists in the field of intercultural communication.

Key words: proverbs, sayings, human image, character, behavior, the world around us, culture, intercultural communication.

Маълумот дар бораи муаллиф: Косимов Мухаммад Нуралиевич – Донишкадаи омузгории Тоҷикистон дар ноҳияи Раҷт, муалими калони кафедраи забон ва адабиёти руси факултети забонҳо. Сурога: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияи Раҷт, кӯчаи Э.Муҳиддин 63, Email: muhamad_muminov@mail.ru, тел.: (+992) 009 222 998.

Сведения об авторе: Косимов Мухаммад Нуралиевич – Педагогический институт Таджикистана в Раҷтском районе, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы факультета языков. **Адрес:** Республика Таджикистан, 735700, Раҷтский район, улица Э. Муҳиддина, 63, Email: muhamad_muminov@mail.ru; телефон: (+992) 009 222 998.

Information about the author: Kosimov Muhammad Nuralievich – Pedagogical Institute of Tajikistan in the Rasht region, Senior teacher at the Russian language and literature department, Faculty of Languages. Address: Republic of Tajikistan, 735700, Rasht district, 63 E.Mukhiddin street, Email: muhamad_muminov@mail.ru; phone: (+992) 009 222 998/

**ТАҲЛИЛИ МУҶОИСАВИИ ВОЖАГОНИ ИФОДАГАРИ
МАФҲУМҲОИ ХЕШОВАНДӢ ДАР «ТАФСИРИ КЕМБРИЧ»
ВА «ТАФСИРИ ҲУСАЙНӢ»**

**Насибулло Ҳакимов
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои қадими дунё ба ҳисоб рафта, онро чун забони тамаддуни башарӣ ҳамагон мешиносанд. Ташаккул ва такомули он таърихи зиёда аз 1500-сола дошта, пайдоиши он асри VII ва инкишофи он дар асрҳои IX-X ҳамроҳ бо маҷрои ташаккули соҳибони ин забон мебошад. Таърихи ҳар забон бо таърихи мардуми он тавъам буда, миёни ҳам робитаи ногусастани доранд, «бино бар ин, таърихи забонро бе донистан таърих омӯхтанд гайри имкон аст» [1,6].

Забони тоҷикӣ дар тули таърихи ҳуд марҳалаҳои зиёдеро тай намуд ва инкишоғу такомули он дар ин давраҳои гуногуни таърихӣ аз ҳам фарқ доштанд. Дигаргунихо маҳсусан дар лугат ва қисман дар грамматикаву услуг воқеъ мешуд ва аз ин сабаб дар забони адабӣ тағйирот ба вучуд меомад. Ҳамаи инҳоро ба назар гирифта забоншиносон таърихи забони тоҷикиро ба давраву марҳалаҳо тақсимбандӣ карда, ҳусусиятҳои ҷолиби онро дар зинаҳои муайяни таърихӣ таҳлилу тадқики илмӣ намуданд.

Давраи ташаккулу такомул ва таҳаввули ин забон аз асри IX то оғози асри XX-ро фаро мегирад. Аз назари ҳусусиятҳои лугавӣ, фонетикӣ, грамматикӣ ва услубии забон ин давваро забоншиносон ба ду марҳала тақсим намуданд: марҳалаи якум дарбаргирандаи осори хаттии асрҳои IX-XV мебошад. Китоби «Тафсири Қуръони мачид» маъруф ба «Тафсири Кембрич», аз ҷумлаи осори хаттии ин марҳала, яъне асри IX- X ба ҳисоб меравад. Ҳусусиятҳои боризи забони адабии ин марҳала аз он иборат аст, ки дар оғози ин марҳала калимаҳои арабӣ кам истифода мешуданд ва забони осори ин асрҳо бисёр сода, оммафаҳм, ба забони адабии гуфтугӯй наздик буда, истифодаи калимаҳои арабӣ ва таъсири забони арабӣ дар ин асарҳо бениҳоят кам ва суст будааст. Китоби мавриди пажуҳиши мо шомили чунин ҳусусиятҳо буда, содагӣ ва равонии ибораҳои он пеш аз ҳама таваҷҷуҳи хонандаро ба ҳуд ҷалб мекунад. Инҷунин, шоирону нависандагоне, ки дар ин давра умр ба сар бурдаанд, ба монанди Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, муаллифи тарҷумаи «Қуръони Музеи Порс» ва амсоли инҳо осорашон бисёр сода ва оммафаҳм мебошанд.

Баъд аз ин оҳиста-оҳиста ҷумлабандиҳо мураккабтар гашта, ворид гардидани иқтибосот аз забони арабӣ ва аз забонҳои туркию муғулӣ афзун гашт. Бахусус дар асри XV, ки дар он илмҳои тафсиру тавҷех ва тартили Қуръон бисёр интишор ёфта буд, рушди забони адабӣ дар бисёр ба кор бурдани калимот ва ибораҳои арабӣ дидо мешуд. Аълоҳон Афсаҳзод дар

китоби «Мавлоно Абдурахмони Ҷомй – адиб ва мутафаккири номй» төъдоди китобҳои тафсири асри XV-ро чунин номбар намудааст: «Аз китобҳои тафсири ин замон асарҳои зеринро ном бурдан мумкин аст: «Тафсир»-и Ҳоча Муҳаммади Порсо (ваф. 1420, соли таълиф 1417-1418), «Бахри маввоҷ»-и Шаҳобиддини Давлатободӣ (ваф. 1445), «Тафсир»-и Мусаннифак ё «Китобу-ш-шифо фӣ тафсири Каломуллоҳ»-и Алоуддин ал-Бастомӣ ал-Ҳаравии машҳур ба Мусаннифак (1400-01 – 1470-71, соли итном 1461-1462), «Қашғу-л-арвоҳ» ё «Юсуфнома»-и Пир Ҷамоли Ардистонӣ (ваф. 1501), «Ҷавоҳиру-т-тафсир ли тухфати-л-Амир» (соли таълиф 1485-1487) ва «Мавоҳибу-л-Алия» ё «Тафсири Ҳусайнӣ» (соли таълиф 1491-1494)-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ (ваф. 1504)» [13,66].

Шоирону нависандагони ин аср дар ҷумласозию ибораорӣ қоидаҳои грамматикаи забони арабиро бештар ба кор мебурданд. Инчунин, насли мусаҷҷаъ аз пештара дида ривоҷу равнақ ёфта буд ва услубҳои сода бо мураккаб баъзан омехта мегардид. Бисёр истифода шудани вожаҳои арабӣ ва ҷамъи арабӣ ба монанди: «Моро роҳ намой ба роҳи рост, ки роҳи анбиё ва авлиёст дар ақвол ва афъол ва ахлок, ки он роҳи мутавассит бувад миёни ифрату тафрит ва ғулувву тақсир, то собит дор моро ба роҳи мустақим, ки дини ислом ва суннати ҳазрати сайиди аном аст» [2,1].

Мисоли насли мусаҷҷаъ: «Ҳазрати қутбу-л-орифин, ғавсу-л-восилин, носиру-л-ҳаққи ва-д-дин Ҳоча Убайдуллоҳ дар ин маъно нуктаи баланд ва қалимаи арҷманд фармудаанд» [2, 1].

Таҳлили ҳусусиятҳои лексикию семантикий қалимаҳо дар осори мансури асрҳои IX-X, аз он ҷумла тарҷума ва тафсирҳои Қуръон ба забони форсӣ, масъалаи муҳимми таҳқиқӣ ба шумор меравад. Тарҷумаву тафсирҳои форсӣ яке аз муҳимтарин омилҳои афзудани ғанову сарвати таркиби лугавии забони адабии тоҷикӣ мебошанд. Дар ин осор вожаҳои бешумори асли тоҷикӣ бо ифодаи тобишҳои ғуногун қарор доранд ва донишмандон ҳар яке дар замони худ аз умқи баҳри ин осор марворидҳои қалимоти асли тоҷикиро сайд намуда, таркиби лугавии забони нави тоҷикиро ғанӣ мегардонанд.

Аксарияти таҳқиқоте, ки доир ба ҷанбаҳои ғуногуни забони осори мансур таълиф шудаанд, бештар паҳлӯҳои лугавию семантиқиро баррасӣ намудаанд. Дар онҳо ҳусусияти забони наср ва талаботи он ҳангоми овардану интиҳоби қалимаҳо аз дидгоҳи илми маъношиносӣ ва категорияҳои семантиկӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Забони форсӣ-тоҷикӣ таърихи кӯҳан ва ҷандин ҳазорсола дорад. Ин забони бостонӣ дар умри тулонии худ бо забонҳои дигар робита барқарор намуда, онҳоро бетаъсир нагузоштааст. Аз ҷумлаи забонҳое, ки зери таъсири тарафайн қарор гирифтаанд, забонҳои форсӣ ва арабӣ мебошанд. Робита миёни забони форсӣ ва арабӣ аз замони бостон вуҷуд дошт. Ба ин сабаб баъзе аз қалимаҳои форсӣ-тоҷикӣ ба забони арабӣ ворид шуда, то имрӯз мардуми араб ҳангоми гуфтугӯ ва дар асарҳои худ аз он вожаҳои форсӣ истифода менамоянд, аз ҷумла вожаҳои бандар, марзбон..... Ҳатто

дар бэъзе аз ин вожаҳо қоидаҳои грамматикии забони арабиро чорӣ намудаанд. Масалан, вожаи «бандар»-ро бо вазни «фавоъил», ки яке аз қолабҳои чамъ сохтани исми арабист, шакли чамъ намуда, «банодир», яъне «бандарҳо» мегӯянд. Арабҳо дар осори таърихии худ номи марзҳо ва марзбонҳои эрониеро, ки дар даврони қадим фаъолият мекарданд, зикр намудаанд. Аз ҷумлаи он марзҳо ва марзбононе, ки номи онҳо дар осори арабӣ омадааст: марзбону-л-зорҳ (номаш Ҳурзод писари Нарсӣ), марзбону-л-бодияҳ ва марзбону Умон (номаш Додафрӯз буд) [3, 12-14].

Дар бораи муарработ (калимаҳои арабишуда) маълумоти ҷолиби дикқатро аз фарҳанги «Ҷаҳонгирӣ»-и Ҳусайнӣ Инҷу (асри XVII) ба даст овардан мумкин аст. Дар фарҳангномаи мазкур зиёда аз 140 вожаи муарраб оварда шудааст. Инчунин дар забони арабӣ бэъзе асарҳоеро мебинем, ки маҳз барои тадқики калимаҳои муарраб баҳшида шудааст. Ба монанди «Фиқҳу-л-луғат»-и Саолибӣ, ки дар он барои муарработи форсӣ фасли ҷудогона ҳаст. Дар ин мавзуъ Абумансури Ҷаволиқӣ китоби «Муарраб»-и худро тасниф кардааст. Ачибтараш ин аст, ки Куръони карим ба забони арабӣ нозил шуд ва дар он бэъзе луғатҳое ба назар мерасад, ки асли онҳо форсӣ мебошад. Ин ҳам яке аз шараф ва бузургии забони форсӣ-тоҷикист, ки дар бехтарин китоби осмонӣ аз он ёд шудааст. Дар китоби муқаддаси Куръон иддае аз луғатҳои аҷамӣ (ғайри арабӣ монанди форсӣ, ибрӣ, сурёнӣ...) истифода шудаанд, ки ҳатто фаҳми маънои бэъзе аз онҳо ба он мардуми араб ҳам душвор буд. Муаллифи асари мавриди пажуҳиши мо нақле меорад, ки «Чун ин оят фуруд омад: (أَمْ شَجَرَةُ الْرَّقْمِ) «ё дарахти заққум» коғирони Қурайш гуфтанд, ки мо намедонем, ки ин ҷӣ дарахт аст. Ибни Зибаъро гуфт: «заққум» дар сухани Барбариён ҳурмост ва маска» [4, 791]. Ҷалолиддини Суютӣ таҳқиқ намудааст, ки бештари калимаҳои иқтибосие, ки дар Куръон зикр шудаанд, вожаҳои форсӣ мебошанд ва аксари он луғатҳои форсияюласло, ки дар Куръон ёд шудаанд, дар китоби худ «Ал-итқон фӣ улуми-л-Куръон» баён намудааст [5, 341-349].

Дар забони асари мавриди баҳси мо низ бисёр калимаҳои форситоҷикии умумиистеъмолӣ ҳастанд, ки барои ҳамаи услубҳо хидмат менамоянд, монанди: замин, осмон, шаб, рӯз, об, оташ... Дар баробари ин калимаҳо боз бисёр вожаҳои асили тоҷикиро мушоҳида менамоем, ки имрӯз онҳо кам истифода мешаванд ё мавриди истифода нестанд ва ин вожаҳоро аз дидгоҳи маънои лексикӣ-семантикашон ба ҷандин гурӯҳҳо тақсим кардан мумкин аст ва мо дар ин мақолаи худ төъдоде аз вожагонеро, ки ифодагари мағҳумҳои хешовандианд, баён ҳоҳем кард.

Вожаҳои баёнгари мағҳумҳои хешовандӣ, ки дар асари мавриди баҳси мо корбаст шудаанд, бисёре аз онҳо вожаҳои асили тоҷикӣ мебошанд, ба ғайр аз ҷанд калимаи арабӣ, ки бо ҷунун шакл зикр шудаанд: **ام** ба маънои бародари падар (4,805) ва **амматон** - عَمَّان - ва **холатон** - خَلَاتُون - яъне аммаҳо ва холаҳо. Вале ин ду вожаи охир арабӣ буда, дар ин ҷо ба шакли ҷамъи форсӣ бо пасванди «он» ҷамъ гардидааст. Дар забони арабӣ калимаи **amma** ба шакли **аммот** - عَمَّاتُ - ва калимаи **хола** ба шакли **холот** - خَلَاتُ - ҷамъ

карда мешавад. Дар «Тафсири Ҳусайнӣ» вожай **амак-ро ам ва бародари падар ва амма-ро амма ва хоҳари падар ва хола-ро хола ва хоҳари модар** таъбир намудааст ва шакли чамъи **амма-ро аммаҳо** ва шакли чамъи **хола-ро холаҳо** гуфтааст.

Вожаҳо, ки мағҳуми хешовандиро ифода мекунанд, дар асари мавриди пажуҳиши мо вожаҳоанд, ки дар давраҳои баъдии инқишифи забони адабӣ мавриди истифода қарор гирифта ва то имрӯз расидаанд. Ин вожаҳо дар забони адабии имрӯзai тоҷикӣ низ вожаҳои умуниистеъмол мебошанд, монанди падар, модар, бародар, хоҳар, зан, ҳусур. Аммо якчанд вожае ҳаст, ки имрӯз дар забони адабии тоҷикӣ истифода намешавад ва баъзеяшон дар гӯйишҳо маҳфуз мондаанд. Чунончи:

Ва баҳшидем мар ўро фарзанде аз пушти ў, номи ў Исҳоқ ва набасае, номи ў Яъқуб [4,238].

Дар ин оят вожай «набаса» ба кор бурда шудааст. Дар забони адабии имрӯзии тоҷикӣ «набера» мегӯянд ва дар гӯйишҳои имрӯза дар ҷунин шаклҳо: набаса, нъваса, наваса ва нъмаса истифода бурда мешавад. Дар адабиёти классики ҳолаҳои «навода» ва «набера» ва «набер» омадааст.

Бикуштӣ шаҳаншоҳро бе гуноҳ,
Набери ҷаҳондор Баҳромшоҳ.

(Фирдавсӣ).

«Набаса» шакли қадими ин вожаҳо буда, муҳаққиқон решай онро «парāt» гуфтаанд [6,257]. Шаклҳои ин вожа дар давраҳои таърихии забони форсӣ ҷунин будааст: форсии бостон ***парā(t)-риҷа-ка** >; форсии миёна: **наврӯзаг** < **парāрӯзак**. Вожай мазкур дорои ду ҷузъ **парāt** ва **риҷа** аст [7, 2726]. Маъни «набаса ё набера» духтарзода аст. Баъзе аз донишмандон писар ва духтари писарро гӯянд ва баъзе духтари духтарро гӯянд. Аммо дар забони имрӯзai тоҷикӣ «фарзандони фарзанд»-ро набера номанд [8, 878]. Дар «Тафсири Ҳусайнӣ» ҳам ба шакли «набера» омадааст: «...(Иброҳим) аз мо писаре талабида буд ва мо ўро писаре баҳшидем ва наберае [2, 525].

Вожай дигаре, ки хоси гӯйишҳои забони тоҷикӣ мебошад, вожай «ҳамшира» аст. Дар «Тафсири Кембриҷ» бо ҷунин шаклҳо истифода шудааст:

Ва бародари ҳамишира ва бародарзодае, ки аз шир бошад, ҳам раво бошад, ки бингарад..... ё заноне, ки ҳаром бошад никоҳи эшон ҳамеша, на ба хеий, чун духтариширип ва хоҳарширип ва духтандар ва модандар [4, 356].

Вожай **ҳамшира** имрӯз ба маънии «ду бачаи падару модари ҷудо, ки аз пистони як модар шир ҳӯрдаанд» истифода мешавад [8, 679]. Ба гайр аз тафсири мавриди таваҷҷӯҳи мо боз дар баъзе аз тафсирҳои форсии кӯҳан, ба монанди «Баҳше аз тафсири кӯҳан» низ ин вожа корбаст шудааст [9, 3]. Аммо дар «Тафсири Ҳусайнӣ» вожай «ҳамшира» ва ҳамшаклҳои он ба ҷашм намерасад ва дар тафсири ояти дар боло зикркардаамон Кошифӣ таркиби арабии «маҳорими разой - محرام رضائی» яъне, «никоҳноравоёни ба сабаби ширхорагӣ»-ро корбаст намудааст [2,568]. Вожагони «модандар» ва

«духтандар», ки каме болотар зикрашон гузашт, низ хоси гүйишхой забони точикӣ мебошанд. Алиакбари Деххудо дар «Лугатнома»-и худ дар мавриди вожай «модандар» чунин баён намудааст: «модандар (исми мураккаб) муҳаффафи «модарандар» аст, ки зани падар бошад» (<http://www.tarnian.net>). Дар гүйишхой имрӯзai точикӣ ба ин шакл ва ба шакли «моиндар» роич аст. Дар «Фарҳанги форсии дуктур Муҳаммад Муин» вожай «духтандар»-ро «исми мураккаб, духтаре, ки аз шавҳари дигар ё аз зани дигар бошад» маънидод кардааст (<http://www.tarnian.net>). Ин ду вожаро дар осори шоирону адібон низ дидан мумкин аст. Мисол:

Чуз ба модандар намонад ин чаҳони гурбарӯй,

Бо писандар кина дорад ҳамчӯ бо духтандаро.

(Рӯдакӣ)

Дар қатори ин вожагони зикргардида боз вожаҳои: **шӯй** ва **бача** низ дар «Тафсири Кембриҷ» ба кор бурда шудааст.

Вожаҳои ифодагари мағҳуми хешу табор, ки дар «Тафсири Кембриҷ» корбаст шуда, vale имрӯз дар забони адабии точикӣ ва дар гүйишхой он истифода намешаванд, хеле каманд. Чунончи «... ё аз хонаҳои **афдарони** хеш ё аз хонаҳои амматони хеш ё аз хонаҳои **ниёкони** хеш ё аз хонаҳои холатони хеш. Мубоҳ кард ҳӯрдан аз хонаҳои инон, ки ёд карда шуд, бе дастуре» [4, 379].

Вожай **афдарон** (афдар) – «бародари падар, яъне амак аст» (ниг. ба Фарҳанги Муин (<http://www.tarnian.net>). Баъзе аз лугатшиносон «афдар»-ро бародарзода ва ҳоҳарзода гуфтаанд. Ғиёсуддин Муҳаммад дар «Ғиёсу-л-лугот» маънои аввалиро тақвият дода, мегӯяд: «Дар «Бурҳон» ва «Рашидӣ» навишта, ки саҳеҳ он аст, ки бародари падарро гӯянд, ки ба арабӣ «ам» номанд ва «афдар»-ро «увдар - اور» низ гӯянд» (<http://www.tarnian.net>). Вожай «афдар» ба сабаби доштани пасванди –ter дар қолаби вожагони **падар, модар, писар, ҳоҳар** ва **бародар** шакл гирифтааст ва решаш ба давраи қадими забонҳои эронӣ рафта мерасад. Муҳаммади Ҳасандӯст дар фарҳангномаи худ меорад: «мансуб ба падар бародари падар афдар = эронии бостон: -*pt̪ryya, авестой: - t̪w̪rya бародари падар, аму [< *(p)t̪ər̪vya, санскрит: - pit̪ryva аму, афдар [7, 232].

Вожай «ниёкон» дар «Тафсири Кембриҷ» шакли ҷамъи «ниёқ» ба маънои бародари модар, яъне тағо ё дойӣ омадааст. Муҳаммади Ҳасандӯст дар фарҳангномаи худ зимни шарҳи ин вожа чунин мегӯяд: «Ниёқ /niyak/ зоҳирان ба лугати **ниё** (نیو) марбут аст» ва дар баёни вожай «ниё» гуфтааст: «.... форсии миёна: **niyak** < форсии бостон: **niyaka**. «Ниё» зоҳиран муштақ аз -*niyāvaka < *niya + *āvaka. Ҷузъи аввали он зоҳиран ба хиндуаврупой: - *an (бобо) марбут аст. лугати ахир аслан гунгвожа аст» [7,2723]. «Дар «Тафсири Ҳусайнӣ» вожаҳои **афдарон** ва **ниёкон** корбаст нашудааст ва дар ҷои ин ду, таркиби «бародарони падарон» ва «бародарони модарон» истифода шудааст [2, 576].

Вожаи **сунух** низ аз чумалаи вожагонест, ки имрӯз дар забони адабии тоҷикӣ ва дар гӯйишҳои он истифода намешаванд ва дар асари мавриди баҳси мо ба маънои «зани писар», яъне, келин корбаст шудааст:

Мардумон гуфтанд: Муҳаммад сунухро бар хусур ҳаром кард [4, 645].

Дар лугатномаҳо ин вожа ба ҷанд шакл оварда шудааст. Алиакбари Деххудо зимни шарҳи ин вожа аз «Бурҳони қотеъ» нақл оварда мегӯяд: «сунух зани писар, ки ба «арус» шуҳрат дорад» (<http://www.tarnian.net>). Дар баъзе манотик «буюк» мегӯянд, ки ин вожа ва имрӯз ҳам дар Мозандарон роиҷ аст (<http://www.tarnian.net>).

Бас азизам, бас гиромӣ шод бош

Андарин хона ба сони навбуюк.

(Рӯдакӣ)

Ин вожа бо шакли «сунор» ва «сунҳор» низ омадааст, ки дар гӯйиши ҷануби шарқии забони тоҷикӣ имрӯз ҳам мустаъмал аст (<http://www.tarnian.net>). Вожаи «сунух» решаш дар забони ҳиндӯаvrupoyдорад: санскрит: - **snuṣá** «арус, зани писар» муштақ аз ҳиндӯаvrupoy: ***snusó-s**. Исми занонаи «сунух» **snuṣá** бо таъсирпазирӣ аз исмҳои занона, ки бо ҳарфи **-ā** анҷом мейбанд [7, 1772].

Вожаи дигаре, ки мансуби хешовандист, вожаи **хушу-خشو** мебошад, ки ин вожа дар асари мавриди пажуҳиши мо ҳамроҳ бо вожаи **сунух** корбаст шудааст: *Ba cixr – хусуроне чун хусур ва сунух ва хушу ва он чи бад-ин монад* [4, 410].

Шаклҳои дигари ин вожаро Муҳаммади Ҳасандӯст дар фарҳангномаҳои ҳуд бо истинод ба «Бурҳони қотеъ» ва «Ҷаҳонгирӣ» намуда: ҳваша /**xva.ša/** ва **хуш** гуфтааст [7, 1210].

Асли ин вожа: < форсии миёна: **xvaš** «хуб, зебо, хуш» зоҳиран аз эронии бостон: -***hvaši** < ***hu** + **akši** = санскрит: -***suvakṣi** (некчашм, ҳуҷназар, бехназар) иштиқоқ шудааст. Маънои «хушу» модарзан, модарарус, модаршӯй аст [8, 515]. Дар забони адабии имрӯзai тоҷикӣ «хушдоман» мегӯянд. Дар «Тағсири Ҳусайнӣ» вожагони «сунух» ва «хушу» корбаст нашудааст.

Бо таҳлили вожагони мансуби хешовандии «Тағсири Кембриҷ», ки дар замони аввали инкишофи забони адабии тоҷикӣ таълиф гардидааст, метавон гуфт, ки ин қисмати вожаҳо дар забони тоҷикӣ идома аз забони форсии миёна ва аз форсии бостон будааст. Қисми зиёди вожаҳои хешовандӣ дар форсии бостон шакл гирифта, решаш дар забони мабдаи ҳиндӯаvrupoy доранд. Дар марҳалаи аввали инкишофи забони адабии тоҷикӣ таъодди зиёди вожаҳои ифодагари мағҳуми хешовандиро вожаҳои асили тоҷикӣ ташкил намудаанд, аммо дар марҳалаҳои баъдӣ аз забонҳои туркӣ ва арабӣ калимаҳои далолаткунандай мағҳуми хешовандӣ ба забони мо ворид гардидаанд. Пажуҳиши чунин осори гаронарзиш моро водор менамояд, ки ба замони гузаштаи забони асили тоҷикии ҳуд таваҷҷӯҳ намуда, онро аз ҳаргуна калимаҳои бегонаву ноҳамвор тоза намоем ва ин осори кӯҳани форсӣ барои дарёftи ҳар гуна вожаҳои тоҷикӣ ҳамчун

хазинаҳои нотамоманд. Бисёре аз вожаҳои форсӣ, баҳусус вожаҳои ифодагари мағҳумҳои хешовандӣ дар асари мавриди пажуҳиши мо хоси форсии Ҳурросон мебошад. Муҳакқиқи асари мазкур доктор Ҷалол Матинӣ ҳадс мезанад, ки «истеъмоли барҳе аз лугот, ки имрӯз фақат дар лаҳҷаҳои Ҳурросон ва Афғонистон ва ба таври кулӣ навоҳии шарқи Эрон роиҷ аст» ба ҳурросонӣ будани муаллиф далолат мекунад [4, 23]. Пас, метавонем гуфт, ки забони имрӯзаи мо асолати ин забонро нигоҳ доштааст, зеро вожаҳои ифодакунандай мағҳумҳои хешу таборӣ ҳам дар марҳалаи ташаккули забон ва ҳам дар замони мо роиҷанд.

КИТОБНОМА

1. Қосимова, М.Н. Таърихи забони адабии тоҷикӣ / М.Н. Қосимова. – Душанбе: Сино, 2016. – Ҷ. 1. – 240 с.
2. Кошифӣ, Камолиддин Ҳусайн. Мавоҳибун алийя ё Тафсири Ҳусайнӣ / Камолиддин Ҳусайнӣ Кошифӣ, бо тасҳех ва муқаддима ва ҳошиянигории Сайд Муҳаммадрезо Ҷалоли Ноинӣ. – ҷ. 1. – Техрон, 1317 ҳ.ш.
3. Малоириӣ, М. Таъриҳ ва фарҳанги Эрон / М. Малоерӣ. – Техрон, Тӯс. 1380. – 436 с.
4. Тафсири Қуръони мачид. Ҷилди аввал. Ба тасҳехи Ҷалол Матинӣ. – Техрон. 1349. – 695с.
5. Суютӣ. Ал-итқон фӣ улум-ил-Қуръон. – Бейрут; Ал-мактабат-ул-асрийяҳ, 2006. - 975с.
6. Махмудов М., Ҷӯраев Ф. Луғати шеваҳои забони тоҷикӣ. Қ.1. – Душанбе, - 1997, - 290с.
7. Ҳасандӯст М. Фарҳанги решашиноҳтии забони форсӣ. 5 чилд. – Техрон: Фарҳангистони забону адаби форсӣ, - 1393ҳ.қ.
8. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2008. Ҷ.2.-945с.
9. Бахше аз тафсири кӯҳан. Бо муқаддима ва тасҳехи Муҳаммад Равшан. -Техрон, 1392. – 184с
10. Деххудо Алиакбар. Луғатнома. Ҷилдҳои 21.22.26.29.47. – Техрон.1377.
11. Муҳаммад Муин. Фарҳанги форсии дуктур Муҳаммад Муин. – Техрон, - 1383ҳ.қ – 1240с.
12. Фиёсуддин Муҳаммад. Фиёсу-л-луғот. – Душанбе: Адиб, 1988. – Ҷ.1-2. – 416с.
13. Афсаҳзод, А. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ – адиб ва мутафаккири номӣ / А. Афзаҳзод. – Душанбе: Адиб, 2014. – 464 с.

ТАҲЛИЛИ МУҶОИСАВИИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ МАҒҲУМҲОИИ ХЕШОВАНДӢ ДАР «ТАФСИРИ КЕМБРИЧ» ВА «ТАФСИРИ ҲУСАЙНӢ»

Дар мақола таҳлилу баррасии ташаккул ва такомули забони тоҷикӣ, марҳалаҳои таърихии инқишиоф ва мавқеи ҷуғрофии пайдоииши он баён гардидааст. Сипас дouiр ба ҳусусиятҳои боризи забони адабии асри IX- X

маълумот дода, бо овардани мисолҳо аз асари Ҳусайн Воизи Кошифӣ доир ба мураккаб гаштани ҷумлабандиҳо ва омехта шудани забони тоҷикӣ бо забонҳои арабӣ ва мугулӣ дар асри XV маълумот дода шудааст. Шарҳи баъзе аз өвжасҳои муарраб (арабигашта) пешниҳод шуда, барои гирифтани маълумоти муғассал доир ба ин гуна өвжасҳо ба баъзе аз фарҳангномаҳо истинод шудааст. Инчунин, ҳусусиятҳои лексикию семантиқии өвжасҳо дар тарҷума ва тафсирҳои Қуръон мавриди таҳлилу тадқиқ қарор гирифтааст. Махсусан, дар тафсирҳои Кембриҷ ва Ҳусайнӣ өвжасҳо, ки мансубияти хешу табориро ифода менамоянд, байни ҳам муқоиса ва таҳлилу баррасӣ шудаанд. Өвжасҳои мазкур дар ин мақола ба се қисмат тасниф карда шудааст: өвжасҳои асили тоҷикӣ, ки имрӯз ҳам роиҷанд, монанди падар, модар, бародар ва хоҳар. Өвжасҳо, ки танҳо дар гӯшишҳо бοқӣ мондаанд, ба монанди набаса ва сунҳор. Өвжасҳо, ки имрӯз дар забони адабии тоҷикӣ ва дар гӯшишҳои он истифода намешаванд, монанди афдар. Барои тақсияти шарҳи баъзе өвжасҳо аз осори адабону шорони классик иқтибос оварда шудааст.

Калидвозжаҳо: таҳлили муқоисавӣ, забони форсӣ-тоҷикӣ, калимаҳои арабӣ, калимаҳои асили тоҷикӣ, истилоҳоти хешутаборӣ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ ПОНЯТИЯ РОДСТВА В «ТОЛКОВАНИЕ КЕМБРИДЖА» И «ТОЛКОВАНИЕ ХУСАЙНИ»

В статье анализируются становление и развитие таджикского языка, исторические этапы его развития и его исторического географического расположения. Нами даются сведения об особенностях литературного языка IX-X веков, а также на примерах из творчества Хусейна Воизи Кашифи были даны сведения о сложностях составлении предложений и смешении таджикского языка с арабскими и монгольскими языками в XV веке. Представлены толкование некоторых арабских слов, а для получения подробной информации о таких словах сделаны ссылки на некоторые словари. Также проанализированы лексико-семантические характеристики слов в переводе и толковании Корана. В частности, в интерпретациях Кембриджса и Ҳусайни сравниваются и анализируются слова, выражающие родство. Эти слова в статье разделены на три группы: слова таджикского происхождения, которые распространены и сегодня, такие как отец, мать, брат и сестра; слова, которые остались только в диалектах, как набаса и сунҳор; слова, не используемые сегодня в литературном таджикском языке и его диалектах, например, афдар. Для подкрепления объяснения некоторых слов цитируются произведения классических писателей и поэтов.

Ключевые слова: сопоставительный анализ, персидско-таджикский язык, арабский словарь, слова таджикского происхождения, понятие родство.

COMPARATIVE ANALYSIS OF WORDS EXPRESSING THE CONCEPTS OF KINSHIP IN THE «CAMBRIDGE INTERPRETATIONS» AND «HUSAYNI INTERPRETATIONS»

The article analyzes the formation and development of the Tajik language, the historical stages of its development and the geographical location of its origin. Then information was given about the features of the literary language of the 9th-10th centuries, using examples from the works of Hussein Voizi Kashifi, information was given about the complexity of sentences and the mixing of the Tajik language with Arabic and Mongolian languages in the 15th century. Explanations of some Arabic words are provided and references are made to some dictionaries for detailed information on such words. The lexical and semantic characteristics of words in the translation and interpretation of the Koran are also analyzed and studied. In particular, Cambridge and Husaini's interpretations were compare and analyze words expressing kinship. These words in this article are divided into three parts: words of Tajik origin that are still common today, such as father, mother, brother and sister. Words that remain only in dialects, like «nabasa». Words not used today in the literary Tajik language and its dialects, for example, «afdar». To support the explanation of some words, the works of classical writers and poets are quoted.

Keywords: comparative analysis, Persian-Tajik language, Arabic words, original Tajik words, kinship words.

Маълумот дар бораи муалиф: Ҳакимов Насибулло Абураҳмонович - Докторанти PhD-и соли сеюми кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ. Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел - 985272122. E-mail: nasibullo1980@mail.ru.

Сведения об авторах: Хакимов Насибулло Абураҳмонович. – докторант PhD третьего курса кафедры истории языка и типологии ТНУ. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17. Тел - 985272122. E-mail: nasibullo1980@mail.ru.

Information about the author: Hakimov Nasibullo Aburahmonovich – 3th year Doctor Phd student at the History of Language and Typology department of TNU. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave. 17. Tel - 985272122. E-mail: nasibullo1980@mail.ru.

АДАБИЁТШИНОСЙ / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТДУ: 891.55+891

**ТАЬСИРИ САБКИ СУХАН ВА АНДЕШАИ БЕДИЛ БА
ШОИРОНИ ҲАВЗАИ АДАБИИ ХУЧАНДИ НИМАИ ДУЮМИ
АСРИ XVIII ТО ОҒОЗИ ҚАРНИ XX**

**Нуралӣ Нуров, Шамсия Ҳомидова
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров**

Дар адабиёти тоҷикии Фарорӯди қарнҳои XVIII то ибтидои асри XX бар асоси нуғузи шеър ва андешаву афкори Мирзо Абдулқодири Бедил ҷараёни густардаи мактаби пайравони ин шоири кошиф ва сайёди маонӣ арзи ҳастӣ намуд. Ҳатто ба ишорати устод Айнӣ, дар сари бозору ҷойхонаҳои шаҳрҳои бузурги Фароруд, чун Самарқанду Бухорову Хуҷанд маҳфилҳои бедилхонӣ баргузор мешуд, ки дар онҳо ашъори Абулмаониро шарҳу баст менамуданд [1, 110].

Аз ин рӯ, бо итминон метавон изҳор дошт, ки сабки сухани шуарои ҳавзаи адабии Хуҷандро, пеш аз ҳама, бар асоси таъсири сабки ҳиндӣ, хоса намояндаи барҷастаи он – Мирзо Абдулқодири Бедил, инчунин, таъсири шевай баёни шеъри шуарои мутақаддам метавон муқаррар соҳт, зеро сабке нест, ки бидуни таъсири сабкҳои дигар, ҳусусан, сабку услуби то давраи ҳудривоҷ ёфта бошад.

Маъруфтарин шоирони ғазалсарои ҳавзаи адабии Хуҷанд дар давраи мавриди назари мо Шӯҳӣ, Воқиф, Нозил, Муҳаммадаминоҳои Кошиф, Хотиф, Зоир, Асирий ва дигарон мебошанд, ки баъзе аз онҳо шоирони соҳибдевон буданд. Ба сабаби он ки дар шеъри намояндагони ин давра вижагии «ҷандсабкӣ» ба мушоҳида мерасад, баррасии масоили сабкӣ ғазал як андоза мушкил эҷод мекунад. Ҳарчанд шоирони ин давра асосан аз аносери ду сабк – ироқӣ ва ҳиндӣ пайравӣ карда бошанд ҳам, асоси ин гароишро асосан бар шеъри ду шоир – Ҳофиз ва Бедил метавон мушоҳида кард.

Ба таъбири дигар, дар эҷодиёти шуарои мавриди назар як навъ оmezishi ду сабки адабӣ – тарзи баёни шуарои асрҳои XIII-XIV ва сабки ҳиндию мактаби бедилӣ ба назар мерасад, ки ин шева гузариш аз як сабк ба сабки дигарро бозгӯйӣ мекунад. Дар ин нигошта меҳоҳем дар бораи таъсири сабки ҳиндӣ ва намояндаи барҷастаи он – Мирзо Абдулқодири Бедил ба қалом ва андешаи суханварони ҳавзаи адабии Хуҷанд дар асрҳои XVIII то ибтидои асри XX изҳори назар намоем.

Роҷеъ ба таъсири сабки ҳиндӣ, хоса сабки Бедили Дехлавӣ, ба шуарои қаламрави Мовароуннаҳр донишмандони суханшинос андешаҳои қобили таваҷҷӯҳ баён намудаанд. Шуарои ҳавзаи адабии Хуҷанд низ дар қатори суханварони ҳавзаҳои дигар аз мактаби шоирони бузурги адабиёти форсу

точик сабақ омӯхтаанд. Шуруъ аз асрҳои баъд аз Бедил, ҳар шоири ба майдони суханварӣ қадамгузошта меҳост истеъоди хешро дар ин ҷода бисанҷад. Дар ин бора С. Айнӣ дар «Намунаи адабиёти точик» ҳангоми шарҳу баррасии осори А.Дониш чунин фармудааст: «...дар аҳҳои охирӣ (манзур асрҳои XVIII ва XIX) дар Бухору Мовароуннаҳр дар назму наср тақлиди Бедил шуҳрат гирифта, ҳар аҳлу ноаҳл, ки ба дасташ қалам мегирифт, ҷизе дар пайравии Бедил навиштанро аз ҷумлаи татиммаи камоли худ мешуморид» [2, 289].

Ҳамчунин, С.Айнӣ дар китоби «Мирзо Абдулқодири Бедил» низ фаслеро перомуни таъсири Бедил ба шоирони Осиёи Миёна баҳшида, дар ҳусуси муқаллидони шоир сухан карда, Сарир, Сират, Исо, Асирий ва Ҷавҳариро аз шоирони муваффақ дар ин ҷода донистааст [1, 104].

А. Мирзоев авчи камолоти сабки ҳиндиро дар Мовароуннаҳр нимаи дуюми асри XVII шуморидааст [6, 24]. Бино ба тадқиқоти солҳои охир таъсирпазирӣ аз сабки ҳиндӣ ва намояндаҳои он дар ашъори шоирони дарбори Амир Умархон ба таври барҷаста ба назар расид. Мавриди зикр аст, ки ба ҷуз А. Дониш, С. Айнӣ ва А. Мирзоев боз Р. Ҳодизода, С. Амиркулов, А. Сатторзода, А. Насриддин, М. Мирзоюнус, Б. Раҳимӣ, И.Эшонқулов ва дигарон оид ба баррасии адабиёти точик дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX, маҳсусан таъсирпазирӣ аз вижагиҳои сабки Бедил, пажуҳишҳое анҷом додаанд. Лозим ба ёдоварист, ки рисолаи «Савмаи маърифат», ки ба қалами Бахтиёр Ҳамдамов мутааллиқ аст, бевосита дар ҳусуси таъсири эҷодиёти Бедил ба адабиёти точик дар нимаи дуюми асри XIX баҳс мекунад [15].

Баҳше аз рисолаи яке аз муаллифони ин мақоларо низ масъалаи таъсири Бедил ба шоирони ҳавзаи адабии Фароруд, инчунин давраи бозгашти адабӣ ба вучуд овардааст [8].

Аз шуарои ҳавзаи таҳқиқи мо Шӯҳӣ, Нозил, Зоир, Иффат, Асирий (ва шоирони дигар) аз унсурҳои сабки ҳиндӣ ва, маҳсусан, шеъри Бедил пайравӣ намудаанд. Дар умум, масъалаи таъсирпазирӣ шоирони ҳавзаи адабии Ҳуҷандро дар нуктаҳои зер баррасӣ намудан имконпазир аст:

Таъсири аносими шаклии шеър (қофияву радиф ва вазн). Шуарои мавриди назар дар эҷоди шеър, аз ҷумла ғазалу мухаммас бештар аз ҷиҳати соҳтор, қофияву радиф пайравӣ намудаанд. Чунончи, ғазали зерин, ки бо радифи «оинаро» ба қалам омадааст, зоҳирان дар пайравии ғазали Бедил, ки матлааш чунин аст, «Нест бо ҳуснат маҷоли гуфтугӯи оинаро, / Сурма мерезад нигоҳат дар гулӯи оинаро» [4, 65] эҷод шудааст:

*Дода руҳсори ту ранги навбаҳор оинаро,
Шуд зи аксаши пур зи гул ҷайбу канор оинаро...
...Софтабъонро дар ин айём, Шӯҳӣ қадр нест,
Буд дар аҳди Сикандар эътибор оинаро [14, 28].*

Вижагии фарқкунадаи ғазали Шӯҳӣ аз сурудаи Бедил дар он зоҳир аст, ки дар шеъри шоирӣ ҳуҷандӣ қофия тағиیر ёфтааст. Аммо дигар воситаҳо ва аносими шеър, мисли объекти тасвир, ки радифи ғазалро

ташкил медиҳад, боқӣ монда, аз маншаш ва сарчашмаи он, яъне газали Бедил паём мерасонад. Ин анъана дар асри XIX низ мавриди истиқболи шоирон қарор гирифта, Нозил, Маъюс, Хотиф, Кошиф ва Асирий аз шоироне ҳастанд, ки ашъори эшон тамоюл ба сабки мазкур дорад. Суханварони мазкур, маҳсусан, ба ғазалҳои Мирзо Абдулқодири Бедил бештар ҷавобия навиштаанд. Чунончи, Бедил:

*Вақти он аст, ки аз гардии гардуни фалак
Нақши меҳр аз варақи рӯйи замин гардад ҳак.*

Нозил:

*Вақти он шуд, ки намонад ба ҷаҳон ҳаққи намак,
Силауву раҳму мурувват зи миён гардад ҳак [5, 45].*

Ҳатто эҳсос мешавад, ки шоирони ин давраи ҳавзаи адабии Ҳуҷанд дар ҷараёни истиқбол аз тарзи сухани Бедил кӯшидаанд, ки ғазалҳоеро пайравӣ қунанд, ки тарҳи қофиябандии онҳо нисбатан душвор ба назар расида, ҷагони камтартачибашуда дар шеваи созмони ин унсури муҳимми шеър истифода шудаанд.

Бояд гуфт, ки газали нахусти Девони Бедилро аксари суханварони асрҳои мавриди таҳқиқ истиқбол намудаанд ва бегумон ин сурудаи Абулмаъонӣ дар шумори ғазалҳоест, ки мавриди истиқболи фаровони суханварони баъд аз ў қарор гирифтааст. Аксари шоирони ҳавзаи адабии Ҳуҷанд низ аз ин газали маъруфи Бедил пайравӣ намудаанд:

Бедил:

*Ба авҷи қибриё, к-аз паҳлуи аҷз аст роҳ он ҷо,
Сари мӯе гар ин ҷо ҳам шавӣ, бишкан кулоҳ он ҷо! [4, 31]*

Туробӣ:

*Ба меъроҷи тақаддус гар шикастӣ хеш, роҳ он ҷо,
Бурун шав заррае аз ҳуд, ки гардӣ қаҷкулоҳ он ҷо! [12, 397]*

Ба чанд намунаи дигар аз пайравиҳои шоирони ҳавзаи Ҳуҷанд аз ғазалҳои Бедил ручуъ мешавад.

Бедил:

*Эй ҳаёли қоматат оҳи заифонро асо,
Бар рухат наззорагоро лагзии аз ҷӯши сафо [4, 36].*

Маъюс:

*Эй даҳонат мим аз сарчашмаи оби бақо,
Абрӯят мадде зи бисмиллаҳи «Фурқон»-и Ҳудо [12, 221].*

Хотиф:

*Эй ҳами зулфи қаҷат саркӯб бар мушити Ҳито,
Равшан аз рухсораат оинаи субҳи сафо [12, 329].*

Кошиф:

*Умрҳо шуд, дар раҳат, афтодаам чун нақши по,
Барнахезад аз мани бедил ба ҷуз дасти дуо... [12, 217]*

Лозим ба ёдоварист, ки ба ин газали Бедил Тошҳоҳа Асирий муҳаммас ҳам бастааст, ки банди аввали онро ин ҷо меорем:

Эй саводи диддат сайёди охуи Хито,
 Аз карам дасты маро баргир, афтодам зи по
 Накхати нақши қадам бинҳода бар дӯши сабо,
 «Эй хаёли қоматат оҳи заифонро асо,
 Бар рухат наззораҳоро лагзиш аз ҷӯши сафо» [3, 96].

Дар баробари Асири дигар шоирони ҳавзаи адабии Хучанд ба газалиёти Бедил мухаммас бастаанд, ки мо ин чо бо овардани ҳамин намуна иктифо намудем.

Таъсиро сабк ва тарзи баён (корбурди образҳои шоирона). Агарчи дар шеъри гузаштаи мо роҳу усул, шеваҳои корбурд, соҳтмони калимаҳои мураккаб ва таъбиру иборот мустаъмал аст, аммо авчи эҷод ва ба зуҳур расонидани вожаҳои мураккаб ва таркиботи тоза дар ғазал бо шеъри сабки хиндӣ, баҳусус, номи Бедил пайванд мегирад. Шуарои Хучанд ба сабаби он ки ба шеъри Бедил ва суханварони ҳаммаслаки ў, мисли Сайдову Соиб назари хос доштаанд, дар ин ҷода то андозае тавфиқ ҳам ёфтаанд. Ба таври кулӣ, дар ашъори шуарои мавриди назар вожаву ибора ва таркибҳои мураккаби ду, се ва бисёрчӯзъя, ифодаҳо дар қолаби воҳидҳои фразеологӣ ё ибораҳои рехта, корбурди арқом ва шумораҳо ҳамчун воситаҳои эҷоди таркибҳои шоирона, таъбирҳои хоси мардумӣ ба ҷашм мерасад.

Наҳуст ба баррасии вожагони мураккаб ва калимаву таркибҳои шоирона, ки барои ифодай инсон ба кор рафтаанд, мепардозем. Шуаро дар мавриди баёни ҷанбаи рӯҳонии инсон аз фазоили муқаддасу поки ин мавҷудоти беҳтарини худовандӣ ёдовар шуда, дар баёни ҷанбаи ҷисмонӣ, асосан инсонро ба қаҳрамонҳои ормонии адабиёти пурборамон ташбех кардаанд, ки ин амр дар зуҳури барҷастай талмех муассир афтодааст:

Ман ҷаҳаннампарвару ҳалқе бихишторои ваҳм,
 Наиъаи саҳбои мо гӯё ҳумори банг буд [3, 81].

Сикандартинатам, бо ҷашмаи ҳайвон намесозам,
 Дилам шодоби ҷоми соқии симинтан аст имиаб [12, 218].

Муҳимтарин маҳсусияти ин навъ вожасозӣ он аст, ки дар канори эҷоди калимоти мураккаб аносари талмех тағирири маъно мекунад. Масалан, агар «Сикандартинатам» мегӯяд, ин чо сифати худро зикр мекунад ва ишорат мекунад, ки ман ба мисли Искандар ба ҷашмаи ҳайвон созиш надорам. Вожаи талмехшудаи «Сикандар» дар таркиби калимаи «Сикандартинат» ба сифати инсон табдил ёфта, тағирири маънӣ кардааст.

Шуарои ҳавзаи адабии Хучанд барои баёни ҳолатҳои равониву ҷисмонии инсони ошиқу ориф вожагону таъбироти ҷолибу шоиронаи Бедилро устодона истифода бурда тавонистаанд, ки ин равиш шореҳи ҳунари суханвариашон ба шумор меравад. Аз ҷумла, дар иртибот ба ҳолати орифи ба мақоми ҳайратрасида, ки аз зинаҳои вижай камолоти маънавии инсон маҳсуб меёбад, вожагони мураккабе, чун ҳайратфизо [12, 187], ҳайратпарвар [12, 218], ҳайратзада [14, 93], ҳайратхона [14, 123], ҳайратпеша [14, 128], ҳайратобод [14, 225], ҳайратсаро [14, 273] ва амсоли инро метавон

аз ашъори шоирони мавриди таҳқиқ берун овард, ки сарчашма дар таркибҳои «ҳайратдамида», «ҳайратнигоҳ», «ҳайратиншо» ва амсоли ин дар қаломи Бедил доранд. Барои намуна ба чанд байт ручуъ мекунем.

Ҳайратпарвар:

*Зи ишиқат чун пари товус ҳайратпарварангуштам,
Муҳаббат сурати оина баст охир бар ангуштам [12, 218].*

Ҳайратзада:

*Нест парвози малак мардуми ҳайратзадаро,
Мурғи тасвир бурун аз гами дом аст ин чо [14, 93].*

Дар байти дигар чанде аз чунин вожагони мураккаб ба таври чида омадаанд:

*Мудом карда сияҳ рӯзгори ман, Шӯҳӣ,
Рухофтобу баноғӯшмаҳ, баданмаҳтоб [14, 98].*

Тавре ки маълум шуд, дар ашъори шоирони мавриди назар вожаҳои мураккаби чандҷузъа, ки аз се ва ҷаҳор вожа таркиб ёфтаанд, низ ба ҷашм мерасанд. Дар яке аз аёти болоӣ вожаи «ҳайратпарвардангушт» дар шумори чунин қалимот қарор дорад. Ба намунаҳое аз ашъори шоирони давраи мавриди назар ручуъ мешавад, ки дар онҳо соҳтмони ин шеваи хоси вожаофаринӣ ба ҷашм мерасад:

*Мумтозкорхонаву қудратиён туӣ,
Лайса камисли ваҷҳика фӣ-л-ъарзи ва-с-само [14, 29].*

*Бо забони ҳол гӯяд гунча дар боги ҷаҳон,
Туъма ҷуз хун нест дандонбарчи рафи урдаро [14, 71].*

*Хотиргубордида чунонам зи дасти ҷарҳ,
К-оина ҳам ба ҳуд напазираდ мисоли ман [14, 261].*

Вучуди чанд вожаи мураккаб дар таркиби як ғазал, ки қаблан дар ашъори шоирони дигаре чун Сайдову Бедил ба назар мерасид, аз ҳунари шоирии Шӯҳӣ дарак медиҳад. Дар ин бора муаллифи сарсухани китоби «Мунтаҳаби ғазалиёт»-и Шӯҳии Хучандӣ чунин ишора кардааст: «...шоир дар роҳи созиши қалимоти мураккаб, ки аз ду ё бештар решা иборатанд, ғомҳои устувор гузаштааст» [10, 16].

Ба як ғазали Шӯҳӣ, ки дар ҷавоб ба ғазали Сайдо [6, 116; 7, 347] эҷод шудааст, ручуъ мекунем:

*Кабобам карда ёди ҷилваи он шӯҳболое,
Ки дар иқлими раъной бувад маъшуқи яктое.
Қабогулгунпаризоде, бараҳтовусрафторе,
Баданоинатаркибе, сафотахмираъзое.
Латофатгуфтугӯлаъле, назокатшевамазмуне,
Забонсанҷидагуфтторе, суханиншинидаоне.
Табассум шаккаромезе, тараҳҳумпеша дилдоре,
Такаллуммунтаҳаб шӯҳе, саропо рамзимое.*

*Тагофулпеша майнүше, нигаҳошиқталағоре,
Шикорандоз бераҳме, балоҷұфитнаорое.
Фариди киивари Шұхй, шаҳи авранги бедодӣ,
Бути бемисл маъшуқе, биҳиштизодабарное [14, 291].*

Ба чуз аз вожагони мураккаб дар ашъори шоирони мавриди таҳқиқ таркибхө бе назар мерасанд, ки аз ду ё се чузъ иборат буда, дар ифодаи як маъно ё мағхум, ё як ҳолати равонй корбаст шудаанд. Масалан, дар байти зер ибораи «мурғони қафас»-ро ба маъни инсони пайванд ба ҷаҳони омадшуд ба кор бурдааст, ки аз дарду ранҷ азияти фаровоне додааст:

*Гул ҳамон беҳ, ки ба ҳар ҳарф наяндозад гўш,
Варна дарди дили мурғони қафас бисёр аст [3, 85].*

Чунин навъи иборасозиро шоирони мавриди назар фаровон истифода кардаанд, ки ин ҷо аз зикри муфассали он худдорӣ менамоем.

Ҳамчунин, дар ашъори шоирони мавриди таҳқиқ қалимот ва образҳои мушобехе мушоҳида мешаванд, ки таъсирпазирии як идда шоирон аз ҷаҳони ботиниву маънавии шоиро соҳибсабке чун Бедилро таҷассум мекунад. Ба таъкиди яке аз муаллифони мақола, «...дар аксари сурудаҳои Бедил вожагоне чун «оина», «хайрат», «нафас», «мавҷ», ваҳдату қасрат», «ранг» ва амсоли ин басомади фаровон дорад» [8, 104]. Бинобар ин, шоир «дар заминаи корбурди онҳо аз такрори маънӣ дурӣ чуста, бар он қалимот маонии тозаи шоирона баҳшид, ки ин амр ба ҳунари шоирини суханвар дар мазмунсозӣ перомуни як вожа таъкид меварзад» [8, 104]. Забоншинос М.Олимҷонов муқаррар кардааст, ки дар ғазалиёт ва маснавиҳои Бедил 53 қалимаи муштак бо ҷузъи «оина» соҳта ва истифода шудааст, ки 40-тои он аз ихтироҳои худи шоир мебошад [9, 82].

Дар шеъри шоирони ҳавзаи Ҳұңдан низ истиҳдоми фаровон аз қалимоти мазкур, ҳамчунин, як идда вожагони ҳамсони инҳо, мисли «дарюза», «шамъ», «баҳя», «гирдоб» ва ғайра ҳангоми оғариниши образҳои шеърӣ гирифтааст. Барои ба дарозо накашидани баҳс танҳо ба қалимаи «оина» дар ашъори Шұхй таваҷҷӯх менамоем. Яке аз образҳои шеъри Бедил – «оина» дар ашъори Шұхй басомади зиёд дошта, бино ба маълумоти адабиётшинос Д. Раҳматова [11, 5] ибораву таркибҳои хеле ҷолиб ба мисли «хонаи оина» [14, 82], «оинаи ҳиммат» [14, 217], «оинаи соҳибгубор» [14, 191], «оина-чашми нигарон» [14, 188], «киштии оина» [14, 169], «оина-пушт ба девори ҳайронӣ» [14, 145], «синаи оинаваш» [14, 132], «ҳотири оина» [14, 133], «оинадори ҳусн» [14, 129], «чехраи оина» [14, 114], оина-файзи хоксориҳо» [14, 41], «оина-огози мо» [14, 40], «Бесутун-оинаи ҷавҳари мардон» [14, 74], «софии оина» [14, 75] ва ғайра созмон ёфтаанд. Дар умум, аз рӯйи мушоҳидаи мо Шұхй зиёда аз 70 бор дар 62 ғазал вожаи «оина»-ро мавриди истифода қарор додааст. Чунончи:

*Аз соғтинастӣ гили моро сириштаанд,
Оина дар ҳатар набувад аз губори мо [14, 30].*

*Агар дар оина худро назора меҳоҳӣ,
Биё ба хонаи дил, то дижам ниишони туро [14, 53].*

Бо он ки «оина» дар шеъри Мирзо Абдулқодири Бедил бамаротиб аз шеъри Шӯхии Ҳуҷандӣ бештар истифода шудааст, вали ин нукта низ қобили зикр аст, ки оморгирии муҳаққики мазкур аз рӯйи «Мунтакаби ғазалиёт»-и Шӯҳӣ сурат гирифтааст. Дар ҳоли такмили ин омор аз рӯйи матни комили девон метавон доираи таъсирпазирии шеъри Шӯхиро густардатар баррасӣ кард.

Истиқбол аз шевай маъниофаринӣ. Шуарои мавриди назар асосан дар шевай баён ва услуб низ аз ашъори нобу ҷаззоби Абулмаонӣ пайравӣ намудаанд, аммо ин истиқбол ва дилбастигҳои эшон ба ҳадде буд, ки бевосита дар таҳаввули маънӣ дар ашъори ин шоирони низ таъсиргузор гардидаст. Байти Файёз далели ин гуфтаҳост:

*Ҳар нафас аз қасри умрам канӣ ҳишти зиндагӣ,
Баҳри ин вайрони аз таъмири меъморам манурс! [13, 28]*

Байти мазкур ғазали машҳури Бедилро, ки мақтааш ин аст, ба хотир меовоарад:

*Нафас ҳар дам зи қасри умр ҳишти меканад, Бедил,
Пайи таъмири ин вайрони меъмор инҷунин бояд [4, 231].*

Мисоли дигар, Бедил:

*Бедил, навиди қосиди бадлаҳҷа мотам аст,
Мактуби наҷбаҳор набандӣ ба боли зог [4, 313].*

Шӯҳӣ:

*Шевай донишварон аз мардуми нодон маҷӯйӣ,
Қ-аз забони зог менояд баёни андалеб [14, 100].*

Бедил:

*Дил гарраи чӣ айиши нишинад, ки зери ҷарҳ
Гавҳар шикасту оина зангор доштаст [4, 98].*

Туробӣ:

*Лаззати дидор набвад дар ҷаҳон,
Ҳосили оина зангор асту бас [12, 399].*

Тазмини шуаро ба ашъори Бедил. Пайравиҳои шоирони давраи мавриди таҳқиқ ба ашъори Бедил то ҷое нуғуз дорад, ки онон дар густариши тазмину назирагӯйӣ низ саҳми арзанда гузоштаанд. Шевай аслии назирагӯйии онҳо низ чун дигар шоирони мактаби пайравони Бедил ба ишорат ба номи шоир ва зикри мисрае аз ғазали ў сурат гирифтааст. Чунончи:

Ҳоҷӣ Ҳусайнӣ Роҷӣ:

*Қадам неҳ дар тариқи аҷз, Кошиф, баски Бедил гуфт:
«Сари мӯе гар ин ҷо ҳам шавӣ, бишкан кулоҳ он ҷо!» [12, 376]*

Туробӣ:

*Ба аҷзи хеши менозам, Туробӣ, зон ки Бедил гуфт:
«Сари мӯе гар ин ҷо ҳам шавӣ, бишкан кулоҳ он ҷо!» [12, 397].*

Иффат:

*Чӯи хуши гүфтас, Иффат, булбули боги сухан, Бедил,
«Ниишоти ин баҳорам бе гули рӯят чӯй кор ояд?!» [12, 415].*

Ҳарчанд назирагӯйио пайравии шуарои ҳавзаи адабии Ҳучанд ба шеваву тарзи баёни Бедил ифодакунандаи ҳунари воло ва маҳорати сухангустарии эшон бошад ҳам, аммо на ҳамаи шуаро дар ин арса муваффақ шудаанд. Ҳарчанд дар сурудаҳои баъзе аз шуаро (Хотиф, Маъюс, Ҳочӣ Ҳусайнӣ Рӯҷӣ) дар назари аввал пайравӣ ба ашъори Амир Умархон ба назар расад ҳам, аммо тавассути ашъори ў истиқболи сабки Бедилро метавон ба мушоҳида гирифт, чун Амир низ яке аз муқаллидони Бедил буда, дар эҷоди ғазал аз сабки шоир суд чустааст.

Дар умум, аз ин мабоҳис равшан мешавад, ки шуарои ҳавзаи адабии Ҳучанд ба сабки ҳиндӣ, хоса бузургтарин намояндаи он – Мирзо Абдулқодири Бедил таваҷҷӯҳ доштаанд, ки пайравиҳои эшон асосан аз ду ҷиҳат: ҷиҳати соҳторио шаклии шеър, аз ҷумла вазн, кофия, радиф, таъсирпазирӣ дар мазмунсозию маъниофаринии ин сабк ба ҷашм мерасад. Як ҳусусияти таъсирпазирӣ шоирон дар забони шеър, яъне, оғариниши қалимаҳои мураккаб, ибораҳо ва таркибҳои шоирона таҷассум ёфтааст. Ин далел бар он аст, ки шуарои мавриди назари мо баробари суханварони ҳамаҳди хеш, ки дар дигар ҳавзаҳои адабӣ зиндагӣ ва эҷод менамуданд, бехтарин суннатҳои шеъри Бедилро густариш ва идома додаанд.

КИТОБНОМА

1. Айнӣ, Садриддин. Мирзо Абдулқодири Бедил / Садриддин Айнӣ. – Сталиnobod: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1954. – 340 с.
2. Айнӣ, С. Намунаи адабиёти тоҷик / С.Айнӣ. Таҳия ва нашри Камолиддин Айнӣ ва Низом Қосим. – Душанбе, 2010. – 420 с.
3. Асири, Тошҳоҷа. Ашъори мунтажаб / Тошҳоҷа Асири. Мураттиб ва муаллифи сарсухану тавзехот Саъдулло Асадуллоев. –Душанбе: Адиб, 1987. – 192 с.
4. Бедил, Абдулқодир. Мунтажабот / Абдулқодири Бедил. Бо саъю қӯшиш ва муқаддимаву тавзехи Бобобек Раҳимӣ. – Душанбе: Адиб, 2018. – 480с.
5. Каримов, У. Нозили Ҳучандӣ / У.Каримов. – Душанбе: Дониш, 1978. – 123 с.
6. Мирзоев, А. Сайидо ва мақоми ў дар таърихи адабиёти тоҷик / А. Мирзоев. – Сталиnobod: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1947. – 197 с.
7. Насафӣ, Сайидо. Девон (мунтажабот) / С. Насафӣ. Таҳияи матн бо муқаддима ва луготу тавзехоти Алии Муҳаммадии Ҳурросонӣ. – Душанбе: Адиб, 2017. – 480 с.
8. Нуров, Н. Поэтикаи ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил (нашри 2 дар таҳрири нав) / Н.Нуров.– Ҳучанд, 2020. – 448 с.

9. Олимчонов, М. «Оина» дар коргоҳи эҷодии «Шоири оинаҳо» / М.Олимчонов // Сухан аз гавҳариёни сухан (маҷмуаи мақолаҳои илмӣ). – Хуҷанд: Нури маърифат, 2017. – С. 72- 83.
10. Раҳматов, Б. Шӯҳии Хуҷандӣ – шоири ғазалсаро / Б. Раҳматов / Шӯҳии Хуҷандӣ. Мунтаҳаби ғазалиёт. Таҳия ва тавзехи Б. Раҳматов. – Хуҷанд: Ношир, 2016. – С. 3-20.
11. Раҳматова, Д. Мулоҳизае дар бораи забони ғазалҳои Шӯҳӣ / Д.Раҳматова // Адаб, 2018. -№2. – С.2-6.
- 12.Хуҷандӣ, Абдулмансони Насриддин. Тазкираи шуарои Хуҷанд / Абдулмансон Насриддини Хуҷандӣ. Ба қӯшиши Фаҳриддин Насриддинов. – Хуҷанд: Ношир, 2015. – 512 с.
- 13.Хуҷандӣ, Файёз. Мунтаҳаби ашъор / Файёзи Хуҷандӣ. Бо қӯшиши Ҳайрулло Абдуллоев ва Сафохон Аминзода. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 96 с.
- 14.Хуҷандӣ, Шӯҳӣ. Мунтаҳаби ғазалиёт / Шӯҳии Хуҷандӣ. Таҳия ва тавзехи Бахром Раҳматов.– Хуҷанд: Ношир, 2016. – 600 с.
- 15.Ҳамдам, Б. Савмааи маърифат (Андешаҳо перомуни ашъори Мирзо Бедил ва пайравони ў) / Б. Ҳамдам. – Ғонҷӣ, 1999. – 170 с.

**ТАҶСИРИ САБКИ СУХАН ВА АНДЕШАИ БЕДИЛ БА ШОИРОНИ
ҲАВЗАИ АДАБИИ ХУҶАНДИ НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XVIII ТО
ОФОЗИ ҚАРНИ XX**

Дар мақола таъсирпазирӣ ва пайравии шоирони ҳавзаи адабии Хуҷанд дар нимаи дуюми асри XVIII аз ашъори Мирзо Абдулқодири Бедил таҳқиқ шудааст. Муаллифон қӯшидаанд, ки истиқболи шоирони мавриди таҳқиқро аз рӯйи чанд самт – аз ҷиҳати шакли шеър, таъсирни сабк ва тарзи баён (корбурди образҳои шоирона), истиқбол аз шеваи маъниофаринӣ ва тазмин баррасӣ намоянд. Дар заминани баррасиҳои анҷомёфтта муаллифон ба хуносae расидаанд, ки ҳарчанд дар ашъори шоирони Хуҷанд ғуногунсабӣ ба назар мерасад, аммо намунаҳои ашъори баъзе аз онҳо гувоҳӣ медиҳад, ки эшон дар пайравӣ аз Бедил ва сабки ў низ муваффақ гардидаанд, ки миёни онҳо Шӯҳии Хуҷандӣ ва Тошхоча Асирӣ ҷойгоҳи хоса доранд.

Вожсаҳои қалидӣ: шоирони ҳавзаи адабии Хуҷанд, сабки ҳиндӣ, таъсирпазирӣ, пайравӣ, шеваи маъниофаринӣ, вожсасозӣ, ғазал, тазмин, назира, мухаммас, Бедил, Шӯҳӣ, Асирӣ, оина.

**ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РЕЧИ И МЫСЛИ БЕДИЛЯ НА ПОЭТОВ
ХУДЖАНДСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АРЕАЛА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XVIII- НАЧАЛО XX ВЕКА**

Предпринята попытка влияние и следование поэтов Худжандского литературного круга во второй половине XVIII века на творчество Мирзо Абдулкадыра Бедиля. Авторы попытались оценить рецепцию исследуемых поэтов с нескольких сторон – с точки зрения формы стихотворения, влияния стиля и манеры изложения (использования поэтических образов) рецепции смыслотворчества и тазмин. По результатом обзора авторы пришли к выводу, что хотя в поэзии Худжандских поэтов присутствует разнообразие стилей, примеры показывают, что некоторым из них удалось следовать Бедилю и его стилю, среди которых Шухи Худжанди и Тошходжа Асири занимают особое место.

Ключевые слова: поэты Худжандского литературного круга, индийский стиль, экспрессивность, последовать, способ создания смысла, словообразование, газель, тазмин, назира, мухаммас, Бедиль, Шухи, Асири, зеркало.

**THE INFLUENCE OF BEDIL'S STYLE OF SPEECH AND THOUGHT
BESET WITH POETS OF KHUJAND LITERARY CIRCLE REFERRING TO
THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY - THE BEGINNING OF THE
20TH CENTURY**

The article dedicated to studying the influence and following of the poets of Khujand literary circle referring to in the second half of the 18th century by Mirzo Abdulqodir Bedil. The authors of the article made an endeavor to consider the studied poets' following in several streamlines – in terms of the form of poem, the influence of style and ways of expression (resorting to poetic images), following to the way of the creation of meaning. Proceeding from the assumption of the conducted analysis, the authors of the article came to the conclusion that although there is a variety of styles in Khujand poets' versifies, however patterns of some of their poems show that they managed to follow Bedil and his style, among of whom Shukhi Khujandi and Toshkhuja Asiri occupy a special place.

Key words: poets of Khujand literary circle, Indian style, influence, following, way of creation of meaning, word-building, ghazal, tazmin, nazira, mukhammas, Bedil, Shukhi, Asiri, mirror.

Маълумот дар бораи муаллифон: Нуров Нуралий Норович – доктори илми филология, директори Институти илмӣ-тадқиқотии илмҳои чомеашиносии МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик

Бобоҷон Ғафуров» (Тоҷикистон, ш. Ҳӯҷанд). Тел.: +992 92 876 37 97, E-mail: nurali74@mail.ru

Ҳомидова Шамсия Мирзорустамовна – докторант (Ph.D)-и кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳӯҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» (Тоҷикистон, г. Ҳӯҷанд). Тел.: +992 92 899 85 00, E-mail: Khomidova_shamsiya@mail.ru

Сведение об авторах: Нуров Нурали Норович – доктор филологических наук, директор Научно-исследовательский институт общественных наук ГОУ «Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова», (Таджикистан, Худжанд), тел: +992 92 876 37 97, E-mail: nurali74@mail.ru

Ҳомидова Шамсия Мирзорустамовна – докторант (Ph.D) кафедры классической литературы ГОУ «Худжандского государственного университета имени академика Б.Г.Гафурова» (Республика Таджикистан, г. Худжанд), тел: +992 92 899 85 00, E-mail: Khomidova_shamsiya@mail.ru

Information about the authors: Nurov Nurali Norovich – Dr. of Philological sciences , Director of the Research Institute of Social Sciences under the SEI «Khujand State University named after B.G. Gafurova», (Republic of Tajikistan, Khujand), tel: +992 92 876 37 97, E-mail: nurali74@mail.ru

Homidova Shamsiya Mirzorustamovna, doctoral student of the Department of Classical Literature, Khujand State University named after B.G. Gafurova (Republic of Tajikistan, Khujand), tel: +992 92 899 85 00, E-mail: Khomidova_shamsiya@mail.ru

НАҚДИ ВИЖАГИХОИ МУНДАРИЧАВЙ ВА ГОЯВИИ ОСОРИ АЙНӢ ДАР ТАҲҚИҚОТИ АЙНИШИНОСОН

Чамолиддин Сироҷзода
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ

Таҳқиқи хусусиятҳои мундариҷавӣ ва гоявии осори бадеии Айнӣ зери таъсири ҷараёни идеологии замон шакл гирифта, муҳаққиқон асосан ба шинохти моҳияти иҷтимоиву сиёсӣ ва ахлоқии мушкилоти мавриди назари нависанд, аз ҷумла мазмуни инқилобӣ, адолати иҷтимоӣ, озодии инсон, мавқеи зан дар ҷомеа, нақш ва ҷойгоҳи табақаи заҳматкаш дар ҷомеаи сотсиалистӣ, тасвир ва таблиғи рӯҳияи инқилобӣ, ҷаҳонбинии нави марбут ба соҳти нав ва монанди инҳо таваҷҷӯҳ зоҳир кардаанд. Дар ин мақола баъзе паҳлӯҳои ҷустуҷӯҳои айнишиносон дар ин замини баррасӣ мегардад.

Дар таҳқиқ ва арзёбии хусусиятҳои мундариҷавӣ ва гоявии осори Айнӣ, аз ҷумла повести «Одина», нахустин кӯшишро муҳаққиқони рус Шевердин ва Афанаев кардаанд ва мазмуни онро инқилобӣ ва марбут ба тасвири аҳволи иҷтимоии «кӯҳистонии камбағал, зулми бек ва мансабдорони амир, ҳаракати инқилобӣ» [13,5] донистаанд. Дар айнишиносии тоҷик Раҳим Ҳошим бори аввал дар мақолаи «Якумин қиссаи инқилобии тоҷик «Одина» ба таври муҳтасар доир ба хусусиятҳои мундариҷавию гоявии повести «Одина» мулоҳизаҳояшро баён кардааст. Муҳаққиқ повести «Одина»-ро «яке аз он қитобҳои сурхе» донистааст, ки «саргузашти як тоҷики камбағалро ҳикоя мекунад ... Дар «Одина» аз муомила ва истисмори як муштӯри тоҷик сар карда, то зиндони Бухоро, муроғия ва муҳокимаи қозии шариат, заводи пахта ва як тӯда воқеаҳои давраи инқилоб бо маҳорати тамоме тасвир карда шудааст» [13, 3].

Муҳаққиқ пас аз зикри мавзуу мазмуни мундариҷайи повест гоя ва моҳияти идеологиии повестро дар тобеият ба сиёсати вақт шарҳ додааст, ки онро ҳамчун шарҳи моҳияти иҷтимоиву сиёсии асари Айнӣ метавон пазируфт. Ин мақола бо такя ба усули (методи) таърихи фарҳангӣ, ки дар адабиётшиносии солҳои бисту сӣ шоъ буд, навишта шуда, муаллиф мундариҷа ва гояи повести Айниро танҳо аз назари идеологияи хизбӣ таҳлил ва арзёбӣ ва андешаашро дар оҳири мақола чунин ҷамъbast намудааст: «Мехоҳем бигӯем, ки «Одина» як қиссаи инқилобӣ ва ҳаётини тоҷик аст. «Одина» зиндагонии ранҷбар, ҳаёти мардкори тоҷикро аз бисёр ҷиҳатҳо дар бар гирифта, тасвир мекунад. Дар «Одина» тамоми сабаб ва заминаҳое, ки дар Бухори собиқ оммаи меҳнаткашро ба инқилоби шурӯй тайёр карда буд, нишон дода шудаанд. Дар «Одина» давраи бадбаҳтии тоҷики камбағал тасвир шудааст» [13, 5].

Чунонки ба мушоҳида мерасад, Раҳим Ҳошим дар ин мақола гояи повести Айниро «аз мавзуъ»-и асар берун қашида [5, 42], онро василаи густариш ва такомули андешаи иҷтимоӣ ва ҳунари тасвиргарии Айнӣ ба шумор меоварад, ки таҷрибаи аввал дар нақди адабии иҷтимоъгарои тоҷикӣ солҳои бистуми садаи гузашта мебошад.

Рисолаи Бектош «Садриддин Айнӣ ва эҷодиёти ў» такмили мақолаи «С. Айнӣ дар адабиёти инқилобии тоҷик»-и ў буда, он, ба пайбурди А. Набавӣ, намунаи «роҳи илмӣ гирифтани нақднависии навбунёди тоҷикӣ» [7, 206] дар шинохти мундариҷа ва гояи осори бадеии Айнӣ, аз ҷумла повести «Одина» ва романи «Доҳунда» мебошад. Таҳлил ва арзёбииҳои Бектош дар ин мақола ба ошкор намудани моҳияти иҷтимоии мундариҷа ва гояи асарҳои Айнӣ нигаронида шуда, дар ин замине вай чунин менависад: «Дар романҳои Айнӣ (Бектош «Одина»-ро низ дар баробари «Доҳунда» роман гуфтааст-шарҳи мо) ҳамаи табақаҳои иҷтимоӣ ҳеч набошад, як намояндае доранд, ки дар вазъият ва шароити иҷтимоӣ-дар муносибати зиндагии иҷтимоӣ ба ҳамдигар пайваста шудаанд» [2, 25]. Ин пайвастагиро муҳаққиқ бо зикри аъмоли шахсиятҳои ҳар ду асар, ки намояндағони табақоти истисморгаранд, сабит мекунад. Дар ин замине вай аз таҳлили мундариҷаи повести «Одина» ва романи «Доҳунда» ба ин натиҷа мерасад, ки «усул ва фурӯҳҳои гуногуни истисмори кулакҳо ва ба кулак мутеъ будани дехқонони миёна ва камбағал»-ро [2, 25] тасвир кардани Айнӣ ба таври воқеӣ падид овардани мавқеи инсони золим ва мазлум дар ҷомеаи истисморгар аст. Ба мушоҳидаи ў, Айнӣ ба василаи тасвири воқеяияти ҳаёти иҷтимоӣ дар истисмори дехқон ҳамфир будани оқсақол, ҳоким, мулло, кулак ва онҳоро ҳимоя кардани «апарати режими амирӣ»-ро [2, 25] таъиид менамояд. Дар ин замине Бектош мундариҷа ва гояи ҳар ду асарро муфассал таҳлил карда, тадриҷан таҳаввули ҳунари нависандаро муайян менамояд, ки дар он рӯзгор қадами аввал дар идроқи бадеии консепсияи эҷодии Айнӣ буд.

Бектош дар баробари шинохти дастовардҳои Айнӣ дар таълифи ин асарҳо баъзе камбуҷҳои онҳоро низ зикр мекунад, ки ба мундариҷа ва гояи повест ва роман даҳл дошта, дар вақташ Айнӣ ба он ҷаъоб ҳам навишта буд. Эроди Бектош ин буд, ки «..дар эпизодҳои пасоянда (сухан аз амалкарди дехқонони хонахаробгашта ва ба роҳи инқилоб даромадани онҳо меравад-шарҳи мо) Айнӣ тамоман дигар мешавад. Ҳусусан, дар ҷангҳои босмачигарӣ ва давраи соҳтмони ҳочагии мамлакат ба битовизм сар карда зиндагиро рӯяқӣ-танҳо намуди шароитӣ ва берунии онро тасвир мекунад. Эпизодҳои он иборат аз тасвирҳои берунӣ (внешно описателное) содаи реалистӣ аст» [3]. Илова ба ин, Бектош навишта буд, ки «...инъикоси қишлоқ ва ҳарактерҳои имрӯза танҳо содаи реалистона ва монанди аз тирезаи вагон менамудагии манзараҳои тез-тез гузаранда ва дар нутқҳои дуру дароз ҳушк аст» [2, 48-49].

Устод Айнӣ ин эроди Бектошро оид ба тарзи тасвири ў дар вақташ қабул карда, аз ҷумла навишта буд: «Дуруст аст, ки аз ҷиҳати тасвир ҳамаи ҷойи ин китоб як зайл набаромадааст ва мумкин аст, ки аз ҷиҳати техникаи

тахрир хеле нүксон дошта бошад» [1]. Ҳамин гуна эродхоро Бектош доир ба тасвири босмачигарй ва муборизаи синфӣ дар «Дохунда» низ зикр кардааст, ки чунин тарзи содагарой дар тасвири воқеяят минбаъд, ба андешаи А. Набиев ҳамчун «муҳимтарин камбудии адабиёти солҳои 30-50» [7, 231] зикр шудааст.

Аз солҳои панҷоҳуми садаи гузашта ба баъд масъалаи хусусиятҳои мундариҷавӣ ва ғоявии осори бадеии Айнӣ мавриди таҳқиқ ва баррасии донишмандоне, мисли М. Шукурев (М. Шакурӣ), А. Сайфуллоев, И. Брагинский, Н. Маъсумӣ, А. Набиев (А. Набавӣ), М. Раҷабӣ, Ш. Солеҳов ва дигарон қарор гирфтааст, ки дар шинохти моҳияти соҳтори мундариҷавӣ ва ғоявии осори бадеии Айнӣ муҳим ва арзишманд мебошад.

Дар ин радиф яке аз аввалин таҳқиқоти ҷиддӣ ва пурмоя мақолаҳои М. Шукурев «Анъанаҳои ёддоштнависии классикӣ дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ», «Саҳифаҳои нафрат ва тамасхур» ва «Ҳаҷҷ дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ» мебошанд. Дар мақолаи аввал муаллиф дар алокамандӣ бо таҳқиқи масъалаи таъсири суннатҳои ёддоштнависии классикӣ дар «Ёддоштҳо»-и Айнӣ «марҳалаҳои муҳимми асарро дар асоси мазмуни иҷтимоии он муайян» карда, воқеяяти зиндагиро ҳамчун василаи такмили соҳтори мундариҷавӣ ва ғоявии асар ба шумор овардааст. Ба назари ў дар «Ёддоштҳо» «Ҳар як ҳодисаи муҳимми зиндагӣ, ки ифодаи қонунияти ҷамъияти ва инкишофи таъриҳӣ буда, дар айни замон то андозае ба тақдири қаҳрамон, ба тараққиёти фикрӣ ва ҳолати рӯҳии ў осоре бокӣ гузаштааст, як марҳалаи нақли муаллифро ташкил медиҳад. Үнсури асосии идоракунандай композитсия Садриддин нест, балки муҳити ў, таъсирҳои қабулкардаи ўст. Ҳатто дар қисмҳои сеюм ва ҷоруми «Ёддоштҳо» образи қаҳрамони асосӣ ба як риштai пайвандкунандай воқеаҳои гуногуни асар табдил ёфтааст» [15, 30]. Ин тарзи шинохти хусусияти мазмунандӣ ва муҳтавои «Ёддоштҳо»-и Айнӣ ҳанӯз дар он рӯзгор сухани бавазн буд ва минбаъд дар рисолаҳои ин донишманд «Насри реалистӣ ва таҳаввули шуури эстетикий» ва «Диди эстетикии ҳалқ ва насири реалистӣ» такмил ёфта, дар алокамандӣ бо соҳтори бадеии «Ёддоштҳо» ва дигар асарҳои Айнӣ таҳқиқ ва таҳлил шудааст. Вале он чи дар баррасии «Ёддоштҳо» муҳим аст, ҳамоно шинохти консепсияи хоси ҳунарии нависанда дар пайвастагӣ бо мазмуну муҳтаво падид овардани «нияти ғоявию бадеии нависанда» [15, 31] мебошад.

Ҳунари Айниро дар оғаридани соҳтори мундариҷавӣ ва ғоявии осори насрияш М. Шукурев дар заминаи корбурди ҳаҷв низ баррасӣ карда, нахуст таъқид мекунад, ки «дар «Ёддоштҳо», ки асосан асари ҳаҷвӣ нест, ҳаҷв ва мутобиба-сатира ва юмор вазифаи муҳимморо иҷро кардааст» [16, 39]. Муҳакқиқ дар ин замина нақши ҳикояҳои ҳаҷвиро дар такмили мундариҷа ва ғояи «Ёддоштҳо» баррасӣ карда, аз ҷумла менависад: «С. Айнӣ бо дохил намудани ҳикояҳои ҳаҷвӣ, ки хеле ширин ва зарофатноканд, хостааст, ки асар бештар шавқовар шавад ва дикқати хонандаро ба сӯйи худ қашад» [16, 39]. Аз идомаи таҳқиқоти М. Шукурев бармеояд, ки ҳикояҳои ҳаҷвӣ дар ин асар на фақат василаи шавқовар шудан ва «дикқати хонандаро

ба сўйи худ» кашидан, балки тарзи такмили сохтори мундариҷавӣ ва ғоявии асар низ будааст, ки аз ҷониби Айнӣ огоҳона ва ҳунармандона анҷом гирифтааст. Муаллиф дар ин замина «Ёддоштҳо»-и Айниро дар «янҷоягӣ» ва «ягонагии ҷудонашаванд» [4, 109] бо мундариҷа ва ғояи асар таҳлил карда, пайванди мантиқӣ ва ҳунарии онҳоро бо далелҳо собит менамояд. Ба мушоҳидаи ин донишманд ҳикояҳои ҳаҷвии «Ёддоштҳо» «бо мақсади умумии нависанда мувоғиқати қуллӣ» дошта, барои «бехтар қушодани моҳияти ҳодисаҳо ёрии ҷиддӣ» [17, 130] расондааст. Айнӣ, пеш аз ҳама, аз ин үнсур бо мақсади масҳара ва ҳандаҳариш кардани «намояндаи ягон синғу ғурӯҳи истисморкунандай ҷамъият» [16, 39] истифода кардааст, ки дар такмили сохтори мундариҷавию ғоявии асар таъсиргузор будааст. Ба ифодай дақиқтар, М. Шукуров дар таҳқиқоти зикршуда «соҳиби мазмуни баланди ғоявӣ ва бадеяти олӣ» будан ва дар эҷодиёти Айнӣ ҷойгоҳи хос доштани чунин ҳикояҳоро [16, 84] бо таҳлили қиёсӣ таъйид кардааст.

Муҳаққиқи дигаре, ки дар боби мазмуну мундариҷа ва ғояи осори Айнӣ ҷустуҷӯҳои судмандеро анҷом додааст, Атахон Сайфуллоев мебошад. Ин донишманд дар таҳқиқоти «Романи устод Садриддин Айнӣ «Доҳунда». Ҳусусиятҳои ғоявӣ ва бадеии асар» (1966) ва «Мактаби Айнӣ» (1978) дар қатори дигар масъалаҳо ба омӯзиши ҳусусияти сохтори мундариҷавию ғоявии романи «Доҳунда» ва дигар осори устод дикқат дода, муҳимтарин дастовардҳои ҳунарии нависандаро дар ин замина таҳлил ва арзёбӣ намудааст. Ба ифодай М. Шукуров (М. Шакурӣ) ин донишманд дар рисолаи ««Романи устод Садриддин Айнӣ «Доҳунда. Ҳусусиятҳои ғоявӣ ва бадеии он» «ҳақиқатнигории устодона ва пояи нави такомули маҳорати адабии С. Айниро вобаста ба таҳлили мундариҷаи ғоявии романи «Доҳунда» хеле хуб нишон додааст» [18, 8]. Муҳаққиқ масъалаи мавриди назари моро дар қисми дуюми рисолаи зикршуда дар алоқамандӣ бо баёни маҳорати воқеанигории нависанда, таҳлили сужет ва композитсияи асар ва дар қисми сеюм дар заминай таҳлили образҳои роман таҳқиқ ва арзёбӣ кардааст.

А. Сайфуллоев дар рисола мундариҷаву мазмуни асарро нақл накардааст, балки ҳунари нависандаро дар ин замина тавсиф намуда, бо зикри силсилаандии воқеаҳо ва бандубости ҳунарии роман ҳунари ниғорандагии Айниро нишон додааст. Муҳаққиқ дар ҷараёни таҳлили мазмуну мундариҷа ва ғояи роман ба моҳияти иҷтимоии мунадариҷаи ғоявии асар эътибори бештар дода, дар ин замина бо роҳи таҳлили воқеиятҳои мавриди тасвири нависанда моҳияти амалу кирдори шаҳсиятҳои романи «Доҳунда»-ро бо образҳои асарҳои дигари нависанда (мисли Ёдгор-Одина, Гулнор-Гулбӣ-Ҳабиба, Абдуллоҳоча-Мирзо Усмон ва ғайра) муқоиса кардааст, ки дар шинохти моҳияти масъала, аз ҷумла пешрафти ғоявӣ ва такомулоти маҳорати нависанда муҳим ба назар мерасад [10, 47-48].

Муҳаққиқ дар баробари муваффақиятҳо камбуди «мундариҷаи ғоявии асар»-ро низ нишон дода, «дар майдони муборизаи амалӣ нишон» надодани фаъолияти шаҳсияти роман Абдуллоҳочаро аз ин ҷумла ба шумор

меоварад ва хулоса мекунад, ки «нависанда ҳаёти Ёдгор ва Абдуллохочаро тасвир карда муносибати онҳоро ба ҳодисаҳои ҳамон давра нишон дода бошад ҳам, амалиёти бевоситай онҳо дар ҳамин давраи пуршиддат тасвир наёфтааст» [10, 53]. Чунон ки мебинем, он чи А. Сайфуллоев доир ба ин масъала гуфтааст, ҳамон аст, ки ҳанӯз дар солҳои сиом Бектош зикр карда буду ба доираҳои адабӣ маъқул нашуд [2, 42].

Муҳаққиқ маҳорати Айниро дар корбурди мундариҷаи ғоявии роман дар алоқамандӣ бо шароити таъриҳӣ, характеристи ғоҳеаҳо ва тарзи амалиёти шахсиятҳои асар таҳлил карда, «онҳоро ба мадди аввал ё сонӣ» гузошта меафзояд: «Агар мо романи «Доҳунда»-ро аз рӯйи мундариҷа ва ҳодисаҳои таъриҳӣ ба се қисмат-давраи то Револютсияи Ҳалқии Советии Бухоро, солҳои ҷанги гражданий ва замони барқарор шудани ҳочагии ҳалқи Тоҷикистон ҷудо намоем, ин ҳусусияти композитсия боз ҳам равшантар мегардад» [10, 54]. Ба ин тартиб, А. Сайфуллоев ғоҳеаҳои таъриҳӣ ва сарнавишти шахсиятҳои романро таҳлил карда, ба ин васила таҳаввулоти тадриҷии мундариҷаи ғоявии асарро нишон медиҳад, ки дар маҷмуъ ҷараёни «ҷанги гражданий, ташкили соҳти нави сотсиалистӣ ва барқарор намудани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ»-ро (10, 60) дар бар мегирад ва баёнгари ҳунари нигорандагии Айни дар такмили соҳтори мундариҷавию ғоявии роман мебошад.

Дигар аз таҳқиқоти дар ин замина анҷомдодаи А. Сайфуллоев рисолаи «Мактаби Айни» мебошад, ки дар он муҳаққиқ дар қатори дигар масъалаҳо ҳусусиятҳои мундариҷавию ғоявии «Ҷаллодони Бухоро», «нахустин повести реалистии тоҷик» «Одина», романҳои «Доҳунда» ва «Ғуломон»-ро [11, 69-82; 83-103; 159-213] ҳаматарафа таҳқиқ ва баррасӣ намудааст.

Ба мушоҳидаи А. Сайфуллоев, повести Айни «Ҷаллодони Бухоро» «ҳақиқати талҳ ва фоҷеонаи ҳаёти ҳалқ» ва «муборизаи солдатҳои инқилобӣ...барои сарнагун кардани аморати Бухоро»-ро [11, 61] инъикос намудааст. Асар ғояи инқилобӣ ва инсонпарваронаро фаро гирифта, нафрат, ғазаб ва ҳисси ҳамдардиву раҳму шафқат дарунмояи онро такмил бахшидааст, ки аз ҳусусияти асосии мундариҷаи ғоявии повести нависанда мебошад.

Атаҳон Сайфуллоев «Одина»-ро «нахустин повести реалистии тоҷик ва таҷассуми гуманизми сотсиалистӣ» унвон карда, таъкид бар он дорад, ки ин асар «ба ҳаёти ҳалқ, ба гузаштаи пурдарду алами қафомондатарин қисми мардуми кӯҳистон бахшида шудааст». Ба мушоҳидаи сахехи ў, агар «нависанда ба воситаи «Ҷаллодони Бухоро»...» ба ҳаёти ҳалқ муроҷиат карда», «ҳаёти фоҷеонаи меҳнаткашон»-ро «дар давоми ҷанд рӯзи моҳи марта соли 1918» ба тасвир гирифта бошад, «Дар «Одина» бошад, манзараҳои ҳаёти ранҷбарони тоҷик нисбатан батағсил тасвир ёфтааст» [11, 74]. Дар заминаи саргузашти пурфоҷиаи шахсиятҳои асосии асар Одинаву Гулбибӣ муҳаққиқ ин повестро сухани тозаи Айни «оид ба гуманизм» дониста, «аз сарчашмаи идеали сотсиалистӣ шодоб» гардидан ва

аз «миллатчигүй ва нифоқи халқо «бегона будани онро аз тозакориҳои муаллиф ба шумор меоварад. Мұхаққиқ аз ҷониби Айнӣ ба миён гузоштани ғояи озодихоҳонаро дар насири тоҷик «масъалаи тамоман нав» шумурда, ба ҷунин ҳулосаи дуруст меояд, ки бо таълифи ин повест «Дикқати Айнӣ ба тасдиқи ҷунин фикр равона шуда буд, ки маҳз бо кувваи халқ несту нобуд кардани решай зулму истибод мумкин аст, барҳам додани он вазъияте, ки дар роҳи зухуроти комили адолат, одамият ва озодӣ монеъ мегардад, зарур аст». Ҳулосаи ӯ ин аст, ки «гуманизми пролетарӣ, ки гуманизми миллионҳост, дар насири тоҷик ҳамин тавр доҳил мешуд» [11, 82]. Ин мушоҳидаи мұхаққиқ зери таъсири идеологияи ҳизбии вакт шакл гирифта бошад ҳам, моҳиятан дар таъқид ва таъиди дарунмояи инсонӣ ва созандай повести Айнӣ буда, дар айнишиносии он рӯзгор навназарӣ ва биниши тозаи интиқодӣ буд.

А. Сайфуллоев мавзуву мазмун ва ғояи мундариҷаи романҳои устод Айнӣ «Доҳунда» ва «Ғуломон»-ро низ бо ҳамин усул таҳлил ва арзёбӣ намуда, таносуби комили онҳоро ба ҳам нишон медиҳад. Ба мушоҳидаи ӯ, Айнӣ жанри романро «барои равшану возех ва пурвусъат» тасвир кардани «ҳаёти халқ ва табаддулоти бузурги ҷамъияти мувоғиқ дониста» [11, 87], дар романи «Доҳунда» «таърихи халқи тоҷикро дар давоми сӣ сол бо бисёр тағсилоташ нишон» [11, 87] додааст. Мұхаққиқ мутаносибан мазмуну мавзуъ ва ғояи романи «Доҳунда»-ро таҳлил ва дастабандӣ карда, моҳияти зиддихалқии ҷомеаи феодалий ва ағзалиятҳои «ҷомеаи меҳнаткашон»-ро, ки ба «бедории синғӣ ва муборизаи инқилобии оммаи халқ» [11, 93] асос ёфтааст, дар заминай тасвириҳои Айнӣ нишон медиҳад.

Ба ин тартиб, Атахон Сайфуллоев мавзуву мазмун ва мундариҷаи ғоявии романи «Ғуломон»-ро таҳлил карда, ин романро «инъикоси достонии муборизаи халқ» унвон мекунад. Ин андешаи мұхаққиқро солҳо баъд X. Шарифов тасдиқ ва дар заминай повести «Одина» ва романҳои «Доҳунда»-ву «Ғуломон» Садриддин Айниро «аввалин гӯяндаи ҳамосаи бадеии тоҷикон» [14, 118] унвон карда, моҳияти мавзуву мазмун ва ғояи ин асарҳои нависандаро муайян намудааст, ки дар таъиди ҳунари Айнӣ дар фароригарӣ ва тасвири саҳифаҳои пурмочарои таърихи миллат ва тамоюлҳои озодихоҳии он мебошад.

А. Сайфуллоев таҳқиқ ва тасвири ду мавзуу, «яке мавзуи таназзули феодализм ва таъриҳан аз саҳни ҷамъият шармандаор баромада рафтани истисморгарон ва дигаре мавзуи бедории синғӣ, худшиносии миллӣ, тараққиёти революционии оммаи халқи ранҷбар ва соҳибони ҳақиқии давлату сарват гаравидани онҳо»-ро аз таҷрибаи нодири ҳунарии Айнӣ дониста, дар ин заминай моҳияти мундариҷаи ғоявии романи «Ғуломон»-ро мушахҳас намудааст, ки дар айнишиносии солҳои шасту ҳафтод биниши тоза ба шумор меравад. Ин донишманд тавонистааст бо таҳлил ва баррасии амиқ романи «Ғуломон»-ро ҳамчун инъикоскунандай «тақдири меҳнаткашон дар мухимтарин давраю марҳалаҳои гардиши таърихии тамоми ҷамъият, таърихи наслҳою авлодҳо, оилаҳо ва қавмҳо вобаста ба сарнавишти ҳамаи халқ»

маънидод карда, дар ин замина онро «эпопеяи меҳнат ва мубориза» халқ «дар роҳи соҳтмони сотсиализм» [11, 187] ба шумор оварад, ки биниши нав ва интиқодии ўро дар бораи моҳияти мавзуву масъалаҳо ва гояи сиёсию иҷтимоии мундариҷаи ин ду асари Айнӣ дар бар мегирад.

Адабиётшиносон А. Набиев (А. Набавӣ), Маъруфи Раҷабӣ ва Ш. Солеҳов низ дар алоқамандӣ бо мавзуи таҳқиқоташон дар баъзе мавридиҳо доир ба моҳияти мундариҷаи гоявии осори Айнӣ сухан кардаанд, ки савияи илмию ҳунарии айнишиносиро дар шинохти масъалаи мавриди назар нишон медиҳад.

Масалан, А. Набиев «идея, пафос ва мундариҷаи асарҳои аввалини насли тоҷик», аз ҷумла «Одина», «Доҳунда» ва «Ғуломон»-и Айниро фарогири «ҷаҳонбинӣ» ва доираи ҳавасу манфиатҳои» инсони нав, яъне «инсоне, ки дар гузашта мазлум буд ва акнун соҳиби мамлакати худ гардидааст» [8, 21] шинохта, ин асарҳоро «ҳам аз ҷиҳати мундариҷаи гоявӣ ва ҳам аз ҳусуси нияти бадӣ» аз муҳимтарин намунаҳои ҷустуҷӯҳои адабии насли тоҷикӣ ба қалам додааст. Муҳаққиқ ин се асари Айниро муфассал таҳлил карда, ҳунари нигорандагии нависандаро дар фарогирии воқеиятҳои зиндагӣ ва сарнавишти шахсиятҳои мавриди тасвири нависанда ба таври мушаххас нишон додааст, ки ҳарфи тоза дар баррасии масъалаи мавриди назар мебошад.

Адабиётшиноси факид М. Раҷабӣ дар боби ташаккулу инкишофи жанри таъриҳӣ дар насли тоҷикии солҳои бисту панҷоҳи садаи гузашта сухан карда, дар ин замина ҳунари Айниро дар инъикоси мавзуву мазмун ва мундариҷаи гоявии повести «Ҷаллодони Буҳоро», «Одина», романҳои «Доҳунда» ва «Ғуломон» баррасӣ кардааст. Аз ҷумла ў созгории «таҳайиоли нависанда ба ҳақиқати таъриҳ»-ро [9, 18] яке аз омилҳои ҳунарии дастёбии Айнӣ ба фарогирии мавзуву масъалаҳо ва гояи инқилобӣ ва азnavsозии чомеаи навбунёд таъбир карда, дар ин замина мавзуву мазмун ва гояи осори зикршударо ба таври мушаххас таҳлил ва арзёбӣ намудааст, ки пеш аз ҳама баёнгари моҳияти иҷтимоиву аҳлоқии асарҳои Айнӣ мебошад. Муҳаққиқ таносуби таҳайиол ва ҳақиқати таърихири дар доираи мундариҷаи гоявии ин се асари Айнӣ баррасӣ карда, маҳорати нависандаро дар инъикоси бадеии саҳнаҳо ва сарнавиштҳои таъриҳӣ дақиқ муайян кардааст.

Адабиётшинос Ш. Солеҳов дар рисолаи «Роман дар адабиёти тоҷикии қарни бист» нақши Айниро дар ташаккули баъдии мактаби романнависии тоҷикӣ дар мисоли «нахустин романи насли реалистии тоҷикӣ»-«Доҳунда» ва «Ғуломон» баррасӣ карда, сипас ҷустуҷӯҳои нависандаро дар тарзи корбурди мундариҷаи гоявии ин романҳо бо мисолҳо ба таври мушаххас нишон додааст. Ба назари ў, «ҳуҷҷатписандӣ, воқеъназарӣ, такя ба асноди таъриҳӣ намудан, тасвири ашҳоси воқеӣ бо номҳои аслиашон» [12, 216] яке аз василаҳои тақими соҳтори мундариҷаи гоявии осори ёдшудаи Айнӣ буда, «Нависанда ба василаи дарки амиқи эстетикаи жанри роман ва таъкиди мавқеи гоявии хеш пораҳо ё ҳикоятҳои ҷудогонаи рӯзгори шахсиятҳои достонӣ ва ҳодисаю воқеаҳои мавриди

назарашро аз ин ё он чиҳат ба ҳам алоқаманд намуда, паҳнои ҳамосии сохтори асарашро фароҳу фарогир месозад» [12, 217], ки омили аслии таҳаввули мундариҷаи ғоявии ин ду роман буда, фарогири «равандҳои тозаи ҳаёти ҷомеа ва тағйироту таҳаввулоти сиёсию иҷтимоии» [12, 220] замони мавриди назари нависанда мебошад.

Ҳамин тавр, таҳлилҳои анҷомгирифта нишон медиҳанд, ки аз солҳои бистуму сиоми садаи гузашта сар карда, самтҳои асосии ҷустуҷӯҳои айнишиносон дар таҳқики масъалаи мазмуну мавзӯъ ва мундариҷаи ғоявии осори Айнӣ мушахҳас гардида, зери таъсири сиёсати адабию идеологии вакт рушд намудааст. Ба ин далел, тамоюли асосии ҷустуҷӯҳои айнишиносонро мушахҳас намудани мундариҷаи иҷтимоию аҳлоқӣ ва сиёсии осори нависанда ва моҳияти ҳунарии амалӣ намудани он муайян карда, нақши Айниро дар ташаккул ва таҳаввuli наасри навини тоҷикӣ собит месозад.

КИТОБНОМА

1. Айнӣ, С. Эзоҳ / С. Айнӣ // Тоҷикистони сурх. – 1931. – 21 сентябр.
2. Бектош, Н. Садриддин Айнӣ ва эҷодиёти ў / Н. Бектош. – Сталиnobod: Нашрдавтоҷ, 1933. – 56 с.
3. Бектош, Н. Садриддин Айнӣ дар адабиёти инқилобии тоҷик / Н. Бектош // Тоҷикистони сурх. – 1931. – 5 августан.
4. Бушмин, А. С. Наука о литературе: Пролемы. Суждения. Споры / А. С. Бушмин. – Москва: Современник, 1980. – 334 с.
5. Мирсадикӣ, У. Аносири наср / У. Мирсадикӣ. – Техрон: Интишороти Шифо, 1367. – 500 с.
6. Муллоҷонов, Ш. Ритсензия / Ш. Муллоҷонов // Садои Шарқ. – 2004. - № 10-11. – С. 80-84.
7. Набиев, А. Нарзулло Бектош ва илму адаби тоҷикии солҳои 20-30 асри 20 / А. Набиев. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 324 с.
8. Набиев, А. Тасвири олами ботинии инсон. Нависанда ва замон / А. Набиев. – Душанбе: Адиб, 1987. – 160 с.
9. Раҷабӣ, М. Тадқики таъриҳ – тадқики ҳарактер / М. Раҷабӣ. – Душанбе: Адиб, 1990. – 192 с.
10. Сайфуллоев, А. Романи устод С. Айнӣ «Доҳунда» / А. Сайфуллоев. – Душанбе: Дониш, 1966. – 218 с.
11. Сайфуллоев, А. Мактаби Айнӣ / А. Сайфуллоев. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 352 с.
12. Солеҳов, Ш. Роман дар адабиёти тоҷикии қарни XX (Масъалаи жанр) / Ш. Солеҳов. – Душанбе: Дониш, 2001. – 331 с.
13. Ҳошим, Р. Пире, ки ҷавон шуд / Р. Ҳошим // Раҳбари дониш. – 1928. – № 8-9. – С. 3-6.
14. Шарифов, Х. Диҳи ҳамосии миллӣ дар эҷодиёти С. Айнӣ ва дигарон / Х. Шарифов. Озурдагон ва умедворон. – Душанбе: Сино, 2001. – С. 211-220.

15. Шукуров, М. Анъанаи ёддоштнависии классикӣ дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ / М. Шукуров. Анъана, халқият, маҳорат. – Душанбе: Нашрдавтоҷ, 1964. – С. 7-37.
16. Шукуров, М. Саҳифаҳои нафрат ва тамасхур / М. Шукуров. Анъана, халқият, маҳорат. – Душанбе: Нашрдавтоҷ, 1964. – С. 38-84.
17. Шукуров, М. Ҳаҷв дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ / М. Шукуров // Ҷаҳнномаи Айнӣ. Ҷузъи 2. – Душанбе: Нашриёти АФ Тоҷикистон, 1963. – С. 125-166.
18. Шукуров, М. Сарсухан / М. Шукуров // А. Сайфуллоев. Романи устод С. Айнӣ «Доҳунда». – Душанбе: Дониш, 1966. – С. 5-10.

НАҚДИ ВИЖАГИҲОИ МУНДАРИЧАВӢ ВА ҒОЯВИИ ОСОРИ АЙНӢ ДАР ТАҲҚИҚОТИ АЙНИШИНОСОН

Дар мақола таҳқиқоте, ки дар шинохт ва арзёбии хусусиятҳои мундариҷавӣ ва гоявии осори бадеи устод Айнӣ аз ҷониби айнишиносон анҷом ғирифтаанд, қиёсан баррасӣ шуда, тамоюлҳои асосии ҷустуҷӯҳои илмӣ дар ин самт таҳлил ва моҳияту равишҳои таъсиргузори он муайян ва мушахҳас гардидаанд.

Дар замини таҳлилҳои қиёсӣ муайян гардидааст, ки дар таҳқиқ ва арзёбии мушкилоти мавриди назар идеологияи иҷтимоъгарои замон таъсиргузор буда, муҳакқиқон асосан зери таъсири сиёсати давр ба баррасии моҳияти иҷтимоиву сиёсӣ ва ахлоқии осори нависанда, аз ҷумла мазмуну мундариҷаи инқилобӣ, адолати иҷтимоӣ, озодии инсон, мавқеи зан дар ҷомеа, нақи ва ҷойгоҳи табақаи заҳматкаши дар низоми сотсиалистӣ, тасвир ва таблиги рӯҳияи инқилобӣ, ҷаҳонбинии нави алоқаманд ба низоми нав ва монанди инҳо пардохтаанд.

Калидвоҷаҳо: хусусиятҳои мундариҷавӣ, вижагиҳои идеявӣ, Айнӣ, осори Айнӣ, адолати иҷтимоӣ, озодии инсон, зан дар ҷомеа, ҷаҳонбинии нав.

КРИТИКА ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ЦЕЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АЙНИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ АЙНИВЕДОВ

В статье сопоставляются исследования современных специалистов по признанию и оценке содержания и концептуальных особенностей художественных произведений устода Айни, анализируются основные направления научных исследований в этой области, а также сущность и подходы ее влияние идентифицируется и конкретизируется.

На основе сопоставительного анализа установлено, что социальная идеология того времени оказывает влияние на исследование и оценку рассматриваемых проблем, а исследователи, в основном под влиянием политики того периода, исследуют социальные, политическая и нравственная

сущность произведений писателя, в том числе содержание революционного содержания, социальная справедливость, свобода человека, положение женщины в обществе, роль и место рабочего класса в социалистическом строе, изображение и пропаганда революционного духа, новое мировоззрение, связанное с новой системой, и тому подобное.

Ключевые слова: особенности содержания, идеологические особенности, Айни, творчество Айни, социальная справедливость, свобода человека, женщина в обществе, новое мировоззрение.

CRITICISM OF THE CONTENT AND IDEATIONAL FEATURES OF AYNI'S WORK IN THE RESEARCH OF CONTEMPORARY SCHOLARS (AYNIVEDS)

The article compares the studies of modern experts on the recognition and evaluation of the content and conceptual features of the art works by Ustod Ayni, analyzes the main directions of scientific research in this area, identified and concretized.the essence and approaches of her influence.

Based on a comparative analysis, it has been established that the social ideology of that time has an impact on the study and evaluation of the problems under consideration, and researchers, mainly influenced by the politics of that period, explore the social, political and moral essence of the writer's works, including the content of the revolutionary content, social justice , human freedom, the position of women in society, the role and place of the working class in the socialist system, the image and propaganda of the revolutionary spirit, a new worldview associated with the new system, and so on.

Key words: content features, ideological features, Ayni, Ayni's work, social justice, human freedom, woman in society, new worldview.

Маълумот дар бораи муаллиф: Сироҷзода Ҷамолиддин Қиём – унвончӯи Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ; E-mail: imkhan87@mail.ru; Тел.: +992 907717887

Сведения об авторе: Сироджзода Джамолиддин Киём, соискатель Института языка и литературы имени Рудаки НАНТ; E-mail: imkhan87@mail.ru; Тел.: +992 907717887

Information about the author: Sirojzoda Jamoliddin Qiyom, researcher at the Institute of Language and Literature named after Rudaki National Academy of Sciences of Tajikistan; Dushanbe city, 21 Rudaki street, E-mail: imkhan87@mail.ru; Tel.: +992 907717887.

ҲАЁТ ВА ОСОРИ АДАБИИ ЛИ БО

Гулҷаҳон Самадова

Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон
ба номи С. Улугзода

Осори назмии классикӣ дар фарҳанги Чин мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Метавон эътироф намуд, ки маҳз дар назми қадим ҷавхари фарҳанги чинӣ ҷой дода шудааст. Он дар тули мавҷудияти дуру дарози худ давраҳои инкишоғу таназзул, давраҳои парвози босуръат, қашфиёт ва рукуди садсолаҳоро дидаст.

Яке аз давраҳои аввали рушди назм ин «Китоби суруд» («Шитсзин») ва «Қитъаҳои чутсӣ» («Чутси» 楚辭 – машмуаҳои қадими шеърҳо); баъдтар – сурудҳои ҳалқӣ, ки аз ҷониби амалдорон аз «Палатаи мусиқӣ» («Юэфу») ва «Дувоздаҳ шеърҳои қадима», назми Тсао Ҷи ва Тао Юан-мин мебошанд.

Империяи муттаҳидаи сулолаи Тан ба яке аз қалонтарин давлатҳои давр табдил ёфт. Инкишоғи иқтисоди Чинро аз нав барқарор мекард: ҳунармандӣ, савдо, қишоварзӣ ва санъати дастӣ ривоҷ мейфт. Пойтаҳти императории Чанан бо аҳолии ба як миллион расида, ба шаҳри бузургтарини ҷаҳон табдил мейбад. Дар ин замина, лаппосзании эҷодиёти бадей низ ба вукуӯ мепайвандад. Империяи Тан зумраи тамоми шоирони боистеъодро ба ҷаҳон тухфа намуд ва «асри тиллой»-и маҳсуси адабиёти Чин гардид. Мэн Ҳао-жан, Ван Вэй, Ду Фу, Бо Сзюй ва дигарон дар назми чинӣ саҳми қалон гузоштаанд. Дар соли 1708 Император Канс фармон дод, ки «Машмуи пурраи шеърҳои сулолаи Тан»-ро нашр кунанд. Асари бисёрчилда такрибан панҷоҳ ҳазор шеърро дар бар мегирифт. Аммо дар байни зиёда аз ду ҳазор шоирони он давра, ки дараҷаҳои гуногуни истеъодди мансуб ба самтҳои муҳталиф доштанд, номи Ли Бо (ҷун дӯсти наздикаш Ду Фу) маҳсус қайд карда мешавад.

Ли Бо бо таҳайюлоти бебаҳо, рафткорҳои ҳайратангезона, образҳои амиқи фаласуфона ва равшани даосистҳо дар ашъори худ, ва инҷунин, аз рӯи ривоятҳои паҳнгардида дар бораи муҳаббати худ ба шароб маъруф аст. Мисли Ду Фу, ў низ вакти зиёдеро дар сафарҳо гузаронидааст.

Сафарҳо ба дили ҳасиси нақшгузошта ва назари ба дидани ҷузъиёти ҳурдтарин қодири ўғизо медод. Маълум шуд, ки нобигаи ўқодир аст, тамоми сарвати азхудкардаро дар эҷодиёт коркард, дарк ва ифода намояд. Муаллифони «Таърихи адабиёти Чин», ки онро Институти адабиёти Академияи илмҳои Чин интишор кардааст, қайд кардаанд, ки «мундариҷаи ашъори Ли Бо, шояд, ба тамоми ҷонбаҳои ҳаёти ҷомеаи Чин, ки бо қадоми онҳо одамони муфаккири он замон рӯ ба рӯ шуда метавонад, таъсир расонад» [3, 14].

Академик Василий Алексеев дар бораи шоир навиштааст, ки «нобигаи чиной дар чараёни азим ва равшани шеър тамоми сарвати бепоёни тафаккури халқиро ифода кардааст» [7, 23].

Дар бораи волидайни шоир маълумот хеле ночиз аст. Дар асари «Китоб дар бораи сулолаи Тан» гуфта шудааст, ки падараш раҳбари низомӣ буд ва дар шаҳри Жэнчэн хизмат мекард», аммо муҳаққиқон муайян кардаанд, ки дар асл амаки Ли Бо дар Жэнчэн зиндагӣ мекард. Дар ашъори шоир падар танҳо як маротиба – марди қадбаланди хушандом бо абрувони сафед ёдовар шудааст [5, 29].

Дар воқеъ, падари шоир ба кор майлу рағбат накардааст, эҳтимолан, ягон вакт ўро маҷбур карданд, ки ба тиҷорат машғул шавад ва төъдоде аз муҳаққиқон шурӯъ аз солҳои 1930-юм Ли Бо-ро «писари савдогари сарватманд» ё ҳатто, «заминдор» ном бурдаанд, аммо аксарият ин тавсияро дастгири намекунанд. Дар бораи сарватманд будани падар, зиндагии зоҳидона, vale бепарвоёнаи ў, ки то пирии куҳансолӣ умр ба сар бурдааст, шаҳодат медиҳад. Дар таъриҳ ў ҳамчун Ли Кэ, ки дар он ҳиссачаи «кэ», пеш аз ҳама, маънои «мусофир, дарвеш, муҳочир, меҳмон»-ро ифода мекунад ва метавонад сояи «савдогар» ё «меҳмони тоҷир»-ро, ки мол меорад, низ дошта бошад, бокӣ мондааст [6, 45].

Дар бораи модари шоир, ҳатто, қариб ки маълумот ёфт намешавад. На ном, на насаби авлодӣ, танҳо фарзияни нокифоя асоснок карда шудааст, ки ў аз қабилаи Сяни наздикии Тангутҳо омадааст. Бисёре аз ҳамқабилаҳои модараш дар Шу низ зиндагӣ мекарданд, ки оилаи Ли аз минтақаҳои гарбӣ ба он ҷо омада буд. Бинобар ин, Ли Бо на танҳо то синни панҷсолагӣ, балки то давраи тулонитари кӯдакӣ низ дар муҳити «барбарӣ» зиндагӣ кардааст, ки ба ў ҳам донистани забонҳоро додааст, ҳам ба ҳувият (менталитет), дарки ҷаҳон, табиити хушбуранг ва муассири ў таъсир расондааст [7, 64].

Аз рӯи маълумоти муҳаққиқон Ли Бо дар оилаи савдогари сарватманд ба дунё омадааст. Дар бораи он ки шоир дар кучо таваллуд шудааст, ривоят ва тафсироти зиёде мавҷуданд. Баъзе муҳаққиқон таҳмин мекунанд, ки Ли Бо, шояд аз собиқ вилояти Туркистон (ҳоқонати Туркӣ), наздикии шаҳри муосири Токмак (Тоқмок), дар шимоли Қирғизистон баромада бошад. Аз рӯи ривояти дигар, ҷои таваллуди ў музофоти Гансу ҳисобида мешавад. Дар ҳар ҳол, гузаштагони ў айнан аз Гансу баромадаанд. Вақте ки Ли Бо панҷсола мешавад, оилаи онҳо ба Синлянсян (шаҳри Тсзяню имрӯзай музофоти Сичуан дар ҷанубу гарбии Чин) кӯчидаанд. Дар ин ҷо оилаи насаби хонаи ҳукмрони «Ли»-ро қабул мекунад.

Ли Бо таҳсилоти хонагӣ, яъне дар назди шахсони алоҳида таълим гирифтаааст, дар мактаби давлатӣ таҳсил накардааст. Ҳанӯз дар синни даҳсолагӣ, ў ба навиштани шеър шурӯъ мекунад. Дар синни понздаҳсолагӣ Ли Бо ба шамшербозӣ машғул шуда, ба «баҳодурони сайёр» (бо забони чинӣ - 游骑), ки азиятдидагонро аз бадкорон муҳофизат мекарданд, пайравӣ мекунад. Аз асрҳои миёна ходимони адабии чинӣ дар Ли Бо хислатҳои

самимонаи баходури сайёрро дар баробари хислатҳои конфутсионӣ ва пайрави даосизм медианд [2]. Хислати озодидӯстӣ ва мустақили Ли Бо аз овони ҷавонияш зохир мегардад: дар синни ҳаждаҳсолагӣ, ў ба кӯҳҳои Миншани атрофи Чэнду, ки дар он ҷо бо мураббии даосист Дон Янцзи ба машғулият шурӯъ мекунад, меравад. Ин гурехтан аз ҳаёти қатъян танзимшудаи давлати феодалии пайрави мөъёрҳои конфутсиягӣ буд, аксарияти намояндагони зиёни он замон аз имконияти иштирок дар ҳаёти давлатии қишвар истифода мекарданд ва барои мансаби амалдор имтиҳонҳо месупурданд.

Вақте ки пас аз якчанд соли омӯзиши «табиат» ва «корношоямӣ» Ли Бо аз мансабдори қалони шаҳрӣ ва донишманд Су Тин барои гирифтани яке аз мансабҳои маъмурӣ дашватнома мегирад, лекин ўрад мекунад ва ба сафар баромада, тарки диёр мекунад [7, 68].

Солҳои сафар дар музофотҳои ватан мегузарад. Зебоии табиат шоирро ба худ беш аз беш ҷалб мекард ва дар ин давра ҷунин асарҳо, аз қабили «Суруд дар бораи моҳ дар кӯҳҳои Эмей», «Зоҳидро дар кӯҳи Дайтян зиёрат мекунам, аммо ўро намеёбам», «Дар кӯҳҳои Тсзинтиншан танҳо нишастаам» ва ғайра. Ли Бо аз тамошои манзараҳои зебои Сичуан ба таври коғӣ лаззат бурда, дар синни бисту панҷсолагӣ ба сайёҳати Чин сафар мекунад.

Дар синни 27-солагӣ Ли Бо ба музофоти Ҳубей мерасад, ки дар он ҷо якчанд муддат меистад. Дар ин ҷо ўбо набераи вазири собиқи императорӣ издивоҷ мекунад, фарзанддор мешавад ва ҳамроҳ бо оилааш дар кӯҳҳои Анлу зиндагӣ мекунад. Вале, ҳатто, оила ўро пойбанд карда наметавонад ва ўз ҳона баромада меравад. Ба Шатсю расида, дар якҷоягӣ бо дӯстонаш, шоир гурӯҳи «Шаш нафар бегам аз водиҳои бамбукий»-ро ташкил мекунад. Ҷавонон дар кӯҳҳои Тсзулаӣ маскан гирифта, дар ҳеч кучо кор намекарданд ва танҳо аз зиндагӣ ҳаловат мебурданд: шароб менӯшиданд, шеър менавиштанд ва аз табиат лаззат мебурданд ва худро ҳамчун озодандешони худрайъ медонистанд, ки ба симои конфутсиалии мардони ашроф мухолиф аст.

Дар тули солҳои сайргушт Ли Бо бо шумораи зиёди одамони ҳама табакаҳо, қасбу ҳунарҳои сершумор, тақдирҳо ва хислатҳои гуногун вомехӯрад. Вай ба бисёрии онҳо ҷовидонӣ бахшида, симои онҳоро абадӣ дар ашъораш сабт мекунад. Овозаҳо қайд менамоянд, ки Ли Бо ба заифон ва таҳқирдидагону ҳакирон шафоат мекунад ва ўвоеан, ба ғаму ғуссаи дигарон ҳамдард буд.

Дар соли 742 Ли Бо ба дарбори Император Сюантсун муаррифӣ мешавад ва дар Академияи Ҳанлин баландтарин унвони академиро ба даст меоварад, ки ба ўимкони мартабаи дарбориро фароҳам овард. Ҳуди шоир инро ҳамчун имкони ба қишвар овардани манфиати қалон ҳисобид. Аммо, император танҳо меҳост дар назди худ шаҳси боистеъодеро дошта бошад, ки ҳам ўро руҳбаланд қунад ва ҳам бузургии ўро таҷассум намояд, Ли Бо яке аз дилхушиҳои сершумор дар қатори хурӯсчангҳо, шӯхӣ бо қанизон ё дар ҷустуҷӯи «оби дарозумрӣ» мегардад [8, 34].

Ли Бо тақрибан ду солро дар мақоми шоири дарбор гузаронидааст. Баҳори соли 744 ў дарборро тарк мекунад. Тибки яке аз ривоятҳо, ў барои саркашӣ аз ҳозир шудан бо даъвати император ва ба ў хондани шеър аз қаср ронда шудааст. Дар ҳар сурат, мартаба дар дарбор ба озодидӯстии ў муҳолифат мекард ва қадр кардани лутфи император барои ў муҳим набуд. Фитнаҳои дарборӣ боз ҳам бештар ба рафтани шоири мусоидат карданд.

Мухаббат ба озодӣ дар хуни шоирони чиной ҷой дошт ва кӯшиши ба майли худ рафтор кардани Ли Бо ўро бо пешгузаштагони бузурги худ – Тао Юанмин ва Ку Юан мепайвандад.

Баъдҳо Ли Бо то охири умр дар Чин сайру саёҳат кардааст. Дар баробари ин, Ли Бо ҳасрати зодгоҳи худро эҳсос мекард, ки ин дар яке аз шеърҳои машҳуртарини ў «Андешаҳои дар шаби ҳомӯш [en]», ки шурӯъ аз асри XXI дар мактабҳои ҶҲЧ аз ёд карданро меомӯзанд, дидан мумкин аст [8]. Тирамоҳи соли 744, Ли Бо дар Лоян бо Ду Фуи шоири ҷавон вомехӯрад, ки ин оғози дӯстии ду шоири боистеъдод мегардад.

Соли 756, дар замони исёни Ан Лушан, Ли Боро аз нав ба хизмати давлатӣ даъват мекунанд. Ў ба ин даъват розӣ мешавад, аммо маълум мешавад, ки ўро ба қаср бародари ҳурди император шоҳзода Ли Лин, ки кӯшиши ба даст овардани ҳукуматро иқдом дошт, даъват кардааст. Пас аз шикасти нерӯҳои шоҳзода, Ли Бо рӯ ба фирор меоварад, аммо вайро дастгир мекунанд ва ў дар зиндони Тсютсзыян ҳабс карда мешавад [8, 56].

Дар он ҷо ўро ҳамчун чинояткори давлатӣ маҳкум мекунанд ва ҳукми қатл мебароранд, аммо, генерал Гуо Тсзи даҳолат мекунад. Ли Бо ўро ҳангоми қаблан дар қаср буданаш, вақте ки ў сарбози одӣ буд, аз муроғия ва қатл начот дода буд. Генерал ба император изҳор мекунад, ки рутбаи худро ба ҳаёти шоири ӣаз мекунад. Император ба афви Ли Бо розӣ мешавад ва ўро ба Елани дур (дар қаламрави музофоти ҳозираи Гуйҷҷоу) бадарга мекунад. Роҳи бадарга тавассути тамоми қишвар тулонӣ буд. Ли Бо дар ин сафар ба навиштани бисёр шеърҳо муваффақ мешавад. Ҳамин тавр, вай ба Елан рафта намерасад: соли 759 ҳабар дар бораи афв ўро дармеёбад, ва ў пас гашта, рӯ ба шарки қишвар мекунад.

Дар соли 761 ў ба сарбозоне, ки ба ҷанг мерафтанд, ҳамроҳ мешавад, аммо беморӣ ўро маҷбур месозад, ки ба хонаи хешаш, роҳбари уезд Ли Янбин (оне, ки баъдтар аввалин маҷмуаи ашъори шоириро нашр намудааст), ба Данту (музоғоти ҳозираи Ахҳой) баргардад ва дар он ҷо вафот мекунад. Мувоғики ривояти достонӣ, шоири дар ҳолати мастиӣ, ҳангоми кӯшиши инъикоси зебоии моҳро дар об оғӯш намудан, аз заврақ афтода, дар дарёи Янтси гарқ шудааст [9, с.91]. Ин ривоят шоири маъруфи рус С.А. Есенинро хеле мутаассир соҳт ва дар шеъри ў «Баҳри садоҳои гунчишкон ...» (1925) инъикос ёфтааст [9]. Инчунин ривоят дар бораи марг аз заҳролудшавӣ бо симоб дар натиҷаи истеъмоли қиёмҳои дарозумрии даосикӣ низ вучуд дорад (аммо ин ривоят дар таҳқиқоти аксарияти муҳакқиқон зикр нашудааст).

Нобига Ли Бо ҳамчун шахси одӣ арзи ҳастӣ накардааст. Дар симои Ли Бо, намояндаи дураҳшони давраи шоҳони сулолаи Тан, тамоюлҳое, ки

дар шेरнависй дар он замон ба вучуд омадаанд, нисбатан пурра тацассум ёфтаанд.

Дар давраи сулолаҳои Чанубӣ ва Шимолӣ дар назми чиной расмиятпарастӣ ва тақлидкорӣ ба эҷодиёти шоирони сулолаи Хон ғалаба мекунад. Расмиятпарастӣ хислатҳои дабдабанокро пайдо карда, шеърҳо аксар вақт маҷмуи ибораҳои пурҳашамати мутакаббironaро дар бар мегиранд, ки дар асл онҳо ашҳои забонзадаро тасвир мекарданд: бузургии император, зебоии канизони ў, гусса ҳӯрдан аз қӯтоҳии ҳаёт ва дигар мавзӯъҳои забонзадашуда иборат буданд. Танҳо нависандагони нодир (масалан, Тао Юанмин) ин тамоюли умумиро пайравӣ накарданد.

Давраи Тан, ҷаҳони рукуди назми чиноиро таҷдид намуд. Қадам ба қадам бартарафсозии мероси расмиятпарастӣ мерафт ва аллакай, дар нимаи дуюми аспи VII устодони нави ба шеърнависй навғонӣ оварда, аз худ дарак медоданд. Аз ҷумла, осори адабии Ван Бо, Ян Тсю, Лу Чжаолин, Ло Бинван ва алахусус, Чэн Тсзиян. Забони устодони нав ба забони гуфтугӯй наздиктар шуда, мавзӯъҳои пӯсида ба тасвири ҳаётӣ воеӣ табдил ёфтанд. Эҷодиёти онҳо пайдоши доҳӣ Ли Бо-ро пешбинӣ мекарданд.

Тараннуми табиат ва падидаҳои он ҳамоно дар осори Ли Бо ва ҳамасрони ў – Ван Вэй, Ду Фу ва дигарон ба расмият даромада буд. Инкишофи минбаъдаи ин мавзӯъ дар осори шоирони асрҳои оянда беш аз пеш ба назар мерасад. аҳаммияти Тао Юан-мин маҳсусан бузург аст: ба қавли чинишиноси рӯз академик В.М. Алексеев: «Ин шоир дар назми Хитой «нақши Пушкин»-ро бозидааст, эҷодиёти ў инкишофи назмро дар асрҳои минбаъда ба андозаи зиёд муайян кардааст ва гул-гулшукуфии мислаш диданашудаи он дар давраи Танро тайёр кардааст» [1, с.67].

Осори нафисай ҳар як адаб ба табиат ва олами беруна алоқаи узвӣ дорад. Бинобар ин инъикоси шароити табиии ҳусусиятҳои намоёни иқлими ҷуғрофиёй, фаслҳои сол ва ғайра, яъне колорити маҳаллӣ дар осори манзуму мансури суханварони ҳар як ҳалқ ба муоина мерасад.

Шоирин Чин Су Ши ин ҳусусияти эҷодиёти шоирро ба таври умумӣ чунин тавсиф додааст: «Ман аз ашъори лаззат мебарам - дар мисраъҳои шеъри ў расмҳо ва дар расмҳояш – шеърҳоро мебинам. Шоир, рассом, ҳаттот, мутриб. Ў дар баробари адибон Ван Вэй ва Ду Фу яке аз се намояндаи бузурги назми Чини давраи Тан ба шумор меравад» [9, 27].

Дар энсиклопедияи «Фарҳанги руҳонии Чин» нишон дода мешавад, ки тақрибан 770 ашъори Ли Бо маҳфуз мондааст [9, 22]. Шеър дар шакли «Люй ши» (ба чинӣ **律詩**), ки аз ҷиҳати шеърнависӣ ба таври қатъӣ танзим карда шудааст, дар ашъори Ли Бо 80 шеърро дар бар мегирад [9, 28]. Аксар вақт, шоир шакли «гутиши» (чинӣ: 古体詩, «абёти қадимӣ») истифода мебарад, ки тақрибан 540-тои онҳо маълуманд. Аммо, асарҳои ў дар жанри юэфу, муассир ва аксар вақт афсонавӣ мебошанд, нисбатан маъмултаранд, ки 150-тои онҳо бокӣ мондаанд. Шавқмандӣ, таъсирнокӣ ва қайфият ба шоир имкон додаанд, ки доираи қолибҳоро гузашта, дарро аз ҳаёти муқаррарӣ ба олами орзуҳо боз қунад.

Шеъри Ли Бо бо парвози сареи парандагон қиёс карда мешавад: «мисли паастуи аз болои обҳо гузаранда – гоҳ ин ҷо, гоҳ он ҷо ва онро ба дом афтондан ногузир аст». Содагии услугуб ба Ли Бо имкон медиҳад, ки ба шеър нозуктарин қарип дошташавандай ҷӯшу хурӯши руҳӣ ва майлро бидиҳад [7, 48].

Ли Бо аксар вакт бо даосизм алоқаманд мешавад: ин унсури муҳимми эҷодиёти ўст. Аммо вай дар «Рухи қадимӣ»-ии (Гу фен) худ аксар вакт нуқтаи назари конфутсионист-пандихандаро қабул мекунад ва аксари ашъори ў барои фарҳанги он замон комилан анъанавӣ мебошанд. Дар эҷодиёти худ Ли Бо мекӯшад, ки оқилиятаандеҳаҳои солим ба ҷаҳони конфутсионистиро бо даосизми ҳаёлпарварона гудохта, омехта созад. Мубориза бо олами беруна тавассути эҷод ва риояи қонунҳо ва қоидаҳо, ҳалли худро дар муроҷиат ба худ, ба шодии ботинӣ, шинохтани худ дар муоширати тафаккурӣ бо табиат пайдо мекунад. Силсилаи «Рухи қадимӣ»-и шоир аз панҷоҳу нуҳ шеър аст. Услуби эҷоди шоир мураккаб аст ва барои ворид шудан ба қалби образҳои ташбехӣ саъю кӯшишро талаб менамояд, оҳангӣ шеърҳо пур аз руҳбаландии олихимматона аст. Ли Бо рисолати шоириро баланд мебардорад ва пардаҳоро аз заҳмҳои иҷтимоӣ берун мекунад. Аммо худи ҳамон Ли Бо қодир аст шеърро чунон сода ва шаффоғ эҷод кунад, ки баъзеи онҳоро сурудҳои ҳалқӣ ҳисобидан мумкин аст, ки дар тули асрҳо онҳоро бо хотираи инсонӣ таъмин менамояд.

КИТОБНОМА

1. Алексеев В.М. Китайская классическая проза. - М., 1958. – 342 с.
2. Антология китайской поэзии. //Пер. с китайского под общей редакцией Го Мо-Жо и Н.Т. Федоренко. - М., 1957. - Т. 2. – 687с.
3. Китайская классическая поэзия / Пер. Л. Эйдлина. - М., 1975. – 367 с.
4. Книга о Великой Белизне. //Сост. С. Торопцева. - М., 2002. – 452с.
5. Ли Бо. Дух старины //Сост. и пер. С.Торопцева. – М., 2004. – 382с.
6. Ли Бо. Пейзаж души. //Сост. и пер. С.Торопцева. – С-Пб., 2005. – 259с.
7. Поэзия эпохи Тан (7-10 вв.): Перевод с китайского. /Сост. и вступ. ст. Л. Эйдлина. - М., 1987. - 479 с.
8. Сорокин В.Ф., Эйдлин Л.З. Китайская литература. – М, 1962. – 542с.
9. Торопцев С.А. Жизнеописание Ли Бо - поэта и небожителя. - М., 2009.
10. Три танских поэта: Ли Бо, Ван Вэй, Ду Фу. Триста стихотворений. - М., 1960. – 467 с.
11. Чуский Безумец Ли Бо. //Сост. и пер. С.Торопцева). - М., 2008. – 219с.
12. 中国社会科学院文学研究所,中国文学史编写组编写. -北京: 民文学出版社, 1962. - Т. 2. - 386 с.
13. 刘大杰。中国文学法展。中国的发展史文学）。上海，1958 年。
14. 沈德谦。唐氏必采。（唐代诗人诗集）。北京，1964 年。

ХАЁТ ВА ОСОРИ АДАБИИ ЛИ БО

Дар мақолаи мазкур зиндагинома ва эчодиёти адабии яке аз намояндагони адабиёти классикии чинӣ Ли Бо мавриди таҳқиқу омӯзиши қарор гирифтааст. Муаллиф доир ба ҳаёти шоир аз овони кӯдакӣ то ба овони камолрасӣ маълумот дода, кӯшиши намудааст, ки шахсият ва саҳми адаб, саҳми ўро дар инкишифи адабиёти чинӣ ниишон дода, мавқеи назму наасри адабиёти асри VIII ва маҳоми суханро дар даврони ҳуқмронии шоҳони чинӣ шарҳу тавзех дижад. Қайд карда мешавад, ки маҳз, тавассути тавсиифу тасвири манзараҳои табиат, хусусиятҳои фаслҳои сол ин ё он ҷиҳати ҳолату вазъи қаҳрамони лирикӣ шоир ошкор мешавад ва таъсирбахшии ҳодисаҳои табиат ва ҳиссу ақл, ҷараёни психологии онро низ рӯи қалам овардааст ва шоири маъруфи чинӣ маҳз бо таҳайюлоти бебаҳо, рафткорҳои ҳайратнегезона, образҳои амиқи фаласуфона ва равшани даосистҳо дар ашъори худ, ва инчунин, аз рӯи ривоятҳои паҳнгардида дар бораи муҳаббати худ ба шароб маъруф гаштааст. Инчунин, қайд карда мешавад, ки услуби эҷоди шоир мураккаб буда, барои ворид шудан ба қалби образҳои ташбехӣ сабъю кӯшиширо талаб менамояд, оҳанги шеърҳо пур аз руҳбаландии олиҳимматона аст.

Вожеҳои қалидӣ: Адабиёти классикии чинӣ, Ли Бо, зиндагинома, мероси адабӣ, мусоифарат, жанрҳои адабӣ, назм, наср.

ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЛИ БО

В данной статье исследуются биография и литературное творчество Ли Бо, одного из представителей классической китайской литературы. Автор предоставляет информацию о жизни поэта от детства до зрелости, пытается показать личность и вклад писателя, его вклад в развитие китайской литературы и разъясняет положение прозы и литературы VIII века и в период правления китайских императоров. Отмечается, что именно через описание и изображение природных сцен в той или иной мере раскрываются характеристики времен года, а также исследуется влияние природных событий и чувств, разума и его психологический процесс, и знаменитый китайский поэт прославился своим невероятным воображением, удивительным поведением, глубокими философскими и ясными образами даосов в своих стихах, а также, согласно распространенным легендам, своей любовью к вину. Также отмечается, что творческий стиль поэта сложен и требует усилий, чтобы проникнуть в суть аллегорических образов, тон стихов полон большого энтузиазма.

Ключевые слова: классическая китайская литература, Ли Бо, биография, литературное наследие, путешествия, литературные жанры, поэзия, проза.

LIFE AND LITERARY WORKS OF LI BO

This article examines the biography and literary works of Li Bo, one of the representatives of classical Chinese literature. The author provides information about the poet's life from childhood to adulthood, tries to show the personality and contribution of the writer to the development of Chinese literature and clarify the position of prose and literature of the 8th century, during the reign of Chinese emperors. It is noted that it is through the description and depiction of natural scenes that the characteristics of the seasons are revealed to one degree or another, and the influence of natural events and feelings, the mind and its psychological process is also explored and the famous Chinese poet became famous for his incredible imagination, amazing behavior, deep philosophical and clear images of Taoists in his poems, and also, according to popular legends, for his love to wine. It is also noted that the poet's creative style is complex and requires effort to penetrate into the essence of allegorical images; the tone of the poems is full of great enthusiasm.

Key words: classical Chinese literature, Li Bo, biography, literary heritage, travel, literary genres, poetry, prose.

Маълумот дар бораи муаллиф: Самадова Гулҷаҳон – докторант кафедраи Назария ва таърихи адабиёт ДБЗХТ ба номи Сотим Улугзода, тел. (+992) 000024608 samadova_2019@mail.ru

Сведение об авторе: Самадова Гулджахон – докторант кафедры теории и истории литературы ТМУИЯ имени Сотима Улугзода тел. (+992) 000024608 samadova_2019@mail.ru

Information about the author: Samadova Guljakhon – Doctoral student theory and history of literature TMUFL named after Sotim Ulugzoda, tel. (+992) 000024608 samadova_2019@mail.ru

БУЗУРГМЕХР ШАХСИЯТИ ТАЪРИХӢ Ё АФСОНАВӢ?**Ғуломризо Ҳофизӣ****Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Дар бораи Бузургмеҳр ва пандномаи ӯ пажуҳишҳои бисёре анҷом гирифтааст. Албатта, пажуҳишҳое, ки ба навъе ба мавзуи таҳқиқи мо иртибот дошта бошад, зиёд нест. Пажуҳишҳои Артур Кристенсенро дар бораи Бузургмеҳр нахустин бор Абдулхусайнӣ Майкада таҳти унвони «Достони Бузурҷмехри ҳаким» дар сол 1313 шамсӣ дар Текрон чоп кардааст.

Кристенсен дар пажуҳишҳояш бо зикри далоиле мӯътакид аст, ки Бузургмеҳр ҳамон Барзӯяи табиб – пизишки маъруфи дарбори Анушервон, аст [26, 1-47]. Де-Блуа - муҳаққиқ фаронсавӣ, далоили Кристенсенро дуруст намедонад ва мӯътакид аст, ки Бузургмеҳр шахсияти шабехи афсонавист. Албатта, наметавон гуфт, қатъан, вучуд надоштааст [14, 117- 121]. Устод Моҳёри Навобӣ «Ёдгори Бузургмеҳр» - матни паҳлавиро бо матни Бузургмеҳри «Шоҳнома» муқоиса карда, ба ин натиҷа расидааст, ки бидуни ҳеч шакке ин матн яке аз манобеи аслии «Шоҳнома» буда, ки Фирдавсӣ худ ё ровии моҳрӯй аз матни паҳлавӣ тарҷума кардааст. Албатта, Холиқии Мутлақ ин назарро дуруст намедонад [11, 321]. Пажуҳиши арзишманде таҳти унвони «Барзӯяи табиб ва маншай Калила ва Димна» навиштаи Франсуа де-Блуа истидлолҳои Кристенсенро мавриди нақду баррасӣ қарор дода, vale дар ин таҳқиқ шахсияти таърихии Бузургмеҳр ба таври комил исбот нашудааст. Мақолаи дигаре бо номи «Бузургмеҳр аз варои адаб ва таърих» назароти Кристенсенро дар бораи Бузургмеҳр намепазираад. Аммо ба исбот шахсияти таърихии Бузургмеҳр кумаке намекунад, зоро нависанда ба шахсияти Барзӯя (Бузургмеҳр) мепардозад, ки вазири Анӯшервон ва оварандай «Калила ва Димна» ба Эрон аст [13, 7- 25].

«Бузургмеҳр ба ривояти Фирдавсӣ» мақолаи дигарест аз Дуррӣ, ки худи нависанда дар чакидаи мақола гуфтааст: «Қасди ниғоранда баррасии таърихии ин шахсият нест, ин мақола шахсият Бузургмеҳрро бар мабнои «Шоҳнома» бозгӯй кардааст» [13, 217- 236]. То ҷое мο қовидаем, то кунун мақолае наёфтем, ки бо такя бар «Шоҳнома» ва дигар манобеи таърихӣ равшан созад, ки Бузургмеҳр шахсияти таърихиу воқеӣ дар «Шоҳнома» ва таърихи Эрон аст.

Исботи шахсияти таърихии Бузургмеҳр бар асоси манобеи мӯътабар ба тамоми занну гумонҳои нодуруст дар мавриди яке ангаштани шахси Барзӯя ва Бузургмеҳр поён медиҳад ва эътибори асаре монанди «Ёдгори Бузургмеҳр» назди муҳаққиқин хифз мешавад ва аз сӯйи дигар муқаддимаест барои таҳлилу тафсири андешаҳои донои Эрон, ки дар он

сурат метавонад равзанаи ҷадиде дар арсаи кишвардорӣ, ҳикмати амалӣ ба рӯйи сиёсатмадорон, ҷомеашиносон ва муаллимони ахлоқ бикушояд.

Номи Бузургмехр дар пахлавӣ Вузургмехри Бухтгон буда, ки дар арабӣ Абузарҷмехр, Бузурҷмехр ё Бузурҷмехр шудааст ва Фирдавсӣ онро ба сурати Бузурҷмехр ба кор бурда, ки бо баҳри мутакориб таносуби бештаре дорад [11, 367]. Андарзномае аз Бузургмехр Бухтгон ба номи «Аёдгори Вузургмехр» имрӯз дар даст аст, ки дар муқаддамаи он Бузургмехр ба муаррифии хеш пардохтааст. Вай дар ин муқаддима пас аз зикри лақабҳои хеш меовард, ки «ин рисоларо ба фармони Анӯшервон ба ин манзур таълиф карда ва дар ганчи шоҳӣ ниҳодааст, ки битавонад муҷиби беҳбуди фарҳанги қасоне бошад, ки шоистагии пазириш онро доранд [7, 185; 29, 304-305].

Манобеи форсию арабӣ Бузургмехрро ба барҳӯрдорӣ аз хирад ва тадбирҳои ҳакимона васф кардаанд. Ривоёти таъриҳӣ - устурае аз вазорати ў дар «Шоҳнома» ва «Ғурур»-и Саолибӣ омадааст. Бо ин вучуд иддае аз муҳаққиқин ўро шаҳсияти таъриҳӣ ва гурӯҳи дигаре, комилан, афсонавӣ медонанд ва мұнтақиданд, ки Бузургмехр ҳамон Барзӯяни табиб аст.

Банокатӣ Бузургмехрро писари Суҳро медонад ва собиқаи вазорати ўро ба аҳди Ҷомосб (496- 498м) - бародари Қубод, расондааст. Ба бовари ў Қубод пас аз пирӯзӣ бар Ҷомосб ба ҷуброни күштани Суҳро Бузургмехрро ба вазорат бармегузинад ва вазорати ў то замони Анӯшервон идома доштааст [5, 62].

Гурӯҳи дигар Бузургмехрро вазир Ҳусрави Парвез (590-628м) донистаанд [36, 246]. Ҳамаи ин маворид нишонгари мизони таваҷҷӯҳ ва алоқаи нависандагони давраи исломӣ ба шаҳсияти Бузургмехр аст. Басомади ин гузоришҳои ошуфта дар аҳволи Бузургмехр сабаб шуд, ки баязе аз муҳаққиқини Ғарби мусоир дар асолати таърихии Бузургмехр ба дидай инкор бингаранд ва ўро ҳамон Барзӯяни табиб пиндоранд. Дар ҳоле ки дар таъриху адабиёти форсии пас аз ислом вучуди Бузургмехр дар канори Анӯшервон инкорнапазир менамояд.

Сарфи назар аз ташаттути оро дар манобеи давраи исломӣ фуқдони номи Бузургмехр дар осори таърихии пеш аз ислом шарқшиносонро бар он доштааст, ки вайро шаҳсияти афсонавӣ бидонанд [38, 407]. Бартолд мұнтақид аст, ки дар Мисри бостон, китобе дар бораи вазире ормонӣ навишта шуда буд ва Абучъафар Зардушт вежагиҳои он вазирро шоистаи Мехрнарса, вазири Баҳроми Гӯри Сосонӣ (420- 438м) дониста буд. Пас аз он руҳияи меканпарастии Ҳурросонён мӯучиб шуд, ки Бузургмехри афсонавӣ ҷойи Мехрнарса таърихири бигирад ва ин амр то он ҷо пеш рафт, ки осоре ба номи Бузургмехри ҳаким тадвин шуд [4, 292].

Дар таҳқиқи Бартолд мушаххас намешавад, ки Абучъафари Зардушт ҷӣ гуна ба ин манбаи мисрӣ дастрасӣ дошта ва ин ки чаро Бузургмехри афсонавӣ, вазири Баҳроми Гӯр муаррифӣ нашудааст. Кристенсен дар такмили назарияи Бартолд чунин гузориш кардааст, ки дар мутуни оромӣ шахсе ба номи «Аҳикар» ё «Аҳиқар» вазири подшоҳи Ошур буда, муваффақ ба ҳалли муаммоҳое шуда, ки бисёр шабехи рӯйдодҳои зиндагии Бузургмехр

аст. Ӱ барои баёни чигунагии пайванд хўрдани достони Аҳикар ба асри Анўшервон Бузургмехро ҳамон Барзӯяни табиб медонад [26, 21]. Дар истидлоли Кристенсен нахустин далел яке будани ин ду шахсият он аст, ки Барзӯя талаффузи муҳаббатомези «Барзмехр» ва «Бурзмехр» шакли аслию саҳеҳи Бузургмехр аст.

Чунин ба назар мерасад, ки Бузургмехри вазир Барзӯяни табиб нест. Аммо, эҳтимолан, бо Барзмехр якест ва истидлол чунин аст, ки Бузургмехр бар асари нодуруст хондани номи Барзмехр дар дастнавиштаи паҳлавӣ ба вучуд омадааст. Ё эҳтимоли дигар он аст, ки ҷузъи аввали номи «Вузургфармадор» (Wuzurg Farmadar) - лақаби вазири бузурги Анушервон, бо ҷузъи дувуми «Барзмехр» таркиб шуда, шакли Вузургмехр (Бузургмехр)-ро ба вучуд овардааст [11, 381].

Дар пажуҳишҳои Кристенсен мушаҳҳас нашуда, ки агар Барзӯя ва Бузургмехр як шахсият ва табиби дарбори Анушервон аст, чӣ кассе вазорати ўро бар уҳда доштааст?

Кристенсен ҳамчунин истидлол мекунад, ки чун Барзӯя ва Бузургмехр ҳар ду ахли Марв будаанд, пас Бузургмехр ҳамон Барзӯя аст. Ҳамдуллоҳи Муставғӣ дар китоби «Назҳату-л-қулуб» он ҷо, ки ба муаррифии шаҳри Марв мепардозад, ба равшаний аз ду шахсияти ҷудогона - Бузургмехр ва Барзӯя, ном мебарад. Акнун он шаҳри Марв вайрон аст ва аз он ҷой бузургону хирадмандони бисёре барҳостаанд, ки метавон ба бузургоне монанди Барзӯяни табиб ва Бузургмехри Бухтагону Борбад ишора кард [33, 222].

Кристенсен ҳамчунин мұътакид аст аз он ҷо, ки дар манобеи Руми Шарқӣ ва армании ҳамасри Бузургмехр ва осори баъд аз ислом, монанди Табарӣ ва Ибни Қутайбаву Ҳамзай Исфаҳонӣ, ки ҳама аз «Худойномаг»-и паҳлавӣ истифода кардаанд, номе аз Бузургмехр наомадааст, пас ба яқин ў ҳамон Барзӯяни табиб аст [11, 368].

Франсуа де-Блуа далоили Кристенсенро баррасӣ ва бо далоили нисбатан илмӣ рад кардааст. Ба назари вай, набудани ному иттилооте дар бораи Бузургмехр дар мутуни Руми Шарқӣ ва арманию суриёнӣ далели адами вучуди таърихии Бузургмехр нест, зеро иттилооти нависандагони ин мутун дар бораи Сосониён бисёр кам аст. Ва танҳо номи андаке аз шахсиятҳои таърихии асри Сосонӣ дар ин манобеъ омадааст. Пас, инкори ҳамаи қасоне, ки дар чунин манобее аз онҳо ёд нашуда, бисёр мутаҳаввирона аст [14, 118- 121]. Албатта, бояд ба ин мавзуъ ишора кард, ки адами зикри номи Бузургмехр дар осори Табарӣ ва Ҳамзай Исфаҳонӣ наметавонд далеле бар ин иддао бошад, ки дар манобеи паҳлавӣ монанди «Худойнома» номи Бузургмехр зикр нашудааст, зеро ин муаррихон аз манобеи ёдшуда нисбатан кам истифода кардаанд [11, 428].

Ин ки Кристенсен изҳор дошта, ки дар осор Ибни Қутайба аз Бузургмехр номе ба миён наомада, нодуруст менамояд, зеро Ибни Қутайба дар китоби «Аъюн-ул-аҳбор» чанд бор аз Бузургмехр ном бурдааст ва, эҳтимолан, Кристенсен тамоми китобҳои ин нависандаро мутолиа

накардааст. Гүё ин муҳаққиқ аз муаррихи бузурге чун Абуханифаи Динварӣ - муаллифи «Ахбор-ут-тавол», ғоғил мондааст, ки наздик ба се даҳа қабл аз Табарӣ мезиста ва ба изъони Зарринкӯб, муаррихе мувассақ аст [15]. Ӯ дар бораи Бузургмехр мегӯяд: «Бузургмехри Бухтагон, бузургтарин донишманди рӯзгори Анушервон аст ва Анушервон ӯро бар ҳамаи вазирону донишмандони рӯзгори худ бартарӣ медод» [15, 100].

Дигар далоили Кристенсен барои афсонавӣ будани Бузургмехр он аст, ки навиштае паҳлавӣ ё санаде, ки шомили зиндагиномаву суханони ӯ бошад, вучуд надоштааст. Ва «Ёдгори Бузургмехр» ҳам 300 сол пас аз сукути Сосониён навишта шудааст. Ин истиддоли Кристенсен қобили эътино нест, зоро ҳамон тавр ки Ҳеннинг - мутахассиси забонҳои бостонии эронӣ, исбот карда, матни «Ёдгори Бузургмехр» мутааллиқ ба садаи VI мелодӣ ва ҳамасри Барзӯя аст [15, 120].

Аз он ҷо, ки баъзе аз иборатҳои «Ёдгори Бузургмехр» шабоҳати қобили мулоҳизае бо иборатҳои саргузаштномаи худнавишти Барзӯя дорад, Кристенсен мұтакид аст, ки суханон Барзӯя сарманшай навиштани матне будааст, ки ба Бузургмехр мансуб шудааст (Кристенсен 1313, 25-26). Эътиқоди Кристенсен мабнӣ бар шабоҳати қобили мулоҳизаи «Ёдгори Бузургмехр» бо шарҳи ҳоли худнавишти Барзӯя ношӣ аз тафсири нодурусти ин ду матн аст, зоро ин ду навишта танҳо дар бархе мазомини куллӣ бо ҳам шабоҳатҳое доранд ва ҳеч гуна пайвастагии қобили мулоҳизае байни он ду вучуд надорад [14, 120].

Шаул Шокад, ки мутолиоти арзишманде дар бораи Эрони зардуштӣ ва тамосҳои миёнфарҳангӣ анҷом дод, зайлӣ таҳқиқоташ дар бораи муаллифи воқеии «Калила ва Димна» изҳор медорад, ки «Кристенсен Барзӯяни табибро ҳамон Бузургмехр медонад, ки зоҳирان бедалел менамояд» [18, 222].

Бруннер низ назари Кристенсен мабнӣ бар яке ангоштани Барзӯяву Бузургмехрро ба унвони назаре бисёр саволбарангез талаққӣ кардааст [41, 46]. Пас аз баррасии далоили Кристенсен ва посуху радди онҳо аз тараф муҳаққиқон ба ин натиҷа расидаем, ки ҳанӯз як далели Кристенсен роҷеъ ба яке ангоштани Барзӯяву Бузургмехр беспосух мондааст.

Кристенсен мұтакид аст: «Алорагми ривоятҳои мутааддиде, ки Бузургмехрро вазири Анушервон медонанд ҳеч санаде, ки битавонад шуҳрати ӯро ба унвони вазир ва сиёсатмадори фаъол нишон диҳад, сабт нашудааст» [26, 19].

Бо муроҷия ба «Шоҳнома», ки яке аз мұтабартарин манобеи Бузургмehrшиносист, метавон гуфт, ки Бузургмехр аз назари таърихӣ вазир, мушовир ва сиёсатмадори фаъол дар дарбори Анӯшервон будааст.

«Шоҳнома» дар гузориши ҷангӣ Анӯшервон бо Юстини дувум аз нақши Бузургмехр ба унвони мушовири Анӯшервон дар пушти ҷабҳаи ҷанг ба равшани ёд карда, гузориши мунҳасир ба фард аз ҷандучуни ин ҷанг ироа медиҳад [24, 344-345]. Фирдавсӣ дар идомаи гузоришаш аз қандани

хандақ дар чилави сипохи Эрон ва мушкили бузурге, ки барои пешравии онон пеш омада буд, ёд мекунад.

Ба пеши сипаҳ кундае сохтанд,
Ба шабгири абр андар андохтанд.

Бароканда, бастанд бар шоҳроҳ
Фурӯ монд аз ҷанг шоҳу сипоҳ [27, 211].

Дар идомаи гузориш «Шоҳнома» ба камбуди буҷаи ҷанг ишора мекунад, то ин ки Анӯшервон Бузургмехро барои машварат фаро меҳонд:

Баромад бар ин рӯзгоре дароз,
Ба симу зар омад сипаҳро ниёз.
Сипаҳдор рӯзе даҳонро бихонд,
Ва зон ҷанг ҷандин суханҳо биронд.

Ва:

Аз андозаи лашкари шаҳриёр
Даромад дирам танг сесад ҳазор

Ва ё:

Дижам кард шоҳ андар он кор, чеҳр
Бифармуд то рафт бузурчмехр [27, 212].

Пас аз фаро хондани Бузургмехр шоҳ назари ҳудро бад-ин гуна матраҳ кард, ки бояд аз ғанчи Мозандарон қасри буҷаи ҷангро таъмин кард:

Бирав, ҳам кунун сорвонро бихоҳ,
Ҳумоюн баҳте барафкан ба роҳ.
Сад аз ғанчи Мозандарон бор кун,
Ва зӯй бештар бори динор кун [27, 212].

Бузургмехр бо хиради равшанбини ҳуд мегӯяд: «Таъмини камбуди ҳазинаи сипоҳ аз ғанчи Мозандарон ба иллати дурии роҳ боиси сарфи вақт ва шикасти эҳтимоли лашкар мешавад». Роҳи дигареро пешниҳод мекунад, мабни бар ин, ки давлат аз бузургонон ва дехқонон атрофи ин маблағро вом бигирад ва дар давраи оромиш пас аз ҷанг онро пардоҳт кунад. Фирдавсӣ низ ибтикори Бузургмехро меситояд:

Бад-ин кор шуд шоҳ ҳамдостон,
Ки донои Эрон бизад достон [27, 212].

Аз байтҳои баъдии «Шоҳнома» дармеёбем, ки ибтикори Бузургмехр бо истиқболи Анӯшервон мувоҷех шуда ва таҳаккӯқ ёфта буд [27, 212-213]. Дар ҳамин асно фиристодагон Қайсар барои узроҳӣ ва дарҳости қарордод сулҳ назди Анӯшервон меоянд ва хотири Анӯшервон ба хотири камбуди буҷаи ҷанг осуда мешавад:

Чу Румӣ сари тоҷи қасрӣ бидид,
Яке боди сард аз ҷигар баркашид.
Ҳама сар ба сар бочдори туем,
Параастору зинҳордори туем.
Ҳама бочи Рум он чи буд аз нахуст,

Бисозему ахде бибояд дуруст [27, 214].

Холикии Мутлақ ин қисматро нишонае аз вучуди огохиҳои таъриҳӣ дар гузориш «Шоҳнома» аз даҳ сол поёни подшоҳии Ҳусрави Анӯшервон ва набарди ў бо Юстини дувум донистааст [24, 348].

Аз ин гузориши «Шоҳнома» дармейбем, ки Бузургмехр шахсияти таъриҳӣ ва воқеӣ дар асри Ҳусрави Анӯшервон будааст ва тамоми занну гумонҳои Кристенсен мабнӣ бар адами вучуди таъриҳии ў бехудааст ва ваҷоҳати илмӣ надорад ва эътибори асаре монанди «Ҷадори Бузургмехр» ва достони сафари Барзӯя ба Ҳинд арзиш таъриҳии худро назди аҳли таҳқиқ хифз меқунад.

Бар асоси манобеи эронӣ ва арабӣ давраи исломӣ, Бузургмехр на фақат ба унвони вазири донои Анӯшервон, балки ба унвони донишманд, қаҳрамони миллӣ ва донои розҳои пӯшида ва омили саршикастагии давлатҳои Ҳинду Рум дар баробари Ҳусрави Анӯшервон аст. Илова бар гузориш Фирдавсӣ аз ҷанги Ҳусрави Анӯшервон ва Юстин дувум дар «Шоҳнома» дар «гуфткор андар овардан Барзӯя Калила ва Димнаро аз Ҳиндустон», ба равшаний аз ду шахс - Барзӯя ва Бузургмехр, ном бурдааст. Барзӯяни табиб саранҷом ва пас аз ранчи бисёр китоби «Калила ва Димна»ро аз Ҳиндустон ба Эрон меовард ва шоҳ, ки ин дарёи донишро мебинад мегӯяд: «Калила равони маро зинда кард» ва аз Барзӯя меҳоҳад, ки ба подоши ин кор қалиди ганҷи хонаро аз ганҷур биситонад ва ҳар микдор симу зар ва гавҳар меҳоҳад, бардорад. Ў фақат як даст ҷома ба унвони ҳадия мепазирд ва зимни сипосгузорӣ мегӯяд:

Яке орзу ҳоҳам аз шаҳриёр,
Ки монад зи ман дар ҷаҳон ёдгор.
Чу бинвисад ин нома Бузурҷмехр,
Гушоед бар ин ранчи Барзӯя чеҳр.
Наҳустин дар аз ман қунад ёдгор,
Ба фармони пирӯзгар шаҳриёр.
Бидон, то пас аз марг ман дар ҷаҳон,
Зи донанда ранҷам Nagarداد ниҳон [27, 183].

Сипас, Анӯшервон Бузургмехро эҳзор мекунад ва аз ў меҳоҳад бобе ба номи Барзӯяни табиб бинависад ва баъд онро бар ҳамагон бихонд:

Ба Бузурҷмехр он замон шоҳ гуфт,
Ки «Ин орзуро нашояд нуҳуфт».
Нависанда аз килк чун ҳома кард,
Зи Барзӯя як дар сари нома кард [27, 183].

Ибни Муқаффаъ низ дар муқаддамаи «Калила ва Димна» ба дарҳости Барзӯя аз Анӯшервон барои ниғориши бобе ба номи «Боби Барзӯяни табиб» ва мувофиқати Анӯшервон ёд кардааст [35, 37].

Ин достон дар ибтидо ворид «Худойнома» мешавад ва аз он ҷо ба василаи яке аз мутарҷимони «Худойнома» ба номи Шозони Барзин ба форсӣ тарҷума мешавад ва бад-ин тарик ба «Шоҳнома»-и Абумансурӣ роҳ ёфта, аз он ҷо тавассути Фирдавсӣ ва Саолибӣ ривоят шудааст [11, 381].

Адабиёти «Андарзи Бузургмехр» ва «Ҳафт базм»-и ў ончунон маврид таваҷҷуҳи нависандагони давраи исломӣ воқеъ шуда, ки дар осори нависандагони эронию арабзабони ин давра ҳар кучо аз панду андарз сухан ба миён омада, аз Бузургмехр низ ёд шудааст. Илова бар муҳтавои арзишманди адабиёти андарзии асри Анӯшервон, сабки нигориши ин осор низ маврид таваҷҷуҳи нависандагони арабзабон будааст. Дар баррасии равиши нависандагони давраи аввали Аббосӣ ба сабке аз панду андарз бармеҳӯрем, ки дар осори пеш ва баъд аз ислом собиқа надоштааст. Дар ҳамин давра китобхое ба номи «Масоили пурсишҳо» монанди «Пурсишҳои Анӯшервон аз Бузургмехр» аз форсӣ ба арабӣ тарҷума шуд.

Нависандагони «Ал-феҳрист» ва «Ҷовидон хирад» аз китобҳои дигаре низ ба ҳамин ном ёд кардаанд [21, 206-209].

Арабҳо бо қашфи фарҳангӣ эронӣ боиси шукуфтагии дубораи он шуданд. Ҳатто, аз назар таъриҳӣ мусаллам аст, ки дар давраи Аббосиён ба ҳусус, давраи Маъмун мутуни фарҳангӣ эронӣ мавриди таваҷҷуҳи бисёр будааст. Чунонки бархе гуфтаанд, аз қарн ҷаҳорум/ қарни даҳуми мелодӣ фарҳанг чудо афтода, аз асри Сосонӣ ба унвони фарҳангӣ асиљ дар батни ҷаҳони ислом баёни адабии хешро оғоз кард (Фушуҳкур 1377, 21). Пас аз сукти бани Умайя ва рӯйи кор омадани хулафои Аббосӣ низоми идорӣ ва вазорати мутавозини давраи Сосонӣ эҳё шуд ва вазирони онҳо, ки аз замони Мансур аз ҳонадонҳои хирадманди эронӣ, монанди бармакиён интихоб шуда буданд, ҳудро ҷонишини мустақими Бузургмехр - вазiri хирадманди давраи Анӯшервон, медонистанд.

Дар осори андешамандон ва нависандагони эронӣ ҳам волотарин таолими ахлоқӣ, оини ҷаҳондорӣ ва мардумдорӣ ба шакли достонҳои ҳикматомез аз зиндагии Бузургмехр инъикос ёфтааст. Дар осори мутафаккироне, монанди [25, 315-320; 22, 26, 47, 64, 158, 198 ва 223; 36, 179-180 ва 246; 23, 175-176 ва 23]. Басомади ин ҳикоятҳо қобили таваҷҷуҳ аст. Ончи дар паси ин достонҳои ҳикматомез нуҳуфтааст, вичҷони ҳаллоқи қавмию фардии миллатест, ки бо забони тамсилу истиора мучиботи амалии адолати иҷтимоӣ ва марҷаяти машруи сиёсиро дар гузари замон ҷустуҷӯ кардааст ва чунин менамояд, ки достони Анӯшервон ва Бузургмехр ҳамвора дастовезе барои тарҳи лузуми риояти адлу доду ҳирад дар шевai қишвардорӣ будааст [12, 85-87].

Дар мутуни адаби форсӣ ҳамвора вазирони ботадбир бо авсофи Бузургмехр санҷида шудаанд. Низомии Ганҷавӣ хоча Низомулмулқро Бузургмехри замон, Маликшоҳ медонад. Агарчи ҳуди ў ба дарбори ҳеч подшоҳе нарфтааст, аммо ҳудро Бузургмехри шоирпеша медонад ва монанди Низомулмулқ, ки Низомӣ таҳаллусшро низ аз ў вом гирифтааст ва меҳоҳад ойини додгарию қишвардори эрониёнро ба подшоҳи замон биёмузад.

Базми Нӯширвон сипехре буд,
К-аз ҷаҳон-ш Бузурҷмехре буд.
В-он малиқро, ки буд Малиқаш ном,
Буд динпарваре чу Ҳоча Низом.

Ту к-аз эшон ба афсарй дорй,
 Чун Низомй суханварй дорй.
 Эй низоми баланди ном аз ту,
 Ёфта кори ў низом аз ту [37, 13].

Хулоса, бо чустучү дар манобеи давраи исломй ва Эрони қабл аз ислом, баҳусус, «Шоҳнома» ва бархе пажуҳишҳои эроншиносони Аврупой ба ин натиҷа расидаем, ки:

1. Дар пажуҳишҳои аксари пажӯҳандагоне, ки истиддолҳои Кристенсенро мавриди тардид қарор додаанд ва Бузургмехро шахсияти ҳақиқӣ донистаанд, «Шоҳнома», ки муҳиммтарин маъҳази Бузургмехрпажӯҳист аз назар дур мондааст.
2. Бо истинод ба гузориши дақики Фирдавсӣ аз ҷанги Анушервон бо Юстинани дувум мабнӣ бар назари хирадмандонаи Бузургмехр дар мақоми мушовири Анушервон барои рафғи бунбости иқтисодии лашкари Эрон дарёftаем, ки ў шахсияти таърихи воқеъ дар ҷангҳои Анушервон будааст ва занну гумони мусташиқоне, монанди Кристенсен вачоҳати илмӣ надорад.
3. Воқеъ будани шахсияти Бузургмехр эътибори осоре монанди «Ёдгори Бузургмехр» ва достони «Сафари Барзӯя ба Хиндустон барои овардани «Калила ва Димна»»-ро дар назари муҳаққиқон устувор мекунад ва заминаро барои пажуҳишҳои ҷадид дар «Шоҳнома» ва «Калила ва Димна» ҳамвор мекунад.

КИТОБНОМА

1. Ибни Абдарбех, Аҳмад ибни Муҳаммад. (1407к/1987м) Ал-акду-л-фарид. Ба қўшиши Қамиҳа Муфид Муҳаммад. Бейрут: Дору-л-кутуби ал-иммия.
2. Ибни Қутайба, Абдуллоҳ. (1343к/1925м). Үюнү-л-аҳбор. Бейрут: бето.
3. Ибни Надим, Муҳаммад ибни Исҳоқ. (1346). Ал-фехрист. Тарҷумаи Муҳаммадизо Таҷаддуд. Чопи дувум. Техрон: Чопхонаи Бонки бозаргонӣ.
4. Бертельс, Е.Э. (1374). Таърихи адабиёти форсӣ аз даврони бостон то аспи Фирдавсӣ. Тарҷумаи Сирус Эзадӣ. Техрон: Ҳирманд.
5. Банокатӣ, Фаҳруддин Абусулаймон ибни Довуд ибни Тоҷуддин. (1348). Таърихи Баноктӣ (варзаи аввалу-л-албоб фӣ муаррифату-т-таворих ва ал-ансоб). Чопи аввал. Техрон: Анҷумани осор миллӣ.
6. Баҳор, Муҳаммадтакӣ. (1373). Сабкшиносӣ (Таърихи татавvuри наспи форсӣ). Чилди 1 ва 2. Чопи ҳафтум. Техрон: Амири Кабир.
7. Тафаззулӣ, Аҳмад. (1377). Таърихи адабиёт пеш аз ислом. Ба қўшиши Жола Омӯзгор. Чопи дувум. Техрон: Суҳан.
8. Тануҳӣ, Муҳсин. (1398к). Ал-фараҷ баъду-ш-шидда. Ба тасҳехи Убайд Шолҷӣ. Бейрут: Дори содир.
9. Ҷоҳиз, Амру (1351к / 1932м). Ал-баён ва-л-табийин. Ба қўшиши Ҳасан Санадубӣ. Коҳира: Бено.

- 10.Чомй, Абдурахмон ибни Аҳмад. (1367). Баҳористон. Ба тасҳеҳи Исмоил Ҳокимй. Техрон: Иттилоот.
- 11.Холикии Мутлақ, Ҷалол. (1386). Бузургмехри Бухтагон. Донишномаи ҷаҳони ислом. Ҷилди 3. Чопи севум. Техрон: Бунёди доиратумаорифи исломӣ.
- 12.Деҳбошӣ, Ҳамид. (1370). Анӯшервон ва Бузургмехр дар «Гулистон»-и Саъдӣ. Эроншиносӣ. Соли 3. Шумораи 1. Саҳ. 85- 97.
- 13.Дуррӣ, Захро. (1388). «Чеҳраи Бузургмехр (Барзӯя) аз варои таъриҳ», Тафсир ва таҳлили мутуни забон ва адабиёти форсӣ (Деҳҳудо), давраи 1, шумораи 1. Саҳ. 7- 25.
- 14.Де-Блуа, Франсуа. (1382). Барзӯяи табиб ва маншай «Калила ва Димна». Тарҷумаи Содик Саҷҷодӣ, Техрон: Тахури.
- 15.Динварӣ, Аҳмад ибни Довуд. (1371). Ахбор алтуол. Тарҷумаи Махмуд Маҳдии Домғонӣ. Чопи ҷаҳорум. Техрон: Нашр Най.
- 16.Ровандӣ, Муҳаммад ибни Алӣ ибни Сулаймон. (1364). Роҳату-суудур ва ояту-с-сурур. Тасҳеҳи Муҳаммад Иқбол ва Муҷтабо Менуӣ. Чопи дувум. Техрон. Амири Кабир.
- 17.Саъдии Шерозӣ. (1369). Гулистон. Тасҳеҳ ва тавзехи Ғуломхусайн Юсуфӣ. Чопи дувум. Техрон: Ҳоразмӣ.
- 18.Шоқад, Шаул. (1386). Аз Эрони зардуштӣ то ислом. Тарҷумаи Муртазо Соқибфар. Чопи севум. Техрон: Қақнус.
- 19.Сиддиқӣ, Ғуломхусайн. (1348). Муқаддима бар Зафарнома, мансуб ба шайхурраис Абуалӣ Сино. Техрон: Анҷумани осори миллӣ.
- 20.Сафо, Забеҳуллоҳ. (1374). Ҳамосасарӣ дар Эрон, чопи шашум. Техрон: Фирдавсӣ.
- 21.Ал-Акуб, Исо. (1374). Таъсири панди порсӣ бар адаби арабӣ. Тарҷумаи Абдуллоҳ Шарифи Ҳуҷаста. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ.
- 22.Унсурулмаолӣ, Кайковус Вушмгир ибни Искандар. (1366). Қобуснома. Ба тасҳеҳи Ғуломхусайн Юсуфӣ. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ.
- 23.Авғӣ, Муҳаммад. (1335). Ҷавомеу-л-ҳикоёт. Ба кӯшиши Муҳаммад Рамазонӣ. Техрон: Қулоаи Ҳовар.
- 24.Фафурӣ, Фарзин. (1397). Санчиши манобеи таърихии «Шоҳнома» дар подшохии Ҳусрави Анушервон. Техрон: Мероси мактуб.
- 25.Фушекур, Чарлз Ҳенри. (1377). Ахлоқиёт. Мағоҳими ахлоқӣ дар адабиёти форсӣ аз садаи севум то садаи ҳафтум. Тарҷумаи Муҳаммадалӣ Амир Муиззӣ ва Абдулмуҳаммад Рӯҳбахшиён. Чопи аввал. Техрон: Маркази нашри донишгоҳӣ ва Анҷумани эроншиносии Фаронса дар Эрон.
- 26.Кристенсен, Артур. (1313). Достони Бузурчмехри ҳаким. Тарҷумаи Мирзо Абдулҳусайнни Майкада. Мачаллаи Мехр, Техрон: матбааи Мехр.
- 27.Каззозӣ, Мирҷолуддин. (1386). Номаи бостон. Вероиш ва гузориши «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, ч.8. Тахрон: Самт.
- 28.Гардезӣ, Абусаид. (1363). Таърихи Гардезӣ. Ба тасҳеҳи Абдулҳай Ҳабибӣ. Техрон: Дунёи китоб.
- 29.Моҳёр Навобӣ, Яҳё. (1338ш). «Ёдгори Бузургмехр». Нашрияи донишкадаи адабиёти Табриз, соли 11. Шумораи 3. Саҳ. 302- 333.

- 30.Мацидӣ, Марям. (1383). Бузургмehr. Доиратулмаорифи исломӣ. Ҷ.12. Чопи аввал. Техрон: Марказ доиратулмаорифи бузурги исломӣ.
- 31.Махҷуб, Муҳаммадҷаъфар. (1339). «Бузургмehr – донои эронӣ дар афсонаҳои форсӣ». Эронобод. Шумораи 6. Саҳ. 32-38.
- 32.Муҳаммадии Малоирий, Муҳаммад. (1394). Фарҳанги эронӣ пеш аз ислом. Чопи шашум. Техрон: Тӯс.
- 33.Муставфии Қазвинӣ, Ҳамдуллоҳ. (1381). Назҳату-л-қулуб. Тасҳех ва таҳширӣ Сайидмуҳаммад Дабир Саёқӣ. Қазвин: Ҳадиси имрӯз.
- 34.Мискавейҳ, Аҳмад ибни Муҳаммад. (1355). Ҷовидон хирад, тарҷумаи Тақиуддин Муҳаммади Шӯштрай. Ба қӯшиши Бехрӯз Сарватён. Техрон: Муассисаи мутолиоти исломии Донишгоҳи Техрон ва Мак Гил.
- 35.Муншӣ, Абулмаолии Насруллоҳ. (1362). Тарҷумаи «Калила ва Димна». Тасҳех ва тавзехи Муҷтабо Менуии Техронӣ. Чопи ҳафтум. Техрон: Интишороти Донишгоҳ Техрон.
- 36.Низомулмулк, Ҳасан. (1347). Сиёсатнома. Ба қӯшиши ҳиубрӯ дорк. Техрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб.
- 37.Низомии Ганҷавӣ. (1373). Ҳафт пайкар. Шарҳи абӯт ва маънӣи луготу таркибот. Барот Занҷонӣ. Техрон: Донишгоҳи Техрон.
- 38.Нёлдеке, Теодор. (1358). Таърихи эрониён ва арабҳо дар замони Сосониён. Тарҷумаи Аббос Зарёб. Техрон: Анҷумани осори миллӣ.
- 39.Варовинӣ, Саъдуддин. (1363). Марзбоннома. Ба қӯшиши Ҳалил Ҳатиб Раҳбар. Техрон: Донишгоҳи миллӣ.
- 40.Ёршотир, Эҳсон. (138). Таърихи Эрони Кембириҷ. Ҷилди 3, Бахши 2. Тарҷумаи Ҳасан Ануша. Техрон: Амири Қабир.
- 41.Brunner (GC. J): «The Middle Persian explanation of chess and invention of backgammon». Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University X (1978). Published 1979. Pp. 43-51.
- 42.Khaleghi-Motlagh. J. (1990): «Borzooya», Encyclopaedia Iranica, vol.4, London & New York, 381-2.
- 43.Khaleghi-Motlagh. J. «Bozorgmehr-e bokhtagan», Encyclopaedia Iranica, vol. 4, 427-8.

БУЗУРГМЕХР ШАХСИЯТИ ТАЪРИХӢ Ё АФСОНАВӢ?

Достони зиндагии Бузургмehr ба ҳамон мизоне, ки аз воқеяиятҳои иҷтимоио фарҳангии давраи Сосонӣ нишон дорад, аз рангу бӯи устураю намодин низ бархӯрдор аст. Ташиаттути оро дар манобеи давраи исломӣ ва Эрони қабл аз ислом баъзе аз пажуҳишгаронро бар он дошта, ки Бузургмehrро шахсияти афсонавӣ ё ҳамон Барзӯяни табиб бидонанд. Кристенсен дар маҷмуаи мақолотаи таҳти унвони «Бузургмehr ҳаким» Барзӯяни табиборо ҳамон Бузургмehr медонад. Ӯ бо ин пиндошт сангбини нодурустero дар мавриди шинохти шахсияти таърихии Бузургмehr бунён мениҳад, ки то имрӯз боқист. Албатта, муҳаққиқи фаронсавӣ, де-Блуа ба истидлолҳои Кристенсен мабнӣ бар яке донистани шахсияти Бузургмehr ва Барзӯя посух

додааст. Ба назар мерасад, яке аз фарзиёти Кристенсен, ки мегүяд: «Харчанд тибқи ривоёт Бузургмехр вазири Анӯшервон буда, аммо ҳеч санаде, ки битавонанд шуҳрати ўро ба унвони вазир ва сиёсатмадори фаъол исбот кунад, вуҷуд надорад», то кунун бепосух мондааст. Гузориши мунхасир ба фарде дар «Шоҳнома» аз ҷанги Анӯшервон бо Юстини дувум вуҷуд дорад, ки Фирдавсӣ дар он ба сароҳат аз нақши муҳимми таърихи Бузургмехр сухан мегүяд ва ибтикори халлоқонаи ўро барои рафғи камбуди нақдинагӣ ва ҳазинаи ҷанг меситояд. Дар ин мақола ба истиноди «Шоҳнома», ки яке аз муътабартарин манобеи Бузургмehrшиносист, ба ин эроди Кристенсен посух додаам. Дар ин ҷо равшан мешавад, ки Бузургмехр ба унвони вазири Анӯшервон шахсияти таърихи ўро ба сиёсатмадори фаъол дар дарбори Анӯшервон будааст ва Барзӯя низ ба унвони яке аз пизишкони Ҳусрави Анӯшервон шахсияти ҷудое аз Бузургмехр ва гайриқобили инкор аст.

Калидвоҷагон: Бузургмехр, Барзӯя, Шоҳнома, Анӯшервон.

БУЗУРГМЕХР-МУДРЫЙ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЛИ МИФИЧЕСКАЯ ФИГУРА?

История жизни Бузургмехра не только отражает социальные и культурные реалии сасанидской эпохи, но также имеет мифическое и символическое измерение. Различные мнения в источниках исламской эпохи побудили некоторых исследователей рассматривать Бузургмехра как мифическую фигуру или легендарного врача Барзуя. Кристенсен в серии статей под названием «История Бузургмехра Мудрого» идентифицирует Барзую как того же Бузургмехра. Такой трактовкой он закладывает основу неправильного понимания исторической личности Бузургмехра, которое сохраняется и по сей день. Французский исследователь де-Блуа ответил на аргументы Кристенсена относительно личности Бузургмехра и Барзуи. Однако, похоже, одно из предположений Кристенсена, гласящее: «Хотя, согласно повествованиям, Бузургмехр был премьер-министром Хосрова Ануширавана, ни одного документа, фиксирующего его деятельность как активного политика, не сохранилось», до сих пор остается без ответа. Существует уникальное сообщение «Шахнаме» о войне между Анушираваном и Юстином II, в котором прямо говорится о значительной исторической роли Бузургмехра и восхваляется его новаторскую инициативу по преодолению нехватки средств и экономического тупика армии. Учитывая, что «Шахнаме» является одним из наиболее надежных источников по изучению личности Бузургмехра, эта статья призвана исправить критику Кристенсена. Становится очевидным, что Бузургмехр, как везир Ануширавана, является активной исторической и политической фигурой, а Барзуя, признанный одним из врачей Хосрова Ануширавана, является неоспоримо отличной личностью от Бузургмехра.

Ключевые слова: Бузургмехр, Барзуя, Шахнаме, Анушираван.

BOZORGMEHR, THE WISE: (IS) A HISTORICAL OR MYTHICAL FIGURE?

The life story of Bozorgmehr not only reflects the social and cultural realities of the Sasanian era but also possesses a mythical and symbolic dimension. Divergent opinions in Islamic era sources have led some researchers to consider Bozorgmehr as a mythical figure, or the legendary physician Borzuya. Kristensen, in a series of articles titled «The Story of Bozorgmehr the Wise,» identifies Borzuya as the same Bozorgmehr. With this interpretation, he lays the foundation for an incorrect understanding of the historical personality of Bozorgmehr, which persists to this day. The French researcher de Blois responded to Kristensen's arguments regarding Bozorgmehr's identity and Borzuya. However, it seems that one of Kristensen's assumptions, stating, «Although according to narratives, Bozorgmehr was the prime minister of Khosrow Anushiravan, no document recording his activities as an active politician has been preserved,» remains unanswered to date. There is a unique report from the "Shahnameh" on the war between Anushiravan and Justin II in which it explicitly speaks of a significant historical role for Bozorgmehr and praises his innovative initiative to overcome the shortage of funds and the economic impasse of the army. On the strength of the "Shahnameh" as one of the most reliable sources for the study of Bozorgmehr, this article aims to rectify Kristensen's criticism. It becomes evident that Bozorgmehr, as the minister of Anushiravan, is an active historical and political figure, and Borzuya acknowledged as one of the physicians of Khosrow Anushiravan, is an undeniably distinct individual from Bozorgmehr.

Keywords: Bozorgmehr, Borzuya, Shahnameh, Anushiravan.

Маълумотнома дар бораи муаллиф: Хоғизӣ Гуломризо – унвончӯй Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон: тел.: (992) 37 221 43 02: e-mail: gr.hafezi@yahoo.com

Информация об авторе: Хафизи Гуломризо – аспирант Института языка и литературы имени Рудаки Национальной академии наук Таджикистана: телефон: (992) 37 221 43 02: e-mail: gr.hafezi@yahoo.com

Information about the author: Hafizi Ghulomrizo – aspirant Institute of Language and Literature named after Rudaki, National Academy of Sciences of Tajikistan: Phone: (992) 37 221 43 02: e-mail: gr.hafezi@yahoo.com

ФОЛКЛОРШИНОСЙ / ФОЛЬКЛОРИСТИКА

ТДУ: 891.550

ЧОЙГОХИ ДУБАЙТИХОИ ОМИЁНА ДАР ФОЛКЛорИ ТОЧИК**Рустам Оймаҳмадов****Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллохи Рӯдакии АМИТ**

Дар мақола чойгохи дубайтиҳои омиёнаро дар илми фолклоршиносии тоҷик ва нуфузи онро дар муқоиса бо гунаи рубой дар адабиёти оммаи кишварҳои форсизабон таҳлилу баррасӣ намуда, натоиҷ ва авомили корбурди онро баён намудаем.

Равиши кор дар ин мақола чунин аст, ки дар ибтидо вазъияти дубайтиҳои омиёнаро дар асоси маводи шифоҳии фонди шуъбаи фолклори Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ, ки аз тарафи фолклоршиносони тоҷик дар замони шуравӣ ҷамъоварӣ шудаанд, мавриди баррасӣ ва ковиши қарор додаем, сипас корбурд, коркард ва нуфуз ва мизони маҳбубияти онро дар муқоиса бо гунаи рубой дар қитобҳои чопшуда ва дар адабиёти оммаи кишварҳои форсизабон баён карда ва далоили чунин корбурд ва коркардро шарҳ додаем.

Натоиҷи таҳлилшуда нишон медиҳад, ки дар фонди фолклори Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ, дар табақабандии жанрҳои фолклорӣ баръакси қолаби рубой, ки бо басомади болое мавриди пажуҳиши фолклоршиносони тоҷик қарор гирифааст, ба ин қолаб ҷандон аҳаммияте дода нашудааст. Иллати камтаваҷҷӯҳӣ ба дубайтиҳои омиёна ва зикри он ҳамроҳи рубоиёти омиёна метавонад, ҳам марбут ба ном бошад, ки дубайтӣ ва рубой ҳар ду номи муштарак доштаанд ва ҳам аз ҷиҳати ҳамонанд будани қолаби онҳост, ки танҳо дар вазну муҳтаво тафовут доранд. Мизони нуфузи дубайтӣ миёни мардуми одии тоҷик дар муқоиса бо рубой хеле камтар аст, баръакси рубой, ки дар тамоми зиндагии мардуми одии тоҷик соя афқандааст. Яке аз авомили аслии нуфуз ва роиҷ будани рубой дар муқоиса бо дубайтӣ миёни мардуми одии тоҷик мусикии фалак аст, ки дар густариши рубой нақши калидӣ доштааст. Дар кишвари Эрон ва Афғонистон ин нукта комилан баръакс аст ва корбурди дубайтии шифоҳӣ, ки аз назари фолклоршиносони Эрон муҳтасси шеъри омиёна аст, бештар аз рубоиёт аст ва авомили он метавонад қолаб, вазн, муҳтаво, корбурди онҳо дар адабиёти расмӣ ва шифоҳӣ бошад, ки дар роиҷ будани онҳо дар адабиёти расмӣ ва омиёнаи ин ду кишвар муассир будааст.

Дубайтиҳо дар фонди шуъбаи фолклори АМИТ. Фолклоршиносӣ дар Тоҷикистон аз замони Шуравӣ шурӯъ мешавад ва аз он давра фолклоршиносони тоҷик дар канори фолклоршиносони рус шурӯъ ба гирдоварӣ ва ҷониши маводи шифоҳӣ кардаанд. «... Дар солҳои 1920 адади таҳқиқу ҷониши маводи шифоҳӣ дар Тоҷикистон ба 60 асар мерасад ва Душанбе яке аз марказҳои таҳқиқи фолклори тоҷикӣ мешавад ва саҳми шаҳри Самарқанд низ дар ин таҳқиқот меафзояд. Солҳои 1930 мавқеи аввали табъу нашр ва

тахқиқи фолклор ба уҳдаи Душанбе афтода, аз 359 таҳқиқ 243 - тояш дар Душанбе анҷом дода мешавад [14, 162]. Таваҷҷуҳ ба илми фолклоршиносӣ ва маводи шифоҳӣ боис мешавад, ки бо фармони Академияи илмҳо №30 аз таърихи 29 марта соли 1958 баҳши фолклор ва шевашиносӣ таъсис дода шавад[20, 136]. Пас аз таъсиси шуъба ва ҷалби кормандони ҷавон ҳар сол ду - се гурӯҳи ҳайати фолклоршиносон ба маҳалҳо ва манотики тоҷикнишин рафта, намунаҳои гуногуни осори шифоҳии мардумро ҷамъоварӣ мекарданд. Илова бар манотики Тоҷикистон аз манотики тоҷикнишини Осиёи Марказӣ ба монанди Бухоро, Самарқанд, Қашқадарё, Фарғона, Сурхондарё маводи фолклорӣ ҷамъоварӣ шудааст. Ҳачми зиёди маводи фолклорӣ боис мешавад, ки кормандони шуъбаи фолклори Институти забон ба фикри мунаzzам ва мураттаб кардани ин мавод бошанд, бино бар ин, пас аз таъсиси фонди маҳсус барои ин мавод ҳар як жанри фолклорӣ дар варақаҳои фонд бо нишонаҳои ФФI, ФФII, ФФIII ишора шудааст. Идомаи асарҳои фолклории фонд аз ФБI шурӯъ шуда, то ба ФБII мерасад[20, 142]. Ҳосили маводи шифоҳии ҷамъоваришуда аз сӯи фолклоршиносони тоҷик дар фонди фолклори Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ, ки аз манзари гуна ва жанр табакабандӣ шудаанд, ба 220000 сафҳа, аз ҷумла зиёда аз 20180 мақолу зарбулмасал, 8000 чистон, 28225 рубой ва дубайтӣ, 28000 байт, 18000 майдадубайтӣ (ашӯла), 13000 суруд, 6000 афсона, 3000 латифа, 115 достони эпоси қаҳрамони «Гӯрӯглӣ» ва ҷандин дафтар ҶДШОШту рӯзномаҳои экспедицияҳои фолклорӣ ва матни тафсири маросим мерасад [20, 143]. Осори шифоҳӣ дар фонди шуъбаи фолклори Институти забон ва адабиёти АМИТ дар дафтарҳои бузург ва кӯчак, дар як файлӣ маҳсус (папка), ки төъдоди ин файлҳо бештар аз 1200 асад аст, ба шакли дастнавис ва тойпӣ (мошинка) навишта шудааст. Бархе аз файлҳо муҳтасси як гунаи шифоҳист ва дар бархе файлҳо низ анвоъи осори шифоҳӣ ба шакли омехта забту сабт шудаанд. Мо барои намуна ва ёфтани қолаби дубайтӣ ҳудуди 100 файлро мавриди ковиши қарор додаем ва аз миёни онҳо танҳо дар 11 файл қолаби дубайтӣ пайдо шуд. Файлҳо, ки дар онҳо қолаби дубайтӣ дидар мешавад иборатанд аз:

1. Фолклори Ҳисор. 1951. ФД-Х к-60 ч-1. Ахророва Солиҳа[26].
2. Шеър ва сурудҳои ҳалқӣ. 1941 ФФХ: 6203,1, ДШН. Тартибидиҳанда: А. Бузургзода[39].
3. Фолклори Ӯротеппа. 1968. ФБI:7991-8675. Ч. Рабиев[27].
4. Фолклори Норак. 1961. 9268-9669 НРК I:9283. Ҳ. Ҳисомов[28].
5. Фолклори Кӯлоб. 1949 -50. ФД ФТ ФК. К-16 Ч-1 I: 3028, Ти 7. К. Шатанов[29].
6. Фолклори Кӯлоб. 1950. I:8679? 1-6 Ти 6 . Қараев Н[30].
7. Фолклори Кӯлоб. 1949-50. ФДФТ ФК.К-16 Ч-2. I:3430-3837[31].
8. Фолклори Кӯлоб. 1950. ФДФТ. Ф.К. К-20 Ч-1. I:7563. 1-7 Т. КЛБ - 50[32].
9. Фолклори Кӯлобу Қаротегин. 1941-1946. Д-ФҚҚ, ФФI: (дастнавис) [33].
10. Фолклори Кӯлоб. 1960. ФДФК к.51 ч.2 с1960. II:3431-3816. Тартибидиҳанда:Салоҳиддин Фатхулоев (мошинка) [34].

11. Фолклори Кӯлоб. 1959. Ҷамъкунанда: Ахророва С. Соли 1963 аз чопи мошинка баромад. Руйнавискунанда: Ф. Муродов[35].

Натоиҷи ковиш ва таҳқиқ дар миёни ҳачми зиёде аз ин осор нишон дод, ки гунаи дубайтии шифоҳӣ ба шакли чудогона табақабандӣ нашудааст. Дубайтӣ ё ҳамроҳ бо файлҳои рубоиёт ё дар файлҳои омехта, ки теъдоди онҳо низ хеле андак аст, дида мешавад. Теъдоди дубайтиҳо дар файлҳои омехта аз 10-15 дубайтӣ ва дар файлҳое, ки муҳтасси рубоиёт аст, ба 20-25 мерасрад, ки ба сурати пароканда дар ин файлҳо аз сӯи фолклоршиносони тоҷик забту сабт шудаанд. Ҳосили бадастомадаи дубайтиҳои шифоҳӣ дар ин файлҳо ба 218 адад мерасад, ки ин ҳаҷм нисбат ба қолаби рубой ноҷиз аст. Яке аз авомили аслии табақабандӣ нашудани дубайтӣ дар табақабандии анвоъи маводи шифоҳии шӯъбаи фолклори АМИТ ҳамонанд будани қолаби дубайтӣ бо қолаби рубоист, ки ҳар ду қолаб дорои ҷаҳор мисроъ аст ва танҳо дар вазн ва дар гузашта дар муҳтаво тафовут доштаанд. Вазни дубайтӣ бо ҳичои кӯтоҳ шурӯъ мешавад ва дар вазни **ҳаҷази мусаддаси маҳзӯғ** (мағоъйлун мағоъйлун фаъӯлун) ва вазни рубой бо ҳичои дароз ва дар вазни **ҳаҷази аҳраби макфуфи мачбуб** (мағъӯлу мағоъйлу мағоъйлу фаъал) аст[36, 56-57]. Аз назари муҳтаво дар гузашта дубайтӣ муҳтасси мазомини ошиқона ва рубой муҳтасси мазомини фалсафӣ, гардиши рӯзгор ва асрори сипеҳр ва мазомини аҳлоқӣ будааст, ҳарчанд баъдҳо, баҳусус дар давраи мусир муҳтавову мазомин дар ин ду қолаб омехта шудааст.

Дубайтиҳо дар қутуби нашршудаи фолклорӣ. Аз соли 1965, ки фолклоршиносони тоҷик тасмим ба чопи қуллиёти фолклори тоҷик гирифтанд, то се давра тавонистанд, 43 ҷилди қуллиёти фолклори тоҷикро барои чоп омода кунанд. Давраи аввали он аз соли 1965 то 1970 (20 ҷилд), давраи дувум аз соли 1971 то 1980 (15 ҷилд) ва давраи севум 8 ҷилдро ташкил медиҳад, ки аз соли 1981-то соли 1990-ро дар бар мегирифт. Ҳамин тарик 43 ҷилди «Қуллиёти фолклори тоҷик» ба чоп омода гардид. Аз ин 43 ҷилд 6 ҷилди он ба табъ расид, ки онҳо аз ҷилҳои «Масалҳо ва афсонаҳо дар бораи ҳайвонот», (соли 1981), «Библиографияи фолклори тоҷик» дар ду ҷилд, «Мақолу зарбулмасалҳо» ҷилди IV ва V ва байтҳо иборатанд [20, 144-145]. Танҳо ҷилди авали қуллиёт ба рубоиёт ихтинос дорад ва гунаи дубайтӣ ба шакли китоб омода нашудааст.

Фолклоршиносони тоҷик илова бар ҷамъоварии маводи шифоҳӣ, ба назм даровардани ин осор дар фонди фолклор ва омода карданӣ Қуллиёти фолклори тоҷик таҳқиқоти судманд ва арзанде низ анҷом додаанд. Аксари фолклоршиносони тоҷик бо интиҳоби мавзуи марбурт ба яке аз жанроҳи фолклорӣ рисолаи номзадӣ ва докторӣ дифоъ намудаанд. Рӯйи ин ду жанри муҳим, ки бештар дар адабиёти омиёна маъруфу машҳур ҳастанд, аз тарафи фолклоршиносон ва пажуҳишгарони тоҷик, афғонистонӣ ва эронӣ корҳои арзишманду судманде шудааст. «Намунаи фолклори ҳалқои Афғонистон» нахустин китобест, ки дар ин замина дар Тоҷикистон чоп шудааст. Ин китоб соли 1965 дар Душанбе тавассути интишороти «Ирфон» ва дар 2015 тавассути интишороти «Эҷод» бознашр шудааст ва мураттибони китоб Н. Маъсумӣ ва М. Холов мебошанд[12]. Он танҳо китобест, ки ба гунаи

дубайтии фолклории Афғонистон ба шакли мабсүт таваҷҷуҳ кардааст. Ҳарчанд дар китоб аз номи рубоиёт ва сурудаҳо ном бурда шудааст, аммо дар асл манзур аз рубоиёт дубайтиҳост, ки таҳти унвони «дубайт» дар китоб дарҷ шудаанд. Ин китоб дорои 895 дубайтӣ, аз с. 23 – 253 ва дорои 135 ландӣ аз с. 253 – 282 ва дорои суруд ва таронаҳо аз с. 283 – 317 аст. Дар он мураттибон дар 16 сафҳаи аввал ба аҳаммияти фолклор ва нахустин маҷмуаи фолклорӣ ва осори фолклорие, ки дар рӯзномаҳои Афғонистон аз тарафи фолклоршиносон чоп шуда, ишора намудаанд ва ҳамчунин бархе аз вежагиҳои ин осорро бозгӯ карда ва ба шакли хулоса ба мазмуну муҳтавои дубайтиҳо ва ландиҳо низ ишора кардаанд.

Китоби дигаре дар ин замина китоби «Гулбаргҳо» - аст, ки намунаҳое аз сурудаҳои омиёнаи Афғонистон дар он дарҷ шудааст[18]. Гирдоваранда, мураттиб ва муаллифи пешгуфтори он Додочон Обидов аст. Баргардони он ба дasti Шамсулҳаққи Ориёнфар мебошад. Ин китоб дар Душанбе дар соли 1992 чоп шудааст ва аз як пешгуфтор, сурудҳои маросимӣ, марсияҳо, сурудҳои таъриҳӣ, сурудҳои кор ва пеша, сурудҳои ҳаҷвӣ, сурудҳои ошиқона иборат аст ва яке аз китобҳои арзишманд дар заминаи фолклори Афғонистон ба ҳисоб меояд.

Китоби дигаре, ки дар Тоҷикистон ба чоп расидааст, «Фолклори даризабонони Афғонистон» аст [17]. Он дорои 284 дубайтӣ ва 45 рубоист. Ҳамчунин ба наздиқӣ 3 ҷилд китоби «Фолклори тоҷикони Афғонистон» аз тарафи шӯъбаи фолклор ба чоп расидааст[21. 22]. Мураттибони ҷилди аввал ва дуюми ин китобҳои фолклоршиносони тоҷик Салоҳиддин Фатҳуллоев ва Рӯзӣ Аҳмад ҳастанд. Ҷилди аввал дорои 144 дубайтӣ, 128 рубоӣ ва низ дигар жанрҳои фолклорӣ, аз ҷумла сурудҳо, афсонаҳо, зарбулмасал ва ... аст. Ҷилди дуюм низ дорои 749 дубайтӣ бо дигар жанрҳои фолклорист. Маводи ин ду ҷилд аз тарафи мураттибон ҳангоме, ки дар Афғонистон ба унвони мутарҷим машғул ба кор будаанд, ҷамъоварӣ шудааст. Ҷилди сеюми китоб, ки мутааллик ба нигорандай ин мақола аст, муҳтасси дубайтиҳои омиёнаи Афғонистон аст[19]. Дар ҷилди сеюм, дубайтиҳои тоҷикони Афғонистон аз назари мавзуъ ва муҳтаво табақабандӣ ва баррасию таҳлил шудаанд. Дар баррасӣ ва таҳлили ин осор дубайтиҳои ошиқона, дубайтиҳо дар мавзуи зан, дубайтиҳои меҳаниӣ, дубайтиҳои иҷтимоӣ, дубайтиҳои гарӣӣ ва баҳория бо тақсимбандӣ ва зершоҳаҳои он таҳлил ёфта ва натиҷагирий шудаанд. Ин 3 ҷилд китоб ба ду хатти форсӣ ва тоҷикӣ аз тарафи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон чоп шудааст. Аз китобҳои фолклори Эрон, ки дар он жанри дубайтӣ дидо мешавад ва дар Тоҷикистон чоп шудааст, метавон ба китоби «Намунаҳои фолклори Эрон» ишора кард[15]. Ин китоб дорои 300 дубайтист. Дар Афғонистон ҳам дар ин замина китобҳои зиёде чопу нашр шудааст. Аз ҷумла китоби «Як даста гул», ки дорои 884 дубайтӣ ва 8 рубоист[40].

Китобҳои дигаре низ дар ин замина дар Афғонистон ва Эрон чоп шудаанд ва дар ҳоли чоп ҳастанд. Дар Тоҷикистон китобҳои фолклорӣ, ки дар ин ду қолаб чоп шудаанд, бешуморанд. «Баёзи фолклори тоҷик» китобест иборат аз 6 ҷилд, ки аз тарафи фолклоршиносони тоҷик ба табъ расидааст. Ҷилди аввали ин китоб ба рубоиёт ва байтҳо ихтисос дорад[7].

Дар бахши таҳлилу баррасии мавзууи рубоиёт дар ин китоб дубайтӣ ҳамчун руబой низ зикр шудааст:

Биродарҳо, шумо бошен саломат,
Ки мо рафтем ай ҷаври маломат.
Худо ҳоҳад, биёем ё наёем,
Ватан дар гӯру ваъда дар қиёмат[7, 12].

Чӣ шаб? Маҳтоб дорад ё надорад?
Ду ҷашмат хоб дорад ё надорад?
Ҳамон себе, ки дорӣ, ёр, дар даст,
Надонам, об дорад ё надорад[7, 20].

Дар охири ин китоб аз сафҳаҳои 151 -157 67 дубайтӣ оварда шудааст. Зикри ин төъдод дубайтиҳо дар охири бахши рубоиёт ва бидуни унвони «дубайтӣ» аст, аммо танҳо дар оғози китоб ба қисми аввали китоб, ки аз тарафи фолклоршиносони тоҷик Раҷаб Амонов ва Шодигул Умарова ишора шудааст, унвони рубоӣ ва дубайтиҳо низ зикр шудаанд[7, 5]. Зикри қолаби дубайтии шифоҳӣ бо төъдоди андак дар канори рубоиёт ва бидуни таҳлилу барраси ин қолаб дар ин китоб ба назар мерасад, ки ин қолаб чандон дар китоб муҳим набудааст.

Дар китобҳои дигар низ ба монанди «Байт ва рубоиёти кӯҳистони Зарафшон» [13], «Намунаҳои фолклори Дарвоз»[16], «Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода» [30] ва ..., метавон ин ду қолабро дид. Басомади болои пажуҳиш ва таҳқиқ дар мавриди рубоиёти шифоҳии тоҷик нишон аз аҳаммияти ин жанр дар муқоиса бо жанри дубайтӣ дорад. Китобҳое ба монанди «Рубоии ҳалқӣ ва рамзҳои бадей»[1], «Рубоиҳои ҳалқии тоҷикӣ»[2], «Эҷодиёти бадей, ҳалқ ва замонӣ» [3], «Ҳоки ватан» [4], «Ҳақиқати зиндагӣ ва ҳақиқати бадей» [5], ки дар ҳар қадом аз ин осор паҳлӯҳои гуногуни рубоиёт баррасию таҳлили илмӣ шудаанд, кори бисёр арзишманд ва судманд дар заминаи адабиёти омиёна, баҳусус жанри рубоӣ ба ҳисоб меоянд, аммо чунин таҳқиқи жарфу амиқ нисбат ба гунаи дубайтӣ нашудааст. Танҳо дар китобҳову пажуҳишҳои донишмандони фолклоршинос, ба сурати пароканда жанри дубайтиро метавон дид, монанди осори Рӯзӣ Аҳмад, Фатҳуллоев Салоҳуддин «Фолклори Кӯлоб» [23], «Фолклори Рӯғун» [24]. Илова бар ин бархе донишмандони тоҷик бо ин ки фолклоршинос набудаанд, аммо ба хотири алоқа ба фолклор ба сурати тафандунӣ китобҳои марбут ба ин ду қолабро чоп кардаанд. Аз ҷумла «Себи самарқандӣ»[38], асари Мирзо Шукурзода, ки марбут ба жанри рубоист ва «Аз ин ҷо то Бухоро лола боша» [11], асари Раҳими Мусулмониёни Кубодиёнӣ, ки марбут ба жанри дубайтист. Ҳар қадом аз ин китобҳо ба навъе арзишманд ҳастанд. Бо ин вучуд, дар пажуҳиш ва таҳқиқоти фолклоршиносони тоҷик гунаи дубайтии шифоҳии тоҷик ба монанди дигар гунаҳои фолклорӣ ба шакли мӯҷаззо ё китоби ҷудогона ки танҳо ба қолаби дубайтии омиёна таваҷҷӯҳ шуда бошад, мавриди пажуҳиш қарор нағирифтааст, танҳо китоби Раҳими Мусалмониён, адабиётшиноси маъруфи тоҷик, ҳамон тавр, ки зикр шуд, танҳо ба гунаи дубайтии шифоҳии тоҷик ихтисос дорад ва ин китоб ба хатти форсӣ дар Техрон чоп шудааст.

Дар китоби «Лирикаи халқӣ» низ дар таҳлили рубоиёт, дубайтиҳо ба унвони рубой таҳлил шудааст [6, 28, 49, 53, 68, 77,], ки теъдоди онҳо хеле андак аст. Дар рисолаи доктории нигорандай мақола, ки бо мавзуи «Чамъоварии рубоиёт ва дубайтиҳои шифоҳии мардуми тоҷик» дар донишгоҳи Техрон дифоъ шудааст, теъдоди дубайтиҳо аз 23 дубайти таҷовуз намекунад. Бо ин вучуд, ба ин қолаб дар ин авохир таваҷҷуҳи бештаре шудааст, яке аз фолклоршиносони тоҷик ба номи Олим Буҳоризода - корманди илмии шуъбаи фолклор рисолае низ бо мавзуи «Вижагиҳои жанри дубайтий дар адабиёти навишторӣ ва гуфторӣ» [8] таълиф намудааст. Дар ин рисола дубайтиҳои омиёна бо дубайтиҳои расмӣ мавриди таҳқику баррасӣ қарор гирифтааст. Аз эшон низ чандин мақола бо мавзуи дубайтиҳои халқӣ ба чоп расидааст. Далоили камтаваҷҷуҳии фолклоршиносони тоҷик ба ин гунаи адабии шифоҳӣ мизони корбурди он назди мардум аст, ки дар ҷамъоварии маводи шифоҳии фонди шуъбаи фолклор низ таъдоди онҳо нисбат ба рубой хеле кам аст. Ва далели корбурди дубайтиҳои омиёна дар канори рубоиёти омиёна ё корбурди ҳар ду бо як ном дар кутуби чопшуда низ ҳамонандӣ ва шабоҳати ин ду қолаб аст, ки танҳо дар вазн тафовут доранд. Бино бар ин, қолаби дубайтий аз назари фолклоршиносони тоҷик дур мондааст ва ба ин қолаб зиёд таваҷҷуҳ нашудааст. Нуктаи ҷолиб ин аст, ки қолаби дубайтий дар Эрон ва Афғонистон дар миёни мардум роҷҷатар аз қолаби рубоист, то ҷое, ки фолклоршиносони эронӣ мӯътакиданд, ки қолаби дубайтий мухтасси шеъри омиёна аст [9]. Дар Тоҷикистон низ дубайтиҳои омиёнаи Афғонистон бештар аз дубайтиҳои омиёнаи тоҷик нашр шудааст.

Нуғузи дубайтиҳо ва рубоиёт миёни мардуми форсизабон. Ҳамон тавр, ки зикр шуд, гунаи дубайтий дар фонди фолклори Институти забон ва дар миёни фолклоршиносони тоҷик нисбат ба гунаи рубой як қолаби тақрибан фаромӯшшуда ба назар мерасад, ки на танҳо дар фонди шуъбаи фолклор ба шакли мустақилу мӯҷаззо табақабандӣ нашудааст, балки дар китобҳои чопшуда низ ба ҳамин шакл аст. Нуғуз ва корбурди он низ дар миёни мардуми одӣ ҷунин ба назар мерасад, аммо ҷойгоҳи рубой нисбат ба дубайтий дар фолклоршиносии тоҷик комилан мутафовит аст, гунаи рубой на танҳо дар фонди институт табақабандию баррасӣ шудааст, балки пажуҳиш ва китобҳои зиёде низ дар ин замина аз сӯи фолклоршиносони тоҷик ба табъ расидааст, ки дар сафаҳоти пеш ба он ишора шуд. Ин амр дар Эрон ва Афғонистон комилан баръакс аст; яъне корбурд ва нуғузи дубайтий дар миёни мардуми одии ин ду кишвари ҳамзабон бештар аз гунаи рубоист. Дар мизони корбурд ва нуғузи дубайтии шифоҳӣ дар миёни мардуми Эрон ва Афғонистон ва рубой дар Тоҷикистон ҷанд омили муҳим ба назар мерасад аз ҷумла; зоишгоҳи ин ду гуна аз назари таъриҳӣ ва ҷуғрофиёӣ, шоирони дубайтисарои гайри расмӣ, муҳтаво ва мазмун (дар гузашта) ва мусиқии фалак муассир будааст.

Яке аз далоили нуғузи дубайтий дар Эрон ва Афғонистон решай таъриҳии ин қолаб аст. Дубайтий аз назари донишмандони адабиёт решаш дар паҳлавиёт ё фахлавиёти қабл аз ислом дорад ва танҳо қолаби шеърии форсист, ки ба давраи бостон бар мегардад. Серуси Шамисо дар китоби

«Сайри рубой» лугати «фаҳлавай»-ро мударраби «паҳлавай» дониста ва паҳлавиро забони асри сосонӣ медонад, ки баъд аз ислом ба сурати лаҳчаҳои мутааддид дар атроф у акнофи Эрон бокӣ монд ва ашъореро, ки бо ин лаҳча дар афвоҳи мардум сорист, ба сурати муфрад «фаҳлавай» ва ба сурати ҷамъ «фаҳлавиёт» гуянд[37, 303]. Ҳамчунин зикр мекунад, ки фаҳлавай ҳалқаи робит байни шеъри пеш аз ислом ва баъд аз ислом аст[37, 333]. Вазни фаҳлавиёт дар давраи бостон мутааддид будааст ва баъд аз ислом ба шакли арузи расмӣ дар меояд ва қолаби дубайтӣ бар вазни имрӯzin аз зершоҳаҳои фаҳлавиёт аст, ки ба он «тарона» низ гуфта мешавад. Гунаи дубайтӣ дар саросари Эрон ва Афғонистон танҳо дар миёни мардуми одӣ роиҷ будааст ва шоирони расмии классик аз сурудани ин қолаб худдорӣ мекардаанд. Далели худдории шоирони расмии классик аз ин гунаи адабӣ забони омиёна, муҳтаво ва мазмуни он будааст. Дубайтӣ, ки решা дар паҳлавиёт дорад, аз гузашта то ба имрӯз бо мазомини ошиқона ва шуру раксу тараф ҳамроҳ аст ва аз назари забон низ дур аз забони фоҳира шеъри расмист. Баръакси қолаби рубой, ки аз назари муҳтаво фалсафӣ, ахлоқӣ ва дағдагаҳои фикрии вучуди инсон дар ин ҷаҳон аст, ки бо забони фоҳир аз сӯи шоирони расмӣ суруда шудааст. Дар натиҷаи чунин барҳӯрди шоирони расмӣ нисбат ба ин ду гунаи адабӣ, боис шудааст, ки гунаи дубайтӣ дар саросари Эрон ва Афғонистон маҳсуси шоирони бумӣ ва мардуми одӣ бошад ва ин қолаб нисбат ба рубой бештар дар миёни мардуми одии ин ду қишивар рушд кунад. Илова бар ин, саҳми шоирони гайрирасмӣ низ дар рушди ин қолаб дар ин ду қишивар муассир будааст. Шоироне ба монанди Бундори Розӣ (мутавоффои 401 ҳичрӣ) мансуб ба Рай, шоири дарбори Оли Бӯя, Рай ҳади марзи Ҳурросон бо маркази Эрон ва Ароқи Аҷам будааст ва ашъоре низ бо лаҳчаи мардуми Рай сурудааст[37, 305]. Боботоҳири Урён (мутавоффои 410) шоири орифи ҳамадонӣ, ки дубайтиҳое ба лаҳчаи лурӣ ба ў мансуб аст [37, 308]. Пури Фаридун авосити қарни шашум ва аҳли Шероз будааст [37, 310]. Шарафшоҳ, Орифи Гелакии Гелонӣ, қарни ҳаштум, ки мунҳасиран дубайтӣ гуфтааст, аммо дубайтиҳои он бо вазни аруз мутафовит аст[37, 312]. Муҳаммадмағриби Табрезӣ (мутавоффо дар 809) эшон 14 дубайтӣ ба лаҳчаи фаҳлавии озарӣ сурудааст, вазни ин дубайтиҳо ҳамон вазни ҳазаҷ аст[37, 313]. Муллосаҳари Техронӣ шоири аҳди сафавӣ ба лаҳчаи техрони қадим ашъори омиёна дорад[37, 314]. Суфии Мозандаронӣ (мутавоффои 1035) шоири аҳди сафавист ва ҷанд дубайтии омиёна дорад[37, 315]. Начмои Шерозӣ, барҳе дубайтиҳои омиёнаи роиҷ дар байни мардуми оддии Эрон ба таҳаллуси Начмост. Ҳафт достони Начмои Шерозӣ низ дар Эрон маъруф аст ва дубайтиҳо дар ин достон аз худи ҳамин шаҳс аст[37, 316]. Ҳусайнӣ номи шоири маҳаллӣ аз Систон, ки достони ошиқонаи ў дар байни мардуми Систон маъруф аст ва номи вай дар дубайтиҳо низ зикр шудааст[37, 317]. Фоизи Даҳтистонӣ (мутавоффои 1330 қамарӣ ва 1289 шамсӣ) ў ба лаҳчаи бумии даштӣ дубайтиҳои зебое дорад[37, 319]. Ин шоирони мардумӣ, ки дар Эрон шинохташуда ҳастанд, дар рушду равоҷи дубайтии омиёна нақши муассире доштаанд. Қишивари Афғонистон, ки бо Эрон ҳаммарз аст ва мардуми он бештар ба ин қишивар рафтумад доранд, ин қолаб низ дар миёни мардуми

Афғонистон рушд кардааст. Аммо дар Тоҷикистон ҳамон тавр, ки қаблан зикр шуд, ин амр комилан баръакс аст, яъне, нуфузи қолаби рубой нисбат ба дубайтӣ дар миёни мардуми одии Тоҷикистон бештар аст. Далоили он метавонад зоиши қолаби рубой аз назари ҷуғрофиёй дар ин минтақа бошад, ки аксари пашӯҳишгарони адабиёт ихтирои ин навъи адабиро ба падари шеъри форсӣ Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ нисбат медиҳанд. Ва ин зоиши ҷуғрофиёй дар нуфузи ин қолаб миёни мардуми одии Тоҷикистон таъсир доштааст. Илова бар ин, мусикии суннатии фалак, ки маҳсуси мардуми одӣ будааст, дар роиҷ будани рубой нисбат ба қолаби дубайтӣ миёни мардуми одӣ нақши калидӣ доштааст. Мусикии фалак мусикии суннатӣ ва мардумӣ буда ва дар гузашта ҳамроҳ бо рубой ва дубайтӣ - ҳарчанд имрӯз фалаксароён бо қолабҳои дигаре ба монанди газал фалак месароянд - суруда мешавад, ки мазомини шеърии он фалсафа, сипеҳр, ситорагон, осмон, нучум аст. Аз муҳтаво ва мазмуни шеърии мусикии фалак маълум аст, ки қолаби рубой дорои чунин муҳтавои фалсафист. Пас, истифодаи рубой дар ин навъи мусикий як амри табиист. Илова бар ин, баррасие, ки аз тарафи мусикишиносони фалак шудааст, матни шеърии анвоъи жанри фалакро рубой медонанд ва истифода аз дубайтиро ба нудрат. Дар китоби «Фалак» чунин омадааст: «Рубоихонӣ дар фалак суннати қадимтарини сарояндагӣ маҳсуб мешавад. Рубоихонӣ дар ҳамаи шаклҳои фалак ҷо дорад. Он асоси фалакхонии тоҷикро ташкил медиҳад. Нуфузи рубой дар фалак хеле бузург аст. Он дар фалак ба сифати қолабсозӣ зоҳир мегардад: аз рӯи қоғиябандӣ ва ҳаҷми мисраи рубой сатҳҳои гуногун ҷараёни шаклсозии асари мусикий дар фалак ташаккул меёбад. Асли ҷорҷаром низ дар шакли рубой нақш бастааст. Рубоихонӣ ҳамаи ҷорҷароми фалак хеле устувор аст» [10, 27].

Мусикии фалак анвоъи зиёд дорад, ба монанди фалаки даштӣ, фалаки сафарӣ, фалаки гарӣ, роғӣ, қаландарӣ, паррон, дарӣ, бепарвофалак, фалак- рапо, фалак – муноҷот, фалак – мадҳия, фалаки созӣ, ки дар ин китоб матни шеърии тамоми анвоъи мусикии фалакро рубой ва дар бархе аз он рубои газал ва танҳо дар навъи навозандагии шаҳд, ки қисми аввали фалаки силсилавист, рубой, дубайтӣ ва байте аз газал ташкил додааст» [10, 28-32]. Ба назар мерасад, дар фалакҳое, ки ба шакли силсилавӣ суруда мешаванд, маъмулан матни шеърҳои онҳо муҳталиф аст.

Дар ин китоб намунаҳо аз нотаи мусикии фалак низ зикр шудааст, ки аксари матни шеъри онҳо рубой, рубой ва газал аст, танҳо дар оҳангӣ шаҳди роғӣ матни мусикии он, ки ба номи Карим Девона зикр шудааст, бар вазни ба монанди дубайтист, аммо дорои 4 руқн аст: « Надонам, эй фалак, аз ҷӣ сабаб дорӣ ба мо кина...» ҳамчунини дар ҳамин бахш газалеро аз Пайрави Сулаймонӣ дар нотаи даромади равонаи роғӣ овардааст, ки ин газал ҳам бар ҳамин вазн аст[10, 127]. Ҳамон тавр ки дидед, матни шеърии мусикии фалак дар қадим рубой будааст ва истифодаи газал ё анвоъи дигари адабӣ имрӯз боб шудааст, бино бар ин, бачуръат метавон гуфт, ки мусикии фалак, ки аз қадим вирди забони мардуми одӣ будааст ва дар қишлоқорҳои ҷамъияти замзама мешудааст, дар рушд ва ривоҷӣ рубой миёни мардуми одии тоҷик таъсiri зиёде доштааст.

Бо таваҷчӯҳ ба таҳлилу баррасиҳои зикршуда метавон ба ин натиҷа расид, ки дар табақабандии анвоъи адабии фолклорӣ дар асоси маводи фонди фолклори Иститути забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ, ки жанрҳои фолклорӣ бар асоси илми фолклоршиносӣ дар он табақабандию ҷамъоварӣ шудаанд, ба дубайтиҳои омиёна ҷандон аҳаммияте дода нашудааст ва маъмулан дубайтиҳо ба сурати пароканда на ҳамчун як гунаи мӯҷаззозо, дар миёни рубоиёт ва дигар жанрҳои фолклорӣ забту сабт шудааст. Дар кутуби нашршудаи фолклорӣ низ дубайтиҳои омиёна ҳамчун як навъи адабӣ ба шакли мӯҷаззозу мустақил ё китоби ҷудогона ба монанди дигар анвоъи адабии шифоҳӣ, баҳусус қолаби рубой табақабандию таҳлил нашудааст, ҳарчанд дар ин авохир, фолклоршиносони тоҷик ба ин гунаи фолклорӣ бештар таваҷчӯҳ кардаанд, то ҷое, ки ҳамчун як жанри фолклорӣ ва мӯҷаззозо аз дигар жанрҳои фолклорӣ мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Иллати камтаваҷчӯҳӣ ба дубайтиҳои омиёна ва зикри он ҳамроҳи рубоиёти омиёна метавонад ҳам аз ҷиҳати ном бошад, ки дубайтий ва рубой ҳар ду номи муштарак доштаанд ва ҳам аз ҷиҳати ҳамонанд будани қолаби онҳост, ки танҳо дар вазну мавзӯъ тағовӯт доранд. Мизони нуғузи дубайтий миёни мардуми тоҷик дар муқоиса бо рубой хеле камтар аст, баръакси рубой, ки дар тамоми зиндагии мардуми одии тоҷик соя афқандааст. Яке аз авомили аслии нуғуз ва роиҷ будани рубой дар муқоиса бо дубайтий миёни мардуми одии тоҷик мусикии фалак аст, ки дар густариши рубой нақши қалидӣ доштааст. Дар қиҷвари Эрон ва Афғонистон ин нукта комилан баръакс аст ва корбурди дубайтии шифоҳӣ, ки аз назари фолклоршиносони Эрон мухтасси шеъри омиёна аст, бештар аз рубоиёт аст ва авомили он метавонад қолаб, вазн, мухтаво, корбурди онҳо дар адабиёти расмӣ ва шифоҳӣ бошад, ки дар роиҷ будани онҳо дар адабиёти расми ва оимёнаи ин ду қиҷвар муассир будааст.

КИТОБНОМА

1. Амонов, Раҷаб. Рубоиҳои ҳалқӣ ва рамзҳои бадеӣ / Р. Амонов. – Душанбе: Доњиш, 1987. – 294 с.
2. Амонов, Раҷаб. Рубоиҳои ҳалқии тоҷикӣ / Р. Амонов. –Душанбе: Ирфон, 1977. – 102 с.
3. Амонов, Раҷаб. Эҷодёти бадеӣ, ҳалқ ва замон / Р. Амонов. – Душанбе: Ирфон, 1970. – 168 с.
4. Амонов, Раҷаб. Исроилова, Т. Нозимов, С. Ҳоки ватан/ Р. Амонов. Т. Исроилова. С. Нозимов –Душанбе: Сурӯш 2002. – 300 с.
5. Амонов, Раҷаб. Ҳақиқати зиндагӣ ва ҳақиқати бадеӣ / Р. Амонов. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 350 с.
6. Амонов, Раҷаб. Лирикаи ҳалқӣ / Р. Амонов. – Душанбе: Доњиш, 1968. – 412 с.
7. Амонов, Р. Умарова, Ш. Азимов, Н. Исроилова, Т. Баёзи Фолклори тоҷик, ҷ 1. Р. Амонов. Ш. Умарова. Н. Азимов. Т. Исроилова. – Душанбе: Интишороти Ирфон 1985. –287 с.

8. Бухориев, Олим. Вижагҳои жанри дубайтӣ дар адабиёти навиштори ва гуфторӣ. Раҳбари илмӣ: Равшан Раҳмон. О. Бухориев.–Душанбе: 2023. – 184 с.
9. Зулфақорӣ, Ҳасан. Таҳлили тұнашиносии дубайтии форсӣ дар адаби ома / Ҳ. Зулфақорӣ. – Нашрияи илмӣ. Ҷусторҳои навини адабӣ. № 2014. Пойизи 1400. Сафаҳот 121 -142.
10. Каримов, Саъдулло. Фалак / С. Каримов / ЧДММ «ЭР-граф» – Душанбе, 2019. – 400 с.
11. Қубодиёнӣ, Раҳими Мусулмониёни. Аз ин ҷо то Бухоро лола боша – Қубодиёнӣ, Мусулмониёни Раҳими. –Техрон: Нашри Бесутун, 1379.
12. Маъсумӣ, Н. Холов, М. Намунаи фолклори ҳалқҳои Афғонистон шомили рубоиёт ва сурудҳо / Н. Маъсумӣ. М. Холов.–Душанбе: Ирфон, 1965. –318 с.
13. Мирсаидов, С. Байт ва рубоиёти кӯҳистони Зарафшон / С. Мирсаидов. –Душанбе: Дониш 1982. –288 с.
14. Набавӣ, Абдухолиқ. Ибтидои пажуҳиши бонизоми фолклори тоҷик / А. Набавӣ / Номаи пажуҳишгоҳ, № 2. – С. 162.
15. Намунаҳои фолклори Эрон. Тартибдиҳандагон: А.У. Шурасут, Неъматов. –Душанбе: 1963. –386 с.
16. Намунаҳои фолклори Дарваз. Мураттиб: А.З. Розенфелд. Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1955. – 171 с.
17. Норматов, Сангин. Фолклори даризабонони Афғонистон / С. Норматов. – Душанбе: Дониш, 1974. – 312 с.
18. Обидов, Додочон. Китоби «Гулбаргҳо», намунае аз сурудаҳои Афғонистон. Баргардон ба ҳатти форсӣ Шамсулҳақи Ориёнфар. Д. Обидов. –Душанбе: 1992. – 205 с.
19. Оймаҳмадов, Рустам. Фолклори Тоҷикони Афғонистон (ҷилди 3) / Р. Оймаҳмадов. – Душанбе: Дониш, 2023. – 442 с.
20. Саймиддинов, Д. Институти забон ва адабиёти Рӯдакӣ 70 / Д. Саймиддинов. – «Деваштич», 2004. –152 с.
21. Фатхуллоев, Салоҳиддин. Аҳмад Рӯзӣ. Фолклори Тоҷикони Афғонистон (ҷилди 1) / С. Фатхуллоҳев. Р. Аҳмад. –Душанбе: Дониш, 2020. –380 с.
22. Фатхуллоев, Салоҳиддин. Аҳмад Рӯзӣ. Фолклори Тоҷикони Афғонистон (ҷилди 2) / С. Фатхуллоҳев. Р. Аҳмад. –Душанбе: Дониш, 2021. – 396 с.
23. Фатхуллоев. С. Муродов Ф. Фолклори Кӯлоб / С. Фатхуллоев. Ф. Муродов. – Душанбе: Дониш, 2016. – 577 с.
24. Фатхуллоев С. Аҳмад Р. Фолклори Роғун / С. Фатхуллоев Р. Аҳмад.. –Душанбе: Аргарф, 2017. – 500 с.
25. Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода, гирдоварӣ ва тадвини Рӯзӣ Аҳмад ва Дилшод Раҳимов. –Душанбе: «позитив сервис» 2012. – 172 с.
26. Фолклори Ҳисор. 1951. ФД-Х к-60 ч-1. Ахророва Солиха
27. Фолклори Уротеппа. 1968. ФБИ:7991-8675. Ҷ. Рабиев
28. Фолклори Норак. 1961. 9268-9669 НРК I:9283. Ҳ. Ҳисомов

29. Фолклори Кулоб. 1949 -50. ФД ФТ ФК. К-16 Ч-1 I: 3028, Ти 7. К. Шатанов
30. Фолклори Кулоб. 1950. I:8679? 1-6 Ти 6 . Қараев Н
31. Фолклори Кулоб. 1949-50. ФДФТ ФК.К-16 Ч-2. I:3430-3837
32. Фолклори Кулоб. 1950. ФДФТ. Ф.К. К-20 Ч-1. I:7563. 1-7 Т. КЛБ -50
33. Фолклори Кӯлобу Қаротегин. 1941-1946. Д-ФҚҚ, ФФI: (дастнавис)
34. Фолклори Кӯлоб. 1960. ФДФК қ.51 ч.2 с1960. II:3431-3816.
- Тартибдиҳанда: Салоҳиддин Фатхулоев (машинка.)
35. Фолклори Кӯлоб. 1959. Ҷамъкунанда: Ахророва С. Соли 1963 аз чопимашинка баромад .руйнавискунанда :Ф. Муродов.
36. Шамисо, С. Ошной бо арӯз ва қофия / С. Шамисо. – Техрон: Фирдавс, 1379. С. 56 – 57.
37. Шамисо, С. Сайри рубой дар шуъри форсӣ / С. Шамисо. – Техрон: Фирдавс, 1374 шамсӣ – 392.
38. Шукурзода Мирзо. Себи самарқандӣ / Мирзо. Шукурзода. – Техрон: Равзана, 1379, – 128 с.
39. Шеър ва сурудҳои халқӣ. 1941 ФФХ: 6203,1, Д Ш Н. Тартибдиҳанда: А Бузургзода.
40. «Як даста гул». Гирдоварнда: Муҳсини Самангонӣ: –Кобул: Дониши Хапарандвия. 1387, – 232 с.

ЧОЙГОҲИ ДУБАЙТИҲОИ ОМИЁНА ДАР ФОЛКЛОРИ ТОЧИК

Натоиҷи таҳлилишуда ниишон медиҳад, ки дар табақабандии анвоъи адабии фолклорӣ дар маводи фонди фолклори Иститути забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ, ки жанрҳои фолклори бар асоси илми фолклоршиносӣ дар он табақабандию ҷамъоварӣ шудаанд, ба дубайтиҳои омиёна ҷандон аҳаммиятē дода нашудааст ва маъмулан дубайтиҳо ба сурати пароконда на ҳамчун як гунаи муҷаззо дар миёни рубоиёт ва дигар жанрҳои фолклорӣ забту сабт шудааст. Дар кутуби наширудаи фолклорӣ низ дубайтиҳои омиёна ҳамчун як наъни адабӣ ба шакли муҷаззову мустақил ба монанди дигар анвоъи адабии шифоҳӣ, баҳусус қолаби рубой табақабандию таҳлил нашудааст, ҳарчанд дар ин авоҳир фолклоршиносони тоҷик ба ин гунаи фолклорӣ бештар таваҷҷӯҳ кардаанд, то ҷое, ки ҳамчун як жанри фолклори ва муҷаззо аз дигар жанрҳои фолклорӣ мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Иллати камтаваҷҷӯҳӣ ба дубайтиҳои омиёна ва зикри он ҳамроҳи рубоиётӣ омиёна метавонад ҳам аз ҷиҳати ном бошад, ки дубайтиӣ ва рубой ҳар ду номи муштарак доштаанд ва ҳам аз ҷиҳати ҳамонанд будани қолаби онҳост, ки танҳо дар вазну мавзӯъ тафовут доранд. Мизони нуғузи дубайтиӣ миёни мардуми тоҷик дар муқоиса бо рубой хеле камтар аст, баръакси рубой, ки дар тамоми зиндагии мардуми одии тоҷик соя афқандаст. Яке аз авомили аслии нуғуз ва роиҷ будани рубоӣ дар муқоиса бо дубайтиӣ миёни мардуми одии тоҷик мусиқии Фалак аст, ки дар густариши рубоӣ нақши қалидӣ доштааст. Дар кишивари Эрон ва Афғонистон ин нукта комилан баръакс аст ва корбурди дубайтии шифоҳӣ, ки аз назари фолклоршиносони Эрон муҳтасси шеъри омиёна аст, бештар аз рубоиёт аст ва авомили он метавонад қолаб, вазн, муҳтаво, корбурди онҳо

дар адабиёти расмӣ ва шифоҳӣ бошад, ки дар роиҷ будани онҳо дар адабиёти расми ва оимёнаи ин ду кишвар муассир будааст.

Калидвоҷа: дубайтиҳои шифоҳӣ, ҷойгоҳ, корбурд, нуфуз, мусиқии Фалак, фонди фолклор, Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, фолклор.

МЕСТО УСТНЫХ ДУБЕЙТИ В ТАДЖИКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Проведенный анализ показывает, что народные двустшия, хранящиеся в фонде Института языка и литературы имени Рудаки АМИТ, где собраны материалы фольклора, не классифицированы и не упорядочены, отчего этот ценный материал находится в разбросанном виде и чаще зафиксирован как один из видов дубейти или другой вид фольклорного жанра. Нет упоминания о них как об особом и самостоятельном литературном виде, как, например, дубейти, и в фольклорной книге, хотя в последнее время таджикские фольклористы стали чаще уделять внимания народным двустшиям как на отдельный самостоятельный вид фольклорного жанра. Причиной такого отношения к дубейти и фиксирование их как рубаи, возможно, связано с тем, что и дубейти, и рубаи имеют общее название и аналогию формы, однако разные по ритму и содержанию. Если сравнить роль и место дубейти среди народа, то, по сравнению с рубаи, который отражает все стороны человеческой жизни, дубейти не пользуется особым успехом в народе. Одной из основных причин влияния и распространенности рубаи по сравнению с дубейти среди простых таджиков является Фалак, мелодия, сыгравшая ключевую роль в распространении рубаи. В Иране и Афганистане этот вопрос решается совершенно по-иному – дубейти они используют гораздо чаще, чем рубаи и связано это, как считают иранские фольклористы, с особенностью их формы, ритмики, содержания, а также популярностью в официальной и устной литературе.

Ключевые слова: устные дубейти, место, использование, влияние, мелодия Фалак, фольклорный фонд, Таджикистан, Иран, Афганистан, фольклор.

THE PLACE OF POPULAR TWO-COUPLET POEMS IN TAJIK FOLKLORE

In this article, the author analyzes and discusses the place of popular two couplet poems in the study of Tajik folklore and its influence in comparison with rubaies among ordinary people. The study explores the results and reasons for its use.

The study shows that the classification of folklore literary genres in the materials of the Folklore Fund of the Rudaki Institute of Language and Literature of AMIT, where folklore genres based on the science of folklore are classified and collected, middle couplets are not given much importance, and couplets are usually scattered. They have been gathered but usually recorded and classified among

rubai and other folklore genres. In the published folklore collections, the middle couplets represent a unique and independent literary type have not been analyzed like other types of oral literature, especially the rubai style. Only recently have Tajik folklorists paid more attention to this type of folklore to the point where it is considered as a folklore genre on equal standing with other folklore genres that have been studied. The reason for the lack of attention to middle couplets and mentioning them together with the common rubai can be both in terms of the name, that both dubaiti and rubai have a common form , and in terms of the fact that both of them are the same, which differ only in weight and subject. One of the main reasons for the influence and popularity of rubai in comparison with two couplet poem among ordinary Tajik people is the music of Falak, which played a key role in the spread of rubai poems. In the countries of Iran and Afghanistan, the use of oral couplets, which, according to Iranian folklorists, is a specialty of the common poetry, is more than the rubai, and the main reason for this can be their form, weight, content, and their use in official and oral literature, which is in vogue. Their presence in the official and popular literature of these two countries has been effective.

Keywords: couplets, location, use, influence, Falak music, folklore fund, Tajikistan, Iran, Afghanistan, folklore.

Маълумот дар бораи муалиф: Оймаҳмадов Рустам – номзади илми филология ходими калони илмии шуъбаи фолклор,.Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рӯдакии АМИТ, Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, хиё. Рӯдакӣ, 21. E-mail: rustamjon99@gmail.com; Тел.: (+992) 931-09-39-99.

Сведение об авторе: Оймаҳмадов Рустам – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела фольклора Институт языка и литературы им. Рудаки НАНТ, Адрес: 734025, Республика Таджикистан, Душанбе, пр. Рудаки, 21. E-mail: rustamjon99@gmail.com; Тел.: (+992) 931-09-39-99.

Information about the author: Oymahmadov Rustam – Candidate of Philology Sciences, Senior researcher of the Folklore Department of the Institute of Language and Literature named after Rudaki, NAST. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 21Rudaki Ave., E-mail: rustamjon99@gmail.com; Phone: (+992) 931-09-39-99.

ТАЛАБОТ НИСБАТ БА МАҶОЛАҲОИ ИЛМИЙ

1. Маҷаллаи «Суҳаншиносӣ» нашрияи Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (ш. Душанбе) мебошад.
2. Маҷаллаи «Суҳаншиносӣ» ба забони тоҷикӣ нашр гашта, маҷолаҳо ба забонҳои русӣ ва англисӣ низ пазирафта мешаванд.

Риоя намудани этиқаи чопи маҷола дар маҷаллаҳои илмиӣ:

3. таҳияи маҷола бо ҳуруфи Times New Roman, ҳаҷми ҳарфҳо 14 (нақшашо 12), ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 мм;
 4. ҳаҷми маҷола: формати А4, бо рӯйхати адабиёту аннотасияҳо на камтар аз 10 саҳифа ва на беш аз 20 саҳифа;
 5. нишондоди ТДУ (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмиӣ дастрас намудан мумкин аст);
 6. номи маҷола;
 7. насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падари муаллиф(он);
 8. номи муассисае, ки дар он муаллиф(он-)и маҷола кору фаъолият менамояд;
 9. матни асосии маҷола (на камтар аз 10 саҳифа; схема, расм ва ҷадвал дар матни асосии маҷола ворид намешавад);
 10. рӯйхати адабиёти истифодашуда на камтар аз 15 номгӯ адабиёти илмиӣ. Ба нашри маҷолаҳо бартарӣ дода мешавад, ки ба сарчашмаҳои нашршудаи илмии солҳои охир ва манбаъҳои мӯътамад бештар такия кардаанд. Номгӯи адабиёти ба муаллиф тааллуқдошта набояд беш аз 25%-и рӯйхати адабиёти маҷоларо ташкил дихад;
 11. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар охири саҳифа асли онҳо аз ҷониби муаллиф оварда мешаванд.
 12. Фехристи манобеъ дар охири маҷола (бо тартиби алифбо – нахуст ба хатти кириллӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ оварда мешавад; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ мешавад) бо шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл оварда мешавад:
 - a) **барои китобҳо** – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шаҳр ва соли нашр, төъдоди умумии саҳифаҳо мисли:
- Айнӣ, С. Куллиёт / С. Айнӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷ., 1958. – Ҷ. 1. – 555 с.;

- б) **барои мақолаҳо** – ному насаби муаллиф, номи пурраи мақола, номи маҷмуаи мақолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр, шаҳр (барои китоб), сол ва шумораи рӯзнома, мачалла, мисли:
1. Айнӣ, С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ. – 1986. – № 8. – С. 48-73.
 2. Ҳошим, Р. Иншои шеър / Р. Ҳошим // Адабиёт ва санъат. – 2021. – 1 январ. – № 1 (2076). – С. 13.
 3. Ҳусейнзода, Ш. Айнӣ ва баъзе масъалаҳои адабиёти советии тоҷик / Ш. Ҳусейнзода // Бахс ва андеша (Маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 128-149.
 4. Кисляков, Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна р. Хингсу / Н.А. Кисляков // Советская этнография. – 1974. – №1. – С. 114-125.
 13. таваҷҷуҳи муаллиф(он) дар мақола ба таҳқиқоти қаблии доир ба мавзуи мақола, ки дар мачаллаи «Суханшиносӣ» ба нашр расидааст;
 14. тарҷумаи номи мақола, аннотатсия ва қалидвожаҳо бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ), аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 15 сатр (аз 130 то 150 калима) ва қалидвожаҳо аз 7 то 10 вожа;
 15. дар баробари пешниҳоди шакли электронии мақола пешниҳоди шакли чопии он дар як нусха ҳатмӣ мебошад;
 16. мақолаи аспирант /докторант Ph.D/ унвонҷӯ танҳо бо тавсияи роҳбари илмӣ/мушовири илмӣ қабул карда мешавад;
 17. мақолаи магистрант танҳо бо ҳаммуаллифӣ бо номзад/доктори илм қабул карда мешавад;
 18. маълумот дар бораи муаллиф(он) бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ);
 19. нишон додани манбаи иқтибос дар қавси чаҳоркунча [5, 75];
 20. рақамгузории нақша, схема ва диаграммаву расмҳо;
 21. маълумотномаи антиплагиати мақолаи бо забонҳои русӣ ва ё англисӣ таҳияшуда талаб карда мешавад;
 22. мақолаи ба мачалла воридшуда аз ҷониби ҳайати таҳририяи мачаллаи илмии «Суханшиносӣ» дар муддати 30 рӯз баррасӣ мегардад.
 23. Дар мақола аз тарафи муаллиф ё муаллифон бояд имзо гузошта шавад.
 24. Дастанвис бояд бодиққат ҳонда шуда, бидуни ғалат пешниҳод гардад. Дастанвисҳо, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия шудаанд, баррасӣ намешаванд.

25. Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳукуқ дорад мақоларо кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ кунад ва ё ба муаллифон чиҳати ислоҳ баргардонад.
26. Муаллифон пас аз сахифабандии мақола онро хонда, ризояти худро барои чоп ба таври хаттӣ тасдиқ мекунанд.
27. Масъулияти ақида ва муҳтавои мақолаҳо бар дӯши муаллифони онҳост.

Нишонии мо: 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ, 21, Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳуҷраи 11, дафтари маҷаллаи «Суханшиносӣ», тел.: (+992 37) 227 29 07, 227 11 70.

Шохиси (индекси) обуна дар феҳристи «Почтаи тоҷик» -77755

Сомонаи мо: **sukhanshinosi.iza.tj;** E-mail: **suhansinosi@gmail.com**

Маҷалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 феврали соли 2024 таҳти № 332/мҷ-97 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

1. Журнал «Словесность» издается Институтом языка и литературы имени Рудаки Национальной академии наук Таджикистана (г. Душанбе).
2. Журнал выходит на таджикском языке; к публикации также принимаются статьи на русском и английском языках.

Соблюдение публикационной этики научных журналов:

3. Статьи принимаются в редакторе World, шрифт Times New Roman размер (кегль) 14 (таблицы 12), поля 2,5 см, межстрочный интервал 1,5 строки;
4. Объем статьи: не менее 10 и не более 20 страниц компьютерного текста формата А4, включая список литературы и аннотации;
5. Индекс УДК (данный индекс можно получить в любой научной библиотеке);
6. Название статьи заглавными буквами по центру текста;
7. Фамилия И.О. автора(ов)
8. Название организации, где работает(ют) автор(ы);
9. Основной текст статьи (не менее 10 страниц, исключая схемы, рисунки, таблицы, диаграммы, аннотации и список литературы);
10. Список литературы не менее 15 наименований. Статьям, где использованы авторитетные, а также наиболее поздние научные издания отдается предпочтение. Допускается использование не более 25% научных публикаций автора(ов).
11. Ссылка на предыдущие публикации научного журнала «Словесность» по теме исследования приветствуется.
12. Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в конце статьи (в алфавитном порядке – сначала на кириллице, затем на иностранных языках; произведения одного автора даются в хронологическом порядке, начиная с более ранних), с нумерацией и указанием следующих выходных данных:
 - а) **для книг** - фамилия, инициалы автора, полное название книги, город и год издания, общее число страниц например:
Айни, С. Куллиёт / С. Айни. – Столинобод: Нашрдавточ., 1958. – Ч. 1. – 555 с.;
 - б) **для статей** – имя автора, полное название статьи, название сборника статей, книги, газеты, место издания, город (для книги), год и номер газеты, журнала, например:

13. Айни, С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айни // Садои Шарқ. – 1986. – № 8. – С. 48-73.
14. Хошим, Р. Иншои шеър / Р. Хошим // Адабиёт ва санъат. – 2021. – 1 январ. – № 1 (2076). – С. 13.
15. Хусейнзода, Ш. Айнӣ ва баъзе масъалаҳои адабиёти советии тоҷик / Ш. Хусейнзода // Баҳс ва андеша (Сборник статей). – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 128-149.
16. Кисляков, Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна р. Хингоу / Н.А. Кисляков // Советская этнография. – 1974. – №1. – С. 114-125.
17. Обратить внимание автора(ов) в статье на предшествующее исследование по теме статьи, которое было ранее опубликовано в журнале «Словестность»;
18. Название статьи, аннотации и ключевые слова приводится на трех языках (таджикский, русский, английский), аннотация в объеме 15 строк (от 130 до 150 слов), ключевые слова 7-10 слов;
19. Статьи принимаются в печатном и электронном варианте;
20. Статьи аспиранта/докторанта Ph.D/ соискателя принимается к рассмотрению с рекомендацией научного руководителя /научного консультанта;
21. Статья магистранта принимается к рассмотрению только в соавторстве с кандидатом наук/доктором наук;
22. Информация об авторе(ах) приводится на трех языках (таджикский, русский и английский);
23. Ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим образом: [5, 75], где первая цифра – номер источника в списке литературы, вторая – номер страницы;
24. Следует нумеровать таблицы, схемы, диаграммы и рисунки;
25. Представить справку об антиплагиате (статьи на русском и английском языках);
26. Статья рассматривается редакцией в течение 30 дней;
27. Статьи должны быть обязательно подписаны автором, а при наличии нескольких авторов - всеми соавторами.
28. Рукопись должна быть внимательно прочтена и представлена без ошибок. Рукописи, оформленные без соблюдения данных требований, рассматриваться не будут.

-
13. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку.
 14. Авторы читают готовую верстку статьи и в письменном виде подтверждают свое согласие на публикацию.
 15. Ответственность за подбор, точность фактов, цитат, и данных несут авторы опубликованных материалов.

Адрес: 734025, г. Душанбе, ул. Рудаки, 21, Институт языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, комн. 11, редакция журнала «Словесность», тел.: (+992 37) 227 29 07, 227 11 70.

Подписной индекс в таджикском каталоге «Почтаи точик» -77755

Наш веб-сайт: **sukhanshinosi.iza.tj**; E-mail: **suhansinosi@gmail.com**

Журнал перерегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан от 22 февраля 2024 года за № 332/мч-97.

Сдано в печать 20.04.2024 г. Разрешено в печать 25.04.2024 г.

Формат 70x100 $\frac{1}{16}$. Гарнитура Литературная.

Объем 12,5 п. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 100 экз. Заказ № 05/23.

Издательство «*Истедод*».

734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 36.

Тел.. 221-95-43. E-mail. istedod2010@mail.ru